

**АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН
ИНСТИТУТИ ТАЪРИХ, БОСТОНШИНОСӢ ВА
МАРДУМШИНОСИИ БА НОМИ А. ДОНИШ**

УДК 329 (575.3)

Бо хуқуқи дастнавис

ҚУРБОНОВА ШИРИН ИСМОИЛОВНА

**НАҚШИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЧИКИСТОН ДАР
ҲАЁТИ ИҶТИМОЙ-ИҚТИСОДӢ ВА СИЁСИЮ ФАРҲАНГИИ
ЧУМХУРӢ ДАР СОЛҲОИ 1994-2019**

ДИССЕРТАЦИЯ

**барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои таърих аз рӯи ихтисоси
07. 00. 02. - Таърихи ватанӣ (таърихи халқи тоҷик)**

**Мушовири илмӣ:
доктори илмҳои таърих
Абдурашитов Ф.М.**

ДУШАНБЕ- 2022

МУНДАРИЧА

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО.....	4
МУҚАДДИМА.....	5
ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА.....	16
БОБИ I: ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХӢ ВА СИЁСИИ ТАЪСИСЁБИИ ҲИЗБИ ХАЛ҆КИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЧИКИСТОН.....	22
1.1. Бухрони сиёсии солҳои 80-90—уми аспи XX ва барҳам хӯрдани яккаҳизбӣ дар И҆҆ЧШС.....	22
1.2. Бисёрҳизбӣ ва рақобатҳои ҳизбҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон дар охири аспи XX.....	36
БОБИ II: МАРҲИЛАҲОИ АСОСӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛЁБИИ ҲИЗБИ ХАЛ҆КИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЧИКИСТОН	54
2.1. Заминаҳои иҷтимоӣ-сиёсии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон.....	54
2.2. Тамоюлҳои асосии ташаккулёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон (солҳои 1994-1998).....	74
2.3. Нақши раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон-Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар барқарор гардидани сулҳи тоҷикон..	99
БОБИ III: НАҚШИ ҲИЗБИ ХАЛ҆КИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЧИКИСТОН ДАР ҲАЁТИ И҆҆ЧТИМОӢ-И҆҆ҚТИСОДӢ ВА СИЁСӢ-ФАРҲАНГӢИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 2000-2010.....	115
3.1. Фаъолияти ҲҲДТ дар пешбури идеологияи давлатӣ ва баланд бардоштани шуури ҷамъиятӣ	115
3.2. Самтҳои асосии фаъолияти ҲҲДТ ва нақши он дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-сиёсии Тоҷикистон солҳои 2006-2010.....	122
3.3. Робитаҳои байналмилалии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон.....	145

БОБИ IV: ФАҶОЛИЯТИ ИНСТИТУЦИОНАЛИИ СОХТОРҲИ	
ҲИЗБИ ҲАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ	
2010-2019.....	156
4.1. Рушди минбаъдаи фаҷолияти ҲҲДТ дар солҳои 2010-2019.....	156
4.2. Фраксияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар парлумони кишвар.....	193
4.3. Фаҷолияти кумита ва ташкилотҳои ибтидоии ҲҲДТ (дар мисоли Кумитай иҷроияи ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе).....	229
4.4. Нақши ҷавонон дар фаҷолияти ҲҲДТ.....	242
ХУЛОСА.....	251
ФЕХРИСТИ АДАБИЁТ.....	259

НОМГҮЙИ ИХТИСОРАҲО

АМИТ – Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

ИА – Иттиҳоди Аврупо

ИДМ – Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

ИМА – Иёлоти Муттаҳидаи Амрико

ИЧШС – Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравӣ Сотсиалистӣ

КМ – Кумитаи Марказӣ

МФГС – Фонди байнидавлатии гуманитарии кишварҳои ИДМ

СААД – Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастанчамъӣ

СААШ - Созмони Аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ

САҲА - Созмони Амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо

СММ - Созмони Миллали Муттаҳид

СҲИ – Созмони Ҳамкории Исломӣ

СҲШ – Созмони Ҳамкории Шанхай

ТҶ – Ташкилоти ҷамъиятӣ

ҲҚ – Ҳизби Коммунистӣ

ҲКИШ - Ҳизби Коммунисти Иттиҳоди Шуравӣ

ҲҲДТ - Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон

ҲНИТ – Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон

ҶИЭ – Ҷумҳурии Исломии Эрон

ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЮНЕСКО – ташкилоти СММ оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг

ЮНИСЕФ – Фонди кӯдаконаи СММ

МУҚАДДИМА

Мубрам будани мавзӯи таҳқиқот. Дар охири асри XX дар таърихи ҷаҳон воқеаҳои оламшумул содир шуд, **ки** системаи сотсиалистии дунё рӯ ба таназзул овард. Аз арсаи сиёсати ҷаҳонӣ яке аз давлатҳои абарқудрат ИҶШС берун шуда, ба ҳаракати коммунистӣ зарбаи марговар расонид. Ҳизби коммунистии Иттифоқи Шуравӣ, ки дар тули зиёда аз 70 сол мавқei роҳбарикунандаро дар тамоми мамлакат ва ҷумҳуриҳо ба уҳда дошт, аз байн рафт.

Пас аз пошхурии ИҶШС дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва фарҳангии Тоҷикистон дигаргуниҳои кулӣ ба амал омад, ки Тоҷикистон Истиқлоли давлатӣ ба даст оварда, ба соҳторҳои нави ҳокимият пардоҳт. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷомеаи бисёрҳизбӣ ба вучуд омад. Вале, бисёре аз созмонҳо ва иттиҳодияҳои падидомада, ҳарактери маҳалгароӣ ва мазҳабӣ дошт ва маҳз ҳамин боиси оғоз гардидани рақобатҳои сиёсӣ ва маҳалгароӣ шуд, ки зиёда аз яксаду панҷоҳ ҳазор нафар қурбони ҷанги шаҳрвандии солҳои 1992-1997 гардид. Дар аввали солҳои 90-уми қарни XX дар ҷумҳурӣ даҳҳо ҳизбҳои сиёсӣ ва созмонҳои ҷамъиятӣ пайдо шуда, ба фаъолият пардоҳтанд.

Дар шароити кунуни Тоҷикистон ҳусусиятҳои хоси таъсисёбӣ ва фаъолияти ҳизбу созмонҳои бешумор аз мақсаду мароми онҳо вобаста буд. Аммо, нақш ва мавқei ҳар як ҳизби сиёсӣ дар ҳаёти ҷамъият, ҳарактер ва маҳсусияти рақобати байниҳизбӣ ва муборизаи онҳо барои ба даст даровардани ҳокимият, нигаронида шуда буд.

Дар шароити ниҳоят душвори ҳарбӣ-сиёсӣ ва муборизаи оштинопазири аввали солҳои 90-уми асри XX, баъд аз Иҷлосияи XVI Шӯрои Олӣ Раиси Шӯрои Олӣ Эмомалӣ Раҳмон масъалаи барпо намудани давлати демократӣ, дар ҷумҳурӣ ба вучуд овардани ҳизбҳоро, ки маҳаки асосии фаъолияташон роҳҳои пеш бурдани соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бошад, гузошта буд. Ин буд, ки нимаи

аввали соли 1993 аз ҷониби Президенти кишвар мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идеяи ташкил кардани Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон пешниҳод шуд ва 12 июни соли 1993 қумитаи тадорукоти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ташкил гардид. Ва ниҳоят 10 декабри соли 1994 Анҷумани муассисони ҳизб дар бораи ташкилёбии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон қарор қабул намуда, Оиннома ва Барномаи онро тасдиқ кард.

Таҳқиқоти мазкур таърихи ташаккул ва рушди 25-солаи ҲХДТ ро фаро мегирад. Дар ин давра ҳизб бисъёр воқеаҳои таърихиро аз сар гузаронид ва бевосита дар бисёре аз дастовардҳои Тоҷикистон дар сафи пеши сиёсӣ ва идеологӣ буд. Ташаккулёбии ҳизб дар давраи мушкилот ва муборизаҳои сиёсӣ, паст рафтани иқтисодиёт, фарҳанг ва сатҳи иҷтимоии ҷомеа, яъне солҳои мудҳиши ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997) - ва истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ (27 июни соли 1997) рост омада, аъзои он дар фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ (1997 – 2001) фаъол буданд.

Фаъолияти минбаъдаи ҲХДТ дар давраи «барқарорсозии баъд аз низоъ» ва рушди Тоҷикистон солҳои 2001 – 2016 боз ҳам пурсамар мегардад. Ин давраест, ки ҲХДТ дар фазои сулҳу осоиштаи кишвар тамоми нерӯҳои зеҳнӣ ва захираҳои инсонии худро барои татбиқ ва амалӣ намудани сиёсати давлатӣ ва барномаҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла барномаи рушд, ки асосан ба 4 самт: таъмини амнияти озӯқаворӣ, раҳӣ аз бунбости комуникатсионӣ, таъмини истиқлоли энергетикӣ ва саноатиқунонии босуръат нигаронида шудааст, сафарбар намуда буд. Барои ҲХДТ ин давраи дарёғти дастовардҳои назаррас дар ҳаёти ҷомеа, давраи рушди демократия ва бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ, давраи амалисозии лоиҳаҳои калон дар соҳаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, тандурустӣ ва маориф ободонии кишвар ба ҳисоб меравад.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар давраи сарнавиштсоз ба фаъолият шурӯъ намуда, аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ, барои устувири пойдории сулҳ ва ободии Ватан кӯшиш ба ҳарҷ дода, ҳадафи асосиаш вахдату ягонагӣ, таъмини ояндаи неки кишвар ба шумор мерафт. Имрӯз аъзои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро ғояи умумӣ ва вазифаҳои бузурге, ки ҳалли онҳо танҳо ба манфиати ҷомеа аст, созгор менамояд².

Тавре, ки натиҷаҳои татқиқот нишон медиҳанд, самти асосии фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз ҳамоҳанг намудани неруи пешқадам ва тавонои ҷумҳурӣ буда, ба хотири барпо намудани давлати демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ, ҷомеаи аз ҷиҳати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ тавссаёфтарараво таъмин намудан иборат буд. Ғояҳои ин ҳизби мардумӣ бо ҳадаф ва сиёсати Ҳукумати кишвар созгор буда, тайи бештар аз ду даҳсолаи фаъолият шиори «Барои вахдати миллӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, созандагиву ободонӣ, рушди устувири иқтисодӣ ва зиндагии шоистаи мардум!»-ро дар амал татбиқ намудааст³.

Дар амал татбиқ гардидани ҳадафҳои созанда эътимоди мардуми кишварро нисбат ба Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон зиёд намуд ва ин буд, ки шумораи аъзои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон сол то сол рӯ ба афзоиш ниҳод ва дар ҳар як гӯшаву канори мамлакат обурӯву нуфузи баландро соҳиб гардид. Дар ин давра шумораи аъзои ҳизб аз 500 ҳазор нафар зиёд гардидааст.

Дар тули таърихи навини кишвар Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон исбот намудааст, ки ҳизби пешбарандаву созанда, бунёдкор ва воқеан ҳам мардумӣ ҳаст. Имрӯз мардум ба ин ҳизб ва Роҳбари он-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эътиқоду эҳтиром ва муҳаббати зиёд доранд.

Ҳамин тавр, гуфтори боло далели мубрамияти таҳқиқи мавзӯи мазкур аст, ки аҳаммияти бузурги назариявӣ ва илмӣ-амалий дорад.

² Мароми пойтахт. № 3 (544), 23. 01. 2019. -С.-2.

Сатҳи омӯзиши илмии рисола. Роҷеъ ба мавзӯи таҳқиқшаванд асарҳои бунёдии «История таджикского народа»¹, «Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол»² ва «Бунёди давлатдории навин»³ таҳия гардидааст. Аз ҷониби олимону донишмандони соҳа асарҳои зиёде рӯйи чоп омадааст, ки онро аз рӯйи мавзӯи таърихнигорӣ ба панҷ гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст.

Ба гурӯҳи якум асарҳо ва суханронихои Раиси ҲХДТ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон⁵ дар Паёмҳои ҳарсолаи худ, ҷаласаҳои ҳукumatӣ,

¹ История таджикского народа. Т.6. – Душанбе, 2011. – С.438-488.

² Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол / зери таҳрири З.Акрамӣ. – Душанбе: Доғиш, 2016. – 463 с.

³ Бунёди давлатдории навин. – М., 2002.

⁷ Эмомалӣ Раҳмон. Маърӯза дар сессияи ҳабдаҳуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 июни соли 1993. – Душанбе: Ирфон, 1993. – 68 с. – Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ўзбекӣ; Эмомалӣ Раҳмон. Роҳи раҳӣ аз бӯҳрони азими ҳамагонӣ. – Душанбе: Тоҷикистон, 1993. – 55 с. – Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ўзбекӣ; Эмомалӣ Раҳмон. Ҷашни Истиқлолият ва Анҷумани дуюми умумиҷаҳонии тоҷикон. – Душанбе: Ирфон, 1993. – 40 с. – Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ; Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикистон: ҷаҳор соли истиқлолият ва ҳудшиносӣ. – Душанбе: Ирфон, 1995. – 208 с. – Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ; Эмомалӣ Раҳмон. Маърӯза дар нахустин Ичлосияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе: Ирфон, 1995. – 48 с. Эмомалӣ Раҳмон. Суханронихои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баҳшида ба 20-умин солгарди Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: Шарқи озод, 2012.– 79 с. Эмомалӣ Раҳмон. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 26 апрели соли 2013/ муҳаррир: А. Асадов.-Душанбе: Шарқи озод, 2013. – 63 с.; Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанд. Аз таърихи таъсиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. (Ба истиқболи 20-солагии таъсиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон). Душанбе: -Эр-граф, 2014.- 312с; Эмомалӣ Раҳмон. Наврӯз – шиносномаи миллат: суханронихо дар ҷашиҳои наврӯзӣ – Душанбе: Адиб, 2015. – 168 с.; Эмомалӣ Раҳмон. Суханҳои ҳикматомӯзи Президент Эмомалӣ Раҳмон дар бораи забон.-Душанбе: Бунёди забон, 2015.-116 с.; Эмомалӣ Раҳмон. Забони миллат – ҳастии миллат: китоби 1. Ба сӯйи пояндагӣ. – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 516 с.; Эмомалӣ Раҳмон. Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, 20 январи соли 2016. – Душанбе, 2016. – 39 с.; Эмомалӣ Раҳмон. Ҷеҳраҳои мондагор: китоби мазкур дар асоси осори илмиву таърихӣ ва маърӯзҳои Асосгузори сулҳу ваҳдат – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мураттаб гардидааст – Душанбе: ЭР-граф, 2016. – 364 с.; Эмомалӣ Раҳмон. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон», шаҳри Душанбе, 22 декабря соли 2017/муҳаррирон: О.Э.Раҳмон, А.Асадзода.-Душанбе, 2017.- 47 с.; Эмомалӣ Раҳмон. Роҳнамо: иқтибосҳо аз суханронихои Асосгузори сулҳу ваҳдат – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба танзими анъана ва ҷаши маросимҳо. – Душанбе: Балоғат, 2017. – 131 с.; Эмомалӣ Раҳмон. Суханҳои ҳикматомӯзи Президенти

мачлисҳои навбатӣ ва ғайринавбатӣ, вохуриҳо бо зиёйён, занон, ҷавонон, соҳибкорон, сокинони шаҳру вилоятҳо, ноҳияҳо шомил мешаванд. Дар маърузаҳо ва баромадҳои худ Сарвари давлат фаъолияти ҲХДТ-ро дар рушди равандҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодии ҷумҳурӣ таҳлил кардааст. Президенти Тоҷикистон дар асар ва мақолаҳои худ воқеаҳои таърихии фаъолияти ҳизбро дар тули солҳои истиқлол ба таври объективӣ нишон додааст, ки он асарҳо барои омода кардани таърихи навини Тоҷикистон манбаи хеле муфид шуда метавонад.

Бояд қайд намуд, ки дар рафти таҳқиқот асарҳои Пешвои миллат сарчашмаи дasti аввал ба ҳисоб мерафт ва меҳвари асосии таҳқиқоти моро маҳз андешаҳо ва пажӯҳишҳои анҷомдодаи Раиси муаззами ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон ташкил медоданд. Ба фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ баҳо дода, Э. Раҳмон қайд менамояд, ки дар як муддати кутоҳ дар ҷумҳурӣ ҳизбу созмонҳои ҷумҳурияйӣ ва минтақавӣ аз қабили клуби сиёсии “Рӯ ба рӯ” дар Душанбе, “Созмони ошкоро” дар Кӯлоб, “Лаъли Бадаҳшон” дар Хоруғ ва Ҷамъияти “Носири Ҳисрав” дар Душанбе ва монанди инҳо ба майдони сиёsat ворид шудаанд. Бар асари фаъолияти ҳизбу созмонҳои муҳталиф фазои сиёсӣ дар кишвар рӯz то рӯz мураккаб мегашт³.

Ба гурӯҳи дуюм асарҳои донишмандони дигар, аз қабили Абдумаҷид Салимович Доствиев, Амиршо Миралиев, Сафаров Сафар Фаюрович, Сафаров Сайфулло Саъдуллоевич, Давлаталӣ Давлатов, Абдуфаттоҳ Шарифзода, Заробиддин Қосимӣ⁸, Рақиб Абулҳаев⁹, Д. Аҳмедов¹⁰, С.Ашурев¹¹, М.Бобобекова¹², В.Вюнитский¹³, М.Гулҷонов¹⁴, У.Фаффоров¹⁵, З.Дадабаева¹⁶, Б.Додхудоева¹⁷, Ф.Зикриёев, Р.Набиева, М.Зикриёва¹⁸, Р.Зоир¹⁹, Ф.Икромов²⁰, А.Имомов²¹, Қ.Искандаров²²,

Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон. – Душанбе: Контраст, 2017. – 464 с (ниг.Рӯйхати адабиёт.Феҳристи таърихнигорӣ оид ба фаъолияти Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон);

³ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда. – Душанбе, 2014. -С. 53.

¹⁹ Зоир Р. О некоторых принципах становления многопартийности в Таджикистане// Партии и движения Таджикистана. Душанбе, 2000. - № 3.- с.4- 9;

М.Маҳмудов²³, З.Мирзоев²⁴, А.Муҳаббатов²⁵, В.Набиев²⁶, Б.Ризоев²⁷, З.Сайдзода²⁸, В.Сухомлинов ва Г.Шалаев²⁹, Х.Темирова³⁰, А.Тоиров³¹, И.Усмонов³², Н.Ходжасаидов³³, Ш.Ҳакимов³⁴, Ҳ.Ҳамидов³⁵, А.Шамолов

²⁰ Икромов Ғ.Сиёсати давлатии ҷавонон ва пешомадҳои он//Саҳми ҷавонон дар инкишифи илм. -Душанбе,1999. - с. 67-70;

²¹ Имомов А. Вазъи ҳуқуқии фраксияҳои гурӯҳҳои вакилони парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон// Партии и движения Таджикистана. -Душанбе, 2001. - № 9.- с.10-11.

²² Искандаров Қ. Муҳолифин ва ҳокимиият: роҷеъ ба масъалаи муносибати мутақобилаи ҳизбу ҳаракатҳои муҳолиф бо сохторҳои давлат// Партии и движения Таджикистана. - Душанбе, 2000. - № 6.- с.10-13;

²³ Маҳмудов М. Конститутсияи миллӣ ва таъмини адолати конститутсионӣ// Ҷумҳурият. Душанбе, 2009. - 4 ноябр;

²⁴ Мирзоев З. Ҳуқуқу озодӣ дар мадди назари азҳобу ҳаракатҳои сиёсӣ// Партии и движения Таджикистана. Душанбе-2000. - №4.- с.18-20.

²⁵ Муҳаббатов А. Ҳизбҳои сиёсӣ: воқеяят ва дурнамо (таҳлили сиёсию иҷтимоӣ). Душанбе: Истеъод-2011, 2014. 144с.; Муҳаббатов А. Давлат ва ҳизбҳои сиёсӣ// Сотсиализм. -Душанбе, 2001. - №1-2. с.24-27.

²⁶ Набиев В. Истиқлолияти давлатӣ ва ташаккули системаи бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон// Аҳбороти ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе2001. - № 1. - с.23- 32; Набиев В. Бисёрҳизбӣ-тақозои замон//Ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон. Маълумотнома. Душанбе-2002. - с.14-26; Набиев В. Ҷавонон мунодиёни сулҳу ваҳдат// Достони ваҳдати миллат. -Хучанд: Ношир-2009; Набиев В. Фарҳанг ва ҷавонон. Хучанд: Ҳуросон-2009; Набиев В., Икромов Ғ. Сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон. -Душанбе,1999; Набиев В., Абдуллоев Р. Иҷлосияи тақдирсоз ва самтҳои асосии ҳаракати ҷавонони Тоҷикистон. -Душанбе,2003; Набиев В., Муҳторов М. Қадамҳои устувори ризоият// Ризоияти ҷомеа-мароми мост. Душанбе, 2002. - № 2. - с. 12- 14; Набиев В. Ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои ҷамъиятии Тоҷикистон дар марҳилаи баъди низоии ҷомеа// Партии и движения Таджикистана. - Душанбе, 2002. - № 2.- с. 12- 14;

²⁷ Ризоев Б., Набиев В. Политические партии Таджикистана в современных условиях. Худжанд, 2001;

²⁸ Сайдзода З. Основные тенденции внешней политики Республики Таджикистан на рубеже столетий (1992-2004 гг.). -Душанбе: Аввесто, 2009; Сайдзода З. Фаъолияти байналмилалии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: бозгашти давлати миллии тоҷикон ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ. -Душанбе, 2016. -205с;

²⁹ Сухомлинов В., Шалаев Г. Дорога к согласию. Эмомали Раҳмонов-человек и политик. - Москва, 2002. 159с;

³⁰ Темирова Х. Сиёсати давлатӣ оид ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа// Нақши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар тарбияи насли наврас. -Душанбе, 2005. -с. 43-45;

³¹ Тоиров А., Бернер Роу, Муҳторов М. Политические партии Республики Таджикистан. Душанбе, 2006;

³² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол. Хучанд, 2003; Усмонов И. Миростроительство в Таджикистане. Душанбе: Деваштич, 2006; Усмонов И. Сулҳнома. - Душанбе-2001// Партии и движения Таджикистана. -Душанбе, 2000;

³³ Ходжасаидова Н.Х. Участие женщин ГБАО в общественно-политической, культурной и экономической жизни Республики Таджикистан (1991-2008гг.). -Душанбе, 2008.

³⁴ Ҳакимов Ш. Доир ба баъзе масъалаҳои мақоми ҳуқуқии ақалиятҳои миллӣ дар Тоҷикистон// Шоҳроҳи Ваҳдат. -Душанбе, 2001. -№ 11. -с.21-32; Ҳакимов Ш. К вопросу о

ва А.Ашуро³⁶, А.Шарипов ва С.Фаттоев³⁷, Ҳ.Шарипов³⁸, Б.Шокиров³⁹ ва дигарон ба ҳисоб мераванд.

Дар асарҳои Р. Набиева, Ф. Зикриёев, М. Зикриёева фаъолияти ҳизби коммунист дар солҳои 70-ум ва нимаи аввали солҳои 80-ум инъикос ёфтааст. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар мамлакат пешравиҳои назаррас ба амал омада бошанд ҳам, дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ камбудиҳои назаррас мушоҳида мешуданд.¹ Бештари зуҳуроти манғӣ на аз сохтори сиёсии мамлакат, балки аз тарзи идоракуни фаъолияти ҳизб бармеомад. Мувофиқи Конститутсияи амалкунандаи мамлакат, Ҳизби Коммунистӣ яdroi сиёсӣ ва пешбарандай ҷамъият ба ҳисоб мерафт, ки он ба буҳрон кашида шуд. Падидай пайдоиши бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон дар асари И. Усмонов хеле дақиқ оварда шудааст⁴. Тавре муаллиф қайд менамояд, нахустин гурӯҳи сиёсӣ дар шаҳри Душанбе соли 1989 бо ташабbusi ҷавонон бо номи «Рӯ ба рӯ» ба ҳисоб мерафт, ки дар як муддати кutoҳ ин ташкилот ташабbusкори баргузории баҳсҳои сиёсӣ миёни фаъолони ҷамъият ва намояндагони ҳизбӣ ва давлатӣ гардид¹.

парламентской деятельности общественно-политических объединений Таджикистана// Партии и движения Таджикистана. Душанбе-2001. № 9.- с.4-8;

³⁵ Ҳамидов Ҳ. Становление многопартийной системы в Республике Таджикистан// Государство и право. -Душанбе,1997. - №2-3.- с.28-32;

³⁶ Шамолов А., Ашуро^в С. Вопросы молодёжной политики в Таджикистане. Душанбе: Дониш,1999;

³⁷ Шарипов А., Фаттоев С. Эмомалий Раҳмон-поягузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ. -Душанбе: Деваштич, 2006;

³⁸ Шарипов Ҳ. Тоҷикони бурунмарзӣ (Таърихи пошхӯрӣ ва аҳволи ҳозира). -Хучанд, 1996;

³⁹ Шокиров Б., Маҳмадқаримов А. Пайдоиши ҳизбу созмонҳои нав дар Тоҷикистон ва фаъолияти онҳо (солҳои 1989-1992). –Душанбе,1994;

¹ Актуальные проблемы истории таджикского народа. Сборник научных трудов.- Душанбе, 1988; На пороге кризиса: нарастание кризисных явлений в партии и обществе. -М.: Политиздат, 1990; Набиева Р., Зикриёев Ф. Таърихи ҳалқи тоҷик. - Душанбе: Сарпараст, 2001. - с. 207- 212; Набиева Р., Зикриёев Ф., Зикриёева М. Таърихи ҳалқи тоҷик. - Душанбе: Собириён, 2010. - С. 182.

⁴ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистикол. - с.16-17.

¹ Ғафуров А.М. Тоҷикистон дар роҳи ҳифзи истиқлолият. // Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистикол. -Душанбе: Дониш, 2016. - с.8.

Дар байни асарҳо оид ба фаъолияти ҲХДТ дар китоби Ҷ. Сангинов⁵ фаъолияти аъзоён дар фраксияи ҲХДТ дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил гардидааст. Дар он нақши намояндагони ҳизб оид ба татбиқи барномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар самти қонунгузории мамлакат, таҳияи барномаҳои стратегӣ сухан меравад. А. Муҳаббатов ба ташаккули ҲХДТ баҳо дода, изҳор менамояд, ки чамъият ба созмон додани чунин ташкилоти усулан нави сиёсӣ ниёз пайдо кард. Ин созмонро лозим буд, ки на танҳо ҷойи холии фазову арсаи сиёсатро пурра кунад, балки муҳимтар аз ҳама тавонад ҷамъияти аз ҳам ҷудошудаи моро муттаҳид намуда, ба хотири бунёдкорӣ ва азnavsозии ҷомеа ба он руҳу илҳоми ҷадид баҳшад¹.

Наҳустин қадамҳо дар таъсисёбии ҲХДТ дар асари Давлаталӣ Давлатзода⁶ дарҷ гардидааст, ки муаллиф дар он ҳамаи душвориҳое, ки таҳти роҳбарии А. Достиев дар марҳилаи аввал, дар таҳияи Оиннома, қайди Ҳизб аъзои он аз сар гузаронидааст, хеле мукаммал нишон додааст. Дар асари худи А. Достиев бештар маълумотро дар бораи нақши Ҳизб дар натиҷаи музокиротҳои тулонӣ, ки аз 5-уми апрели соли 1994 то 27-уми июни соли 1997 дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон - Афғонистон, Покистон, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Туркманистон идома ёфтанд, овардааст. Ӯ қайд менамояд, ки барои амалий кардани ҳадафҳои сулҳпарварона 9 давраи музокирот, 6 воҳурии сарони давлатҳо ва 21 маротиба музокироти гуногун анҷом дода, ки дар натиҷа 40 ҳуҷҷати тақдирсози миллат ба имзо расонида шуд.¹ Ф. Зикриёв дар китоби худ фаъолияти ҲХДТ-ро дар интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагон ва Маҷлисҳои маҳаллӣ хеле моҳирона нишон додааст. Аз ҷумла ӯ қайд менамояд, ки интихоботи парламенти касбӣ

⁵ Сангинов Ч.Фаъолияти фраксияи ҲХДТ дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи барномаи пешазинтихоботии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон.-Душанбе, 2005.-С.- 32.

¹ Муҳаббатов А. Ҳизбҳои сиёсӣ: воқеяят ва дурнамо. -Душанбе, 2011 -С. 164

⁶ Давлаталӣ Давлатзода. Барои саодати зиндагӣ.-Душанбе, 2008. -С.- 5- 6

¹ Зокиров Г. Н. Мочарошиносӣ. -Душанбе. 2005.-С. 84

дар ҳаёти тоҷикистониён саҳифаи наверо боз намуд. Интихоби вакилони ҳалқ ва ташкили парламенти касбӣ фарҷоми ҷараёни истиқори сулҳ ва ризоияти ҷонибҳо дар Тоҷикистон гардид. Комиссияи оштии миллӣ низ вазифаи таърихии худро ба охир расонд². Шарифзода Абдуфаттоҳ, Қосимӣ Заробиддин дар китобҳои ба ҳизб баҳшидашудаашон нақши ҲҲДТ - дар корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ моҳирона нишон додаанд. Онҳо чунин ишора менамоянд, ки дар бунёду барқарорсозии Неругоҳи барқи обии «Роғун», «Сангтуда-2» Маркази дуюми барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе, неругоҳҳои хурду миёна дар дарёҳои Вахш ва Зарафшон, ҳати интиқоли барқи Тоҷикистон-Афғонистон, таҷдиди силсиланеругоҳҳои дарёҳои Варзоб ва Вахш, аз ҷумла Неругоҳи барқии обии “Норак”, соҳтмон ва азнавсозии роҳҳои мошингарди Душанбе-Чанак, Душанбе-Қӯлоб-Қалъаи Ҳумб-Хоруғ-Кулма, Душанбе-Саритош, Қӯргонтеппа-Дӯстӣ, нақбҳои мошингузари “Истиқлол”, “Озодӣ”, Шаҳристон, «Чормағзак», роҳи оҳани Душанбе-Қӯргонтеппа дар сафи кормандону аъзои ҳизб пешсаф буданд².

Гурӯҳи сеюм аз рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ иборат аст. Дар ин рисолаҳо аслан таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол инъикос шудаанд. Аммо дар онҳо ҷанбаҳои алоҳидаи фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ва нақши он дар бунёди давлати соҳибистиқлол таҳқиқ шудааст. Дар рисолаи номзадии М.Ганҷакова⁷ дар баробари масъалаҳои вазъи сиёсии Тоҷикистон дар солҳои 90-уми асри XX, муборизаҳои сиёсӣ, ҳаракатҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ, таъсиси созмону маҳфилҳо ва ҳизбҳои ҷамъиятӣ, ҷанги шаҳрвандӣ ва истиқори сулҳу ваҳдати миллӣ, нақши ҲҲДТ низ дар ин раванди таъриҳӣ низ инъикос ёфтааст. Муаллиф маҳсусан аҳамияти ба сулҳу ваҳдат расидани тоҷикон

² Зикриёев Ф. Таърихи ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе,2010.-С.13; Зикриёев Ф.Таърихи сиёсии ҳалқи тоҷик ва ҷаҳон.Дастури таълимӣ-методӣ барои донишҷӯён.-Душанбе: Маориф,1995.- С.85.

² Шарифзода Абдуфаттоҳ, Қосимӣ Заробиддин .7 соли Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2013.-С.12.

⁷ Ганджакова М.Г. Политическая история Таджикистана 90-х годов XX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / М.Г. Ганджакова. – Душанбе, 2015. – 213 с.

ва таҷрибаи ҲХДТро дар ин ҷараён қайд карда, зарурияти истифодабарии ин таҷрибаро дар муноқишаҳои сиёсии дигар давлатҳо таъкид мекунад.

Муҳаққик Д. Урунова⁸ дар рисолаи номзадии худ вазъи сиёсии Тоҷикистонро дар давраи соҳибистиклолӣ таҳқиқ намуда, дар он масъалаҳои фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва нақши ҲХДТ-ро дар барқароршавии низоми сиёсии Тоҷикистон баъд аз ба даст омадани истиқлол баррасӣ намудааст. Дар таҳқиқоти хеш О. Х. Шарафиева⁹ бевосита раванди ҷанги шаҳрвандиро омӯхта, дар он сабабҳои сар заданини ҷанги шаҳрвандӣ (1992-1997) дар Тоҷикистон ва марҳилаҳои асосии гуфтушунидҳои ҷонибҳои даргир ва саҳми аъзоёни ҲХДТ-ро мавриди таҳқиқу таҳлил қарор додааст. Вале бо сабаби маҳдуд будани вазифаи таҳқиқот ба муҳаққик, ў натавонистааст, ки нақши ҲХДТ-ро дар хотима баҳшидан ба ҷанги шаҳрвандӣ ва ба даст овардани сулҳ ошкоро нишон дижад.

Ба гурӯҳи чорум бошад матбуоти даврӣ, рӯзномаву маҷаллаҳои марказӣ, вилоятӣ ва ноҳиявӣ дохил мешаванд. Дар ин самт олимон, муҳаққиқон ва рӯзноманигорон таҳқиқоти зиёде дар шакли мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-оммавӣ ба чоп расонидаанд. Аммо таҳқиқотҳои муфассал, ҳисоботҳои солона ва умуман тамоми дастовардҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бештар дар нашрияи марказии ҳизб «Минбари ҳалқ»⁴⁰, «Мароми пойтаҳт»⁴¹, «Ҷумҳурият»⁴², «Садои мардум»⁴³, ва инчунин дар панҷ рӯзномаи вилояти шаҳрӣ «Суҳани ҳалқ» (вилояти Суғд), «Ҳамрози ҳалқ» (вилояти Ҳатлон), «Ҳидоят» (шахри Турсынзода),

⁸ Урунова Д.А. Становление новой политической структуры в Республике Таджикистан, 1991-1997гг.: автореферат диссертации кандидата исторических наук: 07.00.02 / Д.А. Урунова. – Душанбе, 1998. – 26с.

⁹ Шарафиева О.Х. Гражданская война в Таджикистане (1990-1997гг.): дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03 / О. Х. Шарафиева. – Томск, 2010. – 242с.

⁴⁰ Минбари ҳалқ, 1997-2019;

⁴¹ Мароми пойтаҳт, 2000-2019;

⁴² Ҷумҳурият, 1991-2019;

⁴³ Садои мардум-1994-1997;

«Овози ҳалқ» (Шуробод) ва ғайраҳо ба чоп расидаанд. Қобили зикр аст, ки нашрияҳои мазкур самти асосии фаъолияташон тарғиби барномаи ҳизб, инъикоси сиёсати Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ва дастовардҳои Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ҳамзамон инъикоси воқеии фаъолияти ҳизб, мавқеи он дар ҷомеа ва густариши ҳамкориҳои байналмилалии ҲХДТ чун неруи пешбарандаи ҷомеа дар маркази диққати кормандони нашрия қарор дорад. Бо мақсади беҳтар гардидани сифати рисола дар мисоли тарғибу ташвиқи ҳадафҳои барномавии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ва сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин, аз сомонаҳои интернетӣ ва матбуоти даврӣ ва дигар сарчашмаҳо ба таври васеъ истифода бурда шудааст.

Ба гурӯҳи панҷум маводи фаровон аз сомонаҳои интернетӣ, пеш аз ҳама сомонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон⁴⁴ ва ғайра дохил мешавад. Қобили зикр аст, ки мавод дар бораи суханронӣ, баромаду Паёмҳои Пешвои Миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сомонаҳои интернет ҷойгир шудаанд. Дар онҷо маълумотро аз нахустин баромади Раиси Шурои Олий Э. Раҳмон дар Иҷлосияи XVII Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сар карда, изҳоротҳо бо муносибати таҷлили иди Наврӯзи соли 1993 дар Иҷлосияи XVII Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйини роҳи музокирот тарҳрезӣ ва мавриди гуфтугӯи намояндагони мардум қарор гирифта, то замони кунунӣ дарьёфт кардан мумкин аст².

Бо назардошли он, ки таҳқиқоти мазкур яке аз зинаҳои ҳалли масъалаи баррасишаванда мебошад, таҳлил ва баҳогузориву комёбихои ҲХДТ аз ҷониби муҳаққиқон, олимон, сиёсатмадорон, донишмандон ва рӯзноманигорон мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст.

⁴⁴ Сомонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. <http://kmt.tj/president....>

² Сомонаи интернетӣ. <http://univer.tj/insho/xx-solagii-ichlosijai-takdirsoz/>.

ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА

Робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯҳои илмӣ. Маводҳо ва натиҷаи таҳқиқоти диссертациониро барои татбиқи нақшай перспективии кори илмӣ-таҳқиқотии шуъбаи таърихи навтарини Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ, таҳти унвони «Таърихи халқи тоҷик, қонуниятҳои умумӣ ва ҳусусиятҳои хоси раванди таъриҳӣ (*давраи муосир*)» барои солҳои 2016-2020 истифода кардан мумкин аст.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Ҳадафи асосии тадқиқоти диссертационӣ таҳлили маҷмӯии таърихи фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар тули солҳои 1994-2019 ба ҳисоб меравад.

Барои расидан ба ин ҳадаф ичрои вазифаҳои зерин зарурӣят дошт:

- ҷамъбаст намудани таҳқиқот ва таълифоти осори муҳаққиқон ва донишмандони соҳа, ки оид ба мавзӯи мазкур анҷом дода шудааст;
- таҳлили таърихнигории асарҳои илмии ба таърихи таъсисёбӣ ва фаъолияти ҲХДТ бахшида шуда;
- аз ҷиҳати назариявӣ ошкор намудани аҳамияти мавзӯи таҳқиқот;
- таҳлил ва баррасии сабабҳои барҳам хурдани яккаҳизбӣ ва ба вуҷуд омадани бисёрҳизбӣ;
- пажӯҳиш оид ба пайдоиши ҳизбу созмонҳо ва рақобатҳои онҳо барои ҳокимияти сиёсӣ;
- аз ҷиҳати илмӣ таҳлил намудани аҳамияти Ичлосияи XVI дар роҳи расидан ба сулҳ ва барпо гардидан ҳукумати конститутсионӣ;
- инъикоси оқибатҳои фаъолияти ҳизбу созмонҳое, ки характери маҳалгарӣ ва мазҳабӣ доштанд;
- баррасӣ ва таҳлили илмии барнома ва қарорҳои қабулнамудаи ҲХДТ ҷиҳати баланд бардоштани вазъи иҷтимоӣ, таъмини амнияти дохилӣ ва расидан ба се ҳадафи стратегӣ-баромадан аз бунбости коммуникатсионӣ, истиқтолияти энергетикӣ ва истиқтолияти озукаворӣ;

-инъикос намудани фаъолияти ҲХДТ дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангиву сиёсии Тоҷикистон.

Объекти таҳқиқоти дисертатсионӣ фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар солҳои 1994-2019-ро фаро мегирад. Дар рафти таҳқиқот таърихи таъсисёбӣ, раванди ташаккулёбӣ ва давраи баланд гардидани мавқеи кумитаву ташкилотҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар чомеа пас аз солҳои 2000-ум, инчунин нақши ҳизби ҲХДТ ва Раиси он, Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар рушди соҳаҳои хочагии мамлакат, пеш аз ҳама амалий гардидани ҳадафҳои стратегии хукумати кишвар объекти асосии таҳқиқоти дисертатсия ба шумор меравад.

Предмети таҳқиқот муайян намудани дараҷаи таҳқиқи таърихи омӯзиши фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Доираи хронологии диссертатсия солҳои 1994-2019-ро фаро гирифта, оғози сарҳади поёни таҳқиқот аз соли таъсисёбӣ ва ниҳои то 2019, яъне таърихи 25 солаи ҲХДТ уро дар бар мегирад. Барои муқоиса таҳлили фаъолияти ҳизбҳо аз охиро солҳои 80-уми асри XX оғоз гардида, дар рафти таҳқиқот муҳимтарин мавзуъҳое, ки дар рафти таҳқиқот ба фаъолияти ҲХДТ алоқамандии бевосита дорад, аз ҷумла ба вучуд омадани бухрони сиёсӣ дар Иттиҳоди Шуравӣ, “Бозсозӣ”-и Горбачёвӣ ва оқибатҳои он, пошхурии ИҶШС, таъсисёбии Тоҷикистони соҳибистиклол, ҷанги шаҳрвандӣ, Иҷлосияи XVI, ба имзо расидани Созишиномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ, фаъолияти Комиссияи оштии миллӣ, нақши Раиси ҲХДТ дар амалий гардидани се ҳадафи стратегии мамлакат, сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҲХДТ ва амсоли онро дар бар мегирад. Таҳқиқоти мазкур бо нишондодҳои фаъолияти ҷорякасраи ҲХДТ ба анҷом мерасад.

Асоси назариявию методологии таҳқиқот. Дар диссертатсия муаллиф усулҳои илмии омӯзиширо доир ба таърихи таъсисёбӣ ва фаъолияти

ХХДТ дар солҳои 1994-2019 ба роҳ мондааст. Бахусус ба истифодаи усули объективияти илмӣ-ҳамчун яке аз дастурҳои асосии илмҳои муосири таърихӣ ва таърихнигорӣ диққати назаррас додааст.

Ба сифати асоси методологии таҳқиқот маҷмӯи усулҳое истифода шудаанд, ки дар байни онҳо усулҳои таърихӣ, аз қабили муқоисавӣ-таърихӣ, масъалагузорӣ – солномавӣ, инчунин усулҳои таҳлили иҷтимоӣ – таърихӣ мавқеи асосиро ишғол менамоянд.

Дар усули муқоисавӣ-таърихӣ фаъолияти ХХДТ дар қиёс бо дигар аҳзоби сиёсии кишвар, хусусиятҳо ва методҳои хоси ХХДТ дар идоракуни давлат, низомнома, оиннома ва барномаҳои ХХДТ нисбат ба дигар аҳзоби сиёсӣ ва гайраҳо истифода шудааст. Тавассути усули масъалагузорӣ–солномавӣ ҳудудҳои таҳқиқи масъалаи мазкур муайян гардида, раванди солномавии ба марҳилаҳои аз паси ҳам оянда, ки фаъолияти ХХДТ-ро инъикос кардаанд, чой дода шудааст.

Яке аз омилҳои асосӣ назари интиқодӣ–объективӣ ба таълифоти муҳаққиқони давраи соҳибистиқлолӣ мебошад.

Пойгоҳи сарчашмашиносии таҳқиқот маводи бойгонӣ, аз ҷумла Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон⁴⁵, Бойгонии Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатӣ дар шаҳри Душанбе⁴⁶, Бойгонии ҷории Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон⁴⁷, Бойгонии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон⁴⁸ ба ҳисоб меравад. Махсусан, дар рафти таҳқиқот маводи дасти аввал, аз ҷумла ҳисботи солонаи КИМ ХХДТ, анҷуманҳо ва ҷаласаҳои ҳизбиро аз бойгонии ҷории Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон пайдо намудем. Ҳамчунин, санадҳои меъёри ва ҳукуқӣ, Конститутсия⁴⁹, қонун

⁴⁵ Бойгонии Марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ф.12. –Оп.1. –П.4. –с.-82, Ф.385. – Оп.І. –П.55. –с.157-527.

⁴⁶ Бойгонии Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатӣ дар шаҳри Душанбе. Ҳисботи солҳои 1994-2019.

⁴⁷ Бойгонии ҷории Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Ҳисботи солҳои 1994-2019.

⁴⁸ Бойгонии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳисботи солҳои 1994-2019.

⁴⁹ Конститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2003;

ва қарорхо⁵⁰, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ”⁵¹, Низомнома⁵², Оиннома⁵³, барномаҳои пешазинтихоботии⁵⁴ ҳизбҳои сиёсии амалкунанда, пеш аз ҳама Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон низ пойгоҳи сарчашмаиносии тадқиқотро ташкил медиҳад.

Инчунин ба пойгоҳи сарчашмаиносии таҳқиқоти мазкур маводи оморӣ, аз он ҷумла Маҷмӯаи омори Кумитаи давлатии омори назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ фаро мегирад⁵⁵.

Навғонии илмии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки:

- бори нахуст дар шакли рисолаи илмӣ таҳқиқоте пешниҳод мегардад, ки фаъолияти ҲҲДТ-ро фаро мегирад;
- дар асоси манбаъҳои фаровон, шумораи зиёди асарҳои нашргардида оид ба фаъолияти ҲҲДТ бори нахуст дар илми таърихи ватаний таҳлили ҳамаҷонибаи таҳқиқоти мазкур амалӣ гардид;
- адабиёти илмӣ, ки вазъи сиёсии даҳсолаи охири асри XX, маҳсусан таърихи таъсисёбӣ ва фаъолияти ҲҲДТ-ро ба таври гуногун инъикос намудаанд, бори нахуст мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта, аз нуқтаи назари илмӣ муқоиса карда мешавад;

⁵⁰ Конунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ. Душанбе, 2004.-80 с.;

⁵¹ Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, 13 ноябри соли 1998// Ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон. Маълумотнома. Душанбе, 2002.- с.3-12; Дар бораи аз байн бурдани ҳама гуна шаклҳои поймоли ҳуқуқи зан. Конвенсияи Асамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид, 18 декабря соли 1979// Маҷмӯаи асноди байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқи духтарон дар маориф. Душанбе, 2002.- с.6-8; Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, 23 майи соли 1998// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе-1998.- № 10.- с.93-101.

⁵² Низомномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Душанбе, 2010.20с.; Низомномаи Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон//Бюллетени Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2002.-№2.-С.7-11; Низомномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Душанбе, 2010. 20с.; Низомномаи Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон//Бюллетени Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2002.- №2. - С.7-11.

⁵³ Оинномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Душанбе, 2016. 19с.; Оинномаи Ҳизби Демократии Тоҷикистон//Ҳизби Демократии Тоҷикистон (Санадҳо: дирӯз, имрӯз ва фардо). Душанбе, 2000; Оиннома ва барномаи Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон. Душанбе, 1997; Оинномаи Ҳизби Сотсиалистии Тоҷикистон//Иттиҳод.-Душанбе, 1998.- № 8;

⁵⁵ Маҷмӯаи оморӣ, - Душанбе: Кумитаи давлатии омор. Солҳои 2002-2019.

-ба корҳои илмии то имрӯз анҷомдодаи муҳаққиқон ба фаъолияти ҲҲДТ баҳои илмӣ дода шудааст;

- хусусиятҳои хоси фаъолияти Раиси ҲҲДТ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ва хориқаи ӯ аз нуқтаи назари илмӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст;

- дар натиҷаи омӯхтани фаъолият ва паҳлӯҳои ҳамаҷонибаи ҲҲДТ роҳҳои минбаъдаи такмилёбӣ ва ташаккули он дар оянда муайян гардидаанд;

Ба ҳимоя муқаррароти зерин пешниҳод мегардад:

-таҳлили адабиёти илмии ба мавзӯи мазкур бахшидашуда ба хulosae меорад, ки ба таърихи фаъолияти ҲҲДТ шумораи зиёди таҳқиқоти муарриҳон, муҳаққиқон ва сиёsatшиносон мансуб аст. Муҳаққик бештар ба манбаъҳои бойгониҳо, низомномаву оиннома, қарору санадҳои қабулнамудаи хизб ва дигар маохизи дasti аввал rӯ овардааст;

-корҳои таҳқиқотӣ тасдиқ менамоянд, ки фаъолияти ҲҲДТ дар рӯзҳои мудҳиштарин барои миллати тоҷик дар ҷойи холӣ ташкил гардида, дар давраи соҳибиستикӯли ҳаматарафа ташаккул ёфта, дар ҷумҳурӣ имрӯз ба яке аз ҳизбҳои пешгоми ҷомеа табдил ёфтааст;

-муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ мӯътакиданд, ки дар рушди ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҲҲДТ нақши басо бузург гузоштааст.

-дар рафти таҳқиқот муайян карда шуд, ки дар инкишофи ҲҲДТ маҳз мактаби маҳсуси идоракуни Раиси он, Пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон боис гардидааст;

-диссертант ба хulosae омадааст, ки маҳз бо туфайли фаъолияти амалий ва дастгирии ҳамаҷонибаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ҳифз ва нигоҳ дошта шуда, бисёрҳизбӣ дар ҷомеа, ки асоси ҷомеаи демократиро ташкил медиҳад ба вучуд омада, тамоми аҳзоби сиёсӣ, матбуоти давлатӣ ва хусусӣ озодона фаъолият

доранд ва муҳимтар аз ҳама Ҷумхурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёд ва соҳибихтиёр тамоми сангарҳои дар наздаш бударо паси сар намуда, имрӯз ба пешравиҳои бузург мушарраф шудааст.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар он ифода меёбад, ки:

- муаллиф маводҳои зиёди бойгонӣ ва дигар сарчашмаҳоро оид ба ташаккул ва рушди ҲҲДТ ба муомилоти илмӣ ворид намудааст;
- иштироки шахсии муаллиф дар озмоиши натиҷаҳои таҳқиқот дар конференсияҳои гуногун, омода кардани монография оид ба мавзӯъ;
- натиҷаҳои илмии таҳқиқоти мазкур, аз ҷумла хулосаҳои назариявӣ, нукоти ба ҳимоя пешниҳодшаванд, ҳамчунин тавсияҳои хислати амалидошта бевосита аз ҷониби худи муаллиф мустақилона таҳия, баррасӣ ва исбот шудаанд;
- саҳми бевоситай муаллиф дар навғонии таҳқиқоти диссертатсионӣ, ҳалли масъалаҳои мубрам ва баррасии комили ҷанбаҳои мушахҳаси фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон возеҳан мушоҳада мешавад.

Аҳаммияти илмию назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Диссертатсия дорои аҳаммияти илмӣ–назариявӣ ва амалий буда, натиҷаҳои бадастомада метавонанд дар корҳои илмӣ-тадқиқотии муҳаққиқон ва муарриҳон ҷиҳати муайян намудани роҳҳои инкишофи минбаъдаи ҳизбҳои сиёсӣ, пеш аз ҳама ҲҲДТ кумаки воқеӣ расонанд. Мазмуни асосӣ, хулосаҳо ва маводи санадии диссертатсијро зимни таълифи асарҳои маҷмӯӣ, роҷеъ ба фаъолияти ҲҲДТ дар солҳои 1994-2019 ҳангоми хондани курсҳои лексионӣ ва маҳсус аз фанҳои “Таърихи ҳалқи тоҷик”, “Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол”, “Таърихнигории таърихи ҳалқи тоҷик дар давраи истиқолият” метавон истифода намуд. Аҳаммияти амалии диссертатсия инчунин аз истифодаи эҳтимолии

натицаҳои бадастомадаи таҳқиқот дар ниҳодҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, кафедраҳои гуманитарии мактабҳои олий иборат аст.

Хулосаҳои умуминазариявии таҳқиқоти дисертационӣ ба маърифати амиқи зарурияти нигоҳдошти муттасил ҳангоми банақшагирии барномаҳои минбаъдаи ҲҲДТ имкон медиҳанд.

Маводи дар диссертатсия овардашуда барои маърифати воқеии масъалаҳои мубрами ҳаёти сиёсии мамлакат, маҳсусан фаъолияти минбаъдаи ҲҲДТ имконият медиҳанд, ки хулоsavу тавсияҳои диссертатсия барои ҳалли бисёр масъалаҳои ҳалталаби Тоҷикистони муосир хело ҳам муфид хоҳад буд.

Тасдиқи рисола. (Апробатсияи диссертатсия.) Фояҳо, муқаррарот, натицаҳои назариявиву асосӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалий доир ба диссертатсия дар як қатор дастовардҳои илмии муаллиф, аз ҷумла: 2 монография, 21 мақолаҳои илмии дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон, китобу брошиюраҳо ва мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-оммавии дар дигар нашрияҳо ба табъ расида, таҷассум ёфтаанд.

Диссертатсия дар маҷлиси васеъи шуъбаи таърихи навтарини Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониши Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (суратчаласаи № 6 аз 02 июни соли 2022) мавриди мухокима қарор гирифта, ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Соҳтор ва ҳачми диссертатсия. Диссертатсия дар ҳачми 288 саҳифаи матни компьютерӣ таълиф гардида аз муқаддима, чор боб, дувоздаҳ зербоб, хулоса ва феҳристи манбаъҳо ва адабиёти истифодашуда (295 номгӯй) иборат мебошад.

БОБИ I: ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХӢ ВА СИЁСИИ ТАЪСИСЁБИИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЧИКИСТОН

1.1. Буҳрони сиёсии солҳои 80-90—уми асри XX ва барҳам хӯрдани яккаҳизбӣ дар ИҶШС

Аз нимаи дуюми асри XX рақобатҳои сиёсӣ миёни мамолики сайёра, ки ба ду қутб-сотсиалистӣ (бо сарварии Иттиҳоди Шӯравӣ) ва капиталистӣ (бо сарварии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико) чудо шуда буданд, ривоҷу равнақ мегирад. Соли 1955 бо баста шудани Шартномаи Варшава, дар муқобили Иттифоқи Атлантикаи Шимолӣ, рақобатҳои сиёсӣ боз ҳам тезу тунд мегардад. Дар Иттиҳоди Шуравӣ Ҳизби Коммунистӣ аз нахустин рӯзҳои таъсисёбиаш аз рӯйи таълимоти материалистӣ, ба хусус назарияпардозонаш Карл Маркс, Фридрих Энгелс ва Владимир Ленин ягона ҳизби ҳукумрон фаъолият мекард ва ҳамчун қисми пешқадамтарини пролетариат мардумони ҷумҳурии Шуравии сотсиалистиро дар роҳи идеологияи коммунистӣ ҷалб намуда, барои дар амал татбиқ намудани барномаҳои асосӣ ва муҳими ҳизбӣ, қушиш ба ҳарҷ медод.

Қобили зикр аст, ки Ҳизби Коммунистӣ ба ҳайси муҳаррик ҷомеаи Шуравиро ба сӯйи қуллаҳои баланди ҷомеаи коммунистӣ мекашонд ва аз рӯйи барномаҳои тарҳрезинамудаи сарварону асосгузорони он бояд мардумро ба баландтарин қуллаҳои он, коммунизми воқеӣ мерасонд. Ба суолҳое, ки ҷаро ин муҳаррик аз ҳаракат боз истод, ҷаро ин ҳизби яккаҳукмрон ба буҳрон мувоҷех гардид ва ё ин ки ҷаро ҷунин як империяи абарқудрат гирифтори буҳронҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву иҷтимоӣ шуда, дар муқобил бо ҷаҳони капиталистӣ ба шикаст рӯ ба рӯ шуд, олимону донишмандон ва баҳусус муҳаққиқони соҳа ба таври гуногун ҷавоб гуфтаанд. Барои равшан намудани

масъалаи мазкур лозим медонем то чанде аз масъаларо матраҳ намуда, вижагиҳои онро бод иди муосир мавриди баррасӣ қарор дихем. Агар чи миёни олимони мо нисбат ба суолҳои ироанамудаи мо ихтилофи назар аст, vale то ба имрӯз аксари муҳаққиқон омилҳои асосии аз байн рафтани ин ҳизб ва умуман пошхурии Иттиҳоди Шуравиро аз дохил вайрон шудани худи ҳизби ҳукмрон-коммунистӣ, медонанд.

Дар солҳои 70-ум ва нимаи аввали солҳои 80-ум дар мамлакат пешравиҳои назаррас ба амал омада бошанд ҳам, дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ камбудиҳои ҷиддӣ мушоҳида мешуд. Ин камбудиҳо дар таърихи Давлати Шӯравӣ бо номи қароҳтӣ ё айёми рукуд маълуманд¹. Бештари зухуроти манғӣ на аз соҳтори сиёсии мамлакат, балки аз тарзи идоракунӣ бармеомад. Мувофиқи Конститутсияи амалкунандай мамлакат, Ҳизби Коммунистӣ яdroи сиёсӣ ва пешбарандай ҷамъият ба ҳисоб мерафт, ки он ба буҳрони азиме гирифтор шуд.

Соҳтори идоракуни хизбро бюрократизм фаро гирифт ва дар услуби идоракуни он камбудиҳои ҷиддӣ ба амал омаданд. Масалан аз идораҳои болоӣ ба ташкилотҳои ибтидой фармон меомад, ки чанд нафар мард ва ё зан ба сафи Ҳизби Коммунист қабул карда шаванд. Азбаски ба вазифаҳои ҳизбӣ, давлатӣ ва ҳоҷагӣ, асосан, аъзоёни ҳизб пешбарӣ мешуданд, шахсони белаёқати мансабпаст ҳам бо ҳар роҳу восита ба ҳизб шомил шуда, соҳиби мансаб мешуданд².

Баъзе аз муҳаққиқон ба ин назаранд, ки ҳатто суръати пешрафти иқтисодиёт ва ҳусусан ҳосилнокии меҳнат дар солҳои 70-ум нисбат ба соли 1965 рӯ ба таназзул овард. Мутаассифона, нақшаҳои панҷсолаҳои 1X-X-ум оид ба нишондодҳои асосӣ ичро нагардиданд. Ин нуқсону камбудиҳои ҷиддӣ бояд дар солҳои панҷсолаи ёздаҳум ислоҳ карда

¹ Актуальные проблемы истории таджикского народа. Сборник научных трудов.- Душанбе, 1988; На пороге кризиса: нарастание кризисных явлений в партии и обществе. -М.: Политиздат, 1990; Набиева Р., Зикриёев Ф. Таърихи ҳалқи тоҷик. - Душанбе: Сарпараст, 2001. - с. 207- 212; Набиева Р., Зикриёев Ф., Зикриёева М. Таърихи ҳалқи тоҷик. - Душанбе: Собириён, 2010. - С. 182.

² Набиева Р., Зикриёев Ф., Зикриёева М. Таърихи ҳалқи тоҷик. - Душанбе: Собириён, 2010. - с. 182.

мешуданд, vale ин нақша низ чомаи амал напушид. Дар ҳама самтҳои ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ буҳрони шадиде ба амал омад.

Дар соҳаи иқтисодиёт аз як тараф идорақунӣ ва назорат аз болои корхонаҳои истеҳсолқунанда заиф шуда, аз тарафи дигар, дар натиҷаи сари вақт ҷорӣ нагардидани техниқаи нав ва технологияи пешқадам, паст шудани ҳосилнокии меҳнат, ҳавасмандии моддӣ, риоя накардан ба интизоми истеҳсолӣ ва ғайраҳо ҷой дошт.

Гарчанде дар ҶШС Тоҷикистон барои соҳтмони биноҳову иншоотҳо маблағи зиёд ҷудо мешуд, vale аз тарафи масъулини соҳа маблағҳои ҷудошуда пурра аз худ карда намешуд. Муносибати хунукназарона нисбат ба моликияти ҷамъиятӣ, баҳусус давлатӣ зиёд гардида, ғоратгарӣ дар мамлакат рӯз то рӯз меафзуд, ки он ба сатҳи зиндагии омма таъсири манғӣ расонда, норозигии гуруҳҳои иҷтимоиро ба амал меовард.

Ғайр аз ин дар ҷумҳурӣ ҷинояткорӣ, ришваҳурӣ, қаллобӣ, маҳалгарӣ, бадмастӣ, нашъамандӣ, дуздӣ, тороҷи молумулки давлату ҳочагиҳои кооперативӣ, колхозу совхозҳо рӯз то рӯз меафзуд.

Иттиҳоди Шуравӣ дар арсаи байналмилалӣ мавқеи басе бузургеро соҳиб гардида, аз лиҳози истеҳсоли маҳсулот, илму техника ҷои намоёнро ишғол мекард. Аммо бо сар задани буҳрони иқтисодиву иҷтимоӣ ва ба вучуд омадани давраи қароҳӣ маҷбур шуд, то ҷойгоҳи ҳудро дар ҷаҳон иваз намояд. Албатта, Иттиҳоди Шуравӣ техника, базаи бузурги ашёи хом, қадрҳои баландихтисос ва умуман табииати гуногунранг дошт. Танҳо дар асоси барномаи мушаххас метавонист тамоми камбудиҳои айёми рукудро дар кутоҳтарин муддат ислоҳ намояд. Ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳои соҳаҳои муҳталифи ҷомеа Ҳизби Коммунистӣ ҳануз аз нимаи дуюми солҳои 80-ум ҷандидаро роҳандозӣ намуд, ки ин қушишҳо натиҷаи дилҳоҳ надоданд.

Ҳаёти сиёсии мамлакатро низ вазъи буҳронӣ фаро гирифта, vale

роҳҳои ҳалли муҳимтарин масъалаҳои давлатӣ, ҳизбию ҷамъияти, аз ҷумла, ҳалли ихтилофҳо дар муносибатҳои миллӣ ба назар мерасид.

Дар сиёсати хориҷӣ низ нуқсону камбудиҳои ҷиддӣ ба вучуд омада буд, ки ба обру ва нуғузу эътибори Иттиҳоди Шуравӣ таъсири манғӣ мерасонд. Барои мисол, ба ҳоки Афғонистон ворид шудани Қувваҳои Мусаллаҳи Иттиҳоди Шуравӣ. Бояд гуфт, ки ҷанг бо Республикаи Демократии Афғонистон ба иқтисодиёти мамлакат таъсири ҷиддӣ расонида, норозигии шаҳрвандонро бар зидди КИМ Ҳизби Коммунистӣ меафзояд ва пеш аз ҳама шаъну шараф ва обруву эътибори Иттиҳоди Шуравиро дар арсаи байналмилалӣ коста мегардонд.

Дар як муддати начандон қутоҳ паси ҳам фавтиданӣ роҳбарони қуҳансолу барҷомондагони ҳизбӣ, аз қабили Л.И. Брежнев, Ю.В. Андропов ва К.У. Черненко ба обру ва эътибори Ҳукумати Марказӣ таъсири манғӣ мерасонд ва аз ҳама муҳимаш нуғузи Иттиҳоди Шуравиро чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷ коста мегардонид ва сабабгори ба вучуд омадани як қатор мушкилот дар корҳои идоракунӣ, мисоли ҷо ба ҷо гузоштани қадрҳо ва маҳсусан иқтисодиёти мамлакат мегардид. Умеди аксари мардум аз роҳбари ҷавони ҳизбии Иттиҳоқ низ барабас меравад ва он орзуҳои хом гуё, ки М.С.Горбачёв мардумро аз ҳолати мотамзадагию мамлакатро аз вартаи фалаҷшавӣ мераҳонад, бе натиҷа анҷомид.

Моҳи марти соли 1985 М.С.Горбачёв, ки 54 сол дошт, пас аз Котиби Генералии ҲҚИШ интихоб гардиданаш, ба гузаронидани як қатор ислоҳоти ҷиддӣ дар соҳаҳои муҳталифи давлат ва давлатдорӣ, аз ҷумла ислоҳотҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ки ҳанӯз аз замони Ю.В. Андропов дар дил мепарварид, даст мезанад. Аз моҳи апрели соли 1987 дар асоси қарорҳои Пленуми Кумитаи Марказии ҲҚИШ (КПСС) сиёсатеро бо номи бозсозӣ пеш мегирад, ки онро баъзан «инқилоб аз боло» низ меномиданд.

М.С. Горбачёв бо мақсади баромадан аз ҳолати караҳтии замони брежневӣ, ки дар давраи роҳбарии яксолаи К.У. Черненко боз ҳам фасодтар гардида буд, ин сиёсатро пеш гирифт. Ӯ ҷиҳати ноил гардидан ба ин ҳадаф ба таври куллӣ дигаргун соҳтани тамоми соҳаҳои ҳаёти кишварро зарур мөхисобид. Дар раванди бозсозӣ яке аз ҳадафҳои дигари М.С. Горбачёв ин ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ намудани ҳаёти ҷамъиятии Иттиҳоди Шуравӣ ва инчунин паст намудани шиддатнокии вазъи ҷаҳон, маҳсусан зиддияти байни Иттиҳоди Шуравӣ ва давлатҳои капиталистӣ ба шумор мерафт. Ба таври дигар бигӯем, Котиби Генералии ҲҚИШ М.С. Горбачёв мөхост бо ҳамин роҳ ба ҷамъияти сотсиалистӣ руҳу иқдоми тоза бахшад, обру ва эътибори онро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорад. Дар раванди иқтисодӣ, бо мақсади ҳалос шудан аз корхона ва ҳочагиҳои зарапвар, зиёд намудани ҳавасмандӣ дар истеҳсолот, рақобатпазир гардидани маҳсулоти истеҳсолшуда, вазифа гузашта шуд, ки тамоми корхонаҳоро ба ҳолати худтаъминкунӣ ва худмаблагузорӣ гузаронанд.

Ҳадафи дигари бозсозӣ, ин хотима бахшидан ба вазъи буҳронӣ, баланд бардоштани ҳосилнокии мөҳнат дар истеҳсолот ва қонеъ гардонидани талаботи рузафзуни мардум, барҳам додани боқимондаҳои соҳтори роҳбарии фармонфармоии маъмурӣ ва минбаъд инкишоф додани раванди демократикунонии ҳаёти ҷамъиятий буд. Бозсозӣ мебоист ҷамъияти сотсиалистиро такмил дода, камбудӣ ва мушкилиҳоеро, ки дар садди роҳи он меистоданд, барҳам дихад. Аммо, аз рӯйи барномаҳои тарҳрезигардида, равандҳои асосии гузаронидани ислоҳот муайян ва мушаҳҳас буд ва ин ислоҳоти куллӣ мебоист соҳторҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро билкул аз камбудиҳо пок намояд.

Мақсади бозсозӣ гуё аз байн бурдани тамоми камбудиҳои иҷтимоӣ-сиёсие буд, ки ба мушоҳида мерасиданд. Аммо раванде, ки дар асари он ба мушоҳида расид, яъне шикасти асосии иқтисодию сиёсии Шуравӣ, интиқоди қатъии яккароҳбарии Ҳизби Коммунист, беобру кардани

идораҳои амнияти миллӣ ва сохторҳои низомӣ, сохти шурӯҳо, ҳар он чи, ки дар зарфи 65-70 сол ба амал омада буд, рад мешуд. Ҳамчунин авҷгирии сепаратизм ва миллатгароӣ исбот мекунад, ки мақсад на таъмири сохти шурӯҳо, балки аз байн бурдани он будааст¹.

Барои ҳамин ҳам яке аз маъмультарин ва асоситарин тезисҳои он давр дуруг нишон додани дустии халқҳои ИҶШС ва ба ин васила ба вучуд овардани нобоварии байниҳамдигарии онҳо буд.

Раванди сиёсие, ки дар мамлакат ба амал меомад, аз як тараф ихтилофоти зиёди миллӣ, иҷтимоиеро, ки дар кишвар пайдо шуда буд, ифода намояд, аз ҷониби дигар баёнгари даҳолати фаъоли қувваҳои беруна ба ҳаёти иҷтимоӣ маҳсуб мешуд. Аз ин сабаб, дар ҷараёни иҷтимоию сиёсии он вақт ду ҳолати зер ба амал омад:

1. Дар муҳити пойтаҳти ИҶШС-шахри Москва, дар мақоми олии ҳизбӣ ва давлатӣ, доҳили худи Россия ҳаракатҳое ба вучуд омаданд, ки фарсада шудани идораҳои сиёсии мамлакатро ифода мекарданد ва дар он талошҳои худнамоии гурӯҳҳои сиёсии дар ҳокимиёт буда, роҳбарияти Ҳизби Коммунист бештар мушоҳида мешуд. Ин раванд мукаммал набудани системаи идории давлатро ифода мекард.

2. Бо истифода аз озодии сухан дар саросари кишвар ҷунбишҳои қавии сиёсӣ ба муқобили ҳокимияти марказӣ, барои худмухтории воқеии ҷумҳуриҳо ва кушиши аз ҳайати Шуравӣ баромадани онҳо ба амал омад, ки дар ин раванд мамлакатҳои назди Балтика бештар таборуз карданд².

Ин талошҳо, аз як тараф, нафрati мардумро нисбат ба идоракунандагони давлат ва роҳбарони ҳизб ифода кунад, аз тарафи дигар, ҳар чӣ бештар сабаби аз марказ дур шудани онҳо мегардианд. Зоро дар ҷунин талошҳо шовинизми русӣ баръало ба назар мерасид ва он сабабгори авҷ гирифтани миллатгароии халқҳои дигар мешуд. Шояд

¹ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. -Хучанд: Нури маърифат, 2003. - С.4.

² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. -Хучанд: Нури маърифат, 2003. - С.4-5.

дар мамлакат ба мардум бо дарки ҳамин таъсири шовинизми русӣ таъсир расонда буд. В.И. Ленин ҳам навишта буд: «Бо шовинизми великорусӣ ё ҳаёт, ё мамот гуён ҷанг эълон мекунам. Ҳамин ки аз дандони дардноки лаънатиям ҳалос шудам, вайро бо ҳамаи дандонҳои солимам канда-канда мепартоям»¹.

Ин омилҳо боис шуданд, ки эътиrozҳои маҳаллӣ, бештар хусусияти сиёсӣ касб карда, авзои иҷтимоӣ-сиёсии кишвар торафт тундтар шавад. Ба ин бекурб шудани пул, бар асари корпартойҳо ва митингҳои саросарӣ, баланд шудани нарху наво, аз маҷрои низоми давлатдорӣ баромадани мамлакат илова мешавад.

ҶШС Тоҷикистон низ аз раванди бозсозӣ дар канор намемонд. Масъалаи амалий гардонидани барномаҳои бозсозӣ дар ҶШС Тоҷикистон дар Анҷумани ХХ-уми Ҳизби Коммунист, ки моҳи январи соли 1986 баргузор гардида буд, мавриди муҳокима қарор мегирад. Дар ин Анҷуман оид ба масъалаи мазкур котиби якуми Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон Қ.М. Маҳкамов маъруза намуда, вазифа ва роҳҳои татбиқи бозсозиро дар шароити Тоҷикистон пешниҳод намуд. Аз чумла, анҷуман нақшай панҷсолаи дувоздаҳум ва самтҳои асосии тараққиёти ҷумҳуриро то соли 2000-ум муайян кард ва барои баланд шудани самаранокии истеҳсолот қарорҳои зарурӣ қабул намуд. Дар шароити Тоҷикистон, ки асосан ба соҳаи аграрӣ диққати бештар дода мешуд, дар нақшай панҷсолаи дувоздаҳум роҳҳои тараққӣ додани соҳаи мазкур, аз чумла аз ҳисоби ба кор андохтани заминҳои бекорхобида ва дар асоси қашфиётҳои илмӣ, хусусан пеш бурдани пахтакорӣ, боғу токпарварӣ, сабзавоткорӣ, ҷорводорӣ, парандапарварӣ ва ғайраҳо дар назар дошта шуда буд².

Дар ин давра ба масъалаи баланд бардоштани некуаҳволии шаҳрвандон низ диққати маҳсус равона шуда, дар ин росто дар ҷумҳурий

¹ Ленин В.И. Асарҳо. Ч. 33.- с.388.

² Гражданские политические движения в Таджикистане (1989-март 1990г.) -Душанбе,1990. с.-21-22.

барномаҳои «Бо озуқавории баландсифат таъмин кардани аҳолӣ», «Истифодаи самараноки захираҳои меҳнатӣ», «Манзил-93» ва гайраҳо қабул гардианд.

Дар ибтидо шаҳрвандони ҶШС Тоҷикистон чун дигар сокинони Иттиҳоди Шуравӣ сиёсати бозсозиро ҷонибдорӣ намуданд. Аммо нақшаҳои азими тартибдодашуда аллакай дар солҳои аввали панҷсола ичро нагардианд. Дар соҳаи саноат низ ҳосилнокии меҳнат баланд нашуд, сифати маҳсулот беҳтар нагардид. Маблағҳое, ки ба соҳаи саноат чудо мегардианд, аз худ карда намешуд. Қатъ гардиданӣ соҳтмони Нерӯгоҳи барқи обии «Роғун» ва монанди он мисоли равшанест барои исботи гуфтаҳои боло.

Дар нимаи дуюми солҳои 80-ум масъалаи миллӣ яке аз проблемаҳои асосии Иттиҳоди Шуравӣ ба ҳисоб мерафт ва бояд қайд намуд, ки ин масъала ҳанӯз аз ибтидои таъсисёбии ИҶШС ҳалли худро наёфта буд ва акнун бо сар задани буҳрони сиёсӣ дар саргҳои мушкилоти сиёсии давлат меистод. Бозсозӣ, ки ошкорбаёнӣ ва озодандеширо, ки бояд дар ҷорҷубаи қонун амал мекард, барои мардум эълон мекунад, нахуст дар ИҶШС, ки аз миллатҳои мухталиф иборат буд, мардум масъалаи миллиро ба миён мегузоранд, ки он сабабгори асосии ба вучуд омадани ҷудоихоҳиҳо дар байни мардумони ҷумҳуриҳои иттилоқӣ мегардад. Идомаи ҳаракатҳои ҷудоихоҳонаи мардуми Шуравӣ, нахуст дар Олмон, кишварҳои Аврупои Шарқӣ, давлатҳои назди Балтика ва баъдан мамолики Кавказу Осиёи Миёна ва ҳатто Русия гурӯҳхову иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ниҳоят ҳизбҳои сиёсӣ, ки ҳар кадоме дар зери ҳаракатҳои миллӣ бо барномаҳои ҷудоихоҳӣ, ё ин ки ҳал намудани кадом як масъалаи миллӣ баромад менамуданд, ба вучуд меорад, ки он ба раванди амалишавии барномаҳои бозсозӣ монеа эҷод мекард ва вазъи сиёсиро дар мамлакат боз ҳам муташанниҷ мегардонад¹.

¹ Вьюницкий В. Многопартийность// Диалог. Душанбе-1990. № 10. С.- 4.

Эътиrozҳои миллӣ аз исёни донишҷӯёни Ёкутистон дар аввали соли 1986 шуруъ шуд. Баъдтар дар моҳи декабри соли 1986 дар Алмаато, ба сабаби ба вазифаи роҳбарии чумхурӣ омадани шахси ғайриқазоқ исёни донишҷӯёни Қазоқистон ба амал омад, ки дар асари ин ҳодиса чанд нафар кушта шуданд, чанд нафари дигар маҷруҳ гардида, бисёре аз онҳо ҳукми қатл гирифтанд. Авзои умумии чиноии мамлакатро рӯзномаи «Комсомольская правда» чунин шумурдааст: соли 1986 дар Любертсу «гурӯҳи ҷанговар»-и наврасони пойтаҳт ва атрофи он таъсис ёфт, солҳои 1987-1991 дар Закавказия, Қарабоги Кӯҳӣ ҷанг ва дар Сумгаит қатли ом ба вучуд омад, 22 июли соли 1988 дар вилояти Тамбов ҷанги қалони кучагӣ оғоз шуд, 15-17-уми апрели соли 1989 дар шаҳри Олмалиқи Узбекистон ҷанги оммавии байни ҷавонони узбек ва русу кореягӣ ба қайд гирифта шуд, моҳи апрел-июли соли 1989 дар Сухуми ҷанги бардавоми ҷавонон сурат гирифт, ки бар асари он 18 кас кушта ва 389 кас маҷруҳ гардиданд, 1-2 майи соли 1989 исёни ҷавонони Ашқобод, январи 1990 қатли оми арманҳо дар Боку, ки 54 кас кушта шуд, моҳи июни соли 1990 ҷанги байни узбекҳо ва қирғизҳо дар Уш, ки дар асари он 300 нафар кушта шуд, 411 хонаро оташ заданд, 54 мағоза горат гардид, моҳи июли соли 1990 талоши миллӣ дар Тува, ки бар асари он 140 нафар ҳалок гардид, 1616 кас маҷруҳ шуданд, бештар аз 1500 кас тарки ватан кард, 22-24-уми август дар Челябинск исёни ҳарбӣ ба амал омад, 2-юми декабря соли 1990 мардуми Наманғон ба муқобили аскарони Шуравӣ ҷанг оғоз карданд¹.

Ошкорбаёнӣ имкон дод, ки шаҳрвандон бо ҳуҷҷатҳо ва фильмҳое, ки дар бойгониҳо ба таври маҳфӣ маҳфуз буданд, шинос шаванд. Ошкор гардидани баъзе аз сирҳои давлатӣ, ҷеҳраҳои асосии баъзе аз шаҳсиятҳои воломақоми давлат, бадқунии шахсони мансабдор, баён гардидани камбудиҳои собиқ роҳбарони Ҳизби Коммунистӣ обруву эътибори ИҶШС-ро чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷ коста мегардонанд ва

¹ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистикол. -Хучанд: Нури маърифат, 2003. - С.5-6.

норозигии мардумро нисбат ба давлат, пеш аз ҳама ҳизб афзун намуда, ба ҳаракатҳои ҷудоиҳоҳона суръати тоза мебахшад.

Дар ҳолати дуруст амалӣ намудани ислоҳотҳои пешбинишуда, эҳтимоли беҳтар гардидани ҳаёти ҷамъиятий ва аз байн рафтани буҳронҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ, ки мамлакатро ба ҳолати ногувор мувоҷеҳ намуда буд, дар назар чунин менамуд, вале дар амал ин тавр нашуд. На танҳо ба шитобкориҳои беасос роҳ доданд, балки дар зери ниқоби бозсозӣ баъзе ҷорабиниҳоро гузарониданд, ки оқибаташ барои мардум хеле вазнин буд. Феврали соли 1986 Анҷумани Ҳизби Коммунистии Иттиҳоди Шуравӣ (ҲКИШ) охирин нақшай панҷсоларо барои солҳои 1986-1990 ва роҳҳои асосии инкишофи иқтисодиёт ва иҷтимиёти мамлакатро барои то соли 2000-ум муайян кард. Мувоғики он мамлакат асосан бо низоми пештара-нақшавӣ, чӣ дар соҳаи саноату соҳтмон ва чӣ дар соҳаи кишоварзӣ рӯз то рӯз пеш мерафт. Аммо тобистони соли 1987 дар Иттиҳоди Шӯравӣ қонун дар бораи корхонаҳои давлатӣ қабул гардид, ки мувоғики он бояд шитобкорона тамоми корхонаҳо ба ҳолати ҳудтаъминкунӣ ва ҳудмаблағгузорӣ гузаронида мешуданд. Ҳангоми амалии ин қонун ба эътибор нағирифтаанд, ки тамоми корхонаҳои мамлакат пойбанди яқдигар мебошанд. Онҳоро ҳамон вақт танҳо ба низоми нақшавӣ пеш бурдан мумкин буд. Аммо қонуни қабулгардида муҳолифи низоми нақшавӣ ба ҳисоб мерафт. Дар натиҷа дар мамлакат низоми нақшавӣ зуд моҳияти ҳудро гум кард. Минбаъд ҳар як корхона танҳо барои даромаднокии ҳуд мекушид. Зуд доду гирифт ва умуман, алоқаи байни корхонаҳо аз байн рафт, оқибат корхонаҳо, бо сабаби нарасидани ашё, паси ҳам аз кор бозмонданд, коргарон ва мутахассисон бекор гардиданд, ки дар мамлакат сафи бекорон рӯз аз рӯз меафзуд¹.

Фароҳам омадани ошкорбаёнӣ ва озодандешӣ имкон дод, ки мардуми Шуравӣ бори нахуст фикру андешаҳои ҳудро озодона, бе ягон

¹ Усмонов И. Сулҳнома. -Душанбе- 2001// Партии и движения Таджикистана. Душанбе-2000. - с. 298; Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. -Хучанд: Нури маърифат, 2003. - с.8.

тарсу ҳарос, ҳатто оид ба сиёсати дохилию хориции мамлакат, вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ баён намуда, шахсони масъулро ба зери танқид гиранд. Дар ниҳоят чунин танқидҳои сахт, баъзан бо таҳқири якдигар меанҷомид. Барои мисол ин гуна ҳолатҳо, маҳсусан дар байни роҳбарони олимақоми Ҳизби Коммунистӣ, аз ҷумла М.С. Горбачёв ва Б.Н. Елтсин сурат мегирифт. Мубоҳисаҳо ва муноқишаҳои роҳбарони олимақоми Ҳизби Коммунистӣ, ки ба воситаи телевизион ба тамоми мардуми ҷаҳон, хоса Иттиҳоди Шуравӣ пахш мегардид, боиси коста шудани обрӯ ва эътибори ҳизб ва пеш аз ҳама давлат мегардид. Озодандешӣ тамоми камбудиҳои роҳбарони ҳизбро рӯйи об баровард ва боиси аз ҳизб дур шудани мардум гардид. Мардум аз тариқи телевизиону радио ва умуман, васоити ахбори омма оид ба ноадолатии иҷтимоӣ, аз қабили ҷудо будани боғчаву мактаб ва мағозаҳои аъзои Ҳизби Коммунистӣ, ришваҳурии мансабдорон, таассуғҳои милливу маҳаллӣ ва мазҳабӣ баромадҳо намуда, ҳукуматро ба зери танқид мегирифтанд¹.

Матбуоти озоде, ки дар он замон ба вучуд омад, бо дастгирии сармоядорон қудрат ёфт, садои матбуоти марказии ҳизбӣ ва дигар нашрияҳо расмиро пахш кард ва барои густариши сиёсати нави давлатдорӣ дар заминаи плюрализми сиёсӣ замина ба вучуд овард. Пайдоиши матбуоти нав дар Россия аслан аз пайдоиши ақидаҳои ба истилоҳ миллӣ дар Россия, таблиғи ифтиҳори миллӣ ва амсоли он оғоз ёфт. Масалан, ба муқобили Маяковский ва Куприн, сарусадои шовинистона барои ба Ватан бозгардонидани боқимондаи часади Шаляпин, гунаҳкор кардани роҳбарони ғайрирусии Шуравӣ дар марги Киров, даъвои шовинистонаи Солжеництин ба ҳудуди Қазоқистон ва «без» номида шудани мардуми ғайрирус. Мақолаи Солжеництин «Как нам обустроит Россию» 18 сентябри соли 1990 дар «Комсомольская правда» нашр шуд. Он бисёриҳоро норозӣ кард, дар Тоҷикистон ҳам

¹ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. Хучанд: Нури маърифат, 2003. - с.8; Набиева Р., Зикриёев Ф., Зикриёева М. Таърихи ҳалқи тоҷик дар асри XX ва ибтидои XXI. Душанбе: Деваштич-2009. - с.223.

алайҳи он мақолаҳо сару садоҳое баланд шудан гирифт. Масалан Р. Ҳодизода дар рӯзномаи «Тоҷикистони советӣ» 2-юми октябри соли 1990 бо номи «Дидаи ҳақбин мебояд», И. Усмонов дар рӯзномаи «Паёми Душанбе» 30-юми ноябрь соли 1990 бо номи «Ободии хонадони тоҷик ба кӣ вобаста?» мақолаҳо чоп карданд. Аз ҷумла, Р.Ҳодизода аз навиштаҳои зерини Солженитсин ба қаҳр меояд: «Мо аз бори гарони таъзиқовари «Ишкамбаи зиёдатии» Осиёи Миёнагӣ боз ҳам зиёдтар қоматамонро рост карда мегирем»¹.

Баъди ин равияи ба ҳам бад кардани ҳалқҳо ба истилоҳ дар бораи «дустӣ» -и бардуруғ, ки онро Ҳизби Коммунист зурان ба сари ахолӣ бор кардааст, баъди он ғайриқонунӣ будани пайвасти ҷумҳуриҳои назди Балтика ба ҳайати Иттиҳоди Шуравӣ авҷ мегирад. Акси садои ин ҷунбиш дар ҳамаи ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шуравӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон возеҳ мушоҳида мешуд. Ҳаракати сиёсӣ дар Тоҷикистон, асосан, бо иштироки зиёйён-олимони соҳаи гуманитарӣ, адабону журналистон, муаллимони мактабҳои олӣ, донишҷӯён, инчунин, кормандони ҳизбию давлатии аз мавқеи худ норозӣ будан оғоз мешуд. **Моҳияти шиорҳо низ аз ҳамин вобаста буданд².**

Озодандешӣ пеш аз ҳама иллатҳои масоили миллиро ба миён овард. Нахуст шуда мардуми Ҷумҳурии Федеративии Олмон, сипас ҷумҳуриҳои назди Балтика рӯйи рост даст ба ҷудоихоҳӣ заданд. Эътиrozҳои миллӣ дар дигар ҷумҳуриҳо низ равshan ба назар мерасид. Аз ҷумла, дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷанги байни ӯзбекҳо ва туркҳои масҳадӣ, дар Қирғизистон ҷанги байни қирғизҳо ва ӯзбекҳо, дар Молдава ҷанги байни молдованҳо ва русҳо, дар Озарбойҷон ҷанги байни озариҳо ва арманиҳо, дар Гурҷистон ҷанги байни гурҷиҳо, абхазҳо ва аҷарҳо ба амал омад. Эътиrozҳои зиддируսӣ дар Украина, дар Тотористон низ равshan ба назар мерасиданд. Аз ҷумла, дар Тотористон даъвогари муҳторияти комил аз Россия гардид. Дар байни иддае аз ҷумҳуриҳои Шуравӣ, аз

¹ История таджикского народа. Чилди 6.- с.438.

² История таджикского народа. Чилди 6. -с.438.

чумла Озарбайчону Арманистон ва Тоҷикистону Қирғизистон вазъияти ҷангӣ ба амал омад. Моҳи феврали соли 1988 дар Озарбайчон низову хушунат ва эътиroz оғоз ёфт. Аҳолии вилояти Мухтори Қарабоги Кӯҳӣ, ки аксарияташонро арманиҳо ташкил медоданд, ба парламенти Озарбайчон барои аз ҳайати ин ҷумхурӣ чудо шудан ва ба парламенти Арманистон барои ба ҳайати он дохил шудан, ариза доданд. Табиист, ки инро озариҳо қабул накарданд, аммо арманиҳо дастгирӣ карданд. Ҷанге, ки он вақт оғоз гардид, то ҳол ба сулҳ табдил наёфтааст. Соли 1989 аввалин бор дар Тоҷикистон- дар ноҳияи Исфара вазъияти фавқулодда эълон карда, коменданти ҳарбӣ таъйин шуд. Ҳамаи ин ба он далолат медод, ки соҳти сиёсии давлати Шуравӣ имконияти худро ҳифз карда натавонист. Аммо ҳам омили дохилӣ ва ҳам омили хориҷӣ барои вайроншавии он заминаро омода кардааст¹.

Албатта барои онҳое, ки аз ин ҳол нигарон буданд, ба амал баровардани мақсади ниҳоии худ, созмон додани ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои сиёсӣ аз омилҳои муҳим ба ҳисоб мерафтанд. Аз ҳамин сабаб ҳам мубориза барои тағиیر додани Конститутсияи ИҶШС, маҳсусан, дар бахши моддаи 6-и он нақши роҳбарии Ҳизби Коммунистиро барҳам додан, қатъӣ давом дошт ва дар заминаи ин сиёсати бисёрхизбӣ таблиғ карда мешуд². Ва ҳамин тавр дар зери фишори талаби мардум, моҳи марта соли 1990 Анҷумани З-юми намояндагони ҳалқҳои ИҶШС, моддаи 6-уми Конститутсияи (Қонуни асосии) ИҶШС-ро, ки дар он Ҳизби Коммунистии Иттиҳоди Шуравӣ ҳамчун ҳизби ҳукмрон (роҳбарикунанда) акс меёфт, бекор карда мешавад. Ин имкон медиҳад, ки дар як муддати кутоҳ-то соли 1991 дар Иттиҳоди Шуравӣ бештар аз 50 ҳизб ва ҳаракатҳои сиёсӣ таъсис ёбанд.

Дар охири соли 1990 авзои иҷтимоию сиёсии ИҶШС ниҳоят бад мешавад. Натиҷаи сиёсати беандешонаи М.С. Горбачёв пурра эҳсос мегардид. Дар арсаи байналхалқӣ, ки М.С. Горбачёв меҳост бо роҳи

¹ История таджикского народа. Чилди 6 -С.440.

² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистикло. - с.7.

гузашткуниҳо ба паст кардани шиддатнокии вазъият ноил гардад ва давлати Шӯравиро ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ намояд, дар амал ин ба барҳам ҳӯрдани Иттифоқи давлатҳои сотсиалистӣ ба давлати ягона муттаҳид гардидани Олмон, ниҳоят аз Иттиҳоди Шуравӣ рӯ гардонидани ҳамаи давлатҳои собиқ сотсиалистии Ҷарб ва гайраҳо оварда расонид. Заминаи парокандашавии Иттиҳоди Шуравӣ, барҳам додани ИҶШС фароҳам омад. Зоро системаи ҷаҳонии сотсиализм дар Аврупо аз байн рафта, шартномаи Варшава пароканда ва сохторҳои қудратии Иттиҳоди Шуравӣ беобру шуданд, боварии ҳалқҳои Шуравӣ ба ҳам коста гардид. Дар натиҷа Иттиҳоди Шуравӣ, ки дар арсаи байналхалқӣ яке аз лидерҳо ба ҳисоб мерафт, чунин мавқеъро аз даст дод. Ва минбаъд ИМА лидери ягона гардид. Аз ҳама душвортарин ва фоқианоктарин он аст, ки бозсозии горбачёвӣ ниҳоят яке аз сабабҳои асосии аз байн рафтани худи Иттиҳоди Шуравӣ гардид.

Ҳамин тавр, дар як вақт сар задани буҳрони сиёсӣ ва иқтисодӣ вазъиятро мураккаб намуда, пояҳои давлатдориро фалаҷ мегардонад ва обрую эътибори Иттиҳоди Шуравиро дар арсаи байналмилаӣ заиф соҳт. Сиёсати «бозсозии М.С.Горбачёв», ки ба хотири ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобғӯ намудани идоракуни мамлакат ва соҳаҳои ҳаёти қишвар равона гардида буд, натиҷаи дилҳоҳ надода, вазъиятро дар мамлакат боз ҳам мушкилтар менамуд. Ошкорбаёнӣ ва танқиди рӯйирости ҳукумат ва ҳизби ҳукумрон нуфузи Ҳизби Коммунистиро коста намуда, барои таъсисёбии ҷомеаи бисёрҳизбӣ боис гардид. Чуноне, ки дар боло ишора намудем, қабули Қонун дар бораи бисёрҳизбӣ сабабгори ташкил шудани ҳизбҳои сиёсӣ дар ҳар гушаву канори Иттиҳод гардид. Рӯзномаи асосии фаъолияти ҳизбу иттиҳодияҳои ҷамъиятии тозатаъсис, ки масъалаҳои миллӣ ва марзӣ ба ҳисоб мерафт, зиддият ва чудои ҳалқҳои бародарро ба вуҷуд овард, ки боиси ҷангӯ ҳунрезиҳои даҳшатноки байни баъзе ҷумҳуриҳо гардид, ки минбаъд, пас аз барҳам ҳурдани Иттиҳоди Шуравӣ таъсири манғии худро дар ҳаёти ҷумҳуриҳои навтаъсиси мустақил гузошт. Ҷумҳурии мо низ аз ин ҳама

воқеаҳо дар канор намемонд. Бисёрхизбӣ ҷомеаи моро ҳам фаро гирифт. Аммо дар ҷумҳурии мо, ки таассуби мазҳабӣ ва маҳалгарӣ меҳвари асосии фаъолияти аксари ҳизбу иттиҳодияҳои таъсисёфтаро ташкил мекард, зиддияту рақобатҳои ҳизбҳои сиёсиро ба вучуд меовард. Натиҷаи рақобатҳо ҷанги бародаркушро ба бор овард, ки дар оянда барои Тоҷикистони тозаистикӯли мо ва мардуми он ниҳоят гарон афтода, даҳсолаҳо таъсири манғии худро гузошт.

1.2. Бисёрхизбӣ ва рақобатҳои ҳизбҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон дар охири асри XX

Бо ҷорӣ гардидани сиёсати бозсозӣ, озодандешӣ ва ошкорбаёни М.С. Горбачёв акнун мардуми Шуравӣ бори нахуст имкон пайдо намуданд, ки бе ягон тарсу ҳарос оид ба камбудиҳои ҷомеа, ҳаргуна ноадолатиҳо ва ҳатто нисбат ба сиёсати ҳукумати марказӣ эътиrozҳо ва норозигиҳои худро аз тарики шабакаҳои иҷтимоӣ ва рӯзномаву маҷаллаҳо баён созанд. Ба туфайли озодандешию ошкорбаёни сару садоҳо ва норозигии мардум нисбат ба ноадолатии иҷтимоӣ дар як муддати кутоҳ тамоми Иттиҳоди Шуравиро фаро гирифт. Маҳз дар зери фишори талаби мардум, моҳи марта соли 1990, дар Анҷумани III намояндагони ҳалқҳои ИҶШС, моддаи 6-уми Конститутсияи (Қонуни асосии) ИҶШС-ро, ки дар он Ҳизби Коммунистии Иттиҳоди Шуравӣ ҳамчун ҳизби ҳукмрон (роҳбариқунанда) акс меёфт, бекор карда шуд. Ин воқеа боиси ба вучуд омадани ҳизбҳои гуногун гардид. Таъсис ёфтани ҳаргуна ҳизбҳо, ҷамъиятҳо ва иттиҳодияҳо ба ҳаракатҳои ҷудоиҳоҳона суръати тоза мебахшид ва вазъи сиёсиро дар мамлакат мураккаб соҳт. Дар сар то сари ИҶШС, нахуст аз қисмати ғарбии Иттиҳод, мисоли Олмон, мамолики назди Балтика дар зери роҳбарии ҳизбҳои сиёсие, ки ба фаъолият шуруъ карда буданд, ошкоро ҳадафҳои ҷудоиҳоҳона, маҳсусан кушишҳои аз Иттиҳоди Шуравӣ баромада, соҳиби ҷумҳуриҳои мустақили миллӣ гардиданд, баръало мушоҳида мешуд. Дере нагузашта

ин гуна ҳаракатҳо дигар давлатҳои Иттиҳоди Шуравӣ, ҳатто маркази он Русияро ҳам фаро гирифта буд¹.

Ҳаракатҳову ҷунбишҳои халқхову миллатҳои аз нигоҳи нажодиву забонӣ ва ҳатто динӣ гуногуни Иттиҳоди Шуравӣ оид ба масъалаҳои миллӣ, қавмӣ, марзӣ, мазҳабӣ ва амсоли инҳо рӯз то рӯз меафзуд ва он боиси ба вуҷуд омадани баҳсҳои сиёсӣ миёни сокинони чумҳуриҳои иттифоқӣ ва ҳатто, дар баъзе аз кишварҳо ба сар задани ҷанг ва хунрезиҳо гардид. Қазияи Қарабоги кӯҳӣ миёни чумҳуриҳои Озарбойҷону Арманистон, Узбекистону Қирғизистон ва монанди онҳоро метавон ҳамчун мисол ном бурд.

Дар ҶШС Тоҷикистон низ ҳануз аз солҳои 80-ум як зумра ҳизбу иттиҳодияҳои ҷамъиятий ба таъсис ёфтани шурӯъ карда буданд. Зеро тамоми он дигаргунӣ ва тағйироти сиёсие, ки дар маркази ИҶШС ба вуқуъ мепайваст, таъсири худро ба ҶШС Тоҷикистон низ мерасонд.

Чунонки дар асари шашчилдаи академии «История таджикского народа (Таърихи ҳалқи тоҷик)» қайд гардидааст, «8-уми декабри соли 1991 роҳбарони Россия, Украина ва Белоруссия пинҳонӣ аз роҳбари ИҶШС дар Беловешенская Пуша ном мавзеи Белоруссия ҷамъ шуда, Созишиномаи таъсиси ИҶШС-ро бекор карданд. Изҳороти сиёсии роҳбари ИҶШС, ки рӯзи дигар дар бораи ин хиёнат эълон шуд, ба гуши касе нарасид¹.

Файр аз ин, 12-уми декабр дар шаҳри Ашқобод ва 21-уми декабр дар шаҳри Алмаато роҳбарони давлатҳо ҷамъ шуда, ин созишиномаро, ба он ҳамроҳ шудан ё нашуданро мавриди гуфтугу қарор доданд. Дар ин баҳсҳо М.С. Горбачёв низ иштирок мекард. Ӯ низ мисли Н. Назарбоев тарафдори номи Иттиҳоди мамлакатҳои Евразия буд. Аммо ҳамон номе қабул шуд, ки дар Белоруссия пешниҳод гардида буд «Иттиҳоди давлатҳои Мустақил». Ба ин иттиҳод дар ибтидо давлатҳои мустақили Россия, Украина, Белоруссия, Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон,

¹ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол. - с.27.

¹ История таджикского народа. Ч. 6. -с.440.

Туркманистон, Тоҷикистон доҳил шуданд. Ин аслан фанои Иттиҳоди Шуравиро ифода мекард. Бинобар ин, Изҳороти М.С. Горбачёв дар бораи пароканда шудани ИҶШС, ки 25-уми декабри соли 1991 соати 19 ба вақти Москав аз телевизион эълон кард, маънои хабар додан аз воқеаи баамаломадаро дошт².

Тағйирёбии авзои сиёсии Тоҷикистон, роҳ ёфтани гуногунандешӣ ҳам дар сиёsat ва ҳам дар иҷтимоъ, асосан соли 1987 шурӯъ шуд. Монанди дигар ҷумҳуриҳо дар Тоҷикистон низ қушишу талошҳо аввал дар масъалаи фарҳангӣ, пеш аз ҳама масъалаи забони тоҷикӣ сурат гирифта, нерӯҳои сиёсие, ки ба амал меомаданд, аз мавқei миллӣ ва гоҳе аз назари маданий баромад мекарданд. Дар ин замон чун дар ҷумҳуриҳои назди Балтика ва Молдава дар Тоҷикистон ҳам қушиш ба ҷониби қишварҳои ҳамзабон, ҳамчунон талош дар бораи мақоми давлатии забони тоҷикӣ сурат мегирифт¹.

Ҳамин тавр, дар Тоҷикистон низ нахустин гирдиҳамоиҳо оид ба масъалаҳои миллӣ ба вуқуъ пайвастанд, ки дар онҳо асосан зиёйён, донишҷӯён, адібону рӯзноманигорон ва кормандони ҳизбию давлатие, ки аз мавқei худ норозӣ буданд иштирок мекарданд.

Моҳи феврали соли 1989 мавчи эътиrozҳо ва митингҳои зиёйён баланд шуд. Талабҳои асосии онҳо, асосан, қабул кардани Қонун дар бораи мақоми давлатии забони тоҷикӣ, қатъ кардани соҳтмони банди Неругоҳи барқии обии «Роғун», заводи аккумуляторбарории Кӯлоб ва амсоли он буд. Тибқи ҳаракатҳо ва талошҳои миллӣ соли 1989 дар Тоҷикистон ба забони тоҷикӣ мақоми давлатӣ доданд ва 22-юми июл рӯзи қабули Қонуни забон-«Рӯзи забон» эълон карда шуд. Забон ва фарҳанги миллӣ баҳонае барои инкишофи умумии афкори сиёсӣ дар ҷумҳурӣ буд. Зоро дар охири солҳои 80-ум дар Тоҷикистон ҷараёнҳои сиёсии хусусиятҳои дар зоҳир фарҳангидашта ҳам ба вучуд омад².

² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. - с.16-17.

¹ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. - с.17.

² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. - с.17-18.

Дар натиҷаи ҷамъомаду гирдиҳамоиҳое, ки дар шаҳри Душанбе ташкил мегардид, боиси таъсиси ҳар гуна созмонҳо ва ҳизбҳо мешуд, ки нахустин гурӯҳи сиёсӣ дар шаҳри Душанбе соли 1989 бо ташабbusi ҷавонон бо номи «Рӯ ба рӯ» ба фаъолият оғоз намуд. Моҳи феврали ҳамон сол намояндагони Кумитаи Марказии Комсомоли Тоҷикистон ташабbusi нишон доданд, ки мувофиқи он бояд маҳфили сиёсие ташкил карда шавад, ки дар он аҳли ҷамъият ҳисботи мақомҳои ҳизбию давлатиро шунаванд. Бо ҳамин мақсад маҳфили сиёсии «Рӯ ба рӯ» ташкил ёфт, ки маҳфили аввалинаш 4-уми майи соли 1989 дар бинои қасри ҳозираи «Ваҳдат» баргузор гардид. Аслан «Рӯ ба рӯ»-иттиҳоди ихтиёрии шаҳрвандони фаъоли сиёсӣ буда, тарзи асосии фаъолияташ мубоҳисаи сиёсӣ ба ҳисоб мерафт. Дар як муддати кутоҳ толори ин бино ба макони баргузории баҳсҳои сиёсӣ миёни фаъолони ҷамъият ва намояндагони ҳизбӣ ва давлатӣ гардид¹.

Дар ин маҳфил, ки ба мисли «микрофони озод», дар имрӯза қасри «Ваҳдат» гузошта шуда буд ва шаҳрвандони ҷумхурӣ, ҳатто аз ноҳияҳои дурдаст ҳам омада, андешаҳои худро озодона баён намуда, ин ё он амалдори ҳизбӣ ё давлатиро ба зери танқид мегирифтанд. Баъзан, бо ташабbusi ҳамин маҳфил барои саволу ҷавоб амалдорони давлатӣ, адибон, олимон, аз ҷумла вазирон даъват карда мешуданд ва дар охири мубоҳиса ба унвонии ин ё он шахси масъул тавсияҳо низ пешниҳод мегардиданд. «Рӯ ба рӯ» ҷаҳонбинӣ, малакаи сиёсӣ ва баёни сиёсии иштирокчиёнашро тавсия медод. Аз ин сабаб, КМ Комсомоли Тоҷикистон ба зуддӣ дар канор монда, нақши роҳбариро дар ин иттиҳод онҳое ба даст гирифтанд, ки баъдтар бунёдгузори Созмони мардумии «Растоҳез» шуданд. Иртиботи «Рӯ ба рӯ»-ро бо «Растоҳез» аз он ҳам фаҳмидан мумкин аст, ки бо таъсиси охирӣ кам-кам эътибори «Рӯ ба рӯ»

¹ Faafurov A.M. Toҷikiſton dar roҳi ҳифзи istiқloliat. // Ocherkҳoi taъrihi Toҷikiſtoni soҳibistikkol. -Dushanbe: Doniš, 2016. - c.8.

поён рафта, дар моҳи январи соли 1990 пурра фаъолияташ қатъ карда шуд².

Дар зери таъсири гурӯҳи мазкур солҳои 1989-1990 дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон иттиҳодияҳои ҷамъиятии «Ошкоро», «Эҳёи Ҳуҷанд», «Дирафши Қовиён», ҳаракат ва ҷамъиятҳои «Боҳтар», «Самарқанд», «Куруши Қабир», «Суғдиён», «Ваҳдат», «Пайванд» ва гайра ба вучуд омаданд.¹

15-уми апрели 1989 дар шаҳри Кӯлоб маҳфили ҷамъиятию сиёсие бо номи «Ошкоро» таъсис мейбад, ки ба ҳайати он асосан муаллимони макотиби олий, миёнаи маҳсус, кормандони соҳаи фарҳанг, адибон, рӯзноманигорон, кормандони соҳаи савдо ва хизматрасонӣ дохил мешуданд. Аз миёни ҷамъияту созмонҳои ба вучуд омада, маҳз «Ошкоро» зиёдтар ҳарактери сиёсӣ дошт. Он замон бар алайҳи Ҳизби Коммунист бисёрхизбиро ҷонибдорӣ менамуд. Ҷуноне ки дар «Оиннома»-и «Ошкоро» қайд шудааст, «созмони иҷтимоӣ-сиёсие дар ҳудуди Кӯлоб мебошад, ки мақсади фаъол намудани ҳаёти маънавӣ ва фаъолияти сиёсии одамон барои ба амал баровардани ормонҳои бозсозӣ таъсис ёфтааст».² Вазифаҳои аввалиндараваи «Ошкоро» амалӣ намудани барномаҳои бозсозӣ дар ҳаёти ҷамъият, инкишоф додани иқтисодиёти мамлакат, эҳёи забон ва илм дар Кӯлоб, умуман ҳалли масоили иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ - экологӣ ва амсоли он иборат буд³.

Ҳаракати дигаре таҳти унвони «Эҳёи Ҳуҷанд» моҳи июли соли 1989 ба фаъолият шурӯъ мекунад, ки қишири зиё, олимон, омӯзгорони донишкадаву донишгоҳҳо ва макотиби миёнаи маҳсуси шаҳри Ҳуҷанд асоси ҳайати онро ташкил менамуданд. «Эҳёи Ҳуҷанд» тарафдори ҳокимияти Шуравӣ буда, бештар ба ду масъала таваҷҷуҳ мекард: якум барқарор кардани номҳои таърихии шаҳр ва шаҳри Ҳуҷанд ва дуюм

² Faafurov A.M. Тоҷикистон дар роҳи ҳифзи истиқлолият. // Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиклол. -Душанбе: Дониш, 2016. - с.8-9.

¹ Faafurov A.M. Тоҷикистон дар роҳи ҳифзи истиқлолият. // Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиклол. -Душанбе: Дониш, 2016. - с.8.

² Гражданское движение в Таджикистане. М., 1990.- с.163.

³ Гражданское движение в Таджикистане. М., 1990.- с.164.

барои ҳалли камбудиҳои мавҷуда ташкил намудани шуроҳо. Ҷӣ тавре ки дар «Эъломияи умумии ҳуқуқи башар» дарҷ гардидааст: ҷунбиши мардумии «Эҳёи Хуҷанд» то охирин соли 1990 фаъолият намудааст.

Моҳи сентябри соли 1989 дар шаҳри Уротеппа (Истаравшан) аввалин фронти ҳалқӣ бо номи «Ваҳдат» таъсис меёбад, ки он пурра хислати сиёсӣ дошт. Новобаста аз камнуфус буданаш дар атрофи «Ваҳдат», асосан, зиёйёни ботаҷриба, ки тарафдори соҳти нав мебошанд ҷамъ омада буданд. Нуқтаи назари аъзои «Ваҳдат» ба дигаргуниҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ нисбат ба ду созмони зикршуда ҷиддитар ва илмитар буд.¹ Чуноне ки дар барномаи фронти ҳалқии «Ваҳдат» омадааст: «Мақсади асосии фронти ҳалқӣ иборат аст аз боло бурдани сатҳи тафаккури сиёсӣ ва фаъолнокии гражданини ҳалқ, ба ин васила меъмори ҷомеае мебошад, ки ба ҳокимияти ҳақиқии ҳалқ, иқтисоди танзимшуда такя мекунад ва аз шаҳрвандоне иборат мешавад, ки аз ҳамаи ҳуқуқҳои инсон бархурдоранд. Яке аз мақсадҳои асосии Фронти ҳалқӣ аз он иборат аст, ки потенсиали интелектуалӣ ва ахлоқии ҳалқи тоҷик ва босаводтарин қисмати он-интеллигенсияи тоҷик ҳарчи пурратар истифода бурда шавад»².

Инчунин, солҳои 1989-1990 дар гушаю канори мамлакат як қатор ҷунбишҳо ва созмонҳо назири «Боҳтар» (дар Ховалинг), «Самарқанд», «Пайванд» (дар Душанбе), «Куруши Кабир», «Суғдиён» (ш. Москва) таъсис ёфта буданд. Ҳамин давра аз ҷумла боиси таъсис ёфтани ҷамъиятҳо ва марказҳои фарҳангии ақалиятҳои миллие низ гардид, ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекарданд³.

Аввалин Маркази фарҳангии ақалияти миллӣ-Ҷамъияти дустони фарҳангӣ яхудӣ-«Ховерим» буд, ки дар назди Ҳазинаи маданияти Тоҷикистон баҳори соли 1989 ба қайд гирифта шуд. Декабри соли 1989 бошад, конфронтси муассисони арманиҳои Тоҷикистон ҷомеаи

¹ Гражданское движение в Таджикистане. М., 1990.- с.163.

² Гражданское движение в Таджикистане. М., 1990.- с.163.

³ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. - с.23.

арманиҳоро ташкил дод. Ҳамчунон, Ассоциатсияи кореягиҳои Тоҷикистон моҳи октябри соли 1989 таъсис ёфта, моҳи январи соли 1990 дар анҷуманашон ба номи Ассоциатсияи кореягиҳои советӣ қонунӣ шуд.¹

Муттаҳид намудани қавмҳои ҳамном ва дар вактҳои зарурий дастгирӣ кардани онҳо қадамҳои устуворе дар роҳи меъмори чомеаи шаҳрвандӣ ба шумор мерафт.

Дар воқеаҳои сиёсии солҳои 1989-1990 як зумра ҷамъият ва созмонҳо ҷойгоҳи амиқ доштанд. Аз ҷумла, созмони «Растоҳез» нақши умдатарин дошт. Чи тавре ки дар «Оиннома» -и он омадааст: «Растоҳез» Созмони оммавии ҷамъияти сиёсии Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон мебошад, ки дар ҷавоб ба эҳтиёҷоти шадид, дар роҳи бозсозиҳои амиқ дар ҳамаи соҳаҳои ҷумҳурӣ ба вучуд омадааст, сиёсати бозсозии чомеаи моро дастгирӣ менамояд ва дар амалӣ шудани он фаъолона саҳмгузорӣ меқунад. Созмони «Растоҳез» -ташкилоти мустақили худидораи оммавӣ мебошад. Созмони «Растоҳез» барои риоя ва татбиқи «Эъломияи умумии ҳукуқи башар», аҳдномаи тасвибкардаи СММ ва дар Хелсинки ва Созишномаи Вена фаъолият менамуд. Асли гуманизм адолат ва озодӣ, баробарӣ ва бародарии ҳалқҳо, демократия ва ошкорбаёнӣ асоси фаъолияти Созмони «Растоҳез» -ро ташкил медиҳад. Созмони «Растоҳез» ҳар навъ зуҳуроти зӯрӣ ва истибдод, беадолатиҳои иҷтимоӣ ва миллӣ, нобаробариро маҳкум менамояд».²

Нахустин маҷлиси «Растоҳез» 13-уми сентябри соли 1989 баргузор гардида буд, вале он расман 21-уми июни соли 1990 ба қайд гирифта шуд. «Растоҳез» созмони иҷтимоӣ буд, ки ба он шахсони алоҳида ва ҳам шахсони ҳукуқӣ аъзо шуда метавонистанд. Зеро ҳадафи асосии «Растоҳез» на муборизаи сиёсӣ, балки таҳаввулоти фарҳангӣ ба ҳисоб мерафт. Аз ҳамин сабаб буд, ки аксари аъзои «Растоҳез» -ро шахсиятҳои маъруфи илмию фарҳангии Тоҷикистон ташкил менамуданд. Аъзоёни «Растоҳез» меҳостанд дар ҳаёти фарҳангии мамлакат, хоса ба манфиати

¹ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол. - с.23.

² Набиева Р., Зикриёев Ф., Зикриёева М. Таърихи ҳалқи тоҷик. - Душанбе: Собириён, 2010. - с. 167.

забони точикӣ таҳаввулоте ба вучуд оранд. Аммо «Растохез» аз зумраи созмонҳое буд, ки матбуоти расмии худро дошт ва ҳамчунон аз нашрияҳои расмӣ монанди «Тоҷикистони Шуравӣ», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Газетаи муаллимон», «Суҳан» ва монанди онҳо истифода мебурд. Таъсис ва фаъолияти «Растохез» аз як тараф, далели он буд, ки талабот ба чунин созмонҳо дар Тоҷикистон равнақ ёбад ва аз тарафи дигар, ба он далолат медод, ки гуногунандешии сиёсӣ дар сарtosари Иттиҳоди Шуравӣ решаша медавонд.¹ Бархе аз муҳаққиқон солҳои 1989-1990-ро давраи авчи бедориҳои миллию сиёсӣ, ба ифодаи дигар, ҳудшиносии миллии тоҷикон ба қалам додаанд. Махсусан, пас аз воқеаи феврал ва эълон шудани вазъияти фавқулода созмонҳои маҳаллӣ ташкил мешуданд. Рӯз то рӯз мураккаб гардиҳани вазъияти сиёсӣ намояндаҳои маҳалҳоро маҷбур мекард, ки барои ҳимояи худ ва манфиатҳояшон чунин созмонҳо таъсис диханд. «Лаъли Бадаҳшон» нахустин созмони маҳаллие буд, ки соли 1990 таъсис меёбад. Пас аз он, дар мамлакат созмонҳои дигар, аз қабили «Ҳисори Шодмон», «Мехри Ҳатлон», «Зарафшон», «Истаравшан», «Ватан», «Самарқанд», «Хучандиён», «Ҳамдилон», «Носири Ҳисрав» ва дигар созмону ташкилотҳо ба майдо омаданд. 15 сентябри он сол дар шаҳри Душанбе маҷлиси муассисони созмони сиёсии «Растохез» барпо гардиҳ, ки дар он бештар намояндагони аҳли зиё, махсусан ҷавонон, ҳатто коммунистон иштирок намуданд. Дар фаъолияти ин ҷамъият талабҳои истиқлолияти сиёсӣ (дар доираи Иттиҳоди нави таҷдидёфта), иқтисодӣ, ҳимояи манфиати фарҳангии ҳалқи тоҷик, беш аз ҳама баланд бардоштани мақоми забони точикӣ ва гайраҳо дида мешуд. Сарвари ин ҷамъият иқтисодшинос, (номзади илмҳои иқтисодӣ) Тоҳири Абдуҷаббор интихоб гардиҳ. Барномаи ҷамъият хоси ҳамон давр буд ва ба ҷамъияти сотсиалистӣ ҳавфи ҷиддӣ надошт. Аммо сарварони ҳамонвақтаи ҳизби коммунистӣ

¹ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. - с.25.

фаъолияти ин ҷамъиятро таъқиб намуданд. Дар натиҷа ин ҷамъият зуд ба мавқеи зиддикоммунистӣ ва зиддисотсиалистӣ гузашт.

10-уми августи соли 1990 дар шаҳри Душанбе аввалин ҳизби ғайрикоммунистӣ-Ҳизби Демократии Тоҷикистон таъсис ёфт. Сарвари он, номзади илмҳои фалсафа Шодмони Юсуф интихоб гардид. Ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон, ҳарчанд, пештар бунёд гардида буд, вале танҳо аз 6 –уми октябри соли 1990 фаъолияти он ба расмият дароварда шуд.

Бисёре аз созмонҳо ва ҳизбҳои ба вучуд омада нашрияву рӯзномаҳои худро доштанд ва ба воситаи онҳо андешаҳои худро дар байни мардум паҳн мекарданд. 12-уми декабри соли 1990 Шуруи Олии ҶШС Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» қарор қабул кард, ки мувофиқи он дар ҳудуди ҷумҳурӣ ҳар гуна ҳизбу созмонҳо ошкоро фаъолият карда метавонист.¹

Ҳамин тавр, ба тасвиб расидани қарори мазкур ба бисёрҳизбӣ ҳукми қонунӣ бахшид ва ташаккулёбии ҷомеаи бисёрҳизбиро тезонид. Дар муддати кутоҳ як қатор ҳизбу иттиҳодияҳо ба расмият шинохта мешуданд. Ба вучуд омадани ғурӯҳҳои иҷтимоӣ, ки ҳар яке зоҳирان шиорҳои демократӣ, вале амалан мочароҷуёнаро доштанд, вазъиятро дар мамлакат мураккаб месоҳтанд, зеро чунин созмонҳо андешаҳои сиёсӣ ва иҷтимоиро як тараф гузошта, манфиатҳои маҳаллиро дар ҷойи аввал мегузоштанд. Ин иқдомҳо аз он далолат мекард, ки дар ҷумҳурӣ ҳам сепаратизми маҳалгароӣ ба вучуд омада, манфиатҳои маҳалгароӣ аз манфиатҳои умумимилӣ болотар қарор дошт. Чуноне ки муҳаққиқи муосири тоҷик И.Усмонов қайд намудааст: «Бояд зикр кард, ки ҳамин асл дар солҳои минбаъдаи ҳаёти сиёсии Тоҷикистон нақши ҳалқунанда бозид ва дар муқовимати сиёсӣ ва ҷанги гражданиӣ омили муайянкунанда шуд. Зеро сарфи назар аз муносибатҳои гуногун ба воқеаҳои сиёсии

¹ Хотамов Н., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи ҳалқи тоҷик. -Душанбе: «Эр-граф», 2011.- С. 494- 495.

солҳои 1992-1997 ҳақиқат дар он аст, ки андешаи маҳалгароӣ аз андешаи сиёсӣ болотар меистод»².

Чуноне ки Асосогузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалий Раҳмон ҳанӯз соли 1992 дар ин бора хеле возех гуфта буд: «Нерӯҳои иғвогар зери шиорҳои зоҳирان демократӣ, вале амалан мочароҷӯёна коре карданд, ки Ватани хурдакаки моро ба вартай нобудӣ расонанд. Ҳавфи пора-пора шудан, решакан гардонидани ҳалқи мо аз имкон берун набуд. На танҳо вилоятҳои том, балки ноҳияву рустоҳо ҳам аз якдигарроҳи чудоиро мечустанд. Созмонҳои гуногуни маҳаллӣ бо номи «Лаъли Бадаҳшон», «Ҳамдилон», «Мехри Ҳатлон», «Ҳисори Шодмон», «Истаравшан», «Зарафшон» ва гайра арзи вучуд карданд, ки сарфи назар аз ниятҳои неки худ ба якпорчагии Ватани азизамон мусоидат намекард»¹.

Баъзе аз созмонҳо дар рафти фаъолияти худ даст ба корҳои иғвогарона зада, бо паҳн кардани ҳар гуна овозаҳои бардуруғ норозигии мардумро афзун ва зиддияти гурӯҳҳои иҷтимоиро тезутунд менамуданд. Аз ҷумла, дар байни мардум паҳн намудани овозаи бардуруғ, ки гӯё дар шаҳри Душанбе ба гурезаҳои армание, ки аз ҷанги байни Арманистону Озарбойҷон фирорӣ шудаанд ба онҳо хона медиҳанд. Ин ҳабари беасос маҳсусан қасонеро, ки тӯли 10-15 сол дар навбати хона буданд ба кӯчаҳои Душанбе баровард. Аз 12 то 14-уми феврали соли 1990 дар майдони назди Қасри Президент издиҳом, намоиш, эътиroz ва дигар навъи тазоҳуротҳои сиёсӣ ба вуқӯъ пайваст. Ҳарчанд талаби асосии гирдиҳамомадагон роҳ надодани гурезаҳои арманий буд, вале дар он талабҳои муқобили Ҳукумат ва Ҳизби Коммунистӣ низ садо доданд. Ба муқобили гирдиҳамомадагон қувва истифода бурда шуд, дар натиҷа 26

² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. - С.26-27.

¹ Эмомалий Раҳмон. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Ҷ.1. - Душанбе, 2001. - С.18- 19.

нафар күшта шуданд. Ин воқеа минбаъд вазъи сиёсии чумхуриро боз ҳам мураккабтар намуд².

Дар ин давра вазъи сиёсӣ дар мамлакат нооромтар гардида. Барои мисол агар дар митинги 11-уми феврал тақрибан 1,5 ҳазор нафар иштирок карда бошад, пас дар митинги рӯзҳои 12-14-уми феврал наздикии 10-15 ҳазор нафар ба майдон баромаданд. Ҳизби Коммунист дар муқобили ин митингҳо очиз мемонд ва ҷиҳати бартараф намудани он коре карда наметавонист. Ҳатто аз маҷбурӣ 14-уми феврал се роҳбар-Котиби Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон, Раиси Президиуми Шӯрои Олии Тоҷикистон ва Раиси Шӯрои Вазирони Тоҷикистон ба истеъло рафтанд. Бенизомӣ ва бесарусомонӣ мамлакатро фаро гирифта буд. Рӯз то рӯз митингу намоишҳои сиёсӣ дар шаҳри Душанбе зиёд мешуд, ки он бештар ба муқобили ҳукумати онвақта ва маҳсусан фаъолияти Ҳизби Коммунистӣ равона шуда буд. Дар натиҷа, чунин ҳолат зиддияти ҳизби ҳукмрон ва ҳизбу созмонҳои мухолифро ба вучуд меовард. Ташкил шудани ҳизбу созмонҳои гуногун, ки барномаҳои кории аксарияташон аз ҳоҷаҳои берунаашон об меҳурд, вазъиятро то ба ҷанг оварда расонд. Дар байни ҳизбу ҳаракатҳое, ки як сол муқаддам танҳо оид ба масъалаҳои фарҳангӣ, монанди забон ва амсоли он ва ҳатто баъзан якҷоя баромад мекарданд, ҷудоӣ ва аниқтараш рақобатҳои сиёсиро ба вучуд овард. Чуноне ки дар боло қайд намудем, ин созмонҳо масъалаи миллиро як тараф гузошта, бештар ба масъалаи маҳалгароӣ диққат медод. Дар баъзе минтақаҳои ҷумхурий қумандонҳои саҳроӣ аз вазъияти мавҷудаи беҳокимијатӣ истифода бурда, ҳамчун лидер арзи ҳастӣ мекарданд. Анҷуманҳои навбатӣ ва ғайринавбатии Ҳизби Коммунистӣ барои амалисозии талабҳои митингчиён, ки бо мақсади гирифтани пеши роҳи нооромиҳо баргузор мегардиданд, натиҷаи дилҳоҳ намедод. Дар Душанбе ҳамоно вазъият ноором боқӣ мемонд ва зарурати баргузор

² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. - С.27- 28; Хотамов Н., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи ҳалқи тоҷик. Душанбе: «Эр-граф», 2011. - С. 494- 496.

кардани ҷаласаҳои ҳукуматӣ дар берун аз пойтаҳт, ки амнияташ таъмин бошад, пеш меомад.

Солҳои 1991-1992 дар давраи душвори таърихӣ, Шурои Олий (даъвати 12) фаъолият намуд. Бинобар вазъияти сиёсии ба амаломада, он чун парламенти қасбӣ ҳамарӯза фаъолият мекард. Раисони Шурои Олии даъвати мазкур тез-тез иваз мешуданд. Қадриддин Аслонов, Сафаралий Кенчаев, Акбаршоҳ Исқандаров, Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумлаи қасоне буданд, ки ба он раисӣ кардаанд¹.

Бо барҳам хурдани Иттиҳоди Шуравӣ Тоҷикистон низ чун дигар ҷумҳуриҳои иттифоқӣ истиқлолият ба даст овард. Аммо як зумра сабабҳо боиси ноором шудани қишвари мо мегардид. Аз ҷумла, ба ҷумҳурии Ҷумҳури Тоҷикистон баъзе давлатҳо ва гурӯҳҳои манфиатҳоҳ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, ҳар қадоме дар симои он дар оянда давлат ва ё ин ки низоми таъсиси давлатдории меҳостагиашонро орзу мекарданд.

Ҳизбу созмонҳое, ки аз ҳоҷагони ҳориҷии ҳуд кумакҳо мегирифтанд ба рақобатҳои рӯйирости сиёсӣ мегузаштанд. Маҳз ана ҳамин зиддияту рақобатҳо авзои сиёсиро дар қишвар тезутунд менамуд. Моҳи ноябри соли 1990 аввалин Президенти Тоҷикистон-Ҷаҳҳор Маҳкамов интиҳоб карда шуд. Пас аз ин рӯйдод, мочароҳои сиёсиву майдоннишиниҳо, гуруsnанишиниҳо ва митингҳои пай дар пай ба таври расмӣ ташаккулёбии ҳизбҳои сиёсиро метезонид. 29-уми августи соли 1991 Ичлосияи ғайринавбатии Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кори ҳуд оғоз намуд, ки ин ичлосия дар таърихи давлатдории қишвар мавқеи намоёнро ишғол намуда буд. Аз ҷумла, 31 августи соли 1991 Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад, ки «Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон минбаъд Ҷумҳурии Тоҷикистон номида мешавад» ва 9-уми сентябр Эъломияи истиқлолияташро қабул кард.

¹ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол. - С.27- 28.

Аммо ашхоси манфиатдор, бо ҳадафҳои ҳукуматҳоҳонаашон кишварро ба ҷанги шаҳрвандӣ қашиданд ва сабабгори марги садҳо ҳазор фарзандони бегуноҳи тоҷик гардиданд. Ин буд, ки мардуми тоҷик ба чунин як давраи ниҳоят ҳассос ва мудҳиш рӯ ба рӯ гардиданд. Дар ин лаҳзаҳо шакке барои пора-пора шудани давлати тозаистиқоли мо набуд. Ҷанги шаҳрвандӣ гурӯснагӣ, қашшоқӣ, парокандагӣ ва бадтар аз ҳама ҳукуматҳои худсарона ташкил додаи қумондонҳои саҳроиро дар ҳар минтақаи кишвар ба вучуд меовард. Фирорӣ шудани мардум аз Ватани худ ба мамолики бегона мусибате буд ки ногуфтанист. Рафти ҷанги шаҳрвандӣ дар осори муҳаққиқони соҳа муфассал мавриди татқиқ қарор гирифтааст. Ин давраест, ки барои ҳамешагӣ дар хотираи таърихи миллати мо нақш бастааст ва ҳар фарди ватан, ки шоҳиди он воқеаҳо буд, то ба ҳол он рӯзҳоро аз ёд бурда наметавонад.

Мавриди зикр аст, ки танҳо дар соли аввали ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвар аз 20 то 60 ҳазор нафар ба ҳалокат расиданд. Бештари қурбоншудагон-такрибан 50 ҳазор нафар ба моҳи май-декабри соли 1992 рост меояд. Тибқи маълумоти Комиссариати Олии СММ оид ба кори гурезагон-600 ҳазор нафар, яъне даҳяки аҳолӣ маҷбур шуданд, ки ҷойҳои истиқоматии худро тарқ кунанд.¹

Дар ҳамин гуна вазъияти дар кишвар ба вучуд омада, Ичлосияи XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри бостонии Хуҷанд, 16-уми ноябри соли 1992 дар Қасри Арбоб ба кори худ шуруъ намуд. Дар натиҷаи овоздиҳии пинҳонӣ доир ба интиҳоби Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 197 нафар депутат 186 нафарашон номзадии Эмомалӣ Шарифович Раҳмоновро дастгирӣ намуданд. Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити мувакқатан мавқуф гузоштани идоракуни президен्टӣ, ҳамчун роҳбари давлат ба ҳисоб мерафт. Дар ҳамин гуна шароити тақдирсоз интиҳоби вакили ҳалқӣ Э.Ш. Раҳмонов ҳамчун Роҳбари давлат аҳамияти бузурги сиёсӣ дошт.¹

¹ Ғафуров А.М. Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқол. - С.19- 20.

¹ Ҳамон ҷо.

Дар Ичлосияи XVI Шурои Олии Ҷумхурии Тоҷикистон сарварии давлат ба зиммаи ҷавони 40-сола муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов voguzor гардид. Роҳбари ҷавону дурандеш бо Паёми нахустинаш ба дили маҳзуну навмедгаштаи сокинони кишвари ҷангзада шуълаи умед бахшид: «То охирин фирорӣ ба Ватан барнагардад, ман худро орому осуда ҳис намекунам!»¹.

Бисёриҳо аз роҳбарии Эмомалӣ Раҳмонов умед надоштанд ва гумон ҳам мекарданд, ки номбурда ба зуддӣ тарки вазифа ҳоҳад кард. Вале Эмомалӣ Раҳмон ҷон бар каф гузошта, душманонро ба оғӯш қашид, чинояткоронро авғ кард, зиёда аз як миллион нафар гурезаю муҳочирони иҷбориро ба Ватани аҷдодӣ баргардонида, ба миллати мотамзада сулҳу вахdat ва суботу амният овард. Ӯ пояи давлатдориро дубора аз сифр бунёд намуда, ҳуқуқро бо ғояҳои анъанавию миллӣ тарҳрезӣ кард, низоми молияро аз хазинаи холии тороҷшуда, лашкарро бо фармондеҳони кироя бунёд намуд, неъмати озодиву соҳибдавлатиро барои ташнагони беш аз ҳазорсола эҳдо кард, садои модари тоҷикро ҳамчун модари миллати соҳибдавлат то ба созмонҳои байналмилалӣ расонида, мардуми парешонро атрофи дастархони сиёсии миллат муттаҳид кард².

Ичлосияи XVI Шурои Олии Ҷумхурии Тоҷикистон вазифаи таърихии худро дар назди ҳалқу давлат сарбаландона иҷро карда, самтҳои асосии рушди ҷамъияти демократии ҳалқи тоҷикро барои оянда муайян кард.

Ӯ ба чунин суханони таскинбахш фирориёнро барои ба Ватан баргаштан дилпур мекард: «Ҳамдиёрони азиз! Ба Ватан баргардед! Ба шумо кӯҳи тило ваъда намедиҳам, аммо як пора ноне, ки дорем бо ҳам меҳурем»³.

¹ Зуҳуров Ш. Сарсухан. //Эмомалӣ Раҳмон Пешвои миллат. -Душанбе: Маориф, 2016. - С. 9-10.

² Ҳамон ҷо.

³ Ҳамон ҷо.

Баъд аз анҷоми Иҷлосияи таърихии XVI Шурои Олӣ, Раиси тозаинтиҳоби Шурои Олӣ Эмомалӣ Раҳмон тамоми қувва ва иродаю матонати хешро барои таъмини сулҳ, баргардонидани муҳочирин ба Ватани аҷдодӣ ва шуруи музокирот ба муҳолифин равона намуд. Иқдоми Эмомалӣ Раҳмон аз ҷиҳати методологӣ дорои аҳамияти ниҳоят бузурги таърихӣ дошт. Зоро ӯ миллатро ба ғолибу мағлуб ҷудо накард ва савганд ҳӯрд, ки вазифааш аз он иборат аст, ки охирин шаҳрванди фирории Тоҷикистонро ба Ватан баргардонад, миллатро сарҷамъ намуда, ҳама дар якҷоягӣ дар заминай Ваҳдати миллӣ Тоҷикистони соҳибистиколро ободу зебо гардонанд. Бо ин изҳороти худ Сарвари давлат аз ибтидои фаъолияташ дарҳоро барои муҳолифин бо мақсади доир намудани мулоқоту музокирот кушод, ки ин заминай бисёр муҳим барои дар оянда шурӯъ шудани музокироти байни тоҷикон гардид.

Дар давраҳои музокироти байни тоҷикон Раиси Шӯрои Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша аз худ хиради волои роҳбарӣ нишон дода, дар ҳамаи ин лаҳзаҳои ҳассос ва ниҳоят мураккаб дурандешона рафтор менамуд. Мақсади ӯ танҳо барпо кардани сулҳ дар кишвар, ба ҳам омадани тарафи муҳолиф, сарҷамъ намудани миллати парокандашуда, таъмини амнияти дохилӣ, ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо кишварҳои ҳориҷи дуру наздик, аз ҳама муҳимаш фароҳам овардани зиндагии шоиста баҳри шаҳрвандон ба ҳисоб мерафт. Маҳз ҳамин ҳадафҳои нек ва созандаву бунёдкорона ӯро ҳамеша дар корҳояш муваффақ мегардонд ва паси ҳам аз уҳдаи вазифаҳои наవбатии дар наздаш гузошташуда ба хубӣ мебаромад¹.

Эмомалӣ Раҳмон дар аввалин қадамҳо бо фарҳангӣ баланди худ тавонист, ки дар дили садҳо ҳазор ҳамватаённи муҳочир шуълаи умед бахшад. Дар таҳқими сулҳу ваҳдати миллии тоҷик на молу амвол, на тири туғанг ва на таҳдиду фишор, балки фарҳанг нақши бориз дошт. Ин абармарди арсаи сиёsat аз байни ҳалқи одии заҳматкаш баромада

¹ Орумбекзода Ш. Нақши таърихии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар рушди фарҳангии миллӣ. // Эмомалӣ Раҳмон- Пешвои миллат. - С.26-27.

тамоми паҳлухои давлатсозиву таҳқимбахшии миллатро дарк кард ва гуфт: «Фарҳанг ҳастии миллат аст». Ҳамин буд, ки бо ин фарҳанг давлат бунёд кард, сулҳ оғарида, ваҳдати миллатро таъмин кард ва баъд аз ҳазор сол давлатдории тоҷикон аз нав бо ин фарҳанг ҳалқи тоҷикро неруву тавони дубора бахшид.¹

Маҳз баргузории Ичлоисия XVI Шурои Олий пояҳои ҳокимияти конститутсиониро дар Тоҷикистон мустаҳкам намуд ва заминаҳои ба вучуд омадани ҷомеаи сирф демократиро таъмин намуд. Пас аз баргузории ичлоисия мазкур мардум гумон дошт, ки раиси тозаинтиҳоби он аз ноилочӣ шояд моҳҳо дар Ҳуҷанд бимонад. Зоро дар пойтаҳт вазъият бениҳоят муташанниҷ гардида, нуфузи қувваҳои мухолифин рӯз то рӯз меафзуд. Бесарусомониҳои пойтаҳт ва баъзе минтақаҳои кишвар аз қабили Қўргонтиппа ва Боҳтарро дид, кас бовар намекард, ки ҳукумати қонунӣ ба ин наздикӣ давлатро соҳиб мешавад. Зоро воқеоти қаблӣ, ба қатл расидани роҳбарону мансабдорони воломақоми ҳизбию давлатӣ, бесарусомонӣ, задухӯрдҳои бераҳмона ва кушта шудани ҳазорон нафар шаҳрванд умеди мардумро аз сулҳ ва ваҳдат канда буд.

Аммо Эмомалӣ Раҳмон пас аз анҷоми кори Ичлоисия XVI бе ягон тарсу ҳарос бо мардони боору номусе, ки барои ҳифзи Ватан ва решакан кардани ҷанги бародаркуш дар атрофаш ҷамъ омада буданд, ба пойтаҳти мамлакат, шаҳри Душанбе раҳсипор мешавад. Расидан баробар идоракуни кишварро оғоз мебахшад. Барои расидан ба сулҳ ҷон бар қаф гирифта, ба манотиқи муҳталифи ҷумхурӣ, ки ҳеч гуна амниятие вучуд надошт, сафар менамуд. Дар назди ў танҳо ҳамин ҳадафҳо, хотима бахшидан ба ҷанги шаҳрвандӣ, таъмин намудани сулҳ, ба Ватан баргардонидани фирориён ва муҳимтар аз ҳама таъсиси давлати демократие, ки дар он ҳуқуқ ва озодии инсон меҳвари асосӣ бошад, меистод.

¹ Орумбекзода Ш. Нақши таърихии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар рушди фарҳанги миллӣ. // Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. - С.26- 27.

Чунонки дар боло зикр намудем, пас аз пошхурии ИЧШС дар Тоҷикистон ҷомеаи бисёрхизбӣ ба вучуд меояд. Вале созмонҳо ва иттиҳодияҳои бавуҷудомада, ҳарактери маҳалгароӣ ва мазҳабӣ доштанд ва маҳз ҳамин боиси ба вучуд омадани рақобатҳои мазҳабӣ ва маҳалгароӣ гардид, ки оқибат зиёда аз яксаду панҷоҳ ҳазор нафар қурбони ин таассубҳо ва ҷангҳо гардиданд.

Ҳамин тавр, Раиси Шӯрои Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ин ҳамаро дарк намуда, нахуст тамоми нерӯву тавони хешро баҳри аз байн бурдани созмонҳое, ки тухми адват ва таассубҳои маҳалгароӣ ва мазҳабиро дар қишвар мекоштанд, ба ҳарҷ медиҳад. Бо нияти барпо намудани давлати демократӣ қушиш мекард, то дар ҷумҳурӣ ҳизбҳое ба вучуд оянд, ки маҳаки асосии фаъолияташон роҳҳои пеш бурдани соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ бошад ва меҳвари барномаҳои кориашонро расидан ба ҷомеаи сирф демократӣ ташкил дид.

БОБИ II: МАРҲИЛАҲОИ АСОСӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛЁБИИ ҲИЗБИ ҲАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЧИКИСТОН

2.1. Заминаҳои иҷтимоӣ-сиёсии таъсисёбии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон

Илми сиёсатшиносии муосир ҳизби сиёсиро ба қатори унсурҳои низоми созмонҳои ғайридавлатӣ дохил мекунад, ки он дар доираи чунин низом мақоми марказиро ишғол менамояд. Ҳизби сиёсӣ ташкилоти ба таври ихтиёрӣ созмондодаи шаҳрвандон ба шумор меравад, ки вай барои ҳимояи манфиатҳои синфи муайян, ё қишири муайяни ҷомеа ва ё гурӯҳи калони иҷтимоии дигар созмон дода мешавад. Бар асоси ҳимояи манфиатҳои гурӯҳи иҷтимоие, ки ҳизби сиёсӣ баҳри тадбиқи он арзи вучуд мекунад, мақсади асосии ҳизб муайян карда мешавад. Мақсади мазкур аз ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ иборат аст, ки тавассути он ҳизб метавонад вазифаҳои барномавии худро амалӣ намояд. Барои расидан ба ҳадафҳои худ ҳизби сиёсӣ мафкураи сиёсии хешро низ ташаккул медиҳад, ки он тарғибари усул ва роҳҳои пиёда кардани мақсаду мароми ҳизб ба шумор меравад.

Таърихи ташаккули ҳизбҳои сиёсӣ ва раванди бисёрҳизбӣ дар муқоиса ва арзёбӣ бо роҳи тай кардаи таърихи тамаддуни имрӯза собиқаи на он қадар калон дорад. Ин таърих ҳамагӣ мухлати бештар аз 200 сола дорад.

Пайдоиши ҳаракати ҳизбҳо ба хусусиятҳои вазъи сиёсии ин ё он қишвар ва равандҳои инкишофи ҷомеаи ҷаҳонӣ вобастагӣ дошта, таҳлили ташкилшавӣ ва инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ нишон медиҳад, ки қисме аз онҳо дар вобастагӣ ба гузаронидани маъракаҳои интихоботӣ, дигар дар натиҷаи муборизаҳои пинҷонӣ бо низоми сиёсӣ, сеюмӣ аз

ҳаракатҳои иттифоқҳои касаба ва ниҳоят бахши дигаре ихотаи шахсиятҳои намоёни сиёсии ин ё он кишвар пайдо шудаанд¹.

Чомеи точик марҳилаи ибтидоии ташаккули раванди бисёрхизбиро аз сар гузаронид. Тоҷикистон дар доираи сиёсати давлатии худ гуногунандешии сиёсиро эътироф карда, барои рушди он фазои ҳуқуқӣ ва воқеиро бунёд кардааст. Аз як тараф гуногунандешии сиёсӣ на барои костагии давлат, балки барои устувории он ва фаъолияти судманди шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ бояд мусоидат кунад. Аз тарафи дигар мувоғиқи хулоса ва арзёбии институтҳои сиёсии байналмилаӣ дар кишвари мо раванди мусбии рушди системаи сиёсӣ назаррас аст. Вале, мутаассифона, баҳше аз ҳизбҳои сиёсӣ зиёдтар ба намоишкориҳои сиёсӣ бо истифодаи шиорҳои ҳангомадор ва танқиди равандҳои мураккабу воқеии иқтисодии кишвар машғул шуда, аз масъулияти пешбарии ҷомеа ҳудро канор мегиранд. Маълум аст, ки ҳадафи ниҳоии ҳар як ҳизби сиёсӣ ин талоши ҳокимият аст, вале дар роҳрави дастёбӣ ба ҳокимияти сиёсӣ истифодаи ҳамаи усулҳо, аз ҷумла инкор карданӣ манфиатҳои миллию давлатӣ амали нобахшидани таъриҳӣ ба шумор меравад. Сарфи назар аз мавқеи сиёсиамон, ҳадафи ниҳоии ҳама қувваҳои сиёсии ҷомеа бояд шукуфоии Ватан бошад.

Тавре, ки Раиси ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон қайд менамояд «давлатдорӣ кардан рақобат кардан аст. Рақобати солим, рақобати созанда, рақобат баҳри пешрафт, баҳри қасби нуфуз дар ҷомеа. Танҳо он неру дар ин сабқат пирӯз мешавад, ки агар орзуву омоли мардум, хостаҳои ӯро беҳтару густурдатар ифода карда тавонад, дигаргуниву таҳаввулотро дар рӯхия ва гароишҳои ҷомеа сари вақт эҳсос намояд ва зуд-зуд вокуниш нишон бидиҳанд, ваъдаҳои хешро ба замин нагузорад, он ҳадафу ормонҳоеро, ки ифодагари майлу хостаҳои ҷомеа мебошанду онҳоро барои хеш барномаи амал қарор додааст, вақте замони қудрат,

¹ Сангинов Ҷ. Фаъолияти фраксияи ҲХДТ дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи барномаи пешазинтиҳоботии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. // Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. -Душанбе, 2005. -С.- 32.

зимоми ҳокимият насибаш мешавад, пайгирана ба ичро бирасонад. Манфиату ҳоҳишҳои гурӯҳҳои дигарро ба инобат бигирад. Дар акси ҳол, баробарию адолат ва сулҳу салоҳро дар ҷомеа таъмин кардан душвор аст. Ин сиёсати софдилона, одилона ва мувоғиқ ба принципҳои ҷомеаи демократӣ иртибот дошта, танҳо тавассути рақобати солими нерӯҳои сиёсӣ рушди ҷомеа, пешрафти давлат таъмин карда мешавад»¹.

Дар ибтидои солҳои 90-уми асри XX дигаргуншавии сиёсӣ ҷомеаи ҷаҳониро фаро гирифт, ки барҳамхурии Иттиҳоди Шуравӣ, ҷойи ҳизби ҳукмрон-Ҳизби Коммунистиро иваз кардани аҳзоби сиёсии дигар ва амсоли он мисол шуда метавонад. Тоҷикистон, ки аз ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ба ҳисоб мерафт дар ин буҳронҳо дар канор намонд. Ба муҷарради пошхурии Иттиҳоди Шуравӣ мавҷи ҳаракатҳои сиёсӣ қарib тамоми ҷумҳуриҳои навташкилро фаро мегирад. Ҷунончи “Саюдис” дар Прибалтика, “Бирлик” дар Ӯзбекистон ва “Растоҳез” дар Тоҷикистон².

Бояд тазаккур дод, ки буҳрони сиёсӣ нуфузу обрӯи Ҳизби Коммунистиро коста ва заминаҳои ба вучуд омадани бисёрҳизбиро дар мамлакат фароҳам меорад. Дар як муддати кутоҳ дар ҷумҳурий ҳизбу созмонҳои ҷумҳурияйӣ ва минтақавӣ аз қабили клуби сиёсии “Рӯ ба рӯ” дар Душанбе, “Созмони ошкоро” дар Кӯлоб, “Лаъли Бадаҳшон” дар Хоруғ ва Ҷамъияти “Носири Ҳисрав” дар Душанбе ва монанди онҳо ба майдони сиёsat ворид мешаванд. Бар асари фаъолияти ҳизбу созмонҳои муҳталиф фазои сиёсӣ дар кишвар рӯz то рӯz мураккаб мегашт³.

Албатта, таъриҳроҳу василаҳои золимона ва маккоронаи ғасби ҳокимиятро низ медонад. Аммо ин гуна давлатдориҳо ҳеч гоҳе пойдор набуданд. Он шеваҳои одилона, озоду демократии давлатдорист, ки ҳалқу миллатҳо ва кишварҳои ҷаҳонро ба саодату хушбахтӣ расонидааст, амну осоиш ваҳдату якпорчагиро дар ҷомеа таъмин намудааст.

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Сарнавишти миллати соҳибтамаддун. – Душанбе: Ирфон, 2006. -С.- 14 .

² Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанд. – Душанбе, 2014. -С. 53.

³ Ҳамон ҷо.-С. 54.

Дар чунин шароит мардум имконият пайдо менамоянд, ки барномаи беҳтаринро интихоб кунад. Аз ҳамин заминаи воқеӣ бояд хулоса кард, ки имрӯз танҳо ҳизби неруманд, ҳизбе, ки дар миёни аҳолӣ обруву эътибор пайдо мекунад, ҳокимияти сиёсиро ба даст меоварад.

Рушду ташакқули Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси як давлати соҳибихтиёр ба замоне рост меомад, ки як қатор омилҳои ба таври тавъам амалкунандай таъриҳӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангию суннатӣ ва иҷтимоӣ боиси он гардид, ки ҷомеаро буҳрони азиме фаро гирад. Марҳилаи аввали ин буҳрони азим, ки тамоми соҳаҳои ҷомеаро фаро гирифта буд, боиси ҷанги ҳамватаён гардида, ҳалқи тоҷикро ба вартаи ҷанги таҳмилӣ қашонд. Тоҷикистон дар натиҷаи ҷанги шаҳрвандӣ ба буҳрони азиме мувоҷех гардида буд. Ҳушбахтона бо талошҳои бевоситай Ҳукумати қишвар, маҳсусан Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти муҳтарами қишвар Эмомалӣ Раҳмон пеши роҳи ҷанг гирифта шуд. Дар натиҷаи чунин бесарусомониҳо ва ҷангҳои ҳуний саҳнаи сиёсии ҷамъият амалан холӣ монда, созмонҳо ва ташкилотҳои оммавии пешазҷангӣ беобру шуданд ва созмонҳои нав, ки битавонанд ба хотири пешрафти ҷомеа ба ҷаҳду талоши воқеии ҳалқроҳбару раҳнамо шаванд, ҳануз ба вуҷуд наомада буданд.

Аз ин лиҳоз, ҷамъият ба созмон додани чунин ташкилоти усулан нави сиёсӣ ниёз пайдо кард. Ин созмонро лозим буд, ки на танҳо ҷойи ҳолии фазову арсаи сиёсатро пурра кунад, балки муҳимтар аз ҳама тавонад ҷамъияти аз ҳам ҷудошудаи моро муттаҳид намуда, ба хотири бунёдкорӣ ва азnavsозии ҷомеа ба он руҳу илҳом бахшад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон 10-уми декабри соли 1994 дар Анҷумани муассисони Ҳизби Ҳалқии Тоҷикистон ташкил ёфта, дар вазорати адлияи ҷумҳурӣ 15-уми декабри соли 1994 таҳти рақами 199 сабти ном шудааст. Ҳизб дар пеши ҳуд мақсад гузошта буд, ки маҳз ҳамин хел қувваи бунёдкор ва азnavsози ҷамъият шавад.¹⁰ Бо мақсади татбиқи

¹⁰ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда. – Душанбе, 2014. С 17-18.

меъёрҳои демократӣ Сарвари давлат ташаббус нишон дода, пешниҳод намуд, ки ҳукумат бояд дар симои ҳизби нави сиёсӣ такягоҳи боэътиими худро дошта бошад. Зоро, ки ҳам ҳукумат ва ҳам мардум дар ҳамин шароити сиёсию иҷтимоӣ меҳоҳанд, ки ташкилоти сиёсии худро дошта бошанд. Бо дастгирии мардуми саросари ҷумхурий ҳукумати конститутионӣ барқарор шуд ва ин ҳукумат ба дастгирии идеологӣ эҳтиёҷ дошт. Дар заминаи талаботи соҳтори демократии ҷумхурий, аз ҷумла зухуроти бисёрҳизбӣ дар кишвар ба ташкили ҳизби нави сиёсӣ иқдом карда шуд. Аввалҳои соли 1993 Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дастур доданд, ки санадҳои таъсиси ҳизби моҳияти демокративу дунявӣ дошта таҳия карда шавад. Вобаста ба ин комиссияи ташкилӣ ҳизбҳои навтаъсиси демократии Русия, Ҳизби Сотсиал-Демократии Олмон, Ҳизби Демократии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико омухта, ба ҳулосае омаданд, ки ҳизби нав бояд моҳияти ҳалқиву демократӣ дошта бошад. Ҳамзамон Президенти кишвар мудом таъкид мекарданд, ки ҳадафу мақсадҳои ҳизби нав бояд аз моҳияти иҷтимоӣ доштаи давлати мо сарчашма бигирад. Яъне, ҳизби нави мо бояд пеш аз ҳама ниёзҳои иҷтимоии мардуми саросари кишварро бароварда созад.¹

Лозим ба ёдварист, ки дар ин замана Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар ҷойи ҳолӣ бунёд гардида, таҷрибаи мусбии аҳзоби сиёсии дигарро ба кор бурда, аз амалияи сиёсии ҷаҳонӣ истифода бурдааст. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ташкилёбӣ тарафдори роҳу равиши пешрафт буд. Ин аст, ки дар байни ҳалқи шарифи кишвар имиҷи баланди сиёсӣ пайдо карда, тарафдоронаш зиёд гардид.

Дар яке аз китоби Давлаталӣ Давлатзода қайд шудааст: «Ҳамин тарик, вақте ки сухан аз таъсиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон меравад, пеш аз ҳама бояд Иҷлосияи XVI Шуруи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро пеши назар биёрем, ки он роҳи баъдинаи давлати моро

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқололият. -Душанбе, 2011 с.

муайян ва мушаххас намуд. Ҳамчунин, он самти стратегии ояндаи Тоҷикистонро таъйин кард ва заминае гузошт барои меъмори чомеаи ҳукуқӣ, демократӣ, дунявӣ ва ягонаи мо. Қарорҳои ин иҷлосия воқеан ҳам барои ватану миллати мо тақдирсоз буданд, зеро ки он ҳукумати конституциониро барқарор кард»¹².

Дар ҳамин давраи тақдирсоз, ки мардум барои бунёди чомеаи нав камар баста буд, бо ташаббуси Сарвари Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бояд ҳизбе созмон дода мешуд, ки чомеаи моро сарварӣ намояд ва онро ба ояндаи ободу осуда ҳидоят намояд. Бо ҳамин мақсад, вақте ки ин роҳ мушаххас гардид ва барои ташкили чунин ҳизб шароит фароҳам омада буд, аз ҷониби Сарвари давлат ба роҳбари дастгоҳи ҳамонвақта Султон Мирзошоев ва ман, ки ҳамон вақт мушовири Сарвари давлат будам, супориш шуд, ки оиннома ва барномаи ҳизбро таҳия намоем"¹.

Дар ин раванд барои ташакқул ва инқишифӣ ҳизбҳои сиёсӣ қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихобот» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» заминаи воқеӣ гузоштанд.

Бояд қайд кард, ки дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон иттиҳодияҳои гуногуни сиёсиву ҷамъиятӣ дар доираи Конституция ва қонунҳо таъсис меёбанд ва давлат барои фаъолияти онҳо имкониятҳои баробар фароҳам меорад.

Доир ба муттаҳид шудани шаҳрвандон ва ташкили ҳизбҳои сиёсии гуногун дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи маҳсусе вуҷуд дорад, ки дар он аз ҷумла омадааст: «Шаҳрвандон ҳуқуқи муттаҳид шудан доранд. Шаҳрванд ҳақ дорад дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, аз ҷумла ҳизбҳои ҳарактери демократӣ дошта, иттифоқҳои касаба ва дигар

²Давлаталий Давлатзода. Барои саодати зиндагӣ. -Душанбе: Шарқи озод, 2008. -С.5.

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ иштирок намояд, ихтиёран ба онҳо дохил ва аз онҳо хориҷ гардад»¹.

Дар ибтидо Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон то соли 1998 бо номи Ҳизби Ҳалқии Тоҷикистон таъсис ёфта буд. Кумитаи ташкилии ибтидоии Ҳизби Ҳалқии Тоҷикистон (он вақт Ҳизби Ҳалқии Тоҷикистон) 6 –уми декабри соли 1993 ба кори худ шуруъ кард ва 10-уми декабри соли 1994 Анҷумани нахустини Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар ин анҷуман вакilon заминаҳои сиёсиву иҷтимоии ташаккули ҳизбро мавриди баррасӣ қарор доданд. Ҳамчунин, дар анҷуман оиннома, барнома ва мақсадҳои тактиқӣ ва стратегии ҳизбро муайян намуданд².

Ҳадафи ягона аз ташкили Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муттаҳид намудани нерӯҳои пешбарандаву босалоҳият, ваҳдатсозу сулҳовар ва дорои масъулияти баланди давлатсозиву давлатдорӣ ва бо ҳамин роҳ гузоштани саҳми арзанда дар бунёди давлати демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ буд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз ҷониби Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 15-уми декабри соли 1994 ба қайд гирифта шуд³.

Асосҳои оинномавӣ ва барномавии ҳизб, ҳадафҳо ва вазифаҳои он ҳанӯз дар ибтидои соли 1993 муайян гардида буд. Як гурӯҳ шахсони ҳамақида, ашхоси касбу кори гуногун бо мақсади ба вучуд овардани пояҳои идеологии ҳизби нав ва барои тарғибу ташвиқи ғояҳои он дар байни мардум фаъолият мебурданд. Ба арсаи сиёсат баромадани Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба вазъияти замон вобастагии зич дошт, зоро ягон қувваи ҳақиқатан солими сиёсӣ вучуд надошт, ки вазъиятро ором нигоҳ дорад.

Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон рӯз то рӯз мавқеи сиёсиашро аз даст медод. Аз ин рӯ, баъд аз барқарор гардидани ҳокимияти қонунӣ дар

¹ Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2000.-С.13.

² Ҳизби зодаи масъулият. Ба ифтиҳори 15-солагии таъсиси ҲХДТ. –Душанбе, 2009.-С. 70.

³ А. Достиев. Ҳизби зодаи масъулият. –Душанбе, 2000. -С. 12.

чумхурӣ чомеа ба созмон додани чунин як ташкилоти усулан нави сиёсӣ эҳтиёҷ пайдо намуд, ки тавонад чомеаи аз ҳам ҷудошудаи моро муттаҳид намуда, ба роҳи пешрафту тараққиёт ҳидоят созад. Буданд шахсоне, ки андешаву назари беғаразу созанда доштанд. Ҳамин гуна шахсони ватандӯсту ҳамақида таҳти роҳнамоии Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон ба таъсис додани созмони нави сиёсие иқдом карданд, ки имрӯз ҳамчун ҳизби ҳукмрон дар фазои сиёсии кишвар фаъолияти пурсамар дорад. Эмомалӣ Раҳмон ҳануз соли 1993 андешаи таъсис додани як ҳизбери, ки ифодакунандай манфиатҳои кулли аъзоёни чомеа бошад, иброз намуда буд. Ҳамин андеша соли 1994 дар амал татбиқ гардид. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон пеши худ мақсад гузошт, ки маҳз ҳамин хел қувваи бунёдкор ва ислоҳотии ҷамъият гардад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ки худ шарики фаъоли дигаргунсозиҳои соҳтори далатӣ ва шакли идории чомеаи муосири Тоҷикистон буд, тавонист дар давраи қашмакашиҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии чомеа қабл аз ҳама барои оромии кишвар ва вахдату ягонагии ҳалқи он мусоидат намояд. Ин ҳизб тавонист дар аввалин муборизаҳо ва фаъолияти сиёсии худ барномаи густурдаи раҳой аз бухронро пешниҳод намояд. Дар байни ҳарифони сиёсии хеш бо ҷалби ҳар чӣ бештари аъзоёнаш дар таъсиси шоҳаҳои ҳокимиоят саҳми арзанда гирад.¹

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон раванди мутобиқгардониро пешаи худ намуда, тавонист ҳамчун ташкилоти сиёсӣ барои мақоми муайян пайдо намудан дар ҳокимиояти давлатӣ ва амали намудани ғояҳояш мубориза барад. Зоро бунёди давлати соҳибистикӯли демократӣ бе қабули қонунҳои ҳимоякунандай манфиати умум ва иҷрои саривақтиву бечунучарои онҳо вуҷуд дошта наметавонад. Созмондиҳандагони Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон медонистанд, ки барои миллати тоҷик, ки борҳо бар асари ихтилофоти гуногун пароканда шуда, давлатдории хешро аз даст дода буд, ин ғоя аз

¹ Ҳизби зодаи масъулият. Ба ифтихори 15-солагии таъсиси ҲХДТ. –Душанбе, 2009. С. 70

ҳама муҳимтар мебошад. Аз ин лиҳоз, он дар Конститутсияи ҷумхурӣ инъикос ёфтааст. Яъне мақсади ҳизб ва мардуми шарифи тоҷик бунёди давлати соҳибистиқлол, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона мебошад. Аз он сарбаландем, ки бо қушишҳои Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон олитарин ҳадафи ҲХДТ-дарёғти сулҳу салоҳ ва оромию осоиштагии кишвар, пойдор намудани иқтисодиёти устувор, расидан ба ваҳдати умумимиллӣ ва қадамҳои устувор гузоштан дар самти бунёдкориву созандагӣ дар асри нав эътимоди ҳалқро ба ояндаи ҲХДТ афзунтар гардонид¹.

Ин муваффақият бо шарофати Пешвои муаззами миллат, Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон, ки идеяи таъсиси ҳизби нави сиёсии қодир ба гузаронидани тағйироти куллӣ, чӣ дар сиёsat ва чӣ дар иқтисодиёти кишвар ба ӯ тааллук дорад, ба даст омад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар замоне фаъолияти сиёсиашро шурӯъ кард, ки аввалин хиштҳои бинои давлати аз ҷангӣ шаҳрвандӣ беруншуда гузошта мешуд. Ҳануз дар ибтидои бунёди ҷунин ҷомеа Эмомалӣ Раҳмон – иброз намуда буд, ки «Биёед, саросема нашавем ва ба пойдевори коҳи зебои фардои кишварамон бо таҳаммул хиште ба рӯи хишти дигаре чида, ҳамакаса ҷомеаи худро бино созем. Биёед, дар навбати аввал коре қунем, ки ашкҳои шашқатори бевазанҳо, ятимону модарон хушк шаванд, дар ҳаробазори ҳануз ҳам сузони ҷангӣ бародаркушӣ аввал бое сабзонем, манзиле пушонему баъд домани орзуҳои ширинро бигирем». Маҳз таҳаммулпазирии Сарвари давлат, Раиси ҳизб моро ба бунёди ҷомеаи нав ҳидоят кард. Аз ин рӯ, таъсиси ташкилоти сиёсӣ дар ҷамъият талабу тақозои замон буд ва дар арсаи сиёsat арзи вучуд кардани ҳизб, муттаҳид кардани мардуми парешонгашта, таъмини ваҳдат ва якпорчагии ҳалқи Тоҷикистон аз

¹ Ҳизби зодаи масъулият. Душанбе, 2009. С. 133-134.

мавқеъ ва нуфузи роҳбари ҳамонвақтаи Тоҷикистон вобастагии амиқ дошт.

Таъсиси ҳизбе, ки ифодакунандаи манфиатҳои аксари аҳолии қишвар бошад, ҷустуҷуи роҳҳои раҳой аз буҳрони сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангиро бар души худ гирифта тавонаду рисолати таърихии худро дар ҷамъият анҷом диҳад, мувоғиқи мақсад буд. Таъсисёбии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба даврае рост омад, ки мардум ҳоло ба фардо ҷандон боварӣ надоштанд. Ҳолати рӯҳафтодагӣ, кучбандӣ, қуштор ва падидаҳои номатлуб дар ҷомеа бо шиддат идома дошт. Дар ҳамин вазъи ҳарбӣ-сиёсӣ Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ташаккул ёфт ва дар тақдири ҳалқи тоҷик нақши қалидӣ гузошт. Бештари мардум бар он андеша буданд, ки таъсисёбии як ҳизб ба монанди ҳизбҳои дигар як падидаи нав дар ҷомеа мебошад ва наметавонад манфиатҳои онҳоро ҳимоя кунад. Аз ҷониби дигар ҳоло ба моҳияти ин ҳизб сарфаҳм намерафтанд ва онро ҳамчун як бозингари сиёсӣ дар майдони сиёsat қабул мекарданд¹.

Қайд кардан ба маврид аст, ки Конститутсияи соли 1994 қабулгардидаи Тоҷикистон барои бунёди системаи комили ҳукуқӣ ва сиёсии ба бисёрҳизбӣ асосёфта имконият фароҳам овард ва заминаи мустаҳкам барои рушди давлат гардид. Яке аз муҳимтарин дастоварди истиқлол низ ба таври райъпурсии умуниҳалқӣ қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тағиyrу иловаҳо ба он мебошад. Дар воқеъ, Конститутсияи Тоҷикистон дар давраи ҳасоси истиқлолиятгарӣ заминаи боэътимоди сиёсию ҳукуқӣ дар раванди инкишофи таърихӣ гардидааст. Он асоси ислоҳоти системаи сиёсии ҷомеа гардид. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аввалин ҳизбе аст, ки баъди қабули Конститутсияи қишвар ба қайд гирифта шуд².

Аз рӯзҳои нахустини таъсисёбӣ намояндагони Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар раванди музокироти сулҳи тоҷикон

¹ Зухуров Ш. Сарсухан. //Эмомалӣ Раҳмон Пешвои миллат. -Душанбе: Маориф, 2016. - С. 11.

² Ҳизби зодаи масъулият. Ба ифтиҳори 15-солагии таъсиси ҲХДТ. -Душанбе, 2009. -С. 60.

фаъолона иштирок карданد. Ҳар як созиш ва мувофиқаи ҷонибҳои муросокунандаро созмонҳои ҳизбӣ дар байни мардум таблиғу ташвиқ мекарданд, зарурияти ҳаётӣ ва тақдирсози онро мефаҳмонданд. Ҳифзи сулҳу субот дар як ҷомеаи мутамаддин масъалаи ҳаётӣ ва ҷовидонист. Бояд тазаккур дод, ки дар марҳилаи ибтидой аъзоёни ҳизб танҳо дар асоси ташаббуси шахсӣ кор мекарданд. Ҳизб ҳеч гуна маблағ ё амволи худро надошт. Заминаи молиявии ҳизб ба он имкон намедод, ки барои гузаронидани иҷлосия, анҷуман ва дигар ҷорабиниҳои ҳизб толорҳоро ба иҷора гирад. Иҷлосия ва дигар ҷорабиниҳои ҳизбӣ дар толорҳое гузаронида мешуданд, ки танҳо ба шарофати ҳурмату эҳтиром ва робитаҳои шахсии роҳбарони ташкилотҳои ҳизбӣ ҷудо карда мешуданд. Мақоми марказии ҳизб дар ду ҳуҷраи хурд, дар ошёнаи якуми собиқ Госплан ҷойгир буд, ки дар он ҷо ҷорабиниҳои ҳизб гузаронида мешуданд. Бисёриҳо Ҳизби Ҳалқии Демократиро ҳамчун қувваи сиёсии қодир ба муттаҳидсозии ҳалқ ҷиддӣ қабул намекарданд. Вале дар он давра бо вуҷуди чунин мушкилиҳо ҳизб тавонист нашрияи худ «Минбари ҳалқ»-ро, ки вазифаи он таблиғи ғояҳои ҳизб ва интишори иттилоот буд, таъсис дихад. Рӯзнома на танҳо дар байни ҳизбиён, балки ҳамчунин дар байни дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ эътибори васеъ пайдо кард. Рӯзнома ба таҳқими ҳизб мусоидат намуд. Аъзоёни ҳизб тавонистанд бевосита ба ҳонандагон муроҷиат намуда, мақсад ва вазифаҳои ҳизбро шарҳу тавзеҳ намоянд.¹

Дар як муддати кутоҳ дар саросари қишвар ба шарофати корҳои фаҳмондадиҳии муассисон ячейкаҳои аввалияи ҳизбӣ созмон ёфтанд. Қумитаҳои иҷроияи шаҳрию ноҳиявӣ бо мақсади амалӣ намудани ҳадафҳои ҳизб ба фаъолият оғоз карданд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз ибтидои фаъолияти худ бо кори амалии босуботу шаффоф сабит намуд, ки ҳизби мардумӣ аст ва танҳо аз манфиатҳои ҳалқ дифоъ мекунад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон неруи

¹ Ҳизби зодаи масъулият. Ба ифтихори 15-солагии таъсиси ҲҲДТ. -Душанбе, 2009. -С. 60

худро аз умқи халқ дарёфт. Дар шаҳри Душанбе чор ташкилоти ҳизбии ноҳиявии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Дар он давра аҳолӣ асосан ба ягон ҳизби сиёсӣ бовар намекард, бинобар ин ҳизб корро бевосита аз муҳокима намудани проблемаҳо ва эҳтиёҷоти мардум оғоз намуда буд.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон чун ҳизбе ба майдони сиёsat омад, ки ба ҷомеаи феълии Тоҷикистон такя дошт ва эълон кард, ки ҷонибдори давлати соҳибихтиёр, демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёд ва адолатпарвари иҷтимоист¹.

Таъкид кардан ҷоиз аст, ки раванди ташаккулёбии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ба сафҳои ҳизб ҷалб намудани аъзоёни нав, ҳусусан ҷавонон, ба мушкилиҳо рӯ ба рӯ мешуд. Бинобар ин, дар Анҷумани сеюми ҳизб қарор дар бораи ба бахши ҷавонон вобаста кардани аъзоёни соҳибтаҷриба ва обрӯманди ҳизб қабул карда шуд. Дар ин самт корҳои зиёдеро дар шаҳри Душанбе аъзоёни ҳизб, ба монанди Ш. Коберидзе – раиси Кумитаи ҳизбии ноҳияи Октябр (ҳоло ноҳияи Шоҳмансур), М. Попова–профессори Дошикадаи техникӣ, Д. Каримов, С. Сафаров, У. Сабзов, Н. Ҳамидов – профессори Дошишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва дигарон анҷом додаанд.²

Барои мисол, ташкилоти ҳизбии ноҳияи Сино (дар он вақт Фрунзе) дар лаҳзаи таъсисёбӣ аз 30 нафар аъзо иборат буд ва дар муддати ду сол шумораи аъзоёни он ба 300 нафар расид. Албатта, ин рақамҳо ҷандон зиёд нестанд, вале барои ҳамон давра, ки барои қабули ҳар як узви ҳизб мубориза мебурданд, ин неруи воқеӣ буд. Дар баробари паҳн намудани ғояҳои ҳизб, аъзоёни ҳизб ба проблемаҳои соҳтори доҳилиҳизбӣ низ таваҷҷуҳи зиёд зоҳир менамуданд³.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар он солҳои ноорому мухолифатомез худро чун ҷонибдори равандҳои демократикунонии

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Ҳизби зодаи масъулият. -Душанбе, 2009. -С.- 3.

² Достиев А. Ҳизби зодаи масъулият. -Душанбе, 2000. -С. 23

³ Зухуров Ш. Сарсухан. //Эмомалӣ Раҳмон Пешвои миллат. -Душанбе: Маориф, 2016. - С. 9.

чомеа, сохтори бисёрхизбӣ, озодии сухан, бунёди давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳукуқбунёд муаррифӣ намуд. Вай ҳамчун неруи тозаву бунёдгару созанда ва навовар дар умқи чомеа реша давонда, нафарони хирадманд, сиёсатмадорон ва ҳалқи меҳнаткашу ватандӯстро ба ҳам оварда сарҷамъ намуд. Ҳар як аъзои ҳизб аз оғози фаъолияти худ аз сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати кишвар содиқона пайравӣ менамуд. Барои ҳарчи зудтар хотима баҳшидан ба оташи ҷанги шаҳрвандӣ ва барқарор кардани рӯзгори осоишта, аз байн бурдани парокандагӣ ва ба даст овардани ваҳдату якпорчагии миллӣ кӯшиш менамуданд. Ҳизби Ҳалқи Демократии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали бунёд шуданаш амалҳои террористии нангиро маҳкум карда, роҳи пешгирифтаи Сарвари давлатро, ки ба таъмини сулҳу ваҳдат ва оромии сиёсӣ дар чомеа равона шудааст, дастгирӣ менамуд. Ҳизб мавқеи бетарафиро низ дар ягон ҳолат ишғол накардааст, баръакс дар ҳаёти сиёсии кишвар фаъолона иштирок намуда, ба воқеаҳои сиёсии баамаломадаи кишвар саривақт баҳои сиёсӣ дода, дар амалий шудани дигаргунсозиҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар дастгирии худро баён намудааст¹.

Идеологияи Ҳизби Ҳалқи Демократии Тоҷикистон воқеан ба хотири мардуми азиаткашидаамон созмон дода шудааст. Дар сафҳои он аз рӯзҳои аввал мардуми шарифамон ҷамъ омада буданд. Ваҳдати миллӣ, ки яке аз руқнҳои идеологии ин ҳизб аст, вобаста ба ин дар атрофи ин ҳизб ҳам коммунистон, ҳам демократҳо, ҳам аъзои Созмони “Растоҳез”-у ҳам диндорон, ҳам фронтҳои ҳалқиву ҳам намояндагони аҳзоби муҳолиф гирд омада буданд. Зороғояи аслии ҳизб, ки дар давраи ҷангу ҷидол ҳамчун як қувваи сиёсии мӯътадил ба вучуд омада буд, ин пеш аз ҳама ваҳдати миллӣ буд. Ҳизб бо ҳалқ буд ва ҳалқ бо ҳизб аз ин хотир номаш ҳам ҳалқӣ шуд².

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар он роҳи ояндаи Тоҷикистон чун давлати

¹ Эмомалий Раҳмон. Бист қадами созанда. -Душанбе, 2014. -С. 28.

² Достиев А. Ҳизби зодаи масъулият. -Душанбе, 2000. -С.-23.

демократӣ, хуқуқбунёд, ягона ва иҷтимоӣ мушаххас гардидааст созмон дода шудааст. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ифодакунандаи иродай маҳз он мардуме аст, ки ба ин Конститусия овоз дода буд ва роҳи ояндаи Тоҷикистонро дар сулҳу субот, оромӣ, ваҳдати миллӣ, гулгулшукуфӣ, некуаҳволии ҳалқ, таҳқими истиқлоли давлатӣ ва ташакқули давлати миллӣ медид ва имрӯз ҳам дида истодааст. Сабаби дар атрофи ин ҳизб ҷамъ омадани мардум низ маҳз ҳамин ғояҳои худи ҳалқ аст, ки он имрӯз ба сиёсати воқеӣ табдил ёфтааст.

Агар аз дидгоҳи имрӯз ба равандҳои он замон нигарем, дарк ҳоҳем кард, ки дар он рӯзҳои вазнин тарғиб намудани ғояҳои ҳизби нави сиёсӣ кори сахл набуд. Мардум баъди ҳодисаҳои фоҷиабори ибтидои солҳои 90-ум, вақте ки баъзе ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои мардумӣ зери ниқоби муборизаи сиёсӣ даст ба экстремизм заданд ва қариб буд, ки миллатро ба вартаи ҳалокат ва мамлакатро ба порашавӣ оварда расонанд, дигар ба ҳизбҳои тозабунёд бовар надоштанд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар чунин шароити таъриҳӣ по ба арсаи ҳастӣ гузошт. Ин вазифа хеле душвор буд, зеро ҳамаи онҳое, ки ҳизб бунёд карданд, меҳостанд ба сиёсатбозӣ машғул шаванд¹.

Инчунин Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун ҳомии манфиати мардум арзи ҳастӣ кард, на манфиати қишири алоҳидаи ҷомеа ва гурӯҳи ҷудогонаи одамон, балки тамоми ҳалқро таҳти ҳимояи худ эълон намуд ва ин орзуи тамоми мардум буд. Номи ҳизб низ аз ҳамин усули фаъолият бармеояд.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба муқобили дини мубини ислом ҷанг накарда, эҳтироми имон ва озодии вичдонро эътироф намуд. Гузашта аз ин, ҳизби мазкур ба ҳизбҳои дигар, намояндагони муассисаҳои динӣ дар як қатор масъалаҳои муҳим, аз ҷумла, дар покии ахлоқи ҷомеа ва дар мубориза алайҳи мафкураи ба ҳалқи шарифи тоҷик бегонаи ахлоқию этникӣ ҳамкорӣ намудааст. Маҳз ин ва дигар ғояҳои

¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. // –Душанбе, 2016. -С. 17

воқеан миллӣ дар барномаи амали ҳизби мазкур инъикос ёфт ва бо шарофати онҳо Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар умқи ҷомеа реша давонд.

Аз ин сабаб, бо мушкилиҳои зиёд бошад ҳам ба Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон мұяссар гардид, ки мақсад ва ҳадафҳои худро ба мардум фаҳмонад ва бо мурури замон боварии ҳалқро ба даст биёрад. Ба Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар як муддати нисбатан кутоҳ мұяссар гардид, ки дар назди тақдири давлати соҳибихтиёри тоҷикон масъулияти комилро ба уҳда гирифта, дар ҳамин мақом аз тарафи аҳли ҷомеа шинохта шавад.

Аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон барои устувориву пойдории сулҳ ва ободии Ватан қӯшиш ба ҳарҷ дода, ҳадафи асосии ҳизб низ ваҳдату ягонагӣ, таъмини ояндаи неки кишвар аст. Имрӯз аъзои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро ғояи умумӣ ва вазифаҳои бузурге, ки ҳалли онҳо танҳо ба манфиати ҷомеа аст, муттаҳид менамояд.

Чи тавре ки Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар китоби «Бист қадами созанд»-и худ иброз доштааст, мақсади стратегии ҳизби мазкур сарфи назар аз мансубияти миллӣ, баромади иҷтимоӣ, дину мазҳаб, тамоюлҳо ва одоти фарҳангӣ ҷонибдорӣ ва муттаҳид намудани ҳамаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар атрофи ҳалли масъалаҳои мушаххас ва таъриҳан ҳалшавандай умумимиллӣ, пойдор намудани тараққиёти аз ҷиҳати сиёсӣ соҳибихтиёри иқтисодӣ, якпорчагии мамлакат ва давлати ҳуқуқбунёди аз ҷиҳати ахлоқӣ устувор мебошад, ки он ҷузъи таркибии соҳтори ҳозиразамони хоҷагидории умумичаҳонӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ буда, тавонад бо ҳамаи мамлакатҳои хориҷии ҳам Шарқу ҳам Фарб дар фазои мусолимат вуҷуд дошта бошад¹.

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанд. – Душанбе, 2014. -С. 18

Мутобиқи моддаи 8-и Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаёти ҷамъиятӣ дар асоси равияҳои гуногуни сиёсӣ ва мафкуравӣ инкишоф меёбад. Мафкураи ҳеч як ҳизб, иттиҳодияи ҷамъиятӣ, динӣ, ҳаракат ва ғурӯҳе наметавонад ба ҳайси мафкураи давлатӣ эътироф шавад¹. Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ дар доираи Конститутсия ва қонунҳо таъсис меёбанд. Ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо буда, ба корҳои давлатӣ мудохила карда наметавонанд.

Масъалаи қабули Конститутсияи мамлакат барои давлату миллати тоҷик аз ҷумлаи масъалаҳои ҳаётан муҳим ба шумор мерафт. Бинобар ин таъсиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба давраи қабули аввалин Конститутияи Тоҷикистони соҳибистиқлол рост омад, бехуда нест, ки меъёрҳои демократиро ҳамчун асолати конституционӣ нахустин шуда, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон пешниҳод намуд ва барои қабул гаштани онҳо талоши зиёде кард.

Даҳсолаи охири асри XX барои Тоҷикистони азизи мо давраи хеле печида ва муташаниҷ гардид. Ҳар кас меҳост манфиати худро амалӣ намояд. Фазои сиёсӣ созанда набуд. Ҳар кас дар талоши ҷони худ буд ва ояндаи оромро намедид. Баъзеҳо ба тақдир тан дода, намедонистанд, ки кай ва бо дasti кӣ кушта мешаванд. Муайян кардан душвор буд, ки кӣ ба қадом қувва ҳамроҳ аст, зеро дар он вақт тасаввур кардани он чи ки имрӯз дорем, ба ҳақиқат рост намеомад².

Неруи асосии ҳар як ҳизби сиёсиро мақсад ва вазифаҳои он ташкил медиҳад, зеро ин ҳолат ба зиёд гардонидани таъсири ҳизб дар ҷомеа ва баҳри ба даст овардани ҳокимијат ҳизмат мерасонд. Ҳадафи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз он манфиатҳои ҳалқ, ки дар Конститутсияи давлатии мо омадааст, тафовуте надорад. Зеро қариб тамоми роҳбарияти ҳизб дар қатори дигар элитай сиёсии кишвар дар таҳия ва қабули ин Конститутсия ва ҳатто ба он ворид кардани тағйироту иловаҳо фаъолона иштирок намудаанд. Режими сиёсии мо

¹ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе, 2003. -С. 16.

² Паёми Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (22.01.2016), Душанбе, 2016. -С.-8.

бештар хислати халқӣ дорад, бинобар ин, ҳамон роҳу усули демократияро интихоб мекунад, ки он дар хизмати халқ бошад.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар солҳои аввали ташкилёбӣ бо сабаби таҷрибаи кофӣ надоштанаш сафи ҳизбиёнаш низ кам буд ва ҳатто онҳо билети ҳизбӣ надоштанд, аъзоёнро дар як дафтари умумӣ ба қайд мегирифтанд. Барои баъзеҳо шаҳодатномаи ҳизбӣ дар қоғази одӣ навишта дода мешуд. То соли 2002 ҳизби мазкур ҳатто ҳаққи аъзогӣ ҳам надошт, чунки оинномаи ҳизб инро манъ карда буд. Кормандони ҳизб бе маош кор мекарданд.

Дар он вақт дар Дастангоҳи марказии ҳизб муовини раиси ҳизб Сайфулло Сафар, мудирони шуъбаҳо Мӯсо Асозода ва Муҳтарама Қаюмова кор мекарданд. Бахтиёр Муртазоев, Усмон Солеҳ ва Розия Хоркашова рӯзномаи “Минбари халқ”-ро нашр мекарданд, ки теъдоди нашраш панҷ баробар аз рӯзномаи “Ҷумҳурият”-и онвақта бештар буд. Дар сафи ҳизб ва ҷонибдорони он шахсоне буданд, ки худашон пул надошта бошанд ҳам, ҳар моҳ ба ҳазинаи ҳизб дар ҳаҷми як сомонӣ кумаки рамзӣ мерасонданд.¹

Ташкилёбии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон омӯзанда ва мактаби бузурги сиёсати амалии Пешвои миллат-Эмомалӣ Раҳмон мебошад.

Дар ташаккулёбии ҳизби мазкур зери роҳбарии Президенти мамлакат муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон ашхоси зерин, аз қабили Н. Асадуллоев, Қ. Ашӯров, И. Давлатов, С. Сафаров, Ҳ. Ҳомидов, А. Турсон, М. Шаҳобуддинов, Қ. Расулов, Д. Давлатов ва дигарон, ҳамчун Кумитаи ташкилии ҳизб, ки аз 22 нафар иборат буданд, саҳми назаррас гузоштаанд.

Амалӣ шудани ҳадафҳои ҳизбро дар фаъолияти ҳамарӯзаи давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон, дар мисоли соҳтмони мактабҳо, шифоҳонаҳо ва дигар иншоотҳои инфрасоҳтор, роҳсозию бунёди неругоҳҳо,

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда. -Душанбе, 2014. -С. 55

дастгирин ҳамарӯзай табақаҳои камбизоати аҳолӣ-ятимон, пирону барҷомондагон ва гайра мебинем. Ҳамчунин, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳадафи барномавии худро ба меъмори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ қарор додааст. Ҳизби мазкур ҷонибдори озодандешӣ, озодии сухану матбуот ва бисёрхизбӣ буда, омода аст, ки барои соҳиб шудан ба қудрати давлатӣ ва иҷрои ҳадафҳояш дар интихоботи шаффоғу демократӣ бо дигар аҳзоб рақобат кунад.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон яке аз қувваҳои асосии пешбарандай ҷомеаи имрӯзай Тоҷикистон буда, татбиқи ҳадафҳои конститутсиониро вазифаи ҷонии худ медонад.

Ин ормонро шиор эълон кардани Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон беасос нест, зоро онҳое, ки ин ҳизбро таъсис додаанд, маҳз он неруе мебошанд, ки давлати моро аз ҳалокату парокандагӣ наҷот дода, ҳалқи тоҷикро аз тоталитаризм, сепаратизм, маҳалгарӣ, экстремизм ва мазҳабталошӣ раҳонидаанд. Ба ин маъно Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон - ҳизби созанда, бунёдкор ва навовар аст¹.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон баробари таъсис ёфтанаш тарафдорони зиёдеро ба худ ҷалб намуд, зоро барномаи ҳизб масъалаҳоеро фаро мегирифт, ки ифодакунандаи дарди ҷомеа буд, яъне барномаи ҳизб ба ҳаёти иҷтимоии ҷомеа мувоғиқат мекард. Масъалаҳои мазкур дар Анҷумани ҳизбӣ низ баррасӣ гардида буд, вакilon дар бораи онҳо фикру мулоҳизаҳои худро баён намудаанд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамеша ислоҳоти иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии давлатро баҳри фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда пайгиrona дастгirӣ намуда, дар амалӣ шудани он саҳмгузор мебошад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон принсипҳои демократӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқбунёдӣ ва дунявӣ доштани давлатро асоси амали худ қарор додааст.

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқлолият. -Душанбе,-С. 32.

Ҳанӯз зимни таҳияи Оинома ва Барномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон эълон гардида буд, ки Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон манфиатҳои мардумро, сарфи назар аз вазъи иҷтимоӣ, муносибати миллӣ, мавқеи ҷамъияти ва муносибати онҳо ба дину мазҳаб ҳимоя ҳоҳад қард. Ҳар гуна зухуроти номатлубро маҳкум намудан, густариши худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ватандӯстиву ватанпастӣ яке аз ҳадафҳое мебошанд, ки Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон асоси фаъолияти худ қарор додааст¹.

Доир ба самтҳои фаъолияти ҳизб бояд қайд намуд, ки нуфузи имрӯзаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз рӯзи таъсисёбиаш мушоҳида мегардид, ки ин аз эътимоду боварии мардум сарчашма мегирифт. Аз ин лиҳоз, ҳизб қушиш менамуд, ки минбаъд низ сазовори эътимоди мардум бошад ва мақоми худро дар ҷомеа бештар гардонад. Ҳамраъӣ ва ҳамbastagии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон на аз рӯйи теъдоди ишғоли курсиҳо дар мақомоти давлативу намояндагӣ муайян мегардад, балки андешаву афкори ҳизб бар меҳвари ҳадафҳои неки созандагӣ, тафаккури пешқадам, арзишҳои воло ва дар заминаи ғояи ватандӯстиву арҷузорӣ ба дастовардҳои милливу умунибашарӣ равона гардидааст².

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо ғояҳову шеваҳои созандаву вахдатофар зербинои пешрафтро дар мамлакат фароҳам овардааст. Озодиҳои сиёсию иқтисодӣ, плюрализми сиёсӣ, бисёрхизбӣ, озодии афкор, озодии сухан ва матбуот, таъмин намудани интихоботи шаффоғу демократӣ, озодии эътиқод, таъмини волоияти қонун дар баробари тамоми шоҳаҳои ҳокимијат ва ҷомеа, таъмини рақобати озоди иқтисодӣ, рушди иқтисоди бозорӣ, соҳибкорӣ ва амсоли он аз ҷумла

¹ Минбари ҳалқ. // Душанбе, 29 июля соли 2006. -С. 2.

² Бойгонии чории ҲХДТ. Парвандаи № 4. Анҷумани Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. -Душанбе, 2010. С.- 6.

тадбирхое мебошанд, ки барои рушди озодонаи Тоҷикистон шароит фароҳам оварданд³.

Муттаҳид намудани тамоми гурӯҳҳо ва қиширҳои ҷомеаи қишвар дар атрофи ғояи «Тоҷикистони озоду соҳибистиклол-Ватани маҳбуби ҳамаи мо» чун нуқтаи пайванд ва ҳалқаи баҳамоварандаи тамоми мардуми қишвар, сарфи назар аз миллату забон, дину мазҳаб ва ақидаву мавқеи сиёсӣ, чун василаи муассиртари ни ҳифзи Тоҷикистони озоду соҳибистиклол вазифиаи меҳварӣ ва асосии давлату Ҳукумати Тоҷикистон ва ҳамзамон, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон мебошад¹.

Вобаста ба ин, Фраксияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шуда, фаъолияти худро дар асоси қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи вазъи ҳуқуқии узви Маҷлиси миллӣ ва вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Оиномаи ҳизб ва дастуру супоришҳои роҳбарияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон амалӣ намуда истодааст.

Ҳамин тавр, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар давраи ниҳоят мураккаб ва душвор таъсис ёфт ва дар лаҳзаҳои ҳассос ва ҳалкунанда барои миллату давлат, ҷиҳати мустаҳкам гардидани ҳокимияти конститутсионӣ рисолати басо бузургро амалӣ намуд, зоро ин ҳама аз сиёсати хирадмандона ва дурбинонаи раиси он, Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон бармеомад. Дар рӯзхое, ки ашхоси манфиатчӯ ва гурӯҳҳои маҳсус аз рӯйи таассубҳои маҳалгароӣ ва мазҳабӣ қишварро ба гирдobi ҷангӯ ҳунрезӣ кашида, Тоҷикистони соҳибистиклоли тозатаъсисро ба ҷанд қисм чудо шудан наздик оварда буданд, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон таъсис ёфта, бо барномаҳои созанда ва демократии худ, ки сирф ба манфиати миллату

³ Бойгонии ҷории ҲХДТ. Парвандаи № 4. Анҷумани Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. -Душанбе, 2010. С.- 7- 8..

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда. -Душанбе, 2014. С. 70.

давлат равона гардида буд, ба фаъолият шурӯъ намуд, дар андак муддат дар чомеа мақоми назаррасро соҳиб шуда, дар ҳомӯш кардани оташи ҷанг, барқарор гардидани сулҳи тоҷикон ва ниҳоят ба як Тоҷикистони ягона табдил ёфтани кишвари мо саҳми бағоят бузург гузоштааст.

2.2. Тамоюлҳои асосии ташаккулёбии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон (солҳои 1994-1998)

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар ҷойи холӣ бунёд гардида, таҷрибаи мусбии аҳзоби сиёсии дигарро ба кор бурда, аз амалияи сиёсии ҷаҳонӣ истифода бурдааст. Он аз рӯзҳои аввали ташкилёбӣ тарафдори роҳу равиши пешрафт буд. Ин аст, ки дар байни ҳалқи шарифи кишвар имиҷи баланди сиёсӣ пайдо карда, тарафдораш ба ин андоза зиёд гардидааст.

Дар ин раванд, барои ташаккул ва инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихобот» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ» заминаи воқеӣ гузоштанд.

Бояд қайд кард, ки дар ҳаёти сиёсии Тоҷикистон иттиҳодияҳои гуногуни сиёсиву ҷамъиятӣ дар доираи Конститутсия ва қонунҳо таъсис меёбанд ва давлат барои фаъолияти онҳо имкониятҳои баробар фароҳам меорад.

Аз ин хотир ҷамъият ба созмон додани чунин ташкилоти усулан нави сиёсӣ ниёз пайдо кард. Ин созмонро лозим буд, ки на танҳо ҷойи холии фазову арсаи сиёсатро пурра кунад, балки муҳимтар аз ҳама

тавонад ҷамъияти аз ҳам ҷудошудаи моро муттаҳид намуда, ба хотири бунёдкорӣ ва азnavsозии ҷомеа ба он рӯху илҳоми тоза баҳшад¹.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон табиатан ҳалқӣ ва демократӣ мебошад ва он маҳсули тафаккуру эҷоди ҳалқи фарҳангофар ва созандай мост. Мо пойбанди ҳеч як гуна идеологияи бегона набудем ва неstem, афзудаанд Раиси ҲХДТ, Пешвои муazzами миллат Эмомалӣ Раҳмон². Воқеан ҳам идеологияи ин ҳизбро аъзоёни ҲХДТ бо ташабbusi бевоситai Раиси он ба вучуд овардаанд. ҲХДТ ба хотири мардуми азияткашидаи ҳалқамон ташкил карда шудааст. Агар ба таърихи фаъолияти ҲХДТ назар афканем, дар сафҳои он аз рӯзҳои аввали таъсисёбиаш мардуми одӣ ҷамъ омада буданд.

Роҳбарияти ҳизб ба хотири ваҳдати миллӣ дар сафҳои ин ҳизб коммунистон, демократҳо, аъзои Растроҳезу диндорон, ҳам фронти ҳалқиву ҳам намояндагони азҳоби мухталифро пазируftaаст. Зороғояи аслии ҳизб, ки дар давраи ҷангу ҷидол ҳамчун як қувваи сиёсии муътадил ба вучуд омада буд, ин пеш аз ҳама ваҳдати миллӣ буд. Ҳизб барои ғояҳои гурӯҳии худ аз ҳадафҳои миллӣ даст кашида наметавонистем. Тавре Раиси ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон қайд менамоянд. «Мо бо мардум будем, мардум бо мо. Ҳалқ бо мо буд, бинобар ин ҳизби мо аз аввал ҳалқӣ буд ва номаш ҳам ҳалқӣ шуд. Мафҳуми демократиро ман баъдтар пешниҳод кардам. Аъзои ҳизб ин ғояро соли 1997 дар Анҷумани III ҳизб пазируfta, қонунӣ гардониданд»³.

Дар солҳои мудҳиштарин барои миллати тоҷик, аз ҷумла таъмини сулҳу суботи доҳилӣ, хотима баҳшидан ба ҷанги бародаркуш, мустаҳкам гардидан ҳокимияти конституционӣ ва амсоли он ҲХДТ аз худ фаъолияти басо назаррас нишон додааст. Дар ин росто нақши асосиро Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон бозидааст, зоро ҳамаи ин муваффақиятҳо ва дастовардҳо дар ҷумҳурӣ маҳз бо қӯшишу талошҳо ва

¹ Муҳаббатов А. Ҳизбҳои сиёсӣ: воқеият ва дурнамо. -Душанбе, 2011 -С. 164

² Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда. - Душанбе, 2014. - С. 31.

³ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда. -Душанбе, 2014. -С. 11.

таҳти сарварии ӯ ба даст омадааст. Доир ба фаъолияти ӯ дар ҲХДТ ҳаминро гуфтанием, ки 10-уми марта соли 1998 ба аъзогии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дохил мешавад. 18-уми апрели соли 1998 дар Анҷумани ҳизб Эмомалӣ Раҳмон ба вазифаи Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон интихоб мешаванд ва фаъолияти ҲХДТ яку якбора густариш меёбад.

Дар давраи ташаккулёбӣ таҳти роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон нафарони зерин низ, аз ҷумла, М.У. Убайдуллоев, А.С. Достиев, А.Р. Ҷалилов, А.Н. Ниёзмамадов, М. Толибов, Д.Р. Давлатов, М. Асозода, А.М. Миралиев, С.С. Сафаров, Қ.Р. Қосимов ва дигарон дар густариш ёфтани фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ва умуман рушду инкишофи ҷомеаи демократӣ дар Тоҷикистони соҳибистиклол саҳм гузоштаанд.

Циҳати муқаммал ва мушаххас ба роҳ мондани фаъолияти худ, ҲХДТ низ чун дигар аҳзоби сиёсӣ оиннома ва низомномаи худро дорад. Лозим ба ёдоварист, ки фаъолияти ҲХДТ пеш аз ҳама бо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тавъам мебошад. Маҳз яке аз сабабҳои дар атрофи ин ҳизб ҷамъ омадани қисми зиёди аҳолӣ низ дар ҳамин мебошад. Мо тамоми қувваро маҳз барои амалӣ гардидани муқаррароту гояҳои асосии Конститутсия равона кардаем ва ба ҳусус қисми зиёди буҷети давлатӣ ба соҳаи иҷтимоӣ сарф карда мешавад, қайд намудаанд Раиси ҲХДТ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.¹

Чи тавре ки Д.Давлатзода қайд мекунад: “ моҳи апрели соли 1993 Сарвари давлат ба Роҳбари Дастигоҳи ҳамонвакта С.Мирзошоев ва ман, ки ҳамонвақт мушовири Сарвари давлат будам супориш доданд, ки оиннома ва барномаи ҳизбро таҳия намоем. Пеш аз ҳама зарур донистем, ки бо ҳуҷҷатҳои аҳзоби навтаъсиси Русия ва дигар кишварҳо, аз ҷумла Ҳизби Сотсиал-Демократии Олмон, Ҳизби Демократии ИМА,

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда. - С. 11.

Хизби Халқии Руся ва ғайра шинос шавем ва аз онҳо ҷиҳати соҳтани оиннома ва фаъолияти ҳизбамон истифода барем.¹

Бо кушишҳои зиёд оиннома ва барномаи ин аҳзобро дастрас кардем ва ба онҳо шинос шудему бо назардошти хусусиятҳои мамлакати ҳудамон, ҳуввияти миллӣ ва анъанаҳои ҳалқӣ то миёнаҳои моҳи июни соли 1993 варианти нахустини санадҳои лозимиро тайёр карда, ба Сарвари давлат пешниҳод намудем. Ҷаноби Олӣ ба он шинос шуданд ва тавсия доданд, ки дар таҳияи ҳуҷҷатҳои мазкур пеш аз ҳама ба ҷанбаи иҷтимоӣ, моҳияти иҷтимоӣ доштаи давлати мо бояд такя намоем. Барои он кушиш намоем, ки дар ҳамин давраи мушкилу мураккаб манфиатҳои иҷтимоии мардум дар мадди аввал бошад. Ва боз эродҳои зиёд гирифта буданд, ки мо онҳоро дуруст кардем. Баъд аз ин бо дастури Сарвари давлат дар Шурои Олии ҳамонвақта бо иштироки муовини аввали Раиси Шӯрои Олӣ Абдумаҷид Салимович Доствиев ҷаласа ороста, ин оинномаро ҳамаҷониба муҳокима кардем ва ба як ҳулосаи дуруст омадем. Бояд гуфт, ки анҷоми ҳамаи ин корҳо ба осонӣ мұяссар нашуд, зеро баъзе шахсонеро, ки мо ҷалб кардан меҳостем, дудила мешуданд, мавқеи устувор надоштанд, гоҳо маҷлисҳоро тарқ мегуфтанд ва таъқид мекарданд, ки “Бас аст, ҳамин ҳизббозиҳо. Ҷунин аҳзоб буд, ки Тоҷикистонро ба варта оварданд. Ҳамаи ин кам буд магар, ки боз Шумо ҳизб месозед, сари мардумро гаранг мекунед”².

Инчунин, Давлаталӣ Давлатзода дар ҷойи дигар ҷунин меорад, ки аз ҷумла ҷунин ақидаҳоро шахсиятҳои маъруф, собиқадорони Ҳизби Коммунист, ки баъзеашон талаботҳои нави шароитҳои мусоидро тасаввур ва дарк карда наметавонистанд, баён медоштанд. Ин гуна мавқеъ бенатиҷа намонд, ба онҳо посухи муносиб дода шуд ва мо гурӯҳи ташкилий, ҷуноне ки мегуянд Кумитаи тадорукоти ҳизб корҳои ташкилиамонро анҷом дода, дар матбуот оид ба таъсиси ҳизб аҳбор нашр кардем. Яъне мо эълон кардем, ки Кумитаи ташкилии Ҳизби

¹ Давлаталӣ Давлатзода. Барои саодати зиндагӣ. -Душанбе, 2008. -С.- 5- 6.

² Ҳамон ҷо. -С.6.

Халқии Демократии Тоҷикистон таъсис ёфтааст. Бо мардум, бо халқ робитаи наздик доштан ҳадафи аслии мо буд.¹

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бо тақозои замон, дар давраи ниҳоят мураккаби таърихӣ бо мақсади ҳифзи манфиатҳои мардум, истиқлоли давлат ва таъмини якпорчагии мамлакат ташкил шуда, тавонист ба ташкилоти бонуфузи сиёсӣ ва дорои соҳтори муназзами ташкилӣ табдил ёбад. Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, ки ғояҳои сиёсию иҷтимоии онро аксари мардум тарафдорӣ мекунад, тавассути сиёсати бунёдкорона ва татбиқи барномаи худ, бо дарки масъулияту қудрати зеҳни аъзоёнаш ва дастгирии нерӯҳои дигари сиёсиву ҷамъиятӣ барои бартараф намудани ихтилофҳои дохилӣ, барқарор намудани сулҳу ваҳдати миллӣ, ислоҳоти сиёсию иқтисодӣ ширкати фаъолона намуда, дар ташкили соҳторҳои нави давлатӣ саҳми арзанда мегузорад. Ба ин маъно Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон чун зодаи замони истиқлол буда, худро ҳизби масъулияти таърихӣ медонад¹.

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун қисми таркибии низоми сиёсии ҷумҳурӣ, аз нахустин рӯз вориди майдони сиёсӣ гаштанаш як омили такондиҳанд ва таҳқимбахши раванди созандагиву бунёдкории ҷомеаи Тоҷикистон гардид. Ҳизб ба сифати созмони сиёсӣ дар раванди таҳаввулоти зиёда аз 27-солаи кишвар иштироки фаъолона дошта, ҷиҳати барқарор намудани сулҳу субот дар мамлакат, таҳия ва қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ворид соҳтани тағйири иловаҳо ба он, таҳия ва қабули қонуну санадҳои дигари меъёри дар парлумони кишвар, инкишофи ҳаёти иқтисодӣ ва фарҳангӣ, густариш ва таҳқими равобити байналхалқии Тоҷикистон, умуман дар қулли соҳаҳо ва самтҳои гуногуни инкишофи ҷомеа нақши бориз дорад.

Чор соли аввали фаъолияти он ҳарчанд барои мустаҳкамкуни заминаҳои иҷтимоӣ ва ташкили низоми соҳтории он гузашта бошад ҳам,

¹ Давлаталӣ Давлатзода. Барои саодати зиндагӣ. -Душанбе, 2008. -С-6-7.

¹ Барномаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон. Душанбе: Сурушан, Душанбе. -С. 3.

тавсияву дастурҳои саривақтӣ ва аз лиҳози сиёсӣ дурусти поягузори ҳизби нав, Сардори давлат Эмомалӣ Раҳмон имконият фароҳам меовараад, ки намояндагони қиширҳои мухталифи чомеа шомили сафҳои он гардида, дар амри амалигардонии сиёсати пешгирифтai Роҳбарияти давлат ва Ҳуқумати Тоҷикистон ширкати созандаву фаъолона дошта бошанд¹.

Ҳусусияти хоси пайдоиш ва инкишофи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз нигоҳи мо дар он аст, ки ҳизби мо дар давраи гузариш аз як соҳти давлатдорӣ ба соҳти дигар, бо ташабbusi афроди оқилу меҳанпараст ва дилсузи миллат ва тавсияву маслиҳатҳои бевоситаи Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта, тавонист мардумро муттаҳид кунад, волоияти қонунро эътироф карда, масъулияти пешбарии чомеаро часурона ба уҳда гирад ва дар муддати қутоҳи таърихӣ ҳамчун неруи бузурги сиёсии кишвар ҷонибдори гуногунандешӣ, озодии воқеии вичдон, тарафдор ва ҳимоятгари ҳокимиюти ҳалқ гардад².

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон яке аз нерӯҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки дар заминаи ғояҳои созандаву вахдатофарин ба майдони сиёсат ворид гардидааст. Ғояҳое, ки имрӯз зербинои пешрафтро дар мамолики мутамаддини ҷаҳон фароҳам овардааст. Озодиҳои сиёсию иқтисодӣ, аз қабили плюрализми сиёсӣ, бисёрҳизбият, озодии афкор, озодии сухан ва матбуот, озодии эътиқод, таъмини волоияти қонун ва таъмин намудани ҳама гуна озодиҳои иқтисодӣ шеваҳое мебошанд, ки асоси фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро ташкил мекунанд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ҳамчунин, зимни Барномаи хеш эълон дошт, ки ҳадафи вай бунёди давлати демократию ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ

¹ Давлаталӣ Давлатзода. 15 соли талошу муборизаҳо:// Ҳизби зодаи масъулият.-Душанбе, 2009.-С.13.

² Сангинов Ҷ. Фаъолияти фраксияи ҲХДТ дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи барномаи пешазинтихobotии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон.// Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Душанбе, 2005.-С.33.

мебошад. Барои дар кишвар ташаккул додану ба вучуд овардани чомеаи шаҳрвандӣ талош мекунад.¹

Анҷумани сеюми Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар арафаи воқеаи таърихио сарнавиштсози ҳалқу давлати Тоҷикистон, яъне дар арафаи баймзорасии санади ниҳоии сулҳу ваҳдати миллӣ гузаронида шуд. Ин вазъият ба дӯши ҳар як узви ҳизб масъулияти дучандро гузошт. Ин ҳодисаи таърихии сарнавиштсоз нуқтае буд, ки оғози таърихи навин, оғози таърихи оштию оромӣ, ҳамдигарфаҳмиву ҳамдигарбахшӣ ва ваҳдати миллиро ифтитоҳ намуда, дар таърихи сиёсии мустақили тоҷикон саҳифаи наве боз кард. Дар давраи байни анҷумани дуюм то анҷумани сеюм дар ҳаёти сиёсии кишвар воқеаҳо ва дигаргуниҳои куллие ба амал омаданд. Вобаста ба ҳамин ҳар як узви ҳизб уҳдадор гардид, ки ба вазъи баамаломадаи кишвар баҳо дода, дар навбати худ мавқеи сиёсии ҳизбро муайян созанд, яъне Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон чунин воқеаҳои баамаломадаи сиёсии кишварро сарфи назар карда наметавонист. Яке аз масъалаҳои муҳими сиёсии кишвар ин анҷом ёфтани гуфтушуниди байни тоҷикон, бастани сулҳи доимӣ ва ба даст овардани мувофиқа барои ба имзо расидани протоколи умумии сулҳ мебошад. Чунки дигар ҳамаи воқеаҳои ба амал омада аз ин масъалаҳо бармеоянд ва ё бевосита ба ин масъала алоқаманд мебошанд. Яъне, дар давраи имрӯза ин масъала дар ҳаёти сиёсии давлат ва ҳалқи Тоҷикистон ҷои марказиро ишғол менамояд. Дар ҳалли ин масъала қувваҳои зиёди дохилӣ ва берунӣ пайдо шуданд, ки ин иқдоми некро пуштибонӣ намуданд, ба мисоли кишварҳои Русия, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон вакilonи Анҷумани Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамаи онҳоро арзи сипос намуданд. Дар навбати худ қувваҳое низ пайдо шуданд, ки пеши роҳи ин амалро гирифтани мешуданд ва дар ин самт кушишҳои зиёдеро ба амал бароварданд. Амали зишти сӯиқасде, ки ба муқобили Президенти

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқололият. –Душанбе, 2011.-С. 5

кишвар дар шаҳри Ҳуҷанд содир шуд, куштори олимон ва шахсони машҳури ҷумҳурӣ М. С. Осимӣ, Ю. Б. Исҳоқӣ, М. Ф. Ғуломов, М. Назаршоев, М. Назриев ва депутатҳои Маҷлиси Олий ин фикрро тасдиқ мекунанд.¹

Дар натиҷаи музокироти тулонӣ, ки аз 5-уми апрели соли 1994 то 27-уми июни соли 1997 дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон; Афғонистон, Покистон, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Туркманистон идома ёфтанд, мӯяссар шуд, ки барои амалӣ кардани ҳадафҳои сулҳ нуҳ давраи музокирот, шаш воҳурии сарон ва 21 маротиба музокирот анҷом дода шавад, ки дар натиҷаи онҳо 40 ҳуҷҷати тақдирсози миллат ба имзо расонида шуд. Дар ҷараёни гуфтушунидҳо тоҷикон ба хубӣ фаҳмиданд, ки ҷанги таҳмилӣ бояд фавран қатъ гардад, чунки ин даргирии бародаркуш миллати тоҷикро метавонист аз байн барад ва мавҷудияти давлатдории тоҷиконро ба ҳатар мувоҷеҳ кунад. Бегонагоне, ки ин ҷангро ба сари миллат таҳмил карданд, маҳз таназзулу нобудии давлатдории тоҷиконро меҳостанд. Аммо шукри парвардигор, ки тирашон хок ҳурд.

Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ, ки 27-уми июни соли 1997 дар шаҳри Москва ба имзо расид, ба ҷаҳониён нишон дод, ки миллати боғарҳанг, ватандӯст, сулҳҳоҳ ва сулҳпарвари тоҷик дар он давраи хеле саҳт ва мудҳиш таҳти роҳбарии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон якпорча шуд, роҳи музокироти сулҳро пеш гирифт, аз ақлу фарҳанги азалии ҳуд истифода кард, аз роҳи ба тариқи зӯрӣ ҳал кардани мушкилоти сиёсӣ ва иҷтимоӣ даст кашида, сиёсати пешгирифтаи Сарвари давлатро ба хотири таъмини сулҳи сартосарӣ самимона дастгирӣ намуд.

Имзо ва татбиқи Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ, ҳудогоҳӣ, эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ба мисли парчам ва нишони миллӣ, демократикунонӣ, таҳаммулпазирӣ ва гуногунандеширо

¹ Достиев А. Ҳизби зодаи масъулият. –Душанбе, 2000. - С.18.

тақвият бахшид ва сулҳи тоҷиконро пойдор кард. Дар натиҷа аз баракати сулҳу салоҳ дар кишварамон ҳизбу созмонҳои мухталиф арзи вучуд карда, раванди демократиунонии ҷомеа шурӯъ шуд.

Имзои Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба давлатҳои гуногуни ҷаҳон нишон дод, ки минбаъд тамоми мардуми ҷумҳурий Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун Пешвои миллати тоҷикон эътироф ва эҳтиром намуда, соҳти демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиро интихоб ва қабул карданд. Ҷомеаи ҷаҳонӣ итмион пайдо кард, ки Тоҷикистон роҳи сулҳ, ободӣ ва бозсозии кишварро пеш гирифт ва аз ин хотир кишварҳои мухталиф омодагии худро барои сармоягузорӣ дар ватанамон нишон доданд.

Аҳамияти сулҳ ва ризоияти миллии Тоҷикистон дар он инъикос мегардад, ки он тавонист ба ҷомеаи ҷаҳонӣ тарҳи нави ҳалли мочароро бидуни истифодаи зуроварӣ нишон дихад¹. Ин диққати институтҳои таҳқиқотии ҷаҳон, САҲА ва Олмонро ба худ ҷалб намудааст. Тарҳи тоҷикии ризоият ва амалинамоии музокирот (ҳалли мочаро тавассути гузашт намудан) то ба имрӯз объекти татқиқот ба ҳисоб меравад.

Воқеан ҳам ҷиҳати ба даст овардани сулҳ ва ризоияти миллӣ нақши Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон низ назаррас аст. Яке аз ҳадафҳои асосии ҳизб дар он замон ба даст овардани сулҳу субот ва нигоҳ доштани амният дар ҷомеа буд. Муҳимтар аз ҳама, нерӯҳои гуногуни сиёсӣ дар Тоҷикистон пурра дарк намуданд, ки сулҳ ва истиқлолият бузургтарин дастовардҳои миллат ҳастанд ва дар баробари ин ду неъмати бебаҳо манфиатҳои маҳдуди ҳизбӣ, гурӯҳӣ, маҳаллӣ ва ғайра мақоми дуввумдарача доранд.

Созишномаи мазкур ҳуҷҷати муҳиму тақдирсозе гардид, ки сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба куллӣ дигаргун намуд. Тодриҷан авзои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангии кишварро ба ҳолати нав овард, он ба ҷанги шаҳрвандӣ ва ба ҷанги худкушию бародаркушӣ

¹ Маҳмадов А. Тоҷикистон дар масири истиқлолият.-Душанбе, 2000.-С.137.

хотима дод. Садҳо ҳазор одамонро, ки берун аз Ватан дар дигар давлатҳо маскан гирифта буданд, яъне аз ғурбат ба Ватан баргардонида шуданд. Ва ин ҳама заминаи рушду нумуи сиёсати дохилӣ ва хориҷии қишвар, тараққиёт дар соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии маънавӣ, ташаккули шуури сиёй, ва бовариву эътиимидаи мардум ба ҳизбҳои сиёсӣ гардид¹.

Ин ҳизб ягон вақт мавқеи бетарафиро ишғол накардааст, баръакс дар ҳаёти сиёсии чомеа фаъолона иштирок намуда, ба воқеаҳои сиёсии ба амал омадаи қишвар саривақт баҳои сиёсӣ дода, дар амалӣ шудани дигаргунсозиҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии қишвар, ки дар ҷорҷуруни Конститутсия сурат мегирад, ҳамраъи худро баён намудааст. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар коркард ва қабули Аҳдномаи ризоияти чомеа дар Тоҷикистон фаъолона иштирок намудааст. Дар ин кор фаъолияти аъзоёни ҳизб Д. Давлатов, С. С. Сафаров, Ш. Б. Коберидзе, Қ. Ҷ. Ашурев ва дигаронро махсусан қайд кардан лозим аст. Вакилони ин ҳизб яке аз аввалинҳо шуда ба ин ҳучҷати муҳими сиёсӣ имзо гузоштанд, то ин ки дар қишварамон сулҳу салоҳ, яқдигарфаҳмӣ ҳукмфармо бошад. Вакилони Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ки ихтиёран як қисми масъулияти чомеаро бар души худ гирифтанд, дар ҳалли мушкилоти чомеа ва ҳизб бояд ба олимону адабон, зиёйёни пешқадам, ҷавонону занони фаъоли ҷумҳурий бештар такя қунанд, зоро таъриҳ гувоҳ аст, ки маҳз ин қабил одамон дар сарнавишти ҳалқу миллатҳо мавқеи ҳалқунандаро бозидаанд. Ба ҳамаи мушкилиҳои замон нигоҳ накарда, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар тайёр намудан ва гузаронидани ҷаҳонҳои 5-солагии истиқлолияти қишвар ва 675-солагии Қамоли Ҳуҷандӣ фаъолона иштирок дошт.

Бо назардошти он, ки Тоҷикистони соҳибистиклол дар бунёди давлат ва давлатдорӣ хиштҳои аввалини худро мегузошт ва дар

¹ Раҳмонов Э.Ш. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. – Душанбе, 2001. – Ҷ.1. – С.7.

марҳилаи мураккабу тақдирсоз буду якпорчагии мамлакатро бояд таъмин мекард, қудрати ҲХДТ барои амалӣ гаштани ин ниятҳои нек равона карда шуд. Ҳизб мақсадҳои стратегӣ ва принципҳои асосии фаъолияти худро ба мардум пешниҳод карда, изҳор намуд, ки мақсади асосии ҲХДТ бунёди давлати демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёд ва ягона буда, тақвияти ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ, таъмини ризоияти чомеа бо роҳи ҷалби фаъолонаи мардум ба ҳалли масоили сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ мебошад.¹

Дар Анҷумани III-юми Ҳизби Ҳалқии Тоҷикистон, ки 25 июни соли 1997 баргузор гардида буд, ба оинномаи ҳизб тағйироту иловажо дароварда, минбаъд номи расмии он Ҳизби Ҳалқӣ ба Ҳизби Ҳалқӣ-Демократии Тоҷикистон табдил дода шуд.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ташкилоти ҷамъиятӣ – сиёсӣ буда, барои бунёди давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона, инчунин иқтисодиёти устувор, ки баҳри беҳбудии чомеа нигаронида шудааст, фаъолият менамояд. Ҳизб дар фаъолияти худ бо мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба фазилатҳои баланди сиёсӣ, сифатҳои наҷиби инсонӣ ва маърифати пурсамари маънавии аъзоёнаш такя карда, ғайрату идроки онҳоро барои мустаҳкам намудани истиқлолияти сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар менамояд.

Бо қаноатмандӣ бояд қайд кард, ки Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти чорсолаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро омухта ба хулосае омаданд, ки ҳизб бо тамоми арзишҳои демократии умумибашарӣ ҷавобгӯ аст ва аз ин рӯ, Президенти кишвар пешниҳод карданд, ки номи онро ба Ҳизби Ҳалқии Демократӣ табдил дихем, (то ба ин давра номи ҳизб Ҳизби Ҳалқии Тоҷикистон унвон дошт) ин албатта ба салоҳияти вакилони ҳизб вобаста карда шуд. Роҳбарияти ҳизб, яъне аъзоёни КИМ ин пешниҳодро пазируфтанд. Ва вакilon пешниҳод

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқлолият.-Душанбе, 2009.-С. 35

намуданд, ки мо дар кучое набошем ва кадом номеро надошта бошем, масъулияти худро назди миллат, халқ, мулк ва Ватан эҳсос меқунем. Барои эҳёи кишвар чидду ҷаҳд намуда, бетараф будану дар гушаи ҷудоӣ ва ҳодисоти сиёсии кишвар буданро тасаввур карда наметавонем. Аз ин нигоҳ мо имрӯз ба тамоми мардуми Тоҷикистон муроҷиат меқунем, ки ба ҷуз аз роҳи сулҳу вахдат, роҳи дигаре вуҷуд надорад. Ҷанг ин тобутҳои навҷавонони миллат, ашки модарон, бесарусомонихо, горатгариҳо ва дигар фисқу фасод мебошад, дар ҳоле ки сулҳ ободию оромӣ, табассуми модарон, таъмини назму низом аст.¹

Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон борҳо изҳор намудаанд, ки ҳамеша тарафдори ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандон, ба даст овардани ризоияти шаҳрвандӣ, устувории сиёсӣ ва заминаҳои дар кишвар бунёд кардани ҷамъияте мебошанд, ки тавонад ҳадафҳои зеринро зина ба зина амалӣ гардонад: бунёди давлати соҳибихтиёр, демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқӣ ва ягона; таҳқими ризоияти миллӣ, густариши демократия ва ҷомеаи иҷтимоӣ; ҳамкории иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ бо давлатҳои мутамаддини олам; ислоҳоти амиқи сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; ғамхорӣ нисбати маънавиёти миллӣ, маданияти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ; волоияти қонун ва муборизаи беамон бар зидди ҷинояткорӣ, терроризм, экстремизм, гардиши гайриқонуни маводи нашъадор; роҳ надодан ба ҳеч гуна мочароҷуйиҳои сиёсӣ, фарҳангӣ, марзӣ, миллӣ, этникӣ, маҳаллӣ, мазҳабӣ; таъмини истиқлол, даҳлопазирии сарҳадот ва ягонагии кишвар; ҳимояи манфиатҳои миллӣ ва ҳаёти осоиштаи мардум; фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ва кору фаъолияти озодона; мустаҳкам намудани ягонагии тамоми мардуми Тоҷикистон; ба роҳ мондани муносибатҳои дӯстона, баробарҳуқӯқ ва барои тарафҳо манфиатнок бо ҳамаи кишварҳои олам; ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналхалқӣ ва ғайра.¹

¹ Достиев А. Ҳизби зодаи масъулияят.-Душанбе, 2000.-С.27.

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқлолият. -Душанбе, 2009.-С. 37.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз давраҳои аввали ташаккулёбии худ проблемаҳои дар ҷомеа мавҷудбуدارо амиқу равшан таҳлил намуда, роҳу усулҳои ҳалли зина ба зинаи онҳоро ба ҳукумат ва ҷомеа пешниҳод намуд.

Хусусияти муҳими Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар он аст, ки ҳар гуна ҳизб барои ба даст овардани ҳокимият таъсис дода шавад, вале ин ҳизбро шахсоне таъсис доданд, ки аллакай соҳиби ҳокимият гашта буданд. Ин ҳукумат дар Ичлосияи XVI Шурои Олий дар шаҳри Ҳуҷанд ба таври конститутсионӣ барқарор гардида буд. Бинобар ин ҳокимияти соли 1992-ро на ҳизбҳои сиёсӣ балки Шурои Олии ҷумҳурий, вакилони ҳалқ интихоб ва ташкил доданд. Баъди барқарор намудани ҳокимияти конститутсионӣ давлати тоҷикон зери сарварии фарзанди фарзонаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди ҳамаҷонибаи иқтисоду сиёсат иқдомҳои начибу муассиреро доман зад. Барои муборизаҳои осоишта баҳри фаъолияти бемонеаи аҳзобу ҳаракатҳо шароитҳои мусоиде фароҳам оварда шуд.

“Мо ин ҳизбро барои ҳокимиятсозӣ таъсис надодаем, мо чунин ҳокимиятро дорем, балки ҳадаф аз ташкили он таҳқими давлатдориамон, амалий гардонидани ҳадафу ормонҳои мардум, омузиш ва равнақи демократия, татбиқи ислоҳоти иқтисодӣ ва эътироғу қадр кардани ақидаҳои гуногуну муҳталиф дар ҷомеа мебошад”, таъқид намуда буданд ҳамон вақт Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.¹

Дар амалий гардонидани ғояҳои ҳизб, хизмати Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ҳудро ҳамчун ходими сиёсии дорои тафаккури амиқ ва сиёсатмадори сатҳи байналхалқӣ нишон дод, бузург аст.

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқололият.-Душанбе, 2009. -С. 43.

Барномаи ҳизб ба навсозии ҳамаҷонибаи ҷомеа асос ёфтааст. Мақсадҳои барномавии ҳизб ба сиёсати пешгирифтаи Президенти кишвар Эмомали Рахмон ҳамоҳанг буданд.

Ҳамаи ин ҳадафу ормонҳои хайрҳоҳонаи ҲХДТ, ки дар боло онҳоро номбар кардем, албатта, худ аз худ дар ҷойи ҳушқу холӣ ба миён наомадаанд. Ин ҳадафҳо натиҷаи омузиши дақиқи ҳамаҷонибаи таҷрибаи давлатдорӣ дар кишварҳои муҳталифи Шарқу Фарб аст, бо назардошти вазъи кунунии ҷомеаи Тоҷикистон рӯйи кор омадаанд. Сиёсати ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар заминаи таҷрибаи ҷаҳонии давлатдориву ҷомеасозӣ ва бо такя ба воқеияти феълии кишварамон ба вучуд омад, ташаккул ёфт ва имрӯз зинаҳои нав ба нави густаришу пешрафташро сипарӣ мекунад. Ҳизб воқеан ҳам ҳизби ҳалқӣ ва ҳизби мардумӣ аст. Аз ин ҷост, ки дар сиёсати Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон намояндагони ҳамаи қишрҳои ҷомеа ифодаи манфиатҳояшонро мебинанд ва онро яқдилона ҷонибдорӣ мекунанд.

Аз лаҳзаҳои аввали фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муайян гардидааст, ки ин ҳизб ҷонибдори демократия мебошад ва муқобили демократияи инқилобӣ ва синғӣ, демократияи аъёну ашроф ва гирдиҳамоиҳои ҳаробиовар буда, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон тарафдори демократияи ҳалқии намояндагӣ, ҳамон демократияе мебошад, ки ба ҳуқуқ ва идеяҳои адлу адолат такя карда, манфиатҳои ҷомеаро ба инобат мегирад. Тарафдори демократияе мебошад, ки ба ҳалқ на фақат ҳуқуқи интихоботи сиёсиро медиҳад, балки чунин шароити мусоидеро фароҳам меоварад, ки шаҳрвандон ба ҳаёти ҷамъиятӣ ва тақсимоти истеҳсолоту тавлидоти ҷомеа ҷалб карда шаванд. Озодии сухан ва матбуот яке аз руқнҳои идеологии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадааст, ки «Таъсис ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсие, ки мақсад ё амалашон ба зурӯн сарнагун кардани соҳти конституционӣ ва ташкил намудани гурӯҳҳои мусаллаҳ

равона гардидааст ва ё низои нажодӣ, миллӣ, маҳаллӣ, иҷтимоӣ ва диниро тарғибу ташвиқ менамоянд, манъ карда мешавад».¹

Озодии сухан, мавҷудияти матбуоти оппозитсионӣ ва бемамоният фаъолият намудани ҳизбҳои гуногуни сиёсӣ яке аз нишонаҳои муҳими ҷамъияти демократӣ мебошад, ки ҳамаи ин дар Тоҷикистони соҳибистиқлол вучуд дошта, касе наметавонад, ки онро инкор намояд. Вобаста ба ин, бояд таъкид кард, ки дар шароити бисёрҳизбӣ ҳар як ҳизби сиёсӣ бояд мавқеи худро муайян сохта, ҳадафу манфиатҳои худро равшан созад. Яке аз принсипҳои асосии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон эҳтироми ҳуқуқ ва манфиатҳои ҳамаи ҳизбҳо ва созмонҳои сиёсие мебошад, ки дар доираи Конститутсия амал мекунад. Ҳизбҳои сиёсӣ барои ташаккул ва ифодаи ҳалқ фаъолият намуда, ҳар яке аз онҳо ҷиҳати ба даст овардани боварии мардум ба майдони сиёsat ворид мешаванд. Ин раванд бояд як падидаи одӣ ё маъмулӣ бошад, вале ҳатман дар доираи қонунҳои амалқунанда сурат гирад.

Асос ва ҷавҳари ин меъёри сиёсиро бояд риояву ҳифз намудани манфиатҳои олии миллӣ ва давлатӣ аз ҷониби ҳар як ҳизби сиёсӣ ва ҳар узви он ташкил дихад, зоро Ватан, Миллат, Истиқлол, Ваҳдати миллӣ ва оромиву осудагии ҷомеа муқаддастарин арзишҳое мебошанд, ки ягон ҳизб, гурӯҳ ё шахсе ҳаққи ҳалалдор кардани онҳоро надорад. Аз ин рӯ, ҳизбҳои сиёсӣ дар баробари озодона ва мустақилона амалӣ намудани мақсаду мароми худ дар фаъолияти ҳаррӯзаашон бояд ба ин арзишҳои муқаддас содик бошанд. Ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятий ва ҳар фарди алоҳида бояд кушиш намояд, ки Тоҷикистон кишвари ободу пешрафта, орому босубот ва мояи ифтиҳори мардуми ин сарзамини бостонӣ бошад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамеша кушиш менамояд ва талош дорад, ки татбиқи онҳоро таъмин намояд.

Аксарияти аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки мусулмонон ташкил медиҳанд, суннатҳои дини мубини ислом дар Ҳизби Ҳалқии

¹ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2003.-С.16.

Демократии Тоҷикистон азизу муқаддас дониста мешавад. Мутобиқи Конститутсия ва дигар қонунҳои мавҷуда озодии вичдону эътиқод, озодиҳои инсонро эҳтиром менамояд ва инкишоф медиҳад. Ҳамзамон, ҳизб аз рӯзҳои аввали фаъолияташ ба он кушиш мекунад, ки маърифати исломӣ пеш аз ҳама барои тарбияи инони пешрафта ва узви сазовори чомеа, таҳқими ватандӯстӣ, ҳисси худшиносӣ ва ифтихори ватандорӣ равона карда шавад.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон баҳри расидан ба ин ҳадафҳои муҳим аз қувваи бузурги ақлонии ҳалқ, аз ҷумла зиёйёни эҷодкор, адибон, симоҳои барҷастаи илмиву адабӣ, ки бо ин ҳизб ҳамкорӣ мекунанд, васеъ истифода бурдааст.

Пешрафти ҳар як чомеаро инсонҳои дорои ғановати маънавӣ, ахлоқӣ ва зеҳнӣ таъмин менамоянд. Иқтидори зеҳнӣ, яъне интелектуалий ва маънавию ахлоқӣ яке аз омилҳое мебошанд, ки чомеаро пайваста пеш мебараад. Дар ин роҳ Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон пеш аз ҳама ба ашҳоси бофарҳанг, боистеъдод, ҷуянда ва дилсузу ғамҳори миллату Ватан такя намудааст. Зоро онҳо шахсиятҳое ҳастанд, ки мисли ҳалқае миёни дирӯзу имрӯзи фардо хизмат карда, моро бо гузашта ва ояндаамон мепайванданд. Мардумро бо ҳам муттаҳид месозанд, роҳи моро бо нури фазлу дониш равshan менамоянд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар ин давраи сарнавиштсоз чунин шуморид, ки таъмини созиш ва оштии миллӣ, асоси пешрафти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ буда, аз ҷидду ҷаҳди ҳамаи тарафҳо вобаста аст.

Муносибати байни ҳизбҳои сиёсӣ низ яке аз масъалаи асосӣ ба шумор меравад. Дар чомеаи мо, ки маданияти сиёсӣ ва худшиносии миллӣ ҳануз ба қадри кофӣ инкишоф наёфтааст, аъзову тарафдорони баъзе ҳизбҳои сиёсии дигар бештар намояндагони як маҳал мебошанд. Аз ин рӯ, дар чомеаи мо мутаассифона, мансубият ба ҳизб аз ҷониби аъзои ҳизбҳои дигар ҳамчун муҳолифати оштинопазир арзёбӣ мегардад. Вобаста ба ин бояд қайд кард, ки муносибати байни ҳизбҳои сиёсӣ бояд комилан тағиیر ёбад ва дар заминаи баробарӣ ва эҳтироми тарафайн

қарор дошта бошад, зеро ин яке аз шартҳои асосии инкишофи чомеаи демократӣ ба ҳисоб рафта, дар акси ҳол, дар раванди сулҳу субот ва вахдати миллӣ номуназзамӣ ба амал меояд. Ҳар кас ҳақ дорад, ки пайрави ин ё он дину мазҳаб ин ё он идеология бошад, аммо касе ҳақ надорад, ки дину оин ё ақидаҳои сиёсии худро ба души қасони дигар бор кунад ё муҳолифини идеологияи худро таъқиб намояд. Чунин воқеиятро Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳаргиз намепазирад.

Анҷумани чоруми Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон 18-уми апрели соли 1998 дар шаҳри Душанбе, дар толори Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки 300 нафар вакилон баргузор гардид, ки дар анҷуман вазъи кунунии ҷамъиятию сиёсӣ ва вазифаҳои навбатии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон баррасӣ гардид. Дар кори анҷуман зиёда аз 300 нафар вакилон, ки дар конференсияҳои ҳизбии вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ интихоб шуда буданд, иштирок намуданд. Вакилон пас аз ташкил намудани мақомоти роҳбариқунандай анҷуман рӯзномаи зеринро барои муҳокима ва баррасӣ тасдиқ карданд:

1. Масъалаи ташкилий.
2. Дар бораи вазъияти сиёсӣ ва вазифаҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон (маърузаи Раиси ҲХДТ).
3. Доир ба тағйироту иловаҳо дар Оинномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон.
4. Интихоби Комитети иҷроияи марказии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон.
5. Интихоби комиссияи тафтишотии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон.

Дар Анҷумани чоруми Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон Раиси ҲХДТ Абдумаҷид Салимович Достиев сухани муқаддимавӣ баён намуд.

А. Достиев дар ин анҷуман қайд намуд: «Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар даврае ба вучуд омад ва амал кард, ки

чумхурӣ гирифтори як навъ муҳосираи сиёсиву иқтисодӣ буд. Дар чунин шароит ҳизб по бар арсаи фаъолият ниҳод».¹

Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар воҳӯриашон бо роҳбарияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон қайд намуданд: «Ҳамон вақт Ҳукумати чумхурии моро ба якқаҳизбӣ айбдор қардани мешуданд, ки моро ба муҳосираи ошкоро ихота намуда буданд. Мо як гурӯҳ ҳаммаслакон ба як фикру ақида омадем, ки дар ҷомеа як ҳизби наве созмон диҳем. Ин ҳизб бояд ҷонибдории гуногунандешӣ бошад, тамоми ҳалқҳои ҷумҳуриро муттаҳид намояд, тарафдори ҳокимияти ҳалқ ба воситаи худи ҳалқ, ҳимоягари ҳуқуқҳои кулли шаҳрвандон гардад. Бояд қайд кард, ки аз қадамҳои аввали ташкили ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аъзоёни ҳизб ҳаммаслак буданд ва вакилони ҳизбро ҳаматарафа дастгирӣ менамуданд. Роҳи пуршебу фарози ҷорсолаи ҳизбро аз назар гузаронда, қайд бояд кард, ки он аз тарафи намояндагони бисёр давлатҳои абарқудрат эътироф гардидааст. Шахсиятҳои маъруфи кишвар аъзои ин ҳизб гардиданд».¹

Сипас, А. Достиев масъалаи якуми рӯзномаи анҷуманро баррасӣ намуда, чунин ибрози назар кард: «Бо ҳисси масъулияти баланд аз номи ҳизб ва аз номи худ ба вазифаи Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон номзадии Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро пешниҳод менамоем. Раиси ҳизб интихоб гардидаи Президенти ҷумхурӣ нуғузи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро боз ҳам баландтар мебардорад».¹

Вакилони Анҷумани ҷоруми Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ин пешниҳоди А. Достиевро бо кафкувиҳои бардавом истиқбол намуданд ва Президенти ҷумхурӣ Эмомалӣ Раҳмонро яқдилона Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон интихоб карданд.

¹ Минбари ҳалқ. 7 сентябри соли 1996. № 5 (21)

¹ Минбари ҳалқ. 7 сентябри соли 1996. № 5 (21)

¹ Ҳамон ҷо.

Бисёриҳо пурсон мешуданд, ки чӣ зарурате пеш омадааст, ки боз як ҳизби сиёсии наве таъсис дода мешавад ва мақоми сарварии онро Президенти кишвар ба зимма гирифтааст? Сабабҳои ташкили ҳизб, аъзо шудани Президенти кишвар ба он ва пазируфтани роҳбарӣ дар он буд, ки анҷумани ҲХДТ дар замони басо сарнавиштсоз даъват шуд ва самтҳои асосии фаъолияти ин ниҳоди нави ҷамъиятию сиёсиро муайян кардан лозим буд. Дар амалӣ гардонидани ин ҳадаф ҳизби сиёсӣ бояд нақши муҳиме дошта бошад. Шомил шудани Президенти кишвар ба ҲХДТ ва роҳбарӣ ба ҳизб аз ҷониби шаҳрвандони Тоҷикистон пазируфта шуд.

Президенти ҷумҳурий Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон изҳор намуданд: “Ба ҳамаи вакилони анҷуман барои ҷунин боварӣ ташаккур мегуям. Махсусан, ба Абдумаҷид Доствиев миннатдории самими худро баён мекунам, ки дар лаҳзаҳои душвор бо ташкили Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар бобати бобақо будан ва мустаҳкам гардонидани давлатдории мо, таҳқим баҳшидани соҳибистиқлолии кишвар саҳми худро гузоштааст”.¹

Анҷумани ҷоруми Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар шароите баргузор гардид, ки кишвари мо баъди имзои Созишиномаи умумии истиқори сулҳ ба марҳилаи нави тараққиёти иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ ворид гардид. Ин дастовард пеш аз ҳама дар натиҷаи талошҳои устуворона ба хотири барқарории сулҳу салоҳ, ба вучуд омадани муҳити ризоияту ҳамдигарбахшӣ, васеъ ба роҳ мондани раванди ислоҳот дар ҳама соҳаҳои ҷомеа ба даст омадааст. Бояд хотирнишон кард, ки тамоми мардум роҳи пешгирифтаи ҳизбро дастгирӣ ва пуштибонӣ намуданд. Дар ин анҷуман намояндагони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурий, табақаҳои гуногуни ҷомеа, фарзандони ҳалқу миллатҳои сокини кишвар ҳузур доштанд. Анҷумани ҷоруми Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар замони сарнавиштсоз даъват шуд.

¹ Минбари ҳалқ. 7 сентябри соли 1996. № 5 (21).

Сараввал лозим аст, ки ба як масъалаи ҷиддӣ равшани Ҷаноҳт, ки сабабҳои ба ташкилоти сиёсӣ ворид гардидани Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон қадом аст? Албатта, вақте ки Роҳбари давлат узви ҳизб мешавад ин як иқдоми сиёсист ва дигар хел ҳам набояд маънидод кард, зоро сухан дар бораи омода намудани заминай сиёсиву иҷтимоӣ барои татбиқи барномаи Роҳбари давлат ва самтҳои асосии пешрафти минбаъдаи ҷомеа меравад. Дар амалӣ гардонидани ин ҳадаф ҳизби сиёсӣ бояд нақши муҳиме дошта бошад. Зарурияти пайвастани Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бе чуну ҷаро, ба таҳлили ҳамаҷонибаи нерӯҳои сиёсӣ дар ҷомеаи мо, сатҳи камолот ва мундариҷаи барномаҳои онҳо асос ёфтааст.

Ин раванд нишонаи солимгардонии рӯҳии сиёсии ҷомеа мебошад ва ривоҷи минбаъдаи он танҳо ба Президент не, балки ба тамоми қувваҳои сиёсӣ вобаста аст. Ин ҷо метавон ёдовар шуд, ки мувоғики таҷрибаи андӯхтаи як қатор давлатҳои мутараққии ҷаҳон Роҳбари давлат дар айни замон метавонад сарвар ва ё узви ин ё он ҳизб бошад, фаъолияти давлатӣ ва сиёсиро баробар пеш барад. Ҳулоса, Эмомалӣ Раҳмон аввалин Президенте нестанд, ки роҳбарии ҳизбро ба уҳда гирифтааст. Ин амалро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҷоиз медонад.¹

Бояд қайд намуд, ки маҳбубияти дар миёни ҳалқ доштаи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон барои ҳизб сармояи бузурги сиёсӣ овард, нуфузи ҳизбро дар ҷомеа тавсеа баҳшид, онро аз ҷиҳати миқдорио сифатӣ афзун кард. Имрӯз созмонҳои ибтидой ва ноҳиявию шаҳрии он дар саросари кишвар фаъолияти вусъатбор доранд, ҳизб ба як ҳизби комили парлумонӣ ва ҷавобагӯ ба меъёрҳои демократӣ табдил ёфтааст, сол то сол шахсони зиёде ба он аъзо мешаванд, тақдирашонро ба он мепайванданд ва дар интихоботҳо фаъолона иштирок мекунанд, ки

¹ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе, 2003. -С.34.

ҳамаи ин пешравиҳо ба Раиси ҳизб, Пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон пайвастагии ногусастаний дорад.

Акнун ба сари масъалае, ки чаро аз миёни ҳизбҳои гуногуни сиёсие, ки дар мамлакати мо фаъолият доранд, Президенти кишвар Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро интихоб намуд? Бояд қайд кард, ки ҳарчанд Президенти кишвар расман узви ин ҳизб набуд, лекин ташаббускори созмон додан, тарҳрезиву таҳияи Барнома ва Оиномаи он Дастигоҳи роҳбари давлат буд ва табиист, ки ҳадафҳову мароми Ҳукумат ва Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон асосан мувофиқанд.

Таъриҳ гувоҳ аст, ки сиёсатмадороне, ки дар кишвари худ даст ба ислоҳоти куллӣ заданд, қабл аз он ки ба татбиқи барномаи стратегии хеш шурӯъ намоянд, ҳаммақсад ва шарикони сиёсӣ пайдо намуданд. Шояд саволе ба миён ояд, ки шомил шудани Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сафи ҳизб ва фаъолияти минбаъдаи ҳизб чи гуна таъсир расонд? Қайд кардан ба маврид аст, ки Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тамоми қувва кушиш намуданд, ки таъсири сиёсии ҳизб дар ҷомеа ҳар чӣ бештар афзоиш ёбад. Обрую нуфузи ҳизб ба обрую эътибори ҳар як узви он вобаста мебошад.

Баъд аз баргузории Анҷумани IV ҲХДТ дар бобати амалӣ соҳтани қарорҳои қабулнамудаи анҷуман суръати раванди ташаккулёбии соҳторҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявии ҳизб, инчунин ташкилотҳои ибтидоии он дар асоси усули истеҳсоливу ҳудудӣ ба маротиб афзуд. ҲХДТ ба субъекти бонуфуз ва институти пешбари низоми сиёсии ҷомеи Тоҷикистон табдил ёфт. Сафҳои ҳизб дар заминаи ҷалби нерӯҳои зеҳнии ҷомеа пайваста пурраву мустаҳкам шуданд. Дар соҳторҳои идории ҳизб аз ташкилотҳои идорӣ сар карда, то Дастигоҳи КИМ ҲХДТ кадрҳои болаёқати дорои дониши амиқу ҷаҳонбинии васеъ ва ба ҳизбу давлат содик ба кор фаро гирифта шуданд. Интихоб ва таъининоти кадрӣ дар ҳизби мазкур масъалаи қалидӣ ба ҳисоб меравад. Раисони комичроияҳо

дар ҳамаи сатҳҳо шахсоне интихоб мегардианд, ки дорои собиқаи кори идорӣ буда, обруву нуфузи муайянено дар ҷомеа доштанд.

Раиси ҲХДТ Ҷаноби Олӣ Эмомалий Раҳмон зимни суханрониашон дар Анҷумани IV ҲХДТ таъкид намуда буданд, ки «мо масъулияти бузургу пурифтиҳореро бар дӯш дорем. Дар маъракаҳои сиёсӣ аксарияти мардум овозашонро ба ҳизби мо дода, тақдирашонро бо мо пайваста, аз мо умедҳои қалонро интизоранд. Барои ба дарди мардум расидан, амалӣ гардонидани орзу омоли онҳо мебояд шабу рӯз заҳмат кашид». Ҳамин дастури Раиси ҳизб мухтарам Эмомалий Раҳмон то имрӯз шиори фаъолияти масъулини ҲХДТ гардидааст.¹

Ҳамчунин, дар Анҷумани IV ҲХДТ Раиси ҳизби мазкур мухтарам Эмомалий Раҳмон таъкид намуда буданд: “аъзои ҳизб бояд шахсоне бошанд, ки барояшон манфиатҳои ҳалқу Ватан аз манфиатҳои шахсӣ авлотар аст, гуфторашон аз кирдорашон фарқ намекунад, дилу нияти пок доранд, ба ҳамсафони ҳизбиашон содик ҳастанд ва ба хиёнат роҳ намедиҳанд”².

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз рӯзи аввали таъсисёбиаш то имрӯз ба муваффақиятҳои бузург ноил гашт ва ҳамин ҳизби тавоно дар байнӣ дигар аҳзоби сиёсӣ нақши муҳим пайдо намуд ва тамоми қишлоғҳои ҷомеаро фаро гирифт ва идеологияи ватандӯстиву вахдати миллиро ҷонибдорӣ намуд. Мардуми Тоҷикистонро ба маҳалҳо тақсиму чудо накард. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар симои ҳуд неруи фарогирро таҷассум карда тавонист.

Аз ин лиҳоз, ҳамин идеология асоси барномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. Ҳизби мазкур бештар ба ҷавонон такя намуда, аз рӯзи таъсисёбиаш ҳамин равияро пеша намуда, такмил медиҳад.

Дастуру ҳидоятҳои Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон ҷиҳати мустаҳкам намудани мақом ва нақши

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқлолият. -Душанбе, 2009. -С. 32.

² Ҳамон ҷо.

ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ инъикоси пурраи худро дар Анҷумани IV ҲХДТ ёфтанд, ки оид ба ин масъала таъкид карда буданд: «Мустаҳкам намудани мақом ва нақши ташкилотҳои ибтидой бояд ҳамеша дар мадди назари роҳбарият ва ҳар кадом узви он бошад. Дар баробари афзун намудани сафи ҳизб ба масъалаи беҳтар кардани сифати ҳайати он низ эътибори чиддӣ додан лозим аст».¹

Оинномаи ҲХДТ дар Анҷумани VIII Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар таҳрири нав қабул гардидааст.

Чунонки оварда шудааст: “Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ташкилоти ҷамъиятӣ-сиёсӣ буда, барои бунёди давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ ва ягона, инчунин иқтисодиёти устувор, ки баҳри беҳбудии ҷомеа нигаронида шудааст, фаъолият менамояд”. Қобили зикр аст, ки Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз рӯйи оинномаи худ, дар фаъолияти хеш бо мақсади таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд ба фазилатҳои баланди сиёсӣ, сифатҳои наҷиби ахлоқӣ ва маърифати пурсамари маънавии аъзояш такя намуда, гайрату идроки онҳоро барои мустаҳкам намудани истиқлолияти сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар менамояд.²

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дастовардҳои афкори пешқадами ҷамъиятро эҷодкорона татбиқ намуда, манфиатҳои мардумро сарфи назар аз вазъи иҷтимоӣ, мансубияти миллӣ, мавқеи ҷамъиятӣ ва муносибат ба дину мазҳаб ҳимоя намуда, суннатҳои беҳтарини миллӣ, таъриҳӣ ва фарҳангиро дастгирӣ ва инкишоф дода, ҳар гуна зухуроти маҳалгароӣ, миллатчиғӣ, таассуби динӣ, экстремизми сиёсӣ, терроризм ва ифротгарони сиёсиро қатъиян маҳкум намуда, худшиносӣ ва ватанпарастиро асоси фаъолияташ мешуморад.

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқлолият. -Душанбе, 2009. -С. 77.

² Достиев А. Ҳизби зодаи масъулият. -Душанбе, 2000. -С.41.

Мақсад, вазифаҳо ва усули асосии фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар “Оинномаи ҲХДТ” ба таври муфассал қайд шудааст ва чуноне, ки омадааст, “Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон барои иттиҳоди ҳамаи неруҳои солими чомеа, бо мақсади баланд бардоштани некуаҳволии ҳалқ, рушди иқтисод, дар асоси инкишофи ҳама гуна шаклҳои моликият, таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мекушад”¹. Инчунин, дар ҷойи дигар дарҷ гардидааст, ки “Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо ҳамаи ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ки дар асоси Конститутсия ва қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият доранд, баҳри тараққиёт ва инкишофи минбаъдаи давлати соҳибистиколи Тоҷикистон ҳамкорӣ менамояд”².

Дар давраи ташаккулёбии худ ҲХДТ “Низомномаи ҲХДТ”-ро таҳия намудааст, ки аз рӯйи он аъзои ҲХДТ дорои ҳуқуқ ва вазифаҳои муайян мебошад. Барои мисол яке аз нуқтаи муҳиме, ки дар он зикр шудааст, ин аст, ки “Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки синнаш ба 18-солагӣ расидааст, Барнома ва Оинномаи ҳизбро эътироф менамояд, узви Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон шуда метавонад. Қабул ба аъзогии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон мувофиқи аризai шахсӣ, бо дастгирии аксарияти аъзоён дар маҷлиси ташкилоти ибтидоии ҳизбӣ сурат гирифта, баъди тасдиқи қарори ташкилоти ибтидой аз тарафи кумитаҳои иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ, ноҳиявӣ расмӣ мешавад”³.

Лозим ба ёдоварист, ки сохтори Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар асоси усули истеҳсолию ҳудудӣ созмон меёбад.

Ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ асоси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон буда, тибқи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

¹ Оинномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон.-Душанбе,2016.-С.6.

² Оинномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон.-Душанбе,2016. С.8.

³ Низомномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Зери назари муовини якуми Раиси ҲХДТ С.Сафаров. Душанбе-2010.-С.7.

дар ҷойи кор ва макони истиқоматӣ аъзоён созмон ёфта, аз тарафи комиҷроияи шаҳрӣ, нохиявӣ ба расмият дароварда мешавад⁴.

Дар давраи ташаккулёбӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҳизб таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва мустаҳкам намудани пояҳои давлати миллӣ ба ҳисоб мерафт, ки дар он новобаста ба фарқияти миллӣ, нажодӣ, чинсӣ, забонӣ, динӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ бо эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, иштироки онҳо дар идоракунии давлат ва ҷомеа кафолат дода мешавад.

Ҳадафҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар соҳаи иҷтимоӣ нигоҳ доштани имтиёзҳои иҷтимоие, ки бо заҳмати ҳалқ ба даст омадааст, бо кор таъмин кардани аҳолӣ ва барҳам додани бекорӣ, дастгирӣ ва ҳимояи табақаҳои камбизоати аҳолӣ, зиёд кардани нафақаи иҷтимоии шаҳрвандони ғайри қобили меҳнат, ки аз ҳисоби давлат ҷудо мешавад, маблағузории афзалиятнок ба соҳаҳои фарҳанг, маориф, илм, кино, радио, телевизион, татбиқи барномаи муҳофизати модар ва кӯдак, дастгирии соҳаи варзиш ва туризм, барномаҳои маҳсуси давлатӣ барои занон, ҷавонон, наврасон, маъюbon, нафақаҳурон ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ ва ғайра мебошанд.

Ҳануз аз рӯзҳои ташкилёбӣ дар барномаи кории худ ба соҳаи фарҳанг диққати маҳсус дода, гуногуншаклии фарҳанг, забон, дин ва имкониятҳои тараққиёти дунявии ҷомеаро ҳамчун сарвати бебаҳои ҳалқи Тоҷикистон эътироф намуда, дар асоси муколамаи (музокироти) муттасили умумиҳалқӣ барои ташаккули вахдати миллӣ ва ризоияти ҷомеа, ҳисси ватандӯстӣ, одобу ахлоқи ҳамида ва маданияти сиёсию ҳуқуқии шаҳрвандон ҷаҳду талош меварзад.

Ҳамин тавр, давраи номбурда, давраи ташаккулёбии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, зеро маҳз дар ин давра ҳизби мазкур дар ҷомеа мақому манзalати сазовори худро пайдо намуд. Маҳз дар давраи ташаккулёбӣ (1994-1998) ҲХДТ боварии

⁴ Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ.-Душанбе, 2004; Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. -Душанбе, 2005; Достиев А. Ҳизби зодаи масъулият.

шахрвандони мамлакатро ба даст меорад. Зеро дар ин давра мардум шоҳиди он гардианд, ки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҳизби халқӣ буда, ҳамеша бо халқ ва ҷонибдори ҷомеаи демократӣ, ҳукуқбунёд ва дунявиӣ аст.

2.3. Нақши Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон-Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон дар барқарор гардиданси сулҳи тоҷикон

Сарнавишти Тоҷикистони соҳибистиқлол дар раванди ҷомеаи навини демократӣ баъди ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ дар соли 1991 бо фоциаи бузурги миллат-ҷанги шахрвандӣ пайваст. Воқеае, ки бузургтарин ҳатарро ба сари ҳалқу давлати тозаистиқлоли мо овард, ин рӯҳи нотавониву ноумедӣ аҳли ҷомеаро фаро гирифта буд. Соҳторҳои қудратии давлат фалаҷ гардида буд. Истеҳсолот аз фаъолият бозмонда, самти муътадили инкишофи он вайрон гардида, дараҷаи зиндагии мардум рӯ ба ҳаробӣ оварда, гуруснагиву қашшоқӣ минтақаҳои ҷангзадаро фаро гирифта, қишвари тинҷу ороми моро ба минтақаи фоҷиабору ҷангзада табдил дода буд. Ҳама гуна муносибатҳои байни давлатӣ аз байн рафта, дар қишвар оташи қинаву адован, хунрезиву қуштори байни яқдигар, қатлу ғорат, гиряву нолаи ятимон ва модарони аламзада идома мейфт. Дастроҳи фалаҷгардидаи Ҳукумати ҳамондавраи Тоҷикистон ҳама гуна қудратҳои худро аз даст дода буд ва минбаъд давлатро идора карда наметавонист. Қувваҳои сиёсии қишвар аз ду ҷониб-ҳомиёни давлати конститутсионӣ ва неруву қувваҳои оппозитсионӣ дар фронтҳои ҷангӣ дар муқобили яқдигар мечангиданд.

Ниҳоят 16-уми ноябрини соли 1992 дар Қасри “Арбоб”-и шаҳри Ҳуҷанд, Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карда шуд. Сабақҳои таърихии минбаъдаи Тоҷикистон дар роҳи ба эътидол овардани қишвар, раванди бавучудоӣ, инкишоф ва мустаҳкам

гардиданни низоми сиёсии демократӣ дар Тоҷикистон сабит месозад, ки дар воқеъ намояндагони мардумии Тоҷикистон дар он рӯзҳои вазнин бо мақсади тинчию оромии кишвар кори бузургеро анҷом доданд, ки дар интихоби Раиси Шуруи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хато накардаанд ва чунин шаҳсияти бузурги Тоҷикистонро ба майдони сиёсат ва давлати Тоҷикистон оварданд, ки минбаъд комёбихои ҳаёти сиёсию иқтисодӣ, иҷтимоиву фарҳангии мамлакат бо номи ў саҳт алоқаманд аст. Дар нахустин баромади худ дар Иҷлосияи 16-уми Шуруи Олий ба ҳайси Раиси Шуруи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон даъват ба амал оварда ва ҷонибҳои дар сангарҳои даргир истодаи кишварро ба сулҳу оштӣ даъват намуда, изҳор дошта буд: “Биёд, кинаву адованти байниядигарии хешро ба як тараф монем, бародарвор бо ҳамдигар даст диҳем ва бо меҳнати соғдилонаву бунёдкоронаи худ Ватани азизи хешро аз ҳатари ҳалоқату порашавӣ начот баҳшем ва онро ба давлати тараққикардаи соҳибистиқлол табдил диҳем”. Ҳамзамон, ў таъкид карда буд, ки: “Ман ба хотири таъмини сулҳу осоиш ва баргардонидани гурезаҳо ба Ватан ҷони худро дарег намедорам”.¹

Муаррихону муҳаққиқони гузаштаву кунунӣ сабит менамоянд, ки тоҷикон ҳануз аз замонҳои дури таъриҳӣ дар ваҳдатсолориву фарҳангпарварӣ, бунёдкориву созандагӣ мақоми маҳсус доранд ва насли наврасу ҷавононро зарур аст, ки аз мероси гаронбаҳои гузаштагону имрӯзиён бархурдор бошанд. Воқеан, ҳақ ба ҷониби Пешвои миллат-Президенти кишвар аст, ки дар асари «Тоҷикон дар оинаи таъриҳ» гуфтаанд: «Афроде, ки аз сарнавишти миллат, таърихи гузаштаи сарзамини аҷдодӣ ва марзу бүм, расму ойини ниёгон... огоҳӣ надоранд, ҳеч гоҳ инсони комил ва фарзанди барӯманди замони худ шуда наметавонанд»².

¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адабони тоҷик дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2016.-С.27.

² Достиев А. Ҳизби зодаи масъулият. Душанбе-2000. -С.19.

Дар натиҷаи музокироти тулонӣ, ки аз 5-уми апрели соли 1994 то 27-уми июни соли 1997 дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон Афғонистон, Покистон, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Туркманистон идома ёфтанд, мұяссар шуд, ки барои амалӣ кардани ҳадафҳои сулҳ нуҳ давраи музокирот, шаш воҳурии сарон ва 21 маротиба музокирот анҷом дода шуд, ки дар натиҷаи онҳо 40 ҳүҷҷати тақдирсози миллат ба имзо расонида шуд. Дар ҷараёни гуфтгуши нишонҳо тоҷикон ба хубӣ фахмиданд, ки ҷанги таҳмилӣ бояд фавран қатъ гардад, чунки ин даргирии бародаркуш миллати тоҷикро метавонист аз байн барад ва мавҷудияти давлатдории тоҷиконро ба ҳатар мувоҷеҳ қунад. Бегонагоне, ки ин ҷангро ба сари миллат таҳмил карданд маҳз таназзулу нобудии давлатдории тоҷиконро меҳостанд. Аммо шукри парвардигор, ки тирашон хок ҳурд.¹

Созишинаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ, ки 27-уми июни соли 1997 дар шаҳри Москва ба имзо расид, ба ҷаҳониён нишон дод, ки миллати боғарҳанг, ватандӯст, сулҳҳоҳ ва сулҳпарвари тоҷик дар он давраи хеле саҳт ва мудҳиш таҳти роҳбарии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон якпорча шуд, роҳи музокироти сулҳро пеш гирифт, аз ақлу фарҳанги азалии ҳуд истифода кард, аз роҳи ба тариқи зурӣ ҳал кардани мушкилоти сиёсӣ ва иҷтимоӣ даст қашида, сиёсати пешгирифтаи Сарвари давлатро ба хотири таъмини сулҳи саросарӣ самимона дастгирӣ намуд.

Имзо ва татбиқи Созишинаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар ҷомеаи мо раванди ваҳдати миллӣ, ҳудогоҳӣ эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ ба мисли парчам ва нишонҳои миллӣ, демократикунонӣ, таҳаммулпазирӣ ва гуногунандеширо тақвият бахшид ва сулҳи тоҷиконро пойдор кард. Дар натиҷа аз баракати сулҳу салоҳ дар кишварамон ҳизбу созмонҳои мухталиф арзи вучуд карда, раванди демократикунонии ҷомеа шуруъ шуд.

¹ Зокиров Г. Н. Мочарошиносӣ. -Душанбе. 2005.-С. 84

Имзои Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон ба давлатҳои гуногуни ҷаҳон нишон дод, ки минбаъд тамоми мардуми чумхурӣ Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун Пешвои миллати тоҷикон эътироф ва эҳтиром намуда, соҳти демократӣ, ҳукуқбунёд ва дунявиро интихоб ва қабул карданд. Ҷомеаи ҷаҳонӣ итмион пайдо кард, ки Тоҷикистон роҳи сулҳ, ободӣ ва бозсозии кишварро пеш гирифт ва аз ин хотир кишварҳои муҳталиф омодагии худро барои сармоягузорӣ дар ватанамон нишон доданд.

Дар сатҳи ҷаҳонӣ гузаронидани маъракаҳои фарҳангӣ, аз қабили 1100-солагии таъсиси давлатдории Сомониён, соли тамаддуни ориёй, 680- солагии олим ва мутафаккири бузурги Шарқ Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, 1150-солагии устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, ҷаҳонишавии Наврӯзи бостонӣ ва дигар фаъолиятҳои фарҳангӣ аз файзу баракати сулҳу суботи кишвар дарак медиҳад, ки дар ин ҷода нақши Пешвои миллат, Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон назаррас аст.

Президенти кишвар, Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои муттаҳидию ба ҳам овардани миллат ва ҳалқи Тоҷикистон хидмати таъриҳӣ намуда, миллатро аз парокандагӣ ва давлатро аз нестшавӣ начот дода, тоҷиконро ба сулҳи комил ҳидоят намуд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди комили иқтисодиёти чумхурӣ, аз он ҷумла соҳаи энергетика, коммуникатсия, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ки аз ҳадафҳои стратегии давлат маҳсуб меёбанд, ноил гардид.

Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон воқеан кори давлатдории худро аз фарҳанг оғоз намуд. Авзои иҷтимоиву иқтисодии соли 1999-ро, ки дар он солҳо кишвар акнун аз оташи низоъ ва нооромиҳо раҳо гардида, дар роҳи бунёду барқарорсозиҳо қадамҳои нахустин мегузошт, дар маркази пойтаҳти ватанамон қад афроҳтани пайкараи бузурги Исмоили Сомонӣ ба тамоми ҷаҳонӣ нишон дод, ки миллати куҳанбунёди тоҷик буд, ҳаст ва талошҳо дар роҳи маҳви он як

хаёлу ҳадафи ботил аст. Ин худ як падидаи бузурги фарҳангӣ буд, ки ҳалқи тоҷик дар оғози ҳазорсолаи нав чун як фоли нек-Исмоили Сомонии худро пайдо кард, ки ин иқдом як омили бузурги баланд бардоштани маънавиёти миллат буд¹.

Соҳаи маорифи кишварамон бо ибтикори Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Раиси ҲХДТ муҳтарам Эмомалий Раҳмон яке аз соҳаҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат эълон гардидааст. Ҳамаи руқнҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангу адабиёт, пеш аз ҳама, дар асоси мактабу маориф рушд мёбанд. Тамоми нафароне, ки бо сиёсат, иқтисод, ҷомеа, фарҳанг, адабиёт ва ғайра саруқор доранд, ихтирооту дастовардҳои илмиву фаннӣ ба миён меоранд, неъматҳои моддиву маънавӣ меофаранд, албатта дар мактаб донишу маърифат мегиранд ва ба камол мерасанд. Бинобар ин, давлат дар роҳи рушду пешрафти худ, дар навбати аввал ба мактабу маориф ва илм такя мекунад ва тамоми неру ва тавоноии худро баҳри рушди ҳамаҷонибаи илму маориф ҷалб месозад.¹

Маориф муҳимтарин воситаи рушди ҷомеаи инсонӣ буда, баҳри баланд бардоштани дараҷаи маърифатнокии ҷомеа ва рушди инсон нақши бузург мебозад ва маҳсусан, дар шароити кунунӣ ҷаҳонишавӣ, ки Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон чун давлати мустақил, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ эътироф гардидааст, аҳамияти қалон дорад. Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон ба ин масъала ҳамеша таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зохир мекунад. Аз ҷумла, дар мулоқот бо аҳли зиё чунин ишора намуданд: «Низоми маориф яке аз муҳимтарин низомҳои замони мост. То даме ки дар соҳтори таҳсилот тағйироти

¹ Орумбекзода Ш. Нақши таърихии Пешвои миллат Эмомалий Раҳмон дар рушди фарҳангӣ миллӣ. // Эмомалий Раҳмон- Пешвои миллат. - С.28.

¹ Паёми Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 22.01.2016.

куллӣ ба амал наояд, мо дар рушди фарҳанг ва маориф ба дараҷаи дилҳоҳ расида наметавонем».¹

Саҳми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рушди сиёсати хориҷӣ низ назаррас аст. Чуноне ки Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр намуданд: «Сиёсати хориҷии Тоҷикистон сиёсати «дарҳои боз», сулҳоҳона ва беғараз буда, дар роҳи татбиқи он давлати мо омода аст, ки бо ҳамаи кишварҳои дунё робитаҳои дӯстонаро бар пояи эҳтироми ҳамдигар, баробарӣ ва ҳамкориҳои судманд густариш дидҳад».²

Бо ташаббуси бевоситай Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои муаззами миллат, Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2010 «Соли маориф ва фарҳанги техниқӣ» эълон гардид. Бо дастуру супоришиҳои бевоситай Президенти мамлакат, Раиси ҳизб, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маоши омузгорон марҳила ба марҳила баланд бардошта шуда, ба онҳо имтиёзҳои иловагӣ муайян карда шуданд. Барои муқоиса, агар дар соли 2000-ум барои соҳаи маориф 37 млн. 425 ҳазор сомонӣ чудо карда шуда бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2014 -2 млрду 516 млну 965 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. Маблағгузории соҳаи маорифи кишвар дар соли 2015 нисбат ба соли 2000-ум 78 маротиба афзоиш ёфтааст. Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон музди миёнаи меҳнати кормандони соҳаи маориф соли 2010 ба 279 сомонӣ ва дар соли 2015 ба 699 сомонӣ баробар шуд, ки ин нисбат ба нишондиҳандаи соли 2000-63,5 маротиба ва нисбат ба соли 2005-ум 9,1 маротиба зиёд аст, ки

¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адібони тоҷик дар бораи Асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. - Душанбе, 2016. -С.62.

² Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адібони тоҷик дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. - Душанбе, 2016. -С.17.

ҳамаи ин натиҷаҳо аз дастгирии бевоситаи Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бармеояд.¹

Дар муддати 26 соли истиқлолияти давлатӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои ба корҳои давлативу ҷамъиятӣ, ҳусусан, ба таълиму тарбияи насли наврас ҷалб намудани занону духтарон аҳамияти ҷиддӣ додааст. Яке аз самтҳои муҳими ташаббусҳои ў дар соҳаи маориф дастгирии духтарон, духтарони ноҳияҳои кӯҳистон мебошад. Аз соли таҳсили 1997-1998 сар карда, қабули духтарон ба мактабҳои олий аз ноҳияҳои дурдаст дар асоси квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз соли таҳсили 2003-2004 ҳамчунин қабули писарон тавассути квота ба роҳ монда шуд. Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3-юми декабри соли 2010 № 628 «Дар бораи қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ тибқи квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015» тасдиқ шудааст, ба муассисаҳои олии касбии ҷумҳурӣ 1312 ҷой ҷудо гардид, аз ҷумла барои духтарон 678 ва писарон 634 ҷой ҷудо гардид, ки нақшай қабул пурра иҷро шуд.¹

Ҳамасола бо иштироки Сарвари давлат, Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо ҷавонон воҳуриҳои судманд гузаронида мешавад, ки ин гувоҳ аз таваҷҷуҳи ў нисбат ба онҳо мебошад. Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон доимо таъкид менамояд, ки ҷавонон чун ояндасози кишвар бояд ба омӯзишу такмили донишу малакаи худ дикқати ҳамаҷониба диҳанд, чунки Тоҷикистон ба мутахассисони соҳибтаҳсилоту ташаббускоре ниёз дорад, ки мувофиқи талаботи иқтисоди бозорӣ вусъати рушди иқтисодии кишварамонро таъмин намоянд.

Дар ибтидои солҳои навад иқтисодиёти ҳаробгаштаи мамлакат ҳама риштаҳои иртиботи дохилӣ ва беруниро аз даст дода, ниёzmanди тадбирҳои оқилона ва таъхирназиз буд. Қудрат ва иродате лозим буд,

¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. -Душанбе, 2016. -С. 17.

¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. -Душанбе, 2016. -С. 58.

ки дар миёни он ҳама пецидагии авзои сиёсиву иҷтимоӣ масъалаҳои доғи рӯзмарраи иқтисодиро дар иртибот бо дурнамоҳои он ва консепсияи ҷомеи рушди мамлакат ҳаллу фасл ва мардумро ба роҳандозии он ҳидоят намояд. Барномаҳои натиҷабаҳши ислоҳоти иқтисодӣ ва ташаккули заманаи қонунгузории муносиб бо он ки Ҳукумати Тоҷикистон бо сарварии Президент ба камоли кордонӣ татбиқ намудаанд, иқтисодиёти қишварро то ба узвияти Созмони Ӯмумиҷаҳонии Савдо вусъат баҳшид ва бо иқтисоди ҷаҳонӣ пайванд соҳт.

Мояи ифтихор аст, ки дар меҳвари сиёсати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалий Раҳмон инсон чун гавҳари оғариниш бо ҳама орзуву ормонҳо ва қушишҳояш бар саодати зиндагӣ қарор дорад. Ин сиёсати мутобиқ ба иқтизи табиии инсонҳо ва ормонҳои миллии мардум дар Конститутсияи қишварамон расмияти ҳуқуқӣ пайдо кардааст, ки дар он инсон арзиши олий эътироф шудааст. Моҳияти инсонгароёнаи сиёсати Сарвари давлат дар душвортарин лаҳзаҳои оғози даврони истиқлолият, ки бар асари ҷанги бародаркуш ҳастӣ ва бақои миллати тоҷик дар маърази хатар қарор гирифта буд, ба зуҳур омад. Дар ин овони худсузии миллӣ Эмомалий Раҳмон бо эътимоди комил ба гароиши азалии мардуми мо ба сулҳу салоҳ ва мусолимату мадоро масъалаи оштигу вахдати миллӣ, таъмини якпорчагии Тоҷикистон ва бозгашти муҳочирони иҷбории тоҷикро дар меҳвари сиёсат ва фаъолияти густурдаи худ қарор дод. Бо шарофати пайгиронаи ин сиёсат, ки аз тарроҳи он ҷаҳду ҷадал, пофишорӣ ва ҷонбозиҳоро тақозо кард, Ҷумҳурии тозаистиқоли мо аз вартаи заволу нобудӣ берун омад, тоҷикон сарҷамъ гаштанд, дар саросари Тоҷикистон сулҳу ризоият пойдор гардид.

Масъалаи дигаре, ки ҳадафи дигар Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро ташкил медиҳад, ин рушди фарҳангӣ миллӣ ва нигоҳдошти ёдгориҳои тамаддуни моддӣ ва маънавӣ мебошад. Бо ибтикори Президенти қишвар, Раиси ҳизб, муҳтарам Эмомалий Раҳмон дар тули 26 соли истиқлоли давлатӣ, қишвари мо ба дастовардҳои

беназири фарҳангӣ ноил гардид. Эмомалӣ Раҳмон тамаддуни моддиву маънавии гузаштаи тоҷиконро на танҳо эҳё кард, балки муҳимтар аз ҳама ба хидмати имрӯзиён гузошт. Чунон, ки Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин маврид қайд меқунанд: «Сиёсати фарҳангии Ҳукумати Тоҷикистон, пеш аз ҳама, ба ҳимояи арзишҳои миллӣ, эҳёи суннатҳои гузаштагон, дарёфти умумият байни арзишҳои милливу умунибашарӣ, фароҳам овардани имконият барои омузиш ва тарғиби васеи онҳо, инчунин ба ҷаҳониён муаррифӣ намудани дастовардҳои фарҳангӣ равона карда шудааст, ки тавассути онҳо моро ҳамчун миллат мешиносанд».¹

Сиёсати хирадмандонаву фарҳангпарваронаи Президенти Тоҷикистон, Раиси ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба баланд бардоштани тамаддуни моддиву маънавии миллати қуҳанбунёди тоҷик равона шудааст ба василаи китобҳои пурагзиши ў, бунёди Осорхонаи миллӣ ва Китобхонаи миллӣ ва маҳсусан баргузор кардани ҷаҳонҳои бузурги миллии таъриҳӣ амалӣ шуда, ба хидмати насли имрӯзаву ояндаи миллат вогузошта шудааст. Маҳсусан, ду китоби Президент, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оиннаи таъриҳ. «Аз Ориён то Сомониён», ки солҳои 1999 ва 2002 чоп гардидааст, бояд ёдовар шуд, ки дар ташаккули ҳувияти миллии тоҷикон нақши арзанда доранд. Дар ин китоби пурагзиш, таърихи тамаддун ва давлату давлатдории аҳди қадими ниёғони тоҷикон дар ташаккули фарҳангии муштарак ва давлату давлатдории ҳалқиятҳои ориёнинажодӣ Осиёи Миёна, Шимоли Афғонистон ва Эрони бостон мавриди омузиш қарор гирифта, саҳми таърихии гузаштагони мо дар густариши тамаддуни ориёӣ то андозае татқиқ гардидааст.¹

Беҳтарин намунаҳои тамаддуни моддиву маънавии ҳалқи тоҷик ва мардумони дигар, ки дар Осорхонаи миллӣ ва Китобхонаи миллӣ

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Суҳанронӣ дар маросими ифтитоҳи бинои нави Театри таҷрибавии тамошобини ҷавон «Аҳорун». 21. 06. 2014 / <http://president.tj/node/6963>.

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикон дар оиннаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён. Китоби 2.-Душанбе: Ирфон, 2002.-С.118.

чамъоварӣ шудаанд, қабл аз ҳама, барои насли наврасу ҷавон пешкаш шуда, барои боло бурдани ҳувияту худогоҳии миллии мардум хидмат ҳаҳад кард, ки дар ин ҷода саҳми Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, Президенти қиҷвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон назаррас аст.

Яке аз масъалаи муҳиме, ки дар он нақши Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон даққиқан ба назар мерасад, ин раванди ба даст овардани сулҳу вахдати тоҷиконро нишон медиҳад. Сулҳ ба даст овардан басо кори мушкил ва мураккаб буд. Баъд аз анҷоми Иҷлосияи таърихии 16-уми Шуруи Олӣ, раиси навинтиҳоби Шуруи Олӣ Эмомалӣ Раҳмон тамоми қувва ва иродаю имконияти хешро барои таъмини сулҳ, баргардонидани муҳочирин ба Ватан ва шуруи музокирот бо муҳолифини собиқ равона кард. Иқдоми Эмомалӣ Раҳмон аз ҷиҳати методологӣ дорои аҳамияти ниҳоят бузург буд, зеро ӯ миллатро ба ғолибу мағлуб чудо накард ва савганд ҳӯрд, ки вазифааш аз он иборат аст, ки охирин шаҳрванди фирории Тоҷикистонро ба Ватан баргардонад, миллатро сарҷамъ намуда, ҳама дар яқҷоягӣ дар заминаи Ваҳдати миллӣ Тоҷикистони соҳибистиклолро созанд. Бо ин изҳори ҳуд Сарвари давлат аз ибтидо дарҳоро барои музокира кушод ва ин замимаи бисёр муҳим барои дар оянда шурӯъ шудани музокироти байни тоҷикон гардид.

Қобили зикр аст, ки дар ин роҳи басо душвор шуҷоату часорати нотакрор доштани Эмомалӣ Раҳмон, фаросати азими мардумпарваронааш, ватанпрастӣ ва миллатдӯстиаш боиси он гардид, ки ӯ ҷони хешро ба гарав монда, барои таъмини ваҳдат ва барқарории сулҳ дар Тоҷикистон сафарҳои пурҳатар намуда, сулҳу ваҳдатро дар қиҷвар барқарор кард. Яке аз солҳои бениҳоят душвор ва сарнавиштсози гуфтушунидҳо соли 1995 буд, ки дар ин сол аввалин бор музокироти сатҳи олӣ дар шаҳри Кобул баргузор шуд. Пеш аз сафар ба Афғонистон дар моҳи апрели соли 1995 Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар сүҳбати ихтиносияшон бо ҳабаргузории «Интерфакс» дар бораи ҳадафҳои вохуриаш бо роҳбарони мухолифин чунин иброз дошт: «Ҳангоми вохурӣ бо роҳбари оппозитсион ман пеш аз ҳама мавзуъҳоеро баррасӣ ҳоҳам кард, ки ба ҳалли мусолиматомези қазияи Тоҷикистон иртибот дошта, масъалаҳои оташбас ҳам дар сарҳад ва ҳам дар доҳили қишвар, баргашти тамоми мухоҷироне, ки ҳанӯз дар хоки Афғонистон ҳастанд ва ҳамчунин, дигар масъалаҳоро дар бар ҳоҳад гирифт. Мақсади ман расидан ба мусолиҳа бо оппозитсион мебошад, ки ин мусолиҳа бояд бечуну чаро аз ду тараф иҷро» шавад.¹

Дар вазъияти мураккаб ва ноамни комил дар шаҳри Кобул, ки дар бист километр берун аз он ҷангӣ шадиди байни неруҳои ҳукуматӣ ва ғурӯҳҳои мухолиф идома дошт ва мушакҳо ба тарафи шаҳр, баҳусус ба фурудгоҳи Кобул парронда мешуданд, ҳавопаймои Сарвари давлат дар фурудгоҳи Кобул ба замин нишасти ва баъдан музокирот миёни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбари мухолифини собиқ шуруъ шуд. Президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон дар чунин шароити сахт ва ҳатарнок барои таъмин ва истиқори сулҳу салоҳ дар Ватан ва оромии миллат дар душвортарин шароит ду рӯз музокироти муҳим ва сарнавиштсозро муваффақона анҷом дод. Натиҷаи музокироти сатҳи олӣ дар Кобул барои ташвиқ ва тарғиби барқарории фазои сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар Тоҷикистон аҳамияти фавқулода дошт. Дар изҳороте, ки аз тарафи ду роҳбар ба имзо расид, аз ҷумла чунин ишора шуда буд: «Ҷонибҳои тоҷикон ба хотири рафъи низоъ аз тариқи сиёсӣ, тавассути музокирот, бунёди шароити сулҳи пойдор ва сарзамини тоҷикон тамоми ҷидду ҷаҳди хешро дарег наҳоҳанд дошт ».¹

Пас аз баргаштани ҳайати Ҳукумати Тоҷикистон ба Душанбе, шодравон Аҳмадшоҳи Масъуд-вазири дифои Афғонистон дар мулоқот

¹ Абдуллоҳи Раҳнамо. Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат.-Душанбе, 2016.-С. 18.

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Аз Ориён то Сомониён. Китоби 2.-Душанбе: Ирфон, 2002.-С.136.

бо хабарнигорон аз хусуси мавқеи гуманистӣ ва ватандӯстона доштани Раиси Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуда чунин гуфт: «Роҳбари Тоҷикистонро ман ҳамчун шахсияте дарёфтам, ки ҳалқи кишвар, миллати Тоҷикистонро хеле амиқ ва самимона дӯст медорад. Барои беҳбудии ҳалқу марзу бумаш омодааст ҷонбозиҳо қунад. Бо чунин Раис тоҷикон ҳатман ба сулху оштӣ даст ҳоҳанд ёфт». Дар ҳуди Тоҷикистон низ ҳамон сол дар манотики гуногун Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити хеле ҳатарнок мулоқоту гуфтушунидҳо зиёде бо ғурӯҳҳои гуногун анҷом дод, ки баъдан натиҷаи хуб доданд.

Музокироти душвори дигар дар сатҳи олий дар Ҳустдехи Афғонистон дар зимистони сарди соли 1996 сурат гирифт. Ин музокирот дар як деҳаи дурдасти афғонӣ Ҳустдех, ки дар он на ҷойи хоби мувоғиқ мавҷуд буд ва на барқ. Ҳайати музокироти сулҳи тоҷикон ду шабонарӯз то субҳ музокира карданд ва дар натиҷа Протокол дар бораи танзими авзои ҳарбию сиёсии минтақаҳои доғ дар 8 банд таҳия ва ба имзо расид, ки дар натиҷаи он оташбас барқарор шуд ва нерӯҳои низомии мухолифони собиқ ба мавзеи пешинаашон баргаштанд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин музокирот пешниҳод кард, ки ҷиҳати таъмин ва такмили сулҳ дар Тоҷикистон бояд Комиссияи Оштии Миллӣ таъсис шавад ва роҳбари он бояд намояндаи мухолифин бошад. Чунин пешниҳоди часурона дар он давра кори осон набуд.

Эмомалӣ Раҳмон Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон воқеан тарроҳ ва поягузори мактаби нав дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон аст, зоро замоне, ки ӯ масъулияти роҳбариро ба уҳда гирифт, кишвар ҳеч поя ва заминае барои пешбурди сиёсати хориҷӣ надошт. Агарчанде дар даврони Иттиҳоди Шуравӣ дар идоракунии бахши иқтисодию иҷтимоӣ замина ва таҷрибае дошт, вале дар бахши равобити байналмилалӣ чунин таҷриба хеле маҳдуд буд. Воқеан таъриҳи сиёсатмадорони зиёдеро дар ёд дорад, ки давлати худро дар ҷаҳон муаррифӣ кардаанду сиёсати хориҷии худро ба ҷаҳониён нишон додаанд, вале онҳо бо зӯри силоҳ ва амалҳои ғайриқонуни дигар дар

саҳнаи ҷаҳон нақшофаринӣ кардаанд. Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шароите қарор дошт, ки бояд ҷойгоҳи қишварро дар арса ҷаҳонӣ бе ракетаву бомба, бе эҳдои кумакҳои фаровони башарӣ, бе сарфи миллионҳо доллар дар самти таблиғоти расонай баланд бардорад. Вале Раиси ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сулҳовариу ваҳдатофарӣ, ташаббусҳои созандай глобалӣ, ин корро анҷом дод. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии Эмомалӣ Раҳмон тайи 25 соли истиқлолият дар роҳи бунёди ҷомеаи мустақили демократӣ қадамҳои устувор гузошт.¹

Имрӯз Тоҷикистон бо 128 қишвари ҷаҳон муносибатҳои дипломатӣ барқарор намуда, 150 давлат истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро эътироф кардааст. Тоҷикистон дар ҳамаи созмонҳои байналмилаӣ узвият дошта, аз маנוфехъ ва арзишҳои миллӣ дифоъ меқунад. Айни замон ҳеч гуна тасмимгириҳои дастаҷамъонаро дар минтақа бе ҳузури фаъоли Тоҷикистон наметавон тасаввур кард. Ин аст, ки аз қушишу талош ва баракати ин шаҳсияти бузург миллатеро бо номи тоҷик ва қишвареро бо номи Тоҷикистон олам мешиносад.¹

Пушида нест, ки даҳаи аввали истиқлолият дар қишвари мо, асосан дар роҳи ба эътидол овардани вазъият ва таҳқими пояҳои давлатдорӣ сарф шуд. Бо гузаштан аз ин марҳила, ки марҳилаи аввали пас аз истиқлол буд, Тоҷикистон дарҳои худро ба рӯйи ҳамаи қишварҳои олам кушод. Пешвои миллат, Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо эълони «сиёсати дарҳои боз» равобити байналмилаиро баҳри муаррифии Тоҷикистон дар ҷаҳон ва ҷалби сармояи хориҷӣ барои бозсозии қишвар оғоз намуд, ки ин сиёсат имрӯз ҳам бомуваффақият идома дорад. Дар аввал баъзе сиёсатмадорон бар он андеша буданд, ки

¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адібони тоҷик дар бораи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2016.-С. 13.

¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адібони тоҷик дар бораи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. - Душанбе, 2016.-С.20.

дар шароити баъдиҷангӣ барои Тоҷикистон ҷандон мувофиқ нест ва беҳтар аст, ки ба хотири ҳифзи суботу амният ва пешгирии даҳолати бегонагон муддате қишвар баста боқӣ бимонад, вале Президенти қишвар Эмомалӣ Раҳмон, ки вазъи дохилӣ ва авзои ҷаҳониро беҳтар аз ҳар каси дигар медонист, дар мавқеъ устувор монд ва сиёсати дарҳои бозро идома дод. Ҳамакнун маълум гардид, ки барои Тоҷикистон, сиёсати дарҳои боз беҳтарин равиш барои пешбуруди фаъолият дар самти сиёсати хориҷист. Ин сиёсат боис шуд, ки қишвари мо на танҳо мавқеи худро қавитар созад, балки дар ҳалли масоили минтақавӣ ва ҷаҳонӣ фаъолона иштирок намояд.

Дар шаҳри Душанбе дар як вақт баргузор шудани Ҳамоишҳои сарони давлатҳои се созмони қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ-Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Иттиҳоди Иқтисодии Авруосиё ва Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастанамъӣ (5-ум, 6-уми октябрисоли 2007), ҷаласаи навбатии Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай ва мулоқоти сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Афғонистон, Эрон (28-уми августи соли 2008), мулоқотҳои сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Афғонистон, Покистон ва ҷорҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Афғонистон, Покистон ва Федератсияи Россия (30-уми июли соли 2009), Конфронси илмии байналмилалий бахшида ба 800-солагии Ҷалолуддини Балхӣ (6-уми сентябрисоли 2007), Симпозиуми байналмилалии «Мероси Абӯҳанифа ва аҳамияти он дар муколамаи тамадҷунҳо» бо иштироки зиёда аз 500 нафар олиму мутафаккир ва шаҳсиятҳои барҷастаи арсаи сиёсат ва илму маърифат аз 50 қишвари ҷаҳон (5-уми октябрисоли 2009), барои аввалин бор дар Тоҷикистон баргузор шудани ҷашни байналмилалии Наврӯз бо ширкати роҳбарони чор давлат, намояндагони беш аз 35 мамлакати ҷаҳон ва 40 созмони минтақавию байналмилалий (25-уми марта соли 2012), Конфронси байналмилалии сатҳи баланд доир ба раванди татбиқи амалии Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои ҳаёт» дар солҳои 2005-2015 бо ҳузури беш аз 1500 нафар аз 100 қишвари ҷаҳон ва даҳҳо

созмонҳои байналмилалию минтақавӣ (9-11-уми июни соли 2015), ҳамчунин баргузории конфронсу семинар ва симпозиумҳои сершумори дигар гувоҳи возеҳи табдил ёфтани Тоҷикистон ба маркази баргузории чорабиниҳои минтақавию ҷаҳонист.¹

Таҷрибаи сулҳофарини тоҷикон, ки асосгузори он Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои барҳақи миллат мебошад, имрӯзҳо вирди забони чомеаи ҷаҳонӣ шуда, ба ҷаҳониён собит кард, ки миллати дорои фарҳангу таърихи бузург ҳамеша дар ҳолати душвор ва сарнавиштсози таъриҳӣ аз ин неъматҳои худододӣ истифода карда, худро начот медиҳад. Ба қавли собиқ Котиби Генералии Созмони Милали Муттаҳид Кофи Аナン тоҷикон намунаи беназири таҷрибаи сулҳофариро барои мамлакатҳои дигар ба армуғон оварданд.

Воқеан Эмомалӣ Раҳмон ҳалқи гирифтори гирдоби нобудиро начот дод, ҷон дар кафи даст душманонро авғ кард, зиёда аз як миллион нафар ғурезаю муҳоҷирони иҷбориро ба Ватан баргардонида, ба миллати мотамзада сулҳу вахдат ва суботу амният овард. Ӯ пояти давлатдориро аз сифр бунёд намуда, ҳуқуқро ба ғояҳои ањанавию миллӣ тарҳрезӣ кард, неъмати озодиву соҳибдавлатиро барои ташнагони беш аз ҳазорсола эҳдо кард, садои модари тоҷикро ҳамчун модари миллати соҳибдавлат то ба созмонҳои байналмилалӣ расонида, мардуми парешонро атрофи дастархони сиёсии миллат муттаҳид кард.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ки зода ва дастоварди истиқлолияти кишвар мебошад, зери роҳбарии хирадмандонаи Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар истиқори сулҳ ва муаррифии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ саҳми арзанда дорад.

Замоне, ки фарзанди номвар ва номбардори ҳалқ Эмомалӣ Раҳмон бори аввал Роҳбари давлат интихоб шуд, Тоҷикистони тозаистиқлол рӯзҳои даҳшатборро аз сар мебурд. Ҷангу низоъҳои хунини миёни

¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адабони тоҷик дар бораи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2016.-С.17.

точикон боиси хисороти зиёди моливу чонӣ гардида, ба якпорчагии мамлакат ва ҳастии миллати точик таҳдид мекард.

Эмомалий Раҳмон бо тадбирҳои хирадмандона ва матонату часорати фавқулода кишварро аз вартаи фалокат ва ҳалокат берун овард, мардуми парешонро сарчамъ намуд ва садҳо ҳазор ғурбатзадагонро ба ватан баргардонд¹.

Бо иродай Сардори давлат дар як муддати кутоҳ ҳаробаҳо ба ободӣ табдил ёфта, иншооти азим ба вуҷуд омаданд, барои ба ҳам пайвастани тамоми гӯшаву канори мамлакат шоҳроҳи ваҳдат ва барои мустақиман ба уқёнус ва робита ёфтани ба кишварҳои дуру наздики ҳориҷӣ роҳҳои бузурги мошингард сохта шуданд.

Муҳимтарин комёбиву дастовардҳои кишвар натиҷаи меҳнати фидокоронаи ҳалқи Тоҷикистон ва иқдомҳои қаҳрамононаи Эмомалий Раҳмон ва ҳаммаслакони содиқаш мебошад.

Ҳамин тавр, подоши ин ҳама корнамоиҳо маҳбубият ва маъруфиятест, ки Эмомалий Раҳмон дар миёни ҳалқи мамлакат ва ҳазорон ҳазор ҳамвatanони бурунмарзӣ пайдо кардааст. Мукофоти ин ҳама заҳматҳо, ҳамчунин, ҳусни таваҷҷӯҳ ва эҳтироми бузурги ҷомеаи ҷаҳон мебошад, ки мунтазам нисбат ба Сардори донову тавонони Тоҷикистон, сиёсатмадори варзида ва ифодагари марому ормонҳои умунибашарӣ иброз мегардад. Имрӯз воқеан Эмомалий Раҳмон Асосгузори сулҳи ваҳдати миллии точикон ва Пешвои миллат ба ҳисоб меравад, зоро ба миллати мотамзадаю гирифтори ҷанги хунин гардида сулҳро таъмин намуд ва ҳалқро аз парокандагию парешонӣ начот дода, онҳоро сарчамъ намуд.

¹ Қаландаров Абдуллоҳон. Биёд якҷоя амал кунем. Роҳнамо барои таблиғотчиён.-Душанбе, 2013.-С. 4.

**БОБИ Ш: НАҚШИ ҲИЗБИ ҲАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ
ТОЧИКИСТОН ДАР ҲАЁТИ ИЧТИМОЙ-ИҚТИСОДӢ ВА СИЁСӢ-
ФАРҲАНГИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 2000-2010**

**3.1. Фаъолияти ҲХДТ дар пешбурди идеологии давлатӣ ва баланд
бардоштани шуури ҷамъиятӣ**

Раванди инкишофи ҳизбҳои сиёсӣ қонуни объективии инкишофи чомеа буда, вуҷуд доштани онҳо яке аз принсипҳои муҳими чомеаи демократӣ ба шумор меравад. Дар давлати демокративу ҳукуқбунёд, ки мақсади асосии он бунёди чомеаи шаҳрвандист, ташаккули сохторҳои давлатии дараҷаҳои гуногун бояд барои ҳар шаҳрванд дастрас ва шафроф бошад. Ин раванд маҳз тавассути иштироки фаъолонаи онҳо дар ҳаёти сиёсии кишвар аз тариқи ҳизбҳои сиёсии қонунан амалкунанда сурат мегирад.

Ҳизби Ҳалқи Демократии Тоҷикистон аз ҷавонтарин ҳизбҳои сиёсии кишвар буда, метавон онро зодаи даврони истиқлол номид. Ҳадафи ташкили ин ҳизб, ки дар он нерӯҳои ақлонии кишвар ба ҳам оварданд, бо роҳи мусолиҳа ва гуфтушунид ҳал кардани масоили сиёсӣ буд. Маҳз ин таҷрибаи аъзои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон метавонад ҳуд як омили сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар кишвар бошад. Дар ҳамон давра зиёйёни кишварамон дарк намуданд, ки Тоҷикистон дигар бо соҳти тоталитарӣ ва маҳдуд намудани озодиҳои инсон, матбуوت ва баёни сухан наметавонад дар чомеаи ҷаҳонӣ мавқеи сазовор ёбад.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон созандагиву бунёдкорӣ, сулҳу субот ва ваҳдати милливу ҳифзи истиқлолияти давлатиро шиори хеш қарор додаву пайваста аз пайи амалий кардани орзуву ормонҳои мардуми Тоҷикистон аст. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳизби садоқат ва соҳибиродаву пурмасъулият буда, хислати демократӣ ва иҷтимоӣ дошта, созандай давлати миллӣ мебошад.

Агар ба ҳадафу мақсадҳо ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсии кишвар баҳои воқеӣ диҳем, бечунучаро ҳадафҳои Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон, ки аз манфиатҳои мардуми мамлакат сарчашма мегиранд, мақсадҳоеанд, ки баҳри таҳқими истиқлолият, обруву нуфузи Тоҷикистон, рушди соҳаҳои ҳаётан муҳими хоҷагии халқ нигаронида шудаанд. Аз ин рӯ, Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ҷомеаи мо нисбат ба дигар аҳзоби сиёсӣ муваффақияти бештарро ноил гардидааст.

Дар Анҷумани ҳаштуми ҳизб Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин афзуд, ки “Мо ҳизби худро на барои афзудани шумораи бюрократҳо, балки барои эҷоди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, барои марҳила ба марҳила баланд бардоштани сатҳи зиндагии халқ ва амнияти иҷтимоии ӯ созмон додаем”¹.

Масъалаи дигаре, ки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба он таваҷҷуҳ менамояд, ин эҳтиром гузоштан нисбат ба ҳамаи гурӯҳҳои миллӣ ва этникии сокини ватанамон мебошад. Ҳизб барои фарҳангӣ хоси ин гурӯҳҳои миллӣ ва этникӣ тамоми шароитро фароҳам овардааст. Дар баробари ин ҳизби мазкур маҳалгароиро ҳамчун падидай номатлуб маҳкум мекунад. Ҳам дар сатҳи давлатӣ ва ҳам ҳизбӣ барои дар вазифаҳои масъулияtnok ҷой гирифтани занону духтарон талош мекунад¹¹.

Обрую нуфузи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон маҳбубияти он дар байни мардум дар умқи ҷомеаи мо решо дорад ва ҷонибдории роҳи сиёсии мо пеш аз ҳама ба он вобастааст. Чи тавре ки дар Конститутсияи мамлакат таъкид шудааст, давлати мо давлати иҷтимоӣ аст. Ин ҳусусияти хоси давлати миллии мост, ки он маҳбуби ҳамагон гардидааст. Тамоми руҳияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба

¹ Ҷумҳурият.Воҳӯрии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо ҷавонон. 21.05.2005; Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон. Интихобот-2005: хулосаҳо ва пешниҳодҳо.-Душанбе,2005.-С. 37- 38.

¹¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи маколаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адабони тоҷик дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2016.- С. 58.

бунёдкориву созандагӣ, ваҳдати милливу некуаҳволии шаҳрвандон, рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷомеа, амалӣ гаштани озодиҳо ва ҳифзи ҳукуқу озодиҳои инсон нигаронида шудааст. Маҳз ҳамин ҷиҳати ҳизб маҳбубияташро дар байни қиширҳои муҳталифи ҷомеа таъмин менамояд. Ҳифзи гуногунандешӣ, озодии сухан, интихоботи шаффоғу демократӣ, ҳифзи арзишҳо ва анъаноти миллӣ, рушди шаклҳои гуногуни моликият, аз ҷумла моликияти ҳусусӣ, дастгирии соҳибкорӣ, чун ормонҳои наҷиби ҳизби номбурда, зина ба зина амалӣ шуда истодааст, ки он мавқеи ҳизбро дар ҷомеа беш аз пеш мустаҳкам мегардонад.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз аввал ҷонибдори ислоҳоти пурраи иқтисодӣ буд, вале шароити ҳассоси онвақтаи замон ба инобат гирифта мешуд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҷонибдори баробарҳукук бо ҳамаи созмонҳо ва ҳалқҳо дар навбати аввал қишварҳои ҳамсарҳади худ мебошад. Ин ҳизб тарафдори он аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси узви соҳибихтиёри муносибатҳои байналмилаӣ, қисми таркибии ҷомеаи ҷаҳонӣ бошад ва баҳри ба ин ҳадаф расидан пайгирона қушиш намояд. Яке аз вазифаҳои муҳиме, ки Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар пеши худ гузоштааст, аз он иборат аст, ки ҳамаи қисматҳои ҷумҳурӣ-шимолу ҷануб, водиӯ қӯҳистон, ноҳияҳои саноатию зироатиро дар як ҳалқаи пайванд гирд оварад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон принсипи тақсими ҳокимијатро дар асоси Конститутсия ва ҳам дар амалия ба роҳбарӣ гирифта, қӯшиш бар он медиҳад, ки дар ҷамъияти мо баста шудани роҳ ба ҳокимијати томгаро, фишори сиёсӣ, идеологӣ, иқтисодӣ ё руҳонии синфҳо роҳ дода нашавад. Ба муқобили ҳамагуна қушишҳои ба зурӣ ба даст овардани ҳокимијати сиёсӣ ё иҷборан дигар кардани соҳти давлатдориро маҳкум мекунад.¹

Давраи рушду инкишоғи ҳизб, ки аз солҳои 2000-ум оғоз гардидааст, ин давра барои фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии

¹ Ҷумҳурият.Мачлиси васеи Раёсати Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон.- Душанбе-23 ноябри соли 2011.- С.2.

Тоҷикистон давраи нави созанда ва бунёдкор ба ҳисоб мерафт. Марҳилаи созандагиу бунёдкорӣ ном гирифтани ин марҳила аз он шаҳодат медод, ки дар мамлакат барои рушди иқтисод ва пешрафти ҷомеа шароити мусоид ба вучуд омад. Аз буҳрони амиқи иқтисодӣ баромадани кишвар афзоиши Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ (ММД) низ аз ҳамин давра ба муҳоҳида мерасид. Сатҳи шуури сиёсии мардум низ то дараҷае баланд гардида, иштироки қи shrои муҳталифи ҷомеа дар корҳои идорӣ ва баррасии мушкилоти одамон вусъати тоза пайдо намуд. Маҳсусан гаравиши мардум ба ҳизбу ҳаракатҳо зиёд мегардид.

Дар ин давраи рушд ҳар як ҳизб қӯшиш мекард, ки мардумро ба ҳадафу мақсадҳо ва фазои идеологии худ фаро гирад. Аммо дар ин миён ҲХДТ маҳбубияти бештареро қасб намуда буд, ки сабаби асосӣ ҳам эътимоду боварии мардум ба ғояҳои созандай ин ниҳоди сиёсии ҷомеа маҳсуб меёфт. Дар он давраи гузариш вобаста ба талаботи мардум ҲХДТ шиори худро таҳти унвони “Мақсаду мароми Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бунёди ҷомеаи адолатпарвар аст” интихоб намуда, мардумро ҷалб менамуд².

Дар давраи мазкур яке аз масъалаҳое, ки дар назди ҲХДТ меистод, ин гирифтани пеши роҳи ҷинояткорӣ маҳсуб меёфт. Қи shrare, ки мусибати ҷанги шаҳрвандиро аз сар гузаронидааст, дар қатори дигар бадбаҳтиҳо, ҷинояткорӣ низ меафзояд. Дар натиҷаи тадбирҳои пайваста ва мураттаби ҳукумат сол то сол теъдоди ҷинояткории вазнин дар Тоҷикистон кам мешуд, ки дар ин самт нақши Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон низ назаррас аст. Ташкилотҳои ҳизбӣ ба ин масъала ҳамеша эътибори ҷиддӣ медоданд¹.

Дар барномаи ҲХДТ омадааст, ки таъмини амнияти озуқаворӣ ва истиқлонияти энергетикӣ, аз бунбости коммуникатсионӣ баровардани мамлакат, таҳия ва татбиқ намудани барномаи паст кардани сатҳи камбизоатӣ, таъмини афзоиши мунтазам ва устувори Маҷмӯи маҳсулоти

² Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат.-Душанбе, 2016.-С.94.

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе: Эр-граф,2014.-С. 31.

Дохилӣ ва афзоиши иқтидори содиротии мамлакат, такмили низоми андозбандӣ ва муҳимтар аз ҳама, густариши ҳамаҷонибаи ислоҳоти иқтисодӣ, тезонидани дигаргунсозиҳои соҳторӣ дар низоми идоракуни давлатӣ ва рушди соҳибкории хурду миёна ҳамчун омили муҳимтарини пешрафти иқтисодӣ ин самтҳои асосии стратегияи иқтисодиву иҷтимоии ҳизб дар ояндаи наздик мебошанд.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар оянда низ ҳифзи ваҳдати миллӣ, суботи сиёсӣ, густариш ва раванди инкишофи равандҳои демократӣ, мустаҳкам ва вусъат додани муносибатҳои нави иқтисодиро аз вазифаҳои муҳимтарини худ мешуморад. Зоро низоми мустаҳками давлатӣ ва суботи сиёсӣ танҳо тавассути ҳамкории судманди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати демократӣ ба даст меояд. Ин ҳизб саъю қушиши худро барои фароҳам овардани заминай қонунии навсозии минбаъдаи иқтисодиёти Тоҷикистон, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ба рушди устувору самарабахш қодир бошад, равона хоҳад кард².

Чи тавре ки аз барномаи ҳизб бармеояд, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дастовардҳои афкори пешқадами ҷамъиятро эҷодкорона татбиқ намуда, манфиатҳои мардумро сарфи назар аз вазъи иҷтимоӣ, мансубияти миллӣ, мавқеи ҷамъиятий ва муносибат бо дину мазҳаб ҳимоя намуда, суннатҳои беҳтарини миллӣ, таъриҳӣ ва фарҳангиро дастгирӣ ва инкишоф дода, ҳар гуна зуҳуроти маҳалгароӣ, миллатчиғӣ, таассуби динӣ, терроризм ва ифротгароиро қатъиян маҳкум намуда, худшиносӣ ва ватанпарастиро асоси фаъолияташ мешуморад¹.

Мақсади асосии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бунёди давлати демократӣ, дунявӣ, ҳукуқбунёд ва ягона, тақвияти ҳисси ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ, таъмини ризоияти ҷомеа бо роҳи ҷалби фаъолонаи мардум ба ҳалли масоили сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мебошад. Яке аз ҳадафҳои асосии ҳизб таъмини рушди

² Хотамов Н., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи ҳалқи тоҷик.-Душанбе, 2011.-С.122.

¹ Програмные цели и принципы Народно-Демократической Партии Таджикистана. Минбари ҳалқ. 30 июля 1998.- С.2.

устувори иқтисодиёт ва мустаҳкам намудани пояҳои давлатӣ, ки дар он новобаста ба фарқияти миллӣ, нажодӣ, чинсӣ, забонӣ, динӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ бо эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон, иштироқи онҳо дар идоракунии давлат ва ҷомеа кафолат дода мешавад².

Ҳамин тарик, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба раванди эҷодкоронаи сиёсӣ, иқтисодӣ ва маънавии мардуми Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гардида, тарафдории худро аз ҳадафҳои умумимиллӣ, бунёд кардани давлати демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёд, ягона ва ҷомеаи шаҳрвандӣ изҳор дошта, дар фаъолияти рӯзмарраи хеш Конститусия ва дигар қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя мекунад.

Тоҷикистон тибқи арзиши дигари конститутсионӣ, соҳтмони давлати иҷтимоиро аз ҳадафҳои асосии худ медонад. Тартиботи демократии созмондиҳандаи давлати иҷтимоӣ бе татбиқи волоияти қонун дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа имконнопазир мебошад. Бинобар ин, ҳар давлате, ки даъвои демократӣ ва иҷтимоӣ буданро мекунад, лозим аст, ки заминаҳои ҳуқуқии онро бар пояи волоияти қонун бисозад. Дар асоси ҳамин замана Раиси ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳояшон дар анҷуманҳои ҳизбӣ ба ин масъала диққати маҳсус зоҳир кардаанд. Масалан, вақте сухан дар бораи ҳадафҳои барномавии ҳизб меравад, таъкид карда мешавад, ки «Ҳизби мо ба сифати неруи муқтадири сиёсии кишвар барои воқеан амалӣ гардидани озодиҳои сиёсиву иқтисодӣ, аз қабили гуногунандешӣ, бисёрҳизбӣ, озодии сухан, матбуот ва эътиқод, интихоботи шаффоғу демократӣ, волоияти қонун, иқтисодиёти гуногуншакл, рақобати озоди иқтисодӣ, рушди соҳибкории хурду миёна, ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ талош меварзад».¹

Самтҳое, ки дар иқтибоси мазкур барои мисол пешниҳод намудем, ба арзишҳои тартиботи демократӣ ишора мекунад ва тамоми соҳаҳои ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии ҷомеаро дар бар мегирад. Бо муваффақона

² Ваҳдат. Давлат. Президент. Ҷаҳонномаи Имоми Аъзам, назария ва амалияи ваҳдати миллӣ. Ҷ. IX.-Душанбе, 2009.-С.38.

¹ Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ.-Душанбе,2004.- С. 89.

дар ҳаёт татбиқ гардидани онҳо танҳо дар заминаи таъмин кардани волоияти қонун имконпазир шуданаш мумкин аст.

Маълум аст, ки интихобот яке аз муҳимтарин воситаи баланд бардоштани шуури сиёсии ҷамъият, яdroи асосии ҷомеаи демократӣ ва бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ ба шумор меравад. Аз ин лиҳоз, иштироки шаҳрвандон дар фаъолияти сиёсии ҷомеа бояд дар асоси риояи волоияти қонун, шаффоф, бо вучуд доштани имконияти озодона интихоб кардани вакилони бомаърифат ва босалоҳият, ки хидмати беғаразона ба интихобкунандагон ҳадафи асосиашон бошад, гузаронида шавад. Вакилони интихобгардида бояд маърифат ва салоҳияти қабули қонунҳои ҷавобгӯйи рушди устувори ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ дошта бошанд. Қонунҳо бояд дар асоси меъёрҳои татбиқкунандай ҳадафҳои бунёди давлати ҳақиқатан демократӣ қабул карда шаванд ва ба талаботи меъёрҳои ҷаҳони мутамаддин мувофиқат намоянд. Ҳамин ҷиҳати бисёр муҳими масъаларо ба эътибор гирифта, Раиси ҳизб дар суханрониашон дар Анҷумани XII ҲХДТ қайд карда буданд, ки «интихобот дар сурате ба меъёрҳои ҷаҳони мутамаддин мувофиқат мекунад, ки фаъолияти ҳамаи ширкаткунандагони он дар доираи қонун, ошкору шаффоф ва демократӣ сурат гирад»².

Ҳамин тавр, аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ мақсади Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон чун дигар аҳзоби сиёсии кишвар тариқи рақобати солим ва осоишта ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ ба ҳисоб мерафт. Бинобар ин, фаъолияти он ба қулли соҳаҳои иҷтимоӣ вобастагӣ дорад. Андешаву ҷаҳонбинӣ, анъана ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти маънавӣ сарчашмаҳое мебошанд, ки ҳизби мазкур дар фаъолияти худ истифода мебараад, ҳамчунин барномарезӣ ва нақшабандии ҷанбаҳои фаъолияти ҳизб ба ин омилҳо робитай бевосита дорад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар роҳи баланд бардоштани шуури ҷамъияти қушиш намудааст, ки электорати худро ҳам аз ҷиҳати миқдор ва ҳам аз ҷиҳати

² Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе: Эр-граф, 2014.- С.153.

сифат беҳтар гардонад. Вобаста ба ин, ба фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон назар кунем, дарк ҳоҳем кард, ки ин ҳизб дар чунин як давраи муҳим ҷиҳати баланд бардоштани шуури сиёсии ҷомеа ва беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии мардуми кишвар кушишҳои зиёде ба ҳарҷ додааст.

3.2. Самтҳои асосии фаъолияти ҲХДТ ва нақши он дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-сиёсии Тоҷикистон солҳои 2006 -2010

Аз таъсисёбии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон қариб як чаҳоряки аср сипарӣ мешавад. Дар ин муддат ба ҳайси як неруи бузурги пешбарандаи ҷомеаи кишвар кӯшиш ба ҳарҷ додааст, ки самтҳои рушди ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодиву фарҳангиро пайдо кунад. Бояд қайд намуд, ки ин иқдомҳои ҲХДТ дар солҳои мазкур барои тақвияти сулҳу осоиштагӣ дар кишвар, баланд гардидани эътибори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ, худогоҳии мардум, истеҳқоми пояҳои асосии давлатамон ва пеш аз ҳама рушди минбаъдаи Тоҷикистони азиз омили аввалиндарача гардиданд¹. Натиҷаи ин ҳама қушишҳо гояи ягонаи умумимиллии моро ба вучуд овард. Мо имрӯз метавонем бигуем, ки ғояҳои сулҳ, ваҳдат, ягонагии Тоҷикистон, бунёди давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд руҳнҳои асосии идеологияи умумимиллии моро маҳз бо талошҳои пайвастаи Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба вучуд омад.

Соли 1999 яке аз масъалаҳои муҳим ва аввалиндарача дар назди ҳизб, интихоботи президентӣ ба шумор мерафт. Тайёрӣ ва гузаронидани маъракаи интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 6-уми ноябрி соли 1999 баргузор гадид, аз боло рафтани маърифати сиёсӣ,

¹ Муҳаббатов А. Ҳизбҳои сиёсӣ. -Душанбе, 2011. С. 167.

денишҳои ҳукуқӣ ва муташаккилии халқи тоҷик гувоҳӣ медод. Мардуми шарифи Тоҷикистон хуб дарк намуданд, ки дар ҷомеаи демократӣ ва ҳукуқбунёд роҳи ояндаашро худи ӯ муайян мекунад.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар омодагиву гузаронидани маъракаҳои мазкур хеле фаъолона ширкат варзидааст. Аз Анҷумани IV то Анҷумани VI ғайринавбатӣ Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон чӣ аз ҷиҳати ташкилӣ ва чӣ аз ҷиҳати шумораи аъзоён хеле такмил ёфт. Бо ин мақсад дастгоҳи Кумитаи иҷроияи марказии ҳизб таъсис гардида, ба фаъолияти мунтазам шурӯъ кард, дар маҳалҳо ташкилотҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ноҳиявӣ ва ибтидоии ҳизб созмон ёфтанд.

Ҳамаи ин нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат медоданд, ки нуфузу обруи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон рӯз аз рӯз меафзуд. Сокинони кишвар моҳияти Оиннома ва Барномаи ҳизбро дуруст дарк намуда, ба сафҳои он рӯз аз рӯз фаъолона пайваст мешуданд. Аз он давра, ки Тоҷикистон моҳиятан давлати миллӣ ташаккул ва тараққӣ меёфт, ин дар инкишофи давлат давраи муҳими таърихӣ ба ҳисоб мерафт. Чуноне ки давлатҳои мутамаддин нишон медиҳанд ба усули ҷаҳиш гузаштан аз ин давра ба манфиати таҳқими давлатдорӣ нест. Вале ин маънои онро надошт, ки Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон фақат бо таҷрибаву анъанаҳои миллии худ маҳдуд шуда, аз дастовардҳои кишварҳои пешрафта сарфи назар карда бошад. Баръакс, ҳизб, ки бунёди давлати демократиро мақсади асосии худ қарор дода буд, таҷрибаи давлатҳои пешрафтаро меомуҳт ва унсурҳои бехтаринро бо назардошти ҳусусиятҳо, талабот ва манфиатҳои давлатӣ истифода мекард¹.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон зодаи истиқлолият мебошад ва маҳз баъди бо райъпурсии умуниҳалқӣ қабул гардидани Конституцияи нахустини Тоҷикистони соҳибистиклол ба ҳамагон маълум гардид, ки ин ҳизб ба ҳаёти сиёсию ҷамъиятии кишварамон

¹ Барномаи пешазинтиҳоботии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон (Муҳимтарин самтҳои рушди мамлакат дар солҳои 2015-2020).-Душанбе, 2014.- С.4.

фаъолона ворид гардидааст. Он дар роҳи расидан ба сулҳу субот ва таҳқиму афзоиши дастовардҳои давлатӣ саҳми худро гузоштааст. Фояҳо ва сиёсати бунёдкоронаи ҳизби мазкур омили муҳими ризоияти чомеа ва эҳёи суннатҳои миллии сокинони ҷумхурӣ гардидааст.

Марҳилаи нави ташакқул ва такомули Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон баъд аз ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ оғоз гардидаст. Бояд тазаккур дод, ки яке аз сабабҳои боло рафтани обрӯю нуфузи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар чомеа пеш аз ҳама ифода гардидани ғояҳои ватандӯстӣ, вахдат ва худшиносӣ, ҳимояи манфиатҳои мардум дар барномаи кории он ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин, обруи ҳизб дар симои аъзоёни нексиришту кордон ва соҳибдилу покнияти он таҷассум меёбад. Ҳалқ ба фаъолияти ҳизб на танҳо аз рӯйи оинномаву барномаи он, балки бештар вобаста ба ҳадафҳои сиёсӣ, гуфтору рафтори роҳбарон ва ҳар як узви қатории ҳизб баҳо медиҳанд.

Яке аз масъалаҳои муҳимтарине, ки барои рушди сиёсии тарзи давлатдории кишвар аҳамияти бузург дошт, ворид соҳтани тағириу иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Тағириу иловаҳо бо мақсади амалий гардонидани Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон, событқадамона пеш бурдани ислоҳоти сиёсӣ. таъмини фаъолияти самарабахши ҳамаи руқнҳои ҳокимияти давлатӣ пешбарӣ шуда буданд. Аз ҷумла, ба моддаи 28-ум таҳрири зайл пешниҳод шуда буд: «Шаҳрвандон ҳуқуқи муттаҳид шудан доранд. Шаҳрвандон ҳақ доран дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, аз ҷумла ҳизбҳои характеристи демократӣ, динӣ ва атеистӣ дошта, иттифоқҳои касаба ва дигар иттиҳодияҳои ҷамъиятий иштирок намоянд, ихтиёран ба онҳо доҳил ва аз онҳо хориҷ гарданд»¹.

Иловаҳои пешниҳодшуда, аз ҷумла нуқтае, ки ба иҷозати «ҳизбҳои характеристи демократӣ, динӣ ва атеистӣ дошта» тааллуқ доранд, бо

¹ Бойгонии ҷории Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Анҷумани VI ҲХДТ, аз декабри соли 1999. Парвандаи 6.-С. 4.

моҳияти меъёри Конститутсия таъсири принсибиалӣ нарасонида, баръакс, онро пурра месохтанд, лекин чуноне, ки ҳама огоҳанд дар атрофи лоиҳаи моддаи пешниҳодгардида гуфтугӯҳои зиёде ба амал омаданд. Тарафдорону муқобилон барои исботи пешниҳодҳояшон истодагарӣ мекарданд.

Ниҳоят, 26-уми сентябри соли 1999 шаҳрвандони Тоҷикистон бо иштироки фаъолонаи худ дар райъпурсии умуниҳалқӣ исбот намуданд, ки ҷонибдорони сулҳу оромӣ ва тарафдорони ҷомеаи демократӣ мебошанд².

Дар асоси тағириу иловаҳое, ки ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуданд, бори аввал дар таърихи ҳалқи тоҷик парламенти доимоамалкунандай дупалатагӣ таъсис меёбад. Қобили қайд аст, ки дар ҷараёни таҳияи лоиҳаҳои Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Маҷлиси Олий» аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ таклифҳои зиёд пешниҳод гардида буд. 10-уми декабряи соли 1999 сесияи XV Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати якум) қонунҳои конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистонро «Дар бораи интихобот ба Маҷлиси Олий» ва «Дар бораи интихоботи вакilon ва маҷlisҳои маҳалии вакiloni ҳалқ» қабул намуд. Мувофиқи қонуни якуми Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон-мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва он аз ду маҷlis-Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон иборат аст. Фарқи асосии байни ду маҷlis ин аст, ки Маҷлиси миллӣ дар асоси даъват ва Маҷлиси намояндагон дар асоси қасбӣ ва доимӣ фаъолият мекунанд¹.

Ҳамин тавр, дар асоси қонунҳои мазкур Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуд, ки интихоботи вакiloni Маҷлиси намояндагон ва Маҷlisҳои маҳаллӣ 27-уми феврали соли 2000 гузаронида шавад. Интихоботи парламенти қасбӣ дар ҳаёти

² Бойгонии ҷории Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Анҷумани VI ҲХДТ, аз декабряи соли 1999. Парвандаи 6.-С.4-5.

¹ Бойгонии ҷории Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Анҷумани VI ҲХДТ, аз декабряи соли 1999. Парвандаи 6.-С.6.

точикистониён саҳифаи нав кушод. Интихоби вакилони халқ ва ташкили парламенти касбӣ фарҷоми ҷараёни истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон гардид. Комиссияи оштии миллӣ низ вазифаи таърихии ҳудро ба охир расонд².

Ин интихобот ба шакли нав сурат гирифт, зеро бори нахуст тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешбарии номзадҳо ба мақоми вакилони Маҷлиси намояндагон мувофиқи рӯйхати ҳизбҳои сиёсӣ, инчунин бо роҳи ҳудпешбарӣ сурат мегирифт. Барои пешбарӣ намудани номзадҳои вакилони халқ ба маҷлисҳои вакилони халқи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳамчунин шаҳрвандон аз тариқи ҳудпешбарӣ ҳуқуқ пайдо намуданд. Ин масъулияти ҳизбҳои сиёсиро дучанд афзуд. Аз ин хотирроҳбарияти ҳизбҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор гардидаанд, ки ҳангоми пешбарии номзадҳо бо назардошти манфиатҳои олии Ватан ва миллат шахсони беҳтаринро пешбарӣ ва тарафдорӣ намоянд. Мувофиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳизбҳои сиёсӣ ба шарте номзадро ба вакилии Маҷлиси намояндагон пешбарӣ карда метавонанд, ки агар онҳо бо тартиби муқарраркардаи қонун то рӯзи таъини интихобот дар Вазорати адлия ба қайд гирифта шуда бошанд ва номзадҳои пешбаришуда дар бораи манбаи даромадашон ҳуччат пешниҳод карда бошанд.¹

Вазифаи пурмасъулият ва кори ҷиддӣ-маъракаи интихоботӣ дар назди вакилони Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар он давра пеш меояд. Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, кумитаҳои иҷроияи вилоятӣ, шаҳрию ноҳиявии ҳизб ба

² Зикриёев Ф. Таърихи ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе,2010.-С.13; Зикриёев Ф. Таърихи сиёсии халқи тоҷик ва ҷаҳон. Дастури таълимӣ-методӣ барои донишҷӯён.-Душанбе: Маориф,1995.- С.85.

¹ Бойгонии ҷории Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Анҷумани VI ҲХДТ, аз дебабри соли 1999. Парвандаи 6.-С.16.

масъалаи пешниҳод кардани номзадҳо ба мақоми вакилони халқ диққати ниҳоят ҷиддӣ зоҳир менамуданд. Ғайр аз ин, ҳар як узви Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон тамоми кушиши худро ба он равона месоҳт, ки барои озодона дар шароити воқеан демократӣ гузаштани интихоботи дарпешистода қӯмак намоянд.

Пушида нест, ки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон бештар ба ҷавонон такя мекард ва имрӯз ҳам такя менамояд, зоро шури ҷавонон аз таъсири ҳар гуна афкори яктарафаи идеологӣ ва таассуб нисбатан озод аст. Вазифаи ҳизбҳои сиёсист, ки ҷавононро дар руҳияи эҳтиром нисбат ба арзишҳои миллӣ ва умунибашарӣ тарбия намоянд. Ба ҳар яки онҳо талқин намоянд, ки ў шаҳрванди кишварест, ки роҳи дунявӣ ва демократии тараққиётро интихоб намудааст. Ҳамин гуна ҷавононро санчида ба вазифаҳои гуногуни соҳторҳои давлатӣ пешбарӣ намуд ва итминони комил аст, ки фардо онҳо кори умумии кишварро давом ҳоҳанд дод.

Интихоботе, ки соли 1999 дар он ҳизбҳои сиёсӣ ширкат ва талош варзиданд, мубоҳисаву муборизаи сиёсиро тақозо мекард. Вале арзишҳо ва дастовардҳои умумимиллие ҳастанд, ки аз тамоми муборизаву манфиатҳо болотар ва даҳлнапазиранд, ки истиқлолу якпорчагии Тоҷикистон, сулҳу оромӣ аз ҷумлаи онҳо мебошад. Бинобар ин, Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон вакилони худро ба он вазифадор намуд, ки маданияти баланди сиёсӣ, одоби мубоҳисаро риоя намуда, дар симои ҳарифони сиёсиашон душмани худро набинанд. Қӯшиш намоянд, ки ҳар як мубоҳиса ва ҳар як воҳурӣ дар фазои озоди ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми яқдигар гузарад.

13-уми сентябри соли 1999 дар шаҳри Душанбе ҷаласаи Кумитаи икроияи марказии ҲХДТ барпо гардид, ки дар ин ҷамъомади ҳизбӣ масъалаи даъват намудани Анҷумани ғайринавбатии V ҲХДТ ва масъалаҳои дигар муҳокима шуданд. Дар анҷумани мазкур ду масъалаи асосӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд, ки ин ҳам яке ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Оинномаи ҳизб, дигар, пешниҳод намудани

номзад ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҲХДТ ба ҳисоб мерафт. Баъдан, тибқи нақша, 23-уми сентябри соли 1999 Анҷумани V ҲХДТ баргузор гардид, ки вакилони Анҷуман вобаста ба таҳлили вазъи сиёсию иҷтимоии мамлакат номзадии Эмомалӣ Раҳмонро ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ намуданд.¹

Ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори омма яке аз рукнҳои асосии маъракаи интихоботист. Дар ин ҷода Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон пеш аз ҳама аз имкониятҳои нашрияҳои ҳизбии «Минбари ҳалқ» оқилона ва пурсамар истифода менамуд. Анҷумани VII Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар замоне баргузор гардид (22-юми сентябри соли 2001), ки ҳалқи кишвар дар тамоми гушаю канори Ватани азиз ва берун аз он 10-солагии Истиқлолияти давлатии Тоҷикистони азизро ҷашн мегирифтанд. Дар он рӯзҳо ҳар як фарди солимақли ҷомеа бовар ҳосил намуд, ки роҳи пешгирифтаи кишвар-барпо кардани давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона буда, маҳз ҳамин роҳ метавонад ҳалқи Тоҷикистонро ҳамчун узви комилхуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба мақсадҳои некаш расонад.

Яке аз ҳадафҳои баргузории Анҷумани VII Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ин ба хотири 10-солагии истиқлолияти кишвар буд. Зоро даҳ соли Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон як саннаи одӣ набуда, барои миллати мо давраи озмоиши ҷиддӣ дар назди таъриху инсоният, давраи эътироф гардидан аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ буд. Дар марзи ду ҳазорсолаи миллати қадимаи мо ба як марҳилаи сифатан нави тарақиёти худ ворид гардид.

Бояд зикр намуд, ки манфиатҳои волои ҷомеа ҳануз аз рӯзҳои аввали барқарор гардидани Ҳукумати конституціонӣ дар Тоҷикистон талаб мекарданд, ки ба ҷомеаи демократӣ замина гузошта, барои гуногунандешии сиёсӣ, фаъолияти ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои мардумӣ шароити мусоид фароҳам оварда шавад. Мақсад аз таъсиси Ҳизби

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе, 2014.-С. 68

Халқии Демократии Тоҷикистон низ дар ҳамин давраи ҳассос ва мураккаби таърихии давлатамон бо тақозои замон ва талаби халқ аз он иборат буд, ки ҷавобгӯи манфиатҳои мардум ва барои пеш бурдани сиёсати давлатии Тоҷикистон хизмат намояд.

Асосҳои оинномавӣ ва барномаи ҳизб, ҳадафҳо ва вазифаҳои он ҳануз дар ибтидои соли 1993 муайян гардида буд. Дар кишвар як гурӯҳ шахсони ҳамфикару ҳамақида, аз кормандони дастгоҳи Роҳбари давлат то олимону муаллимон, адибону рӯзноманигорон, дехқонону коргарон бо мақсади ба вучуд овардани пояҳои идеологии ҳизби нав ва барои тарғибу ташвиқи ғояҳои он дар байни мардум фаъолият мебурданд. Агар аз нигоҳи имрӯза ба он замон нигарем, мефаҳмем, ки дар он рӯзҳои вазнин тарғиб намудани идеяҳои ҳизби нави сиёсӣ кори саҳл набуд.

Аз ин сабаб, бо мушкилиҳои зиёд ҳам бошад, ба ташкилқунандагони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон мұяссар гардид, ки мақсад ва ҳадафҳои худро ба мардум фахмонанд ва бо мурури замон боварии халқро ба даст оранд. Ба Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар як муддати кӯтоҳ мұяссар гардид, ки дар назди давлати тоҷикон масъулияти комилро ба уҳда гирифта, дар ҳамин мақом аз тарафи аҳли ҷомеа шинохта ва пазируфта шавад.

Ҳамаи боварии халқ нисбат ба Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар давраи интихоботи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври возеҳ равshan гардид, ки воқеан дар як муддати кӯтоҳ ин ҳизб тавонистааст тарафдорони зиёди худро пайдо намояд. Дар ин интихобот 65 фисади интихобкунандагон ба Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон овоз доданд, ки ин ғалабаи бузурги ҳизб мебошад. Дар ин маъракаи мухими сиёсӣ, махсусан, кори хуби ташкилотҳои ҳизбии вилоятҳо, ноҳияҳо ва шаҳри Душанбе ба назар мерасид, ки тавонистанд корҳои тарғиботию ташвиқотиро хуб ба роҳ монда, пирӯзии ҳизбро дар ҳавзаҳои интихоботии худ таъмин намоянд¹.

¹ Набиев В. Истиқлолияти давлатӣ ва ташаккули системаи бисёрхизбӣ дар Тоҷикистон// Ахбороти ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе,2001.-№1.-С.23;Набиев В. Бисёрхизбӣ- тақозои

Баъд аз Анҷумани VI Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон соҳторҳои худро вусъат дода, сафҳояшро аз ҳисоби табақаҳои гуногуни ҷамъият, маҳсусан занону ҷавонон афзоиш дод. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар давраи ҳассосу сарнавиштсози кишвар фаъолиятро шурӯъ намуда, аз рӯзҳои аввали таъсисёбиаш барои устувориву пойдории сулҳ ва ободии диёр қушиш ба ҳарҷ дод ва ҳадафи асосиаш низ ваҳдату якпорчагӣ, таъмини ояндаи дурахшони кишвар аст. Нақш ва мақоми Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар таъмини сулҳу ваҳдати миллӣ, ягонагии ҳалқ ва якпорчагии кишвар хеле бориз ба назар мерасад, чунки ин ҳизб воқеан ҳалқӣ буда, танҳо ба ҳалқ такя мекунад, манфиатҳои ҳалқро ҳимоя менамояд ва дар сафҳои худ фарзандони арзандай ҳалқро муттаҳид месозад.

Хулоса, фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар солҳои 1999-2006 давраи “қадамҳои бузург” ба ҳисоб меравад, зеро маҳз дар ин давра дар Тоҷикистон Парламенти доимоамалкунанда таъсис меёбад. Инчунин интихоботи президентӣ, ки дар ҳамин давра баргузор гардид, аз масъалаҳои муҳими дар пеши ҲҲДТ истода маҳсуб меёфт. Ин ҳама маъракаҳои сиёсиро дар он рӯзҳо ҲҲДТ бомувафақият паси сар намуда, самтҳои минбаъдаи фаъолияти худро муайян соҳт. Муҳимтар аз ҳама пас аз ин интихобот ҳамагуна рушду ташаккули ҳизб ба ин омил вобастагии амиқ дошт. Аз рӯйи барномаҳои пешниҳоднамудаи ҲҲДТ ва баррасии он дар Парламенти кишвар ҳадафҳои минбаъдаи Ҳукумати мамлакат дар роҳи рушду ташаккули соҳаҳои ҳаёти ҳочагии кишвар як-як тарҳрезӣ ва амалий мегардиданд. Аз соли 2000-ум сар карда пешравиҳои назаррас дар соҳаҳои иқтисоди мамлакат ва некуаҳолии мардум ба ҷашм мерасид¹.

замон// Ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон. Маълумотнома.-Душанбе, 2002.-С.14; Набиев В. Ҷавонон мунодиёни сулҳу ваҳдат//Достони ваҳдати миллат.-Хучанд: Ношир,2009; Набиев В. Мухторов М. Қадамҳои устувори ризоият// Ризоияти ҷомеа-мароми мост.-Душанбе,2002.- № 2.- С. 12.

¹ Шарипов А., Фаттоев С. Эмомалий Раҳмон-поягузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ.-Душанбе: Деваштич,2006.-С.39.

18-уми декабря соли 2004 Анҷумани VIII Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар Театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ барпо гардид, ки дар он аз 504 нафар вакили дар конфронсҳои ноҳиявию шаҳрӣ ва вилоятӣ интихобгардида, 500 нафарашон иштирок доштанд. Дар Анҷумани мазкур вазифаҳои ҲҲДТ дар тайёри ба интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои маҳаллии вакiloni ҳалқ, ҳисботи Комиссияи марказии тафтишотии ҳизб дар давраи аз моҳи октябрисоли 2001 то моҳи декабри соли 2004, интихоби Кумитаи иҷроияи марказии ҲҲДТ, интихоби комиссияи марказии тафтишотии ҲҲДТ ва пешбарии номзадҳо ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявиро мавриди баррасӣ қарор доданд.¹

Анҷумани VIII Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба 10-солагии ҲҲДТ рост омад, ки дар вазъияти тантанавӣ ин санаи муҳим ҷашн гирифта шуд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар ин муддат рисолати таърихии худро икро карда тавонист ва бо татбиқи барномаи мукаммали хеш дар таъмини якпорчагии мамлакат, сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва, умуман, ҳифзи дастовардҳои Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзанда гузошт. Масъалаи қабули Конститутсияи кишвар барои давлату миллати тоҷик як масъалаи ҳаётан муҳим ба шумор мерафт. Бинобар ин таъсиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба давраи қабули аввалин Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиклол рост омад. Масъалаи муҳиму тақдирсоз, ки дар назди Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон қарор дошт, ин пешбарии номзадҳо ба Маҷлиси Олии ҷумҳурий ва маҷлисҳои маҳаллии вакiloni ҳалқ буд.

Бояд қайд кард, ки дар маъракаи пешазинтихоботӣ бо эҳсосоти мардум бозӣ кардан, манфиати шахсӣ, гурӯҳӣ ё ҳизбиро аз манфиатҳои миллӣ ва давлатӣ боло гузоштан оқибати хуб надорад. Лозим ба тазаккур аст, ки интихоботи парламент ва умуман, ҳамаи чорабиниҳои сиёсӣ ба

¹ Бойгонии ҷории Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Анҷумани VIII Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон.-Душанбе, 2004. Парвандай 9.-С.4.

таҳқими минбаъдаи ваҳдати миллӣ ва суботи ҷамъиятиву сиёсӣ мусоидат намоянд. Чи тавре ки Раиси ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон зикр намудааст: “Мушкилоти мардум ин мушкилоти ҳизби мо ва сиёсати мост. Мо ҳизби худро на барои афзудани шумораи бюрократҳо, балки барои эҷоди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, барои марҳила ба марҳила баланд бардоштани сатҳи зиндагии ҳалқ ва амнияти иҷтимоии ӯ созмон додаем”.¹

Дар Анҷумани VIII шарафи бузурге насиби вакилони ҲХДТ гардид, ки аъзои ҲХДТ ба сад ҳазор нафар расид. Ифтихороту сарфарозии аъзои садҳазорумин ба донишҷӯйи Донишгоҳи славяний Тоҷикистону Русия Шифо Ҳишратбекова рост омад, ки дар ҳузури ҳалқ билети ҳизбии рақами 100000-уминро ба ин узви ҳизб-ҳизби мазкур тақдим намуд.²

Вакилони Анҷумани VIII ҲХДТ дар асоси Оинномаи ҳизб, Қонуни конститутсионии чумҳурӣ “Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ” номзадҳоро ба вакилии Маҷлиси намояндагон аз ҳавзai ягонаи умумиҷумҳурияйӣ пешниҳод намуд ва ҳозирин перомуни онҳо назару ақидаҳои худро баён доштанд.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар Анҷумани VIII қарор қабул намуд, ки ҳифз намудани суботи сиёсии ҷомеа, паст кардани сатҳи камбизоатӣ, рушди иқтисоди бозорӣ, соҳибкорӣ, ҳалли масъалаҳои шугли аҳолӣ, муҳочирати аҳолӣ, беҳбудии соҳаҳои маорифу фарҳанг ва тандурустӣ, ҷорӣ намудани дастовардҳои илму технологияҳои мусоир, самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, мубориза бар зидди коррупсия, қочоқи маводи мухаддир, терроризм ва экстремизми сиёсию динӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон, густариши ошкорбаёнӣ, гуногунандешии сиёсӣ, баланд бардоштани сатҳи маънавиёт, покизагии ахлоқ, шаъну эътибор ва эҳтироми якдигар, инкишофи

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе, 2014. -С. 74.

² Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Ҷ. 1. -Душанбе: Ирфон, 2001.-С.52.

муносибатҳои байналмилалӣ, баланд бардоштани эътибору нуфузи Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ ва ғайра ҳамчун самтҳои афзалиятнок ва муҳими фаъолияти сохторҳои ҳизбӣ қарор дода шаванд³.

Яке аз вазифаҳои муҳими давлат дар шароити ҷаҳонишавӣ ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ миллий аст. Солҳои охир ба рушди соҳаи фарҳанг таваҷҷуҳи зиёд зоҳир шуда истодааст ва аҳамияти фарҳанг дар ваҳдати аҳли ҷомеа бештар эҳсос мегардад. Бо вучуди он, ки сол ба сол маблағгузории буҷетӣ барои соҳаҳои фарҳанг зиёд шуда истодааст, масъалаҳои ҳалталаб дар ин соҳа ҳанӯз кам нестанд. Бояд қайд кард, ки ҳифз ва эҳёи мероси фарҳангии гузаштагон кафолати пешрафти минбаъдаи Тоҷикистон мебошад.

Мубориза бар зидди коррупсияро низ ҲХДТ яке аз ҳадафҳои асосии худ қарор додааст, зеро коррупсия падидаи нангин ва дар айни замон ҳатарноkest, ки ба пешрафти кишвар дар ҳамаи самтҳо монеаи ҷиддӣ эҷод мекунад.

Ҳамин тавр, аз амалияи фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар солҳои сипаришуда ва муҳтавои барномаи ин ҳизб ба ҷунин хулоса омадем, ки Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон барномаи ҳадафҳои созандаро ҷонибдорӣ менамояд. Барномаи мазкур тамоми соҳаҳои ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии ҷомеаро дар худ таҷассум карда, мақсаду вазифаҳоеро матраҳ кардааст, ки барои таъмини амният, сулҳу истиқрор дар ҷомеа, рушди устувори соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар, таъминоти иҷтимоӣ, муносибатҳои гуногунҷанбаи мутақобилан судманд байни Тоҷикистон ва кишварҳои ҷаҳон, пайваста баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии бошандагони кишвар, илму маориф ва ғайра бахшида шудааст. Дар асоси дастовардҳои назаррас дар солҳои сипаришуда ва таҳлилҳои илмӣ ба ҷунин хулоса омадан мумкин аст, ки фаъолият ҲХДТ дар солҳои мазкур бо дарки амиқи вазифаҳои дурнамои кишвар ва амалӣ гардидани онҳо ба роҳ монда шудааст.

³ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе, 2014. С. 75.

6-уми ноябри соли 2006 дар Тоҷикистон интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Бино бар маълумоти Кумиссиони марказии интихобот ва раъйпурсии Тоҷикистон дар он 90,89 дарсади сокинони ҳаққи райъдошта ширкат карда ва аз байни шаш номзад Президенти ояндаро интихоб карданд.

Ҳанӯз дар Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мақсаду мароми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон бунёди ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ буд. Ин ҳадаф дар Конститусияи мамлакат бо майлу иродai аксарияти мардум ҳукми қонунӣ пайдо карда, низоми муосири демократиро поягузорӣ намудааст. Яке аз принципҳои муҳими чунин ҷомеа ва давлатро гуногунандешии мағкуравӣ ва сиёсӣ ташкил медиҳад, ки маҳз дар заминаи ин асл имрӯз дар кишвари мо низоми бисёрҳизбӣ ба вучуд омадааст ва ҲХДТ рукни таркибии ин низом мебошад. Дар мамлакат пеш аз ҳама, ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ, конституционӣ ва соҳторӣ оғоз карда шуд, раванди демократиқунонии ҷомеа густариш пайдо карданд. Шаҳрвандони мамлакат аз пойбандии идеологияи сиёсии яккаҳизбӣ раҳоӣ ёфтанд ва барои ба вучуд омадани низоми бисёрҳизбӣ заминаи воқеӣ фароҳам оварда шуд, афзуданд Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Ҷаноби Олӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рафти суханронии худ дар Анҷумани IX Маҷлиси Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, 22 июли соли 2006 дар шаҳри Душанбе.¹

Дар ҷаласаи мазкур тибқи қарори алоҳида санаи баргузории Анҷумани IX-умро ба таърихи 23-уми сентябрини соли 2006 муайян ва рӯзномаи онро тасдиқ кард. Ташкилотҳои ҳизбии вилоятҳо ва шаҳру навоҳӣ дар Маҷлиси КИМ вазифадор карда шуданд, ки дар назди ҳамаи созмонҳои ибтидойӣ аз поён то боло ситодҳои интихоботӣ ташкил карда, тамоми масъалаҳои гузарондани корҳои ташкилии ҳизбӣ, маъракаи

¹ Минбари ҳалқ. 29 июли соли 2006.

таблиғоти пешазинтихоботии номзади ҳизб ва дигар масъалаҳои омодагӣ ба интихоботи Президент ба зиммаи онҳо гузашта шавад. 23 –уми сентябри соли 2006 дар толори Маҷмааи давлатии “Коҳи Борбад” бо иштироки 1904 нафар вакilon ва қариб 50 нафар меҳмонон Анҷумани навбатии IX ҲХДТ барпо гардид. Дар он як масъала-пешбарии номзад ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҲХДТ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Бо пешниҳоди вакilon Раиси ҲХДТ, Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун номзад ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ гардид. Ин пешниҳодро намояндагони ҳамаи минтақаҳои кишвар яқдилона ҷонибдорӣ намуданд².

Марҳилаи IX давраи ниҳоят муҳими устувор кардани пояҳои истиқлолияти давлатӣ ва таъмини босуръати инкишофи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар самти демократия, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва таҳқими асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Марҳилаи нав аз ҳар як узви ҲХДТ роҳбарону кормандони соҳтори мақомоти гуногун ва ҳама шаҳрвандони мамлакат тақозо менамояд, ки бо ҳалли проблемаҳои ҷойдошта эътибори ҷиддӣ дода шавад. Вазифаҳои стратегии ҲХДТ дар солҳои наздик аз таъмини рушди устувори иқтисодии кишвар, истиқлолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ, раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ, баланд бардоштани сифати сатҳи зиндагии мардум, рушди таҳқими низоми демократӣ ва тақвияти асосии давлати ҳуқуқбунёд, дунявӣ, иҷтимоӣ иборат аст.

Иттиҳоди Аврупо бо ишора ба хулосаи нозирони Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо (САҲА) гуфт, ки интихоботи президентии Тоҷикистон дар фазои осоишта ва беҳтар аз интихоботи гузашта доир гардид.

Пас аз баргузор гардидани интихоботи шаффоф, бо иштироки намояндагони ташкилотҳои воломақоми байналмилалӣ Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо ба даст овардани бештари овозҳо,

² Ҷумҳурият. 25 сентябри соли 2006.

аниқтараш 79,3 % пиrұз гардид, ки маҳз бо талошу құшишқои шабонарұзии Пешвои миллат, Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омад. Зеро сиёсати хирадмандонаи Президенти мамлакат, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмонро мардум аз рӯзҳои ба сари қудрат омаданаш дарқ мекард ва ин ҳама чонибдории Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон аз чониби омма аз рӯйи эътиқоди холисона ба Сарвари давлат бармеомад.

Мусоидат ба рушди ҳама шаклҳои моликият, маҳсусан, моликияти ҳусусӣ бо мақсади инкишофи муносибатҳои нави иқтисодӣ ва дастирии ҳамаҷонибаи соҳибкории хурду миёна бо роҳи фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти самаранокии онҳо омили бунёди таъмини рушди устувори иқтисодии кишвар мебошад.

Ба ҳамагон маълум аст, ки дар таърихи башар илм ҳамеша омили пешбарандаи рушду такомули чомеа ба шумор меравад. Аз ин рӯ, баланд бардоштани меҳнати зеҳнӣ яке аз ҳадафҳои асосии ҲХДТ мебошад. Аз ин ҷост, ки сол то сол зиёд кардани маблағгузории муассисаҳои фарҳангӣ аз буҷети давлатӣ ва маблағгузории ғайридавлатии онҳо, пайваста баланд бардоштани музди меҳнати ҳамаи бахшҳои фарҳанг, тақвияти нақш ва мавқеи телевизиони миллӣ, мусоидат бо рушди шабакаҳои давлатии радио ва телевизион, марказҳои фарҳангӣ ва китобхонаҳои оммавӣ мувоғиқи мақсад мебошанд.

Яке аз омилҳои пешрафту муваффақиятҳои чомеа ин ҳифзи саломатии аҳолӣ мебошад. Аз ин рӯ, бояд ба ислоҳоти соҳаи тандурустӣ суръат бахшида, ҳарчи тезтар қонун дар бораи сугуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрии тиббӣ қабул шавад ва ташаккули бозори одилонаи хизматрасонии тиббӣ, рақобати солим ва озодии муассисаҳои давлатию ғайридавлатии табобатӣ таъмин карда шавад.

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон аз оғози фаъолияти худ ба масъалаи таъмини волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд низ таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир мекунад, зеро эҳтиром ва риояи

қонунҳои кишвар кафолат ва шарти аввалиндарачаи суботи оромӣ, рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва рӯзгори ободу осудаи ҳар як хонадон аст.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон масъалаи баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ, эҳтиром ва риояи қонунро вазифаи муҳими фаъолияти худ медонад. Риоя накардани қонун ва беътиноӣ нисбат ба талаботи он боиси фалаҷ гардидани мақомоти давлатӣ, ба миён омадани бенизомӣ ва поймол шудани ҳуқуқи инсон мегардад. ҲҲДТ ба меъёри Конститутсияи кишвар оид ба арзиши олий эълон шудани инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ў содик буда, барои амалӣ шудани онҳо пайваста мекушад. Барои ин бояд сатҳи маърифатию ҳуқуқии чомеа баланд бардошта шуда, эҳтиром ба қонун дар ҳар як оила аз қӯдакӣ тарбия карда шавад, зоро маърифати ҳуқуқӣ аз муҳимтарин шартҳои бунёдии чомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд мебошад.

Интихобот, ки яке аз маъракаи муҳими сиёсӣ мебошад ва дар рафти он андешаву иродай интихобкунандагон доир ба сиёсати пешгирифтаи давлат ифода мегардад, кафили амалӣ гаштани ҳадафҳои чомеа ва ояндаи дурахшони миллат аст. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамеша ҷонибдори интихоботе мебошад, ки ба таври демократӣ, озоду шаффофт ва бо иштироки кулли интихобкунандагон баргузор шавад.¹

Пас аз интихоботи президентии соли 2006 дар ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат кишвари мо ба дастовардҳои бузург ноил мегардад. Пеш аз ҳама аз тарафи ташкилоту созмонҳои байналмилаӣ ва минтақавӣ эътироф гардидани пешниҳодҳои Сарвари тоҷикон-Эмомалӣ Раҳмон оид ба роҳҳои ҳалли проблемаҳои глобалий ва дар арсаи байналмилаӣ боло рафтани обрую эътибори Тоҷикистони соҳибистиклол аст. Рушди иқтисоди чумхурӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии оммаи мардум, сохта ба истифода додани иншоотҳои бузург, аз ҷумла роҳҳои автомобилгард, роҳи оҳан, неругоҳҳои барқи обӣ,

¹ Муҳаббатов А. Ҳизбҳои сиёсӣ: воқеият ва дурнамо.-Душанбе, 2011.-С. 175.

корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ ва амсоли инҳо дар солҳои мазкур амалӣ гардиданд, ки ин ҳама қабл аз интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар барномаи пешазинтихobotии ҲХДТ тарҳрезӣ шуда буданд.

Дигар маъракаи муҳим дар солҳои 2006-2010 ин маҷлиси навбатии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ моҳи ноябри соли 2009 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ ва вазифаҳо дар соли нав мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар ҷаласаи мазкур оид ба даъвати Анҷумани X Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон қарор қабул карда шуд. Рӯзи 26-уми декабри соли 2009 дар Муассисаи давлатии “Коҳи Борбад” Анҷумани X Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон доир шуд. Баргузории ин анҷуман, ба таъсисёбии 15-умин солгарди ҲХДТ рост омад. Дар анҷуман 1900 нафар вакил, намояндагони ташкилотҳои ҳизбӣ аз тамоми қаламрави кишвар, дурдасттарин минтақаҳои кӯҳистон бо як ихлос ва иродаи қавӣ ташриф оварда буданд. Дар баробари ин, ҳузури роҳбарон ва намояндагони ҳизбҳои сиёсии кишварҳои дӯст, аз ҷумла “Единая Россия”-и Федератсияи Россия, “Оқ-Жол”-и Қирғизистон, “Нур-Отан”-и Қазоқистон, “Ени-Озарбойҷон”-и Ҷумҳурии Озарбойҷон, Ҳизби Коммунистии Чин ба ин ҳамоиши ҷаҳонии ҳамсафон шукуҳу ҷалоли тоза зам намуд.¹

Дар асоси нишондоди Оинномаи ҲХДТ масъалаи интихobi Раиси ҲХДТ баррасӣ карда шуд ва ба ин вазифаи пуршараф, ба тариқи овоздиҳии шаффоғ ҷонибдории яқдилонаи вакilonи Анҷумани X ҲХДТ, Раиси вақти ҳизби мазкур Эмомалӣ Раҳмон интихоб гардид. Дар Анҷумани X ҲХДТ ҳайати КИМ ҲХДТ 67 нафар ба тариқи овоздиҳии пинҳонӣ интихоб гардиданд. Барномаи пешазинтихobotии ҲХДТ низ дар анҷумани мазкур бо тарафдории кулли вакilon қабул карда шуд².

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда. -Душанбе, 2014.-С. 88.

² Минбари ҳалқ. 28 декабри соли 2009.

Баъд аз ба итмом расидани Анчумани X ҲХДТ, дар толори Маҷмааи давлатии «Коҳи Борбад» нахустин маҷлиси Кумитаи иҷроияи марказии ҲХДТ баргузор гардид. Дар он Раёсати КИМ ҲХДТ, муовини аввали Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон Сафар Сафар Ғаюрович ва ба вазифаи муовини Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон Латифов Асрор интихоб гардидаанд³.

Бояд қайд намуд, ки то ба имрӯз Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар тамоми равандҳои таҳаввулоти сиёсиву ҳуқуқӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат фаъолона иштирок карда, тадбиқи ормони деринаи ҳалқи Тоҷикистон, яъне истиқрори сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ нақши созандаву муассир гузошт. Ва он масъулияtero, ки ҲХДТ аз рӯзҳои нахустини фаолияташ ба души худ гирифта буд, имрӯз низ сарбаландона ичро карда истодаанд.

Яке аз ҳадафҳои стратегии кишвари азизамон ин истиқлоли энергетикӣ аст, ки ҲХДТ дар ин ҷода низ ташабbusкор ва пешоҳанги чомеа мебошад. Зоро вусъат додани корҳои созандагӣ дар бахши иншоотҳои барқдиҳанд ва дигар барномаҳои энергетикии Тоҷикистон бевосита ба беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии ҳалқамон нигаронида шудаанд. Дар ин самт мақсадҳои барномавии ҲХДТ бо ҳадафҳои стратегии давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавъам мебошанд.

Ҳамчунин дар Анчумани X ҲХДТ масъалаҳои истифодаи оқилона ва самарабахши заминҳои корам, пеш аз ҳама заминҳои обӣ, азхудкуни заминҳои бекорхобида, вусъати кишти такрорӣ, боғу токпарварӣ, занбӯрпарварӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ мавриди муҳокима қарор дада шуд. Бо ин васила, имконият пайдо гардид, ки дар самти таъмини амнияти озуқавории кишвар қадамҳои устувор гузошта шаванд. Ҳамчунин, дар анчумани мазкур қайд карда шуд, ки фароҳам овардани

³ Минбари ҳалқ. 28 декабри соли 2009.

шароити мусоид ва бо ҷалби ҳарчи бештари сармоягузории дохиливу ҳориҷӣ, истифодаи имконияту захираҳои истеҳсолӣ ва коркарди ашёи хоми маҳаллиро васеъ ба роҳ монда, баланд бардоштани қобилияти содиротии мамлакатро таъмин намуд. Дар самти татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат ҳадафи асли ҲХДТ мусоидат ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва беҳдошти рӯзгори мардум мебошад. Ҳамасола қариб нисфи буҷети давлатӣ ба соҳаи иҷтимоӣ сарф када мешавад. Ҳароҷоти танҳо соҳаи маъориф дар давоми панҷ соли охир зиёда аз панҷ дарсади маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ афзоиш ёфтааст. Дар мамлакат шумораи мактабҳои миёнаву олий, литею муассисаҳои давлатӣ ва хусусӣ, инчунин мактаб-интернатҳо афзуда, сифати таълим дар онҳо торафт беҳтар шуда истодааст.¹

Таъмини сиҳатии мардуми шарифи қишвар ҳамеша зери назари Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҳсусан Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат қарор гирифтааст. Ҳамасола дар асоси маблағгузории соҳаи тандурустӣ лоиҳаҳои зиёде амалӣ шуда истодаанд, ки албатта, ба бадланд гардидани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мусоидат менамоянд.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ташаккули низоми ҳозиразамони ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, пай дар пай зиёд намудани ҳачми нафақаву кумакпулиҳо, баланд бардоштани маоши кормандони соҳаҳои маориф, тиб, фарҳанг, инчунин фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва бо ин роҳ паст кардани сатҳи камбизоатиро ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи хеш қарор додааст¹.

Коррупсия, ки пояҳои давлатдориро зαιф намуда, ба соҳти демократии ҷомеа таҳдид мекунад, ҲХДТ бо истифода аз имкониятҳои ҳуқуқии худ қонуну санадҳои зидди фасодро такмил бахшида, барои паст кардани сатҳи он аз тамоми воситаҳои зарурии қонунӣ истифода мекунад. Аксари мушкилоти иҷтимоӣ ба масъалаи шугли аҳолӣ ва

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе, 2014.-С.93.

¹ Ҳизбҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2006.-С. 25.

таъмини харчи беҳтари қувваи қобили меҳнат бо ҷойи кор ба маоши муносиб алоқаманд мебошад. Бо вучуди амалӣ гардонидани барномаҳои мушаххас дар ин самт масъалаи бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ ҳоло ҳам яке аз масоили мубрами кишвар ба шумор меравад ва баҳри таъмини ин мушкилоти ҷомеа ҲХДТ доимо қушиш ба ҳарҷ медиҳад. Барои ташкили воҳидҳои нави корӣ, мувофиқи имкониятҳои мавҷуда мунтазам баланд бардоштани маоши кормандон ва риояи ҳуқуқи меҳнати шаҳрвандон ҲХДТ бо такмил додани Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон омодагии ҳудро аз тариқи барномааш баён намудааст².

Ҳар иқдом ва нияту қӯшишҳое, ки ҲХДТ дорад, ба як мақсад таъмини ҳаёти шоиста барои ҳар фарди Тоҷикистон ва таҳқими заминаи ҳуқуқии дастрасии қулли шаҳрвандони кишвар ба дастовардҳои илму техника ва хизматрасониҳои тиббӣ нигаронида шудааст. Зеро ин ормонҳое мебошанд, ки инсон аз рӯзи таваллуд ба муҳити солим ниёз дорад. Ҷомеа ва давлат дар назди шаҳс масъуланд, ки чунин муҳити қонеъкунандай ниёзҳои мардумро фароҳам созанд.

Бояд ҳар як узви ҳизб ҳудро аъзои комилҳуқуқ эҳсос кунад ва масъулияти баланди созандагиву бунёдкориро бар дӯш дошта бошад. Танҳо дар сурати таҳқими ҳамраъии ҳизбӣ ва ваҳдату ягонагӣ мо метавонем, ки уҳдадориҳои ба зимма гирифтаамонро ичро кунем ва мавқеи устувори ҳудро дар майдони сиёсии кишвар ҳифз намоем. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон баҳри бунёди низоми сиёсии мӯжкаммале қушиш менамояд, ки ҷавобгӯи ормонҳои иҷтимоии пайваста инкишофёбандаи мардум мебошад ва ба рушди мунтазами фарҳангӣ сиёсӣ мусоидат намояд.

Дар солҳои мазкур ҳадафи дигари ҲХДТ-ро густариш ва таҳқими низоми демократӣ ташкил медод, зеро танҳо рушди муттасили фаъолияти институтҳои демократӣ боиси инкишофи қулли соҳаҳои ҳаёти

² Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқлолият.-Душанбе, 2011.-С. 77

иҷтимоӣ мегардад. ҲҲДТ созандай чомеаи демократие мебошад, ки дар он ҳизбҳои сиёсиву иттиҳодияҳои ҷамъиятии дори масъулияти баланд, васоити ахбори озод ва институтҳои муассири шаҳрвандӣ фаъолият дошта бошанд.¹

Дар бораи муносибати байналхалқии Тоҷикистон гуфтан мумкин аст, ки робитаҳои хориҷии Тоҷикистон сол то сол таҳқим мейёбад. Тоҷикистон узви комилхуқуқи чомеаи ҷаҳонӣ, аъзои ҷандин созмону ташкилотҳои бонуфузи байналхалқӣ мебошад. Тоҷикистон “сиёсати дарҳои кушода”-ро пеша намудааст. Дар мавриди ба роҳ мондани робитаҳо бо қишварҳои хориҷӣ аз мавқеи манфиатҳои миллӣ ва алоқаҳои мутақобилан судманд бо он мамлакатҳо муносибатро ба роҳ мемонад.

Раванди ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) дар қишвар густариш ёфта истодааст. Ин раванд барои наздишавии ҳалқҳо мусоидат мекунад, имконияти истифода аз ҳамдигар меафзояд. Ба ҳамаи мо маълум аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистонро Президенти қишвар, Раиси ҲҲДТ, Пешвои муаззами миллатамон Эмомалӣ Раҳмон бо ҷанд ташабbusi начиб дар арсаи байналмилаӣ муаррифӣ ва ошно соҳт. Иқдоми пешниҳоднамудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи Даҳсолаи байналхалқии амалиёти “Об барои ҳаёт” солҳои 2005-2015 беш аз 141 қишвари дунё ҷонибдорӣ намуд. Ин пешниҳодро СММ ба қатори 20 таклифи аҳамияти ҷаҳонӣ дошта ворид намуд. Мо бояд давлатдории ҷаҳонӣ ва фаъолияти ҳизбҳои сиёсии қишварҳои хориҷиро пайваста омузем¹

Як ҷузъи фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро робитаҳои байналмилалиаш ташкил медиҳад. Робитаҳои байналмилалии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, асосан, дар дӯ самт ба роҳ монда шудааст. Якум ин ки Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи марказии ҲҲДТ, ташкилотҳои вилоятӣ, шаҳрӣ, ва ноҳияҳои он мустақиман дар доираи он ҳамкориҳои байниҳизбӣ ва дар заминай созишиномаҳои дучонибаи миёни аҳзоб ба

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқлолият.-Душанбе, 2011.-С. 68.

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқлолият.-Душанбе, 2011.-С. 95.

имзо расида табодули таҷриба, омузиши фаъолият ва сафарҳои хизматии ҳайатҳоро ба роҳ монда истодаанд. Дуюм алоқаҳои ҳамкории байнипарлумонӣ бо ширкати вакилони ҲҲДТ дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад.

Тоҷикистон, ки имрӯз ҳамчун субъекти фаъоли муносибатҳои байналмилалӣ дар равандҳои сиёсию иқтисодии ҷаҳони муосир баромад менамояд, истифодаи тамоми василаҳо дар ин самт метавонанд ба раванди татбиқи сиёсати хориҷии давлат мусоидат намояд. Дар асоси чунин омил вакilon-аъзои Фраксия дар фаъолияти байнипарлумонии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштироки ҳадафмандона дошта, дар кори Ассамблеяҳои байнипарлумонии давлатҳои муштарак-ул-манофеъ, Иттиҳоди АвруОсиё, парлумони Иттиҳоди Аврупо ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ иштироки фаъолона доранд.

Ҳамчунин, фаъолияти онҳо бо мамолики гуногуни ҷаҳон, пеш аз ҳама ба муаррифии Тоҷикистони соҳибистиклол равона шуда, дар ҷараёни сафарҳо ба масъалаи омӯзиши таҷрибаи парлумонии давлатҳои дигар аҳамияти маҳсус дода мешавад. Ҷанде аз вакilon-аъзои Фраксия барои иштироки фаъолона дар кори Ассамблеяи байнипарлумонӣ бо нишону медалҳо мукофотонида шудаанд.

Қабули ҳайати парлумонии Парлумони Иттиҳоди Аврупо, Комиссияи байнипарлумонии ИДМ оид ба фарҳанг, ҳайати парлумонии Жаторку Кенеши Ҷумҳурии Қирғизистон ва дигар мулоқоту вохуриҳоро метавон номбар намуд, ки дар самти таҳқими робитаҳои байнипарлумонӣ аҳамияти маҳсус доштанд¹.

Аз ҷониби Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо мақсади таҳқими робитаҳои байналмилалӣ тадбирҳо амалӣ шуда истодаанд. Масалан муносибати ҳизб бо Ҳизби Коммунистии Хитой, «Нур Отан»-и

¹ Ахмедов Д. Специфика развития многопартийности в Центральной Азии и её влияние на политическую культуру (на примере Республики Таджикистан)//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (мачаллаи илмӣ).-Душанбе:Сино, 2009, №2 (50).- С. 118.

Қазоқистон, «Ени Озарбайчон»-и Озарбайчон ва ташкилоти қамъиятии «Белая Русь»-и Белорус, созишиномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст. Ҳамзамон, барои ба роҳ мондани ҳамкориҳо бо аҳзоби кишварҳои Россия, Туркия, Белорус, Олмону Фаронса ва намояндагони сафоратҳои ин давлатҳо дар Душанбе гуфтушунидҳо идома доранд².

Дар асоси Созишиномаи байни ҲХДТ ва Фонди рушди осоиштаи Хитой барои литеӣ-интернати президентӣ таҷхизоти таълимӣ дар ҳачми зиёда аз 380 ҳазор доллари ИМА ба тариқи кумаки башардӯстона ворид шуд. Дар раванди ҷаҳонишавӣ ва тақвияти муносибатҳо ҲХДТ омодагии худро барои ҳамкориҳои муфид бо ҳамаи ҳизбҳое, ки барномаҳояшон бо Барномаи ҲХДТ наздик аст, изҳор дошта, барои амалӣ намудани нақшаву ниятҳои худ талош меварзад.

Таъмини ҳуқуқи шаҳрвандон дар муттаҳидшавӣ ва таъсиси иттиҳодияҳои қамъиятий, ки яке аз ҳусусиятҳои ҷомеаи демократӣ, мебошад, дар доираи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттиҳодияҳои қамъиятий» ба ин иттиҳодияҳо кафолатҳо дода шудааст.

Чи тавре, ки таҳлили иҷтимоию сиёсии раванди ташаккулу инкишофи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон нишон медиҳад, пайдоиши он зарурияти таъриҳӣ ва маҳсули шуури қамъиятий мебошад. Кору фаъолияти ҳизбро шаҳрвандони кишвар ба инобат гирифта, ҳамарӯза теъдоди зиёди шаҳрвандони кишвар ба ин ҳизб дар ин давра аъзо мегардиданд.

Ҳамин тавр, солҳои мазкур яке аз давраҳои басо муҳим дар таърихи ҷаҳорякасраи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба шумор меравад. Зоро маҳз дар ҳамин солҳо (2006-2010) дар кишвар ва дар ҳаёти ҲХДТ якчанд маъракаҳои сиёсӣ, аз қабили иштирок намудан дар интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, баргузор гардидани 10-солагии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ки барои ҳам Тоҷикистони соҳибистиқлол ва ҳам ҳизби мазкур аҳамияти бузург

² Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе, 2014.-С. 121.

дошта, дар рушду нумуи мамлакат такони ҷиддӣ бахшидааст. Лозим ба ёдоварист, ки тамоми дастовардҳои ҷумҳурӣ, дар ин солҳо бо фаъолияти ҲХДТ тавъам мебошад. Инчунин, солҳои зикргардида давраи рушди муносибатҳои байналмилалии ҲХДТ бо дигар аҳзоби сиёсии қишварҳои ҳамсоя ва шарики стратегӣ ба шумор меравад. Бояд гуфт, ки ин ҳамкориҳои байналмилалии ҲХДТ бо қишварҳои дар боло ишора гардида ва истифодаи таҷрибаи ҳизбҳои давлатҳои пешрафта дар инкишофи ҷомеаи демократии Тоҷикистон таъсири амиқ гузоштааст.

3.3. Робитаҳои байналмилалии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон

Сиёсати хориҷӣ яке аз муҳимтарин ҷанбаҳои ҳаёти сиёсии қишварҳо дар низоми байналмилалӣ ба шумор меравад ва бақою ҳаёти як қишвар ба он вобастагӣ дорад ва тасмимоту ҷиҳатгириҳои қишварҳо дар заминаи сиёсати хориҷӣ мустақиман ба зиндагии мардум, беҳбудӣ ва амнияти онҳо сару кор дорад. Ба назари бисёре аз коршиносон ва сиёсатмадорони ҷаҳон, манфиатҳои миллӣ ҷароғи роҳнамои қишварҳо ва давлатҳо дар раванди ҳаракати онҳо дар масири пешрафту тараққӣ аст.

Хотиррасон кардани ин ҳақиқат, ки расидан ба истиқлоли миллӣ дар охирин даҳаи садаи бист барои миллати тоҷик на оғози давлатдорӣ, балки бозгашт ба саҳнаи сиёсати ҷаҳонӣ аст, хеле муҳим мебошад. Тоҷикистон имрӯз ҳамчун давлати соҳибистиқлол шакли эҳёшудаи давлати Сомониён аст, ки ба иллати ҳаводиси таърих зиёда аз ҳазору сад сол пеш аз арсаи сиёсати ҷаҳонӣ фурӯ афтод. Давлати Сомониён, дар навбати худ, шакли идомаёftai давлати Сосониён буд, ки низ замоне бар пояи усули давлатдории Империяи Ҳаҳоманишӣ бунёд гашта буд. Тоҷикони Мовароуннаҳр ва Ҳурросон, ки дар сарчашмаҳои таъриҳӣ “порс” номида мешаванд ва дар замони ҳукмронии арабҳо номи “тоҷик”-ро гирифтанд, ҳамон ориёихое ҳастанд, ки ҳамеша омили

давлатҳо ва империяҳои бузург буданд, ки дар дунёи бостон ба вуҷуд омадаву фурӯ пошидаанд¹.

Устувонаи Куруш, ки ҳамчун нахустин Эъломияи ҳукуқи башар шинохта шуда, дар соли 1971 Созмони Милали Муттаҳид онро ба ҳамаи забонҳои расмии Созмон мунташир кардааст, нишонаи он аст, ки ниёғони мо нахустин бунёдгузорони ҳукуқи башар, яъне низоми демократӣ ва дипломатия дар ҷаҳон ба ҳисоб мераванд².

Ниҳоят баъди ҷандин садсолаҳо дар ибтидои даҳаи охири қарни XX рӯйдоди бузургу ҳуҷастае ба вуқӯъ пайваст. Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлоли ҳудро эълом кард ва ҳамчун давлати мустақил вориди саҳнаи сиёсии ҷаҳон гардид. Акнун роҳбарони ҷумҳурӣ ва нуҳбагони сиёсиро лозим буд, ки бо истифодаи комил аз ин фурсати мусоиди таъриҳӣ пояҳои давлати навбунёди ҳудро устувор сохта, барои баровардани ниёzu ормонҳои мардум самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии давлатро бар асоси анъанаю суннатҳои дерини давлатдории миллии хеш тарҳрезӣ намоянд ва Тоҷикистонро дар масири рушду тавсеа пеш баранд. Аммо ҷанги шаҳрвандӣ, ки бо иғвою фитнаи бегонағон дар хоки муқаддаси Тоҷикистон даргирифт, ҳаллу фасли ин масъалаҳои муҳимро ба таъхир андоҳт. Танҳо пас аз баргузории Иҷлосияи сарнавиштсози XVI Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри бостонии Ҳуҷанд ва ба сари қудрати сиёсӣ омадани Эмомалӣ Раҳмон бунёду устувор соҳтани пояҳои давлатдории навин аз сар гирифта шуд. Ин марҳила дар таърихи навини Тоҷикистон ҳамчун марҳилаи талошҳои ҷиддӣ дар роҳи хотима баҳшидан ба ҷанги бародаркушӣ, сарҷамъ намудани миллати тоҷик ва фароҳам овардани заминаҳои ваҳдати миллӣ, поя гузоштан ба низоми сифатан нави давлатдорӣ дорои аҳамияти бузург аст. Дар ҳамин давра

¹ Сайдзода З. Фаъолияти байналмилалии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: бозгашти давлати миллии тоҷикон ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ. Душанбе-2016.-С.-31.

² Сайдзода З. Фаъолияти байналмилалии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: бозгашти давлати миллии тоҷикон ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ.-Душанбе-2016.-С.31.

буд, ки сиёсати хориции Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун муҳимтарин ҳавзаи ҳаёти сиёсӣ, ба шакл гирифтан оғоз кард¹.

Дар ҳамин гуна шароити душвор Сарвари давлат Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш мекард, ҳарчи зудтар бо созмонҳои байналмилалий ва минтақавӣ, маҳсусан, Созмони Милали Муттаҳид ҳамкорӣ оғоз намояд ва дар ҳалли масъалаҳои мубрами ҳаёти давлатӣ кумак ва пуштибонии онҳоро ба даст биёрад. Нақши Эмомалӣ Раҳмон дар равшан соҳтани ҳадафҳои асосӣ ва усулҳои сиёсати хориҷӣ ва дипломатияи миллии Тоҷикистон бисёр муассир ва корсоз аст. Вижагии сурату сират гирифтани сиёсати хориции Тоҷикистони навин ин аст, ки заминаи назариявии ин бахши муҳими ҳаёти давлатӣ на дар доираи коршиносон ва назарияпардозон, балки раҳораҳ, ҳангоми анҷоми фаъолиятҳои пурталошу пуёи дипломатии Сарвари давлати Тоҷикистон эҷод шудааст¹.

Дар бораи муносибати байналхалқии Тоҷикистон гуфтан мумкин аст, ки пас аз ба кор шурӯъ намудани ҳокимияти қонунӣ робитаҳои хориции Тоҷикистон сол то сол таҳқим меёфт ва бо талошҳои пайвастаи Пешвои миллат Ҷумҳурии соҳибиستикӯли Тоҷикистон узви комилхуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ, аъзои ҷандин созмону ташкилотҳои бонуфузи байналхалқӣ гардид. Сарвари давлат аз рӯзҳои аввал ҷонибдори “сиёсати дарҳои кушода” буданд ва дарк мекарданд, ки маҳз дар мавриди ба роҳ мондани робитаҳо бо кишварҳои хориҷӣ аз мавқеи манфиатҳои миллӣ ва алоқаҳои мутақобилан судманд бо он мамлакатҳо метавон кишварро аз муҳосираи иқтисодӣ бароварда, ҷиҳати дар оянда амалӣ намудани ҳадафҳои ҳаётан муҳим барои давлату миллат заминаи мусоид фароҳам овард.

Ин ҳадафҳои Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар барномаҳои ҲҲДТ низ ба таври маҳсус ишора шудааст. Дар ин ҷаҳони пуртаззод, ки ҷаҳонишавӣ (глобализатся) густариш ёфта истодааст, ба

¹ Сайдзода З. Фаъолияти байналмилалии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: бозгашти давлати миллии тоҷикон ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ.-Душанбе,2016.-С.36.

¹ Сайдзода З. Фаъолияти байналмилалии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: бозгашти давлати миллии тоҷикон ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ.-Душанбе, 2016.-С.36.

халқҳою миллатҳо ва давлатҳои нисбатан хурдтар ва заифтар таъсири зиёдтар мерасонд. Бо дарки ҳамин гуфтаҳо, Пешвои муаззами миллат аз рӯзҳои нахустини ба арсаи сиёсат ворид шуданашон барои аз нав зинда ва эҳё намудани мероси фарҳанги гайримоддии аҷдодиамон иқдом намуданд ва чӣ дар сиёсати дохилӣ ва чӣ дар сиёсати хориҷӣ ба соҳаи фарҳанг диққати маҳсус зоҳир менамуданд.

Дар тамоми анҷуманҳои ҳизбӣ, ба ҳайси Раиси ҲХДТ ба фаъолияти байналмилалии ҳизб диққати бештар дода, барои дар оянда мустаҳкамтар намудани фаъолияти байналмилалии ҲХДТ бо дигар аҳзоби сиёсии мамолики хориҷӣ дастуру супоришҳо додаанд. Ин аст, ки ҳадафҳои ба нақшагирифташуда дар анҷуманҳои ҲХДТ инчунин дар парлумони кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифта, ҷиҳати дар амал татбиқ гардидани онҳо ба Ҳукумати ҷумҳурӣ пешкаш гардидаанд. Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раиси ҲХДТ ҳамеша кӯшидаанд, то дар арсаи байналхалқӣ аз тариқи бонуфузтарин созмонҳои ҷаҳонӣ давлати тоҷиконро муаррифӣ намуда, дар ҳалли проблемаҳои глобалӣ ҳиссагузор бошанд. Аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид пазируфтани иқдомҳои пешниҳоднамудаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олий Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълон гардидани “Соли оби тоза-соли 2003-”, “Даҳсолаи байналхалқии амалиёт “Об барои ҳаёт-солҳои 2005-2015-”, “Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои рушди устувор” солҳои 2018-2028” ва ғайраҳо аз дастовардҳои бузург дар даврони соҳибистиқлолӣ ва низ сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад¹.

Тоҷикистон, ки имрӯз ҳамчун субъекти фаъоли муносибатҳои байналмилалӣ дар равандҳои сиёсию иқтисодии ҷаҳони муосир баромад менамояд, истифодаи тамоми василаҳо дар ин самт метавонанд ба раванди татбиқи сиёсати хориҷии давлат мусоидат намояд. Дар асоси ҷунин омил вакilon-аъзои Фраксия дар фаъолияти байнипарлумонии

¹ Минбари ҳалқ. 11 январи соли 2017, № 2 (1086).

Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон иштироки ҳадафмандона дошта, дар кори Ассамблеяҳои байнипарлумонии давлатҳои муштарак-улманофеъ, парлумони Иттиҳоди Аврупо ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ иштироки фаъолона доранд².

Ҳамчунин, фаъолияти онҳо бо мамолики гуногуни ҷаҳон, пеш аз ҳама ба муаррифии Тоҷикистони соҳибистиқлол нигаронида шуда, дар ҷараёни сафарҳо ба масъалаи омузиши таҷрибаи парлумонии давлатҳои дигар аҳамияти маҳсус дода мешавад. Ҷанде аз вакilon-аъзои Фраксия барои иштироки фаъолона дар кори Ассамблеяи байнипарлумонӣ бо нишону медалҳо мукофотонида шудаанд.

Қабули ҳайати парлумонии Парлумони Иттиҳоди Аврупо, Комиссияи байнипарлумонии ИДМ оид ба фарҳанг, ҳайати парлумонии Жаторку Кенеши Ҷумхурии Қирғизистон ва дигар мулоқоту воҳуриҳоро метавон номбар намуд, ки дар самти таҳқими робитаҳои байнипарлумонӣ аҳамияти маҳсус доштанд.

Дар замони ҷаҳонишавӣ ҳамкориҳои байнипарлумонӣ аҳамияти хоса пайдо кардааст. Роҳбарияти ҲХДТ ба воситаи парлумони касбии Тоҷикистон бо кишварҳои олам бо садҳо риштаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсиву фарҳангӣ ба ҳам пайвастанд ва робитаи гуногунҷабҳаи мамлакатҳо тавассути парламентҳо низ амалӣ мегардад.

Бо дарки ин воқеият ҲХДТ робитаҳои хориҷӣ ва байнипарламентиро баҳри баланд бардоштани мавқеъ ва мартабаи Ҷумхурии Тоҷикистон, обрую нуфузи миллат дар арсаи байналмилалӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти худ маҳсуб медонад.

Дар тӯли фаъолияти худ аъзои ҲХДТ чун вакили Мачлиси миллии Мачлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Ассамблеяи Байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (аз соли 1992), Иттиҳоди Байнипарламентӣ (аз соли 2005), Ассамблеяи Парламентии Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ (аз

² Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе,2014.-С.152.

соли 2006) ва бо Иттиҳоди Парламентии Созмони ҳамкории исломӣ (аз соли 2007) робитаҳои мутақобилан судмандро ба роҳ мондааст.

Дар Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзоёни ҳизб бо Ассамблеяи Парламентии Осиёгӣ (аз соли 1999) ва Ассамблеяи Парламентии Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо (аз соли 2010) ҳамкорӣ доранд.

Дар ин созмонҳои бонуфузи парламентӣ Маҷлиси миллӣ гурӯҳҳои миллии парламентии худро таъсис дода, аксарияти онҳоро аъзои ҲҲДТ ташкил медиҳад. Онҳо бо фаъолияти доимӣ ва пурсамар мавқеъи хоссаеро ишғол менамоянд.

Аъзоёни ҳизб чун аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун намояндаи Парламенти Тоҷикистон аъзои Комиссияҳои доимию Ассамблеяи Байнипарламентии давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва Ассамблеяи Парламентии Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ мебошанд ва ҷанде аз онҳо дар мақомоти роҳбарикунандаи Комиссияҳо интихоб гардианд.

Сафарҳои расмии аъзоёни ҲҲДТ ба кишварҳо ва мулоқотҳои ҳайати баландпояи парламентии Тоҷикистон бо раисони парламентҳо, созмонҳои байнипарламентии бонуфузи ҷаҳон барои рушди парламентаризм, қавӣ гардонидани робитаҳои иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва фарҳангии байнидавлатӣ аз ҷумла, ба Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой, Ҷумҳурии Исломии Эрон, ҷумҳуриҳои Ҳиндустон, Узбекистон, Қазоқистон ва гайраҳо ба алоқаҳои байнипарламентӣ таҳқими пурагзиш бахшида, барои инкишофи ҳамкориҳои минбаъда дар доираи сиёсати Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон заминаҳои хукуқиро мусоид менамояд.

Роҳбарияти Маҷлиси миллӣ, раисони Кумитаву Комиссия, аъзои Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар форуму

семинарҳо, конференсия ва симпозиумҳои байналмилалӣ дар Федератсияи Россия, Штатҳои Муттаҳидон Америка, Шоҳигарии Белгия, Шоҳигарии Тайланд, Зеландияи нав, Ҳиндустон, Ҷумҳурии Ҳалқии Хитой, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Япония, Швейцария, Словакия, Нидерландия, Арманистон, Франсия, Беларус, Молдова, Украина, Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва дигар давлатҳо ширкат варзида, Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун кишвари соҳибистиколу демократӣ, ҳуқуқбунёду арҷузор ба арзишҳои умунибашарӣ ва узви чудонашавандай ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамоянд.

Қобили қайд аст, ки роҳбарият ва аъзои ҲХДТ дар Маҷлиси миллӣ барои иштироки фаъолона дар ҷорабинихои мақомотҳои бонуфузи Байнипарламентӣ, густариши робитаҳои хориҷӣ, фаъолияти қонунгузорӣ дар бобати ҳамоҳанг сохтани қонунҳо ва дар заминаи он таҳқими дӯстӣ ва ҳамкории мамлакатҳо ва ҳалқҳо бо ордену медал ва ифтихорномаҳои созмонҳои болозикр сарфароз гардонида шудаанд.

Мебояд зикр соҳт, ки баргузории воҳӯрию мулоқотҳои расмии Раиси Маҷлиси миллӣ, муовини якум ва муовинони ў, раисони кумитаҳо, аъзои Маҷлиси миллӣ бо раисони парламентҳои кишварҳои муҳталиф, ҳодимони намоёни давлатӣ, сафирони фавқулода ва муҳтори давлатҳои хориҷӣ, намояндагони созмону ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ бахши муҳими фаъолияти Маҷлиси миллӣ ба ҳисоб рафта, ҷиҳати барқарор намудани робитаҳои кории мустаҳкам мусоидат менамоянд. Айни замон Маҷлиси миллӣ бо як қатор парламентҳои кишварҳои хориҷии дуру наздик робитаҳои корӣ барқарор намуда, бо онҳо гуруҳҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ таъсис ёфтаанд¹².

Ҳамкории ҲХДТ дар доираи Иттиҳоди Давлатҳои мустақил тавассути Ҳизбҳои сиёсӣ ва парламентҳои ин кишварҳо ба роҳ монда шудааст. Дар сиёсати хориҷии хеш, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди устувори муносибатҳои дучониба ва бисёрҷониба бо давлатҳои узви

¹² <http://majmilli.tj/>. Сомонаи Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Санаси муроҷиат 12. апрели соли 2018.

ИДМ аҳамияти вижа медиҳад. Аз замони таъсиси Иттиҳод, давлатҳои узв пои устуори ҳуқуқӣ ташкил додаанд, ки имкони дар фосилаи кутоҳ аз бухрони системавӣ баромадан ва сабаби рушди иқтисод ва тавсеаи савдои мутақобиларо фароҳам намуд.

Намояндагони ҲХДТ дар пешбурди сиёсати хориҷии мамлакат, дар таҳияи санадҳои меъёрии байналмилалӣ дар кумитаҳо ва аз ҷониби фраксияи худ ташаббускори даҳҳо қонунҳои байналхалқӣ мебошад. Танҳо дар доираи ИДМ Тоҷикистон тақрибан ду ҳазор санади қабулшударо ба имзо расонидааст, ки шумораи умумии он то имрӯз қариб 3 ҳазорро ташкил медиҳад. Аз он санадҳо қарорҳои Шӯрои сарони давлатҳо - 400, Шӯрои сарони ҳукumatҳо - зиёда аз 1000 ва Шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ - 200 ададро ташкил медиҳад¹³.

Чи тавре ки муовини якуми Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон С.Сафаров қайд намудааст: “Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо аҳзоби сиёсии ҷумҳуриҳои Қирғизистону Қазоқистон ва Ҷумҳурии ҳалқии Ҳитой низ ҳамкориҳоро ба роҳ мондааст”¹.

Дар Шӯрои ҷамъиятӣ низ ҲХДТ иштироки фаъол дошта, ҳамеша ҳадафҳои ба нақша гирифтаи ҳизбро оид ба сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакат мавриди муҳокима қарор додааст. Тахти роҳбарии Раиси Шӯрои ҷамъиятӣ Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаҳои муҳим бо иштирок ва маърӯзаҳои Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон М.У. Убайдуллоев ва раисони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон борҳо ҷаласа баргузор гардида, дар ин мулоқоту сұхбатҳо бо аъзои Шурии ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои ҳалли проблемаҳои дар ҷомеа буда, таҳқими раванди иҷрои қонунҳо, такмили қонунгузорӣ ба таври боварибахш равшан гардиданд. Дар ин ҷода таъқид шудааст, ки меъмори ҷомеаи шаҳрвандӣ

¹³ <https://mfa.tj/>. Сомонаи Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон. Санаси муроҷиат 18 майи соли 2018.

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқлолият.-Душанбе, 2011.-С.169.

ҳадафи асосии давлат буда, созмонҳои ғайриҳукуматӣ ва ҳамкории онҳо бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ нақши муҳим дорад.

Ҳоло ҳамкории ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳо ва созмонҳои ҷамъиятӣ дар доираи Шурои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле вусъат ёфтааст. Дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо Шуроҳои ҷамъиятӣ амал менамоянд. Лекин дар баъзе шаҳру ноҳияҳо фаъолияти Шуроҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои ҳизбҳои сиёсӣ ва робитаи онҳо бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ беҳбудӣ ва кори доимиро тақозо мекунад. Шуроҳои ҷамъиятӣ аз набзи зиндагӣ бояд ҳамеша огоҳ бошанд. Раванди пурвусъати ҳамкориҳо дар ҷабҳаҳои гуногун бо кишварҳои дигар мавқеи Тоҷикистонро хеле боло бурда, ба ҳалли ҷандин проблемаҳои иқтисодию иҷтимоӣ мусоидат намуд. Аз ҷумла, пешрафтҳо дар соҳтмонҳои азими нерӯгоҳҳои барқии “Сангтуда-1”, “Сангтуда-2”, “Роғун” ва ба истифода дода шудани нақби Анзоб, ки бо пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нақби «Истиқлол» ном гирифт, аз дастовардҳои бузурги Тоҷикистон мебошад. Ин самти кори давлат ва Ҳукумат аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ ҳамчун раванди сиёсати дуруст ва созанда эътироф гардидааст. Дар ҷараёни ҷаласаҳои Шурои ҷамъиятӣ ва «Маҳфили ҳамкориҳои иҷтимоӣ»-и он аксарияти иштироккунандагон самти асосии сиёсати Президенти Тоҷикистонро дуруст мешуморанд ва маҳсусан, ба воқеият табдил ёфтани оромиу амният ва сулҳу осоишро заминаи тамоми нақшаҳои бузурги иҷтимоӣ дар оянда ҳисоб мекунанд.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар робита бо дигар аҳзоби сиёсии мамолики ҳориҷӣ ҳамеша қушидааст ҳадафҳои асосии сиёсати ҳориҷии Тоҷикистонро таъмини амният, талош барои афзун кардани имкониятҳои моддӣ, сиёсӣ, низомӣ, зеҳнӣ ва боло бурдани обрую нуфузи кишвар дар ҷомеаи байналмилалӣ дар мадди аввал гузорад.

Амалӣ гаштани ин ҳадафҳо аз сурату сифати ҳамкориҳои ҳориҷии ҲХДТ бо дигар ҳизбҳои ҳукмрони мамлакатҳои муҳталифи ҳориҷии дуру наздик вобаста мебошад. Боз ҳам фаъол қрдани ҳузури Тоҷикистон

дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ба роҳ мондани муносибатҳои афзалиятноки бисёрчониба ва дучониба бо давлатҳои иштирокчии ИДМ аз вазифаҳои муҳими сиёсати берунии кишвари мо мебошад. Тоҷикистон ягона давлат дар ИДМ аст, ки наваду нуҳ дар сади тамоми қарордод ва шартномаҳоеро, ки сарони давлатҳои иштирокчии Иттиҳод ба имзо мерасонанд, ичро мекунад¹.

Дар тули фаъолияти чоряк аср роҳбарияти ҲХДТ дар муносибатҳои байналмилалӣ ба комъёбихои назаррас ноил гардид. Дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардоштани эътибору нуфузи Тоҷикистонро ҲХДТ ҳамчун самтҳои афзалиятнок ва муҳими фаъолияти сохторҳои ҳизбӣ муайян карда буд. Дар ин давра ҲХДТ бо ҳизбҳои сиёсии «Единая Россия»и Федератсия Россия, Ҳизби ҳалқӣ-демократии «Нур Отан» Ҳизби «Озарбойҷони Нав» Ҳизби комунистии Ҳитой, Ҳизби ҷумҳуриявии Арманистон ва даҳҳо дигар ҳибҳои ҳамкориҳои дучониба, минтақавӣ ва дар доираи ИДМ ва ғайтаро ба роҳ монда дар арсаи байналхалқӣ нуфузи худро баланд намудааст.

Бо мақсади тақвият баҳшидани ҳамкориҳои ҳизбӣ, табодули таҷрибаи пешкадам ва қавитар гардидани робитаҳои байналмилалӣ, дар намояндагии минтақавии Ҳизби умумирассиягии «Единая Россия» дар вилояти Иркутск мулоқоти намояндагони ТЧЧ «Созандагони Ватан» бо ҳайати роҳбариқунандаи ҳизб — Мясников Дмитрий Александрович — муовини раиси кумитаи иҷроияи «Единая Россия» дар вилояти Иркутск, Артем Синдежапов, роҳбари қаноти ҷавонони «Единая Россия» — «Молодая Гвардия» дар вилояти Иркутск, Константин Бушуев, роҳбари қаноти ҷавонони «Единая Россия» — «Молодая Гвардия» дар шаҳри Иркутск ва Алексей Гордин, раиси комиссия оид ба муносибатҳои миллӣ ва озодии вичдони Палатаи ҷамъиятии вилояти Иркутск, роҳбари

¹ Сайдизода З. Фаъолияти байналмилалии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: бозгашти давлати миллии тоҷикон ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ.-Душанбе, 2016.-С.59.

намояндагии минтақавии Ассамблеяи халқои Россия дар вилояти Иркутск баргузор гардид. Ҳайати ТЧЧ «Созандагони Ватан»-ро дар вохурӣ мудири шуъбаи кор бо ҷавонон ва занони Дастигоҳи КИМ ҲХДТ, муовини якуми раиси ТЧЧ «Созандагони Ватан» Илҳомчон Ҳамидов роҳбарӣ ва муаррифӣ намуд. Ҳамчунин, Раиси КИ ҲХДТ дар нохияи Сино Заррина Файзуллоҳода, Раиси КИ ҲХДТ дар нохияи Исмоили Сомони Насимчон Расулзода, мудири шуъбаи ташкилии КИ ҲХДТ дар вилояти Ҳатлон Навruz Ҳусейнзода ва мудири шуъбаи кор бо ҷавонони КИ ҲХДТ дар шаҳри Ҳучанд Фирдавсҳон Саидов низ дар мулоқот иштирок доштанд. Ҷонибҳо бо қаноатмандӣ аз баргузории Форуми байналмилалии ҷавонон «Байкал» натиҷагирӣ намуда, дар мавзӯи авлавиятҳо ва афзалиятҳои кор бо ҷавонон, ба роҳ мондани таҷрибаи мунтазами табодули ҳизбиён, татбики босамари қарордоди ҳамкории намояндагии минтақавии «Единая Россия» дар вилояти Иркутск ва КИ ҲХДТ дар вилояти Ҳатлон, ҷалби бештари сайёҳони Иркутск ба Тоҷикистон дар доираи эълони «Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», ташкили курсҳои машваратӣ-омузишии ҳизбиёни ҷавон дар қаламрави кишварҳо ва дигар масоили муҳими дохилиҳизбӣ сӯҳбати самимӣ анҷом доданд. Дар охир, аз номи ҳайат ба роҳбарияти минтақавии «Единая Россия» дар вилояти Иркутск армуғони миллӣ тақдим гардид. Хотиррасон бояд кард, ки шартномаи ҳамкорӣ миёни ҲХДТ ва «Единая Россия» моҳи январи соли 2017 имзо шудааст¹⁴.

Ҳамин тавр, сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ва саҳми он дар ҳалли проблемаҳои глобалӣ ба фаъолияти байналмилалии ҲХДТ вобастагии ногусастаний дорад. Зоро тамоми ҳадафҳои ба нақшагирифтai Ҳукумати мамлакат чӣ дар сиёсати дохилӣ ва чӣ дар сиёсати хориҷӣ аз Қарору пешниҳодҳои КИМ ҲХДТ вобаста аст. Тоҷикистон дар тули зиёда аз 27 соли истиқлолияти давлатӣ дар роҳи тавсеаи сиёсати хориҷии худ ҳам дар сатҳи муносиботи дучониба ва

¹⁴ <http://hhdt-sugd.tj/>. Сомонаи КИ ҲХДТ дар вилояти Сӯғд.

ҳам дар чаҳорҷуби равобити байналмилалӣ ва минтақавии тиҷоративу иқтисодӣ қадамҳои баланд бардоштааст. Ҳадафҳои асосии сиёсати давлат дар ин самт тавссеаи равобити иқтисодӣ, бозсозии зерсохтҳо, ҷалби сармоя, эҷоди шароит барои тиҷорати озод, ҳалли мушкилоти вобаста ба раҳо намудани мамлакат аз бунбости коммуникатсионӣ ва амсоли он мебошад. Натиҷаи ҳамкориҳои байналмилалии ҲХДТ бо аҳзоби сиёсии хориҷӣ дар он зоҳир мегардад, ки имрӯз парлумони кишвари мо дар радифи парламентҳои шинохтаи ҷаҳон шомил мебошад.

БОБИ IV: ФАЪОЛИЯТИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ СОХТОРҲОИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 2010-2019

4.1. Рушди минбаъдаи фаъолияти ҲҲДТ дар солҳои 2010-2019

Анҷумани Ҳ-уми Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, ки моҳи декабри соли 2009 баргузор гардид, дар такмилу густариши фаъолияти минбаъдаи тамоми соҳторҳои ҳизбӣ нақши барҷаста дорад. ҲҲДТ тасмим гирифт, ки барои вусъати фаъолият ва тақвият баҳшидани мавқеъ ва мақоми ҳизб дар соҳтори роҳбари ҳизб тағиироти ҷиддӣ ворид намояд. Бо назардошти талаботи замон, таҳаввулоти иҷтимоию сиёсӣ ва ҷоннок шудани фаъолнокии сиёсии мардум соҳторҳои ҳизбиро дар ҳама зинаҳо неруманд гардонид. Дар Роҳбарияти олии ҲҲДТ ба ҷойи як муовин ду муовини озоди Раиси ҳизб ва дар Дастгоҳи Кумитаи иҷроияи марказӣ шуъбаҳои нав таъсис дода шуданд¹.

Дар доираи кори Анҷуман ва Маҷлиси Раёсату КИМ собиқадори кори давлатию ҳукуматӣ ва дипломатӣ СафарFaюрович Сафаровро ба сифати муовини якуми Раиси ҳизб ва Асрор Латиповро, ки дар Дастгоҳи иҷроияи Президенти мамлакати фаъолият дошт, муовини Раиси ҳизб интихоб карда шуданд. Кумитаҳои иҷроияи ҳизбии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо низ бо воҳидҳои кории нав пурра гардонда шуда, дар заминаи ҳамин дигаргунихо кори ҳизб боз ҳам фарогир ва таъсирбахш шуд².

Дар Анҷумани Ҳ-уми Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон масъалаи интихобот, ки яке аз воситаҳои ҷиддии ошкор намудани мақому мартабаи ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷомеа мебошад, матраҳ гардид. Ҳамзамон, зикр шуд, ки ҲҲДТ манфиадори ҳамкории созанда бо ҳамаи аҳзоби сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятии кишвар мебошад. Марҳилаи сифатан нав барои фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон

¹ Минбари ҳалқ. 19 декабря соли 2010.-С.2.

² Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-С. 97.

баъд аз Анҷумани X оғоз гардид. Аз соли 2010 то соли 2014, ки солҳои вусъати фаъолияти ташкилотҳои ҲХДТ эълон гардида буд, ташаббускориҳои ташкилотҳои ҳамаи зинаҳои он боз ҳам ҷоннок шуд.

Аз фаъолияти сипаригаштаи ҳизб муайян гардид, ки ташкилотҳои ҳизбӣ дар амри истиқбол ва таҷлил намудани санаҳои таърихӣ ва ҷашиҳои муҳими ҷумҳурияйӣ дар сафи пеш қарор доштанд. Онҳо худро ба сифати таблиғгарони ғояҳои созандай ҳизб, суннатҳои давлатсозӣ ва ташвиқгарони дастовардҳои солҳои истиқлолияти кишвар ва мубаллиғони варзидаи сулҳу суботи комил, ваҳдату якпорчагии мардуми сарбаланди тоҷик нишон доданд¹.

«Барои созандагӣ ва рушди босуботи Тоҷикистон» Барномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015 ба ҳайси барномаи амал ба ҷомеа пешниҳод шуда, ҳамчун мақсадҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон эътироф гардид. Барномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо Барномаи стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқамандии зич дошт².

28 –уми феврали соли 2010 интихоботи вакilon ба Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷlisҳои маҳалии вакilonи ҳалқ баргузор гардид, ки дар он 3 миллиону 289 ҳазору 377 нафар интихобкунандагон ширкат варзидаанд, ки 90,3 дарсади интихобкунандагонро ташкил дод. Тибқи натиҷаи ҷамъбости интихобот, 41 вакил аз ҳавзаҳои якмандатӣ ва 22 вакил аз ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳурияйӣ интихоб гардианд. Дар байни вакilonи Маҷлиси намояндагон 45 нафар аъзои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, 2 нафар аъзои Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон, 2 нафар аъзои собиқ Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон 2 нафар аъзои Ҳизби аграрии

¹ Минбари ҳалқ. 19 декабря соли 2010.-С.2.

² Минбари ҳалқ. 19 декабря соли 2010.-С.2- 3.

Тоҷикистон, 2 нафар аъзои Ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон ва 10 нафар гайриҳизбӣ мебошанд.¹

Интихоботи соли 2010 дар як рӯҳияи баланди ташкилию сиёсӣ ва шаффоф баргузор гардид, ки дар он Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо гирифтани райъи бештари овозҳои интихобқунандагон ғолибияти мутлақро ба даст овард.

Аз оғози соли 2010 қулли аъзои ҳизб дар ҷараёни омодагӣ ба маъракаи муҳими сиёсӣ-интихоботи Маҷлиси Олий ва Маҷлиси маҳаллии вакилони ҳалқ қарор дошт. Барои дар сатҳи баланд гузаронидани ин маъракаи сиёсӣ, ташкилӣ ва тибқи меъёрҳои демократӣ озоду шаффоф гузарондани он ташкилотҳои ҳизбӣ омодагии ҳаматарафа диданд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон Барномаи пешазинтихоботии мукаммал ва аз ҷиҳати илмӣ асосноки худро таҳия намуд. Ба маъракаи интихоботи Маҷлиси Олий ва маҷlisҳои маҳаллии вакилони ҳалқ таҳти шиори “Барои созандагӣ ва рушди босуботи Тоҷикистон” ворид гардид.

Дар Анҷумани X ҳизб ҳангоми муаррифии барномаи мазкур Раиси ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон изҳор дошт, ки дар сурати дар интихобот ба пирӯзӣ расидани Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ин барнома ҳамчун барномаи ҳукumatӣ барои амалий гардонидан пазируфта мешавад. Ин ҳадафро дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ Раиси ҲХДТ ироа намуда буданд. Президенти кишвар фикри худро тақвият бахшида, таъқид намуданд, ки пешниҳодҳои муҳими барномавии аҳзоби сиёсии дигарро низ омӯхта, барои амалий гардондан тадбирҳо андешида мешавад².

Барои мукаммал гардонидани донишҳои сиёсии мушоҳидони ҳизб дар ин давра бо тавсияи Даستгоҳи КИМ аз тарафи кумитаҳои иҷроия дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурий семинарҳои омӯзишӣ гузаронида шуд. Аз фаъолияти ҳизб, роҳбарияти он ва воҳӯриҳои муштараки ҳизбҳою

¹ Вазифаҳои таъхирнапазири ташкилотҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе (Маводи маҷlisҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Душанбе ва Конференсияи XIV ҳисботӣ-интихоботии ташкилотҳои ҲХДТ дар шаҳри Душанбе).-Душанбе, 2013. С.-7.

² Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе, 2014.-С.98.

номзадҳои ҲҲДТ пайваста дар воситаҳои ахбори омма пахш гардианд. Дар давраи омодагӣ ба интихобот аз ҷониби ҲҲДТ ду маротиба ҷаласаи ситоди марказӣ гузаронида шуд, ки дар онҳо масъалаҳои роҳу услуби замонавии таблиғу тарғиби технологияи замонавии ҷалби электорат ва ҳамчунин вобаста ба рафъи камбузидҳое, ки дар ҷараёни омодагӣ ба назар расида буданд, ҳисботи раисони Кумитаҳои икроияи ҳизбии вилоятҳои Ҳатлон, Суғд ва шаҳри Душанбе шудаанд.

Дар 39 ҳавзаи якмандатии интихоботи Маҷлиси намояндагонии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ғалаба ба даст овардан, дар ҳавзаи ягонаи умумичумҳурияйӣ соҳиби 70,6 фоизи овозҳо гардианд ва 16 нафар номзад дар парламенти касбӣ ворид гардианд аз ҷаҳду талошҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ва маҳсусан, Раиси муаззами он, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат медод. Комёбии ҲҲДТ ба мақому манзalати номзадҳои пешbarикардаи ҳизб низ вобаста буд, ки нисbat ба ҳар қадом номзатҳои аҳzobi мухталиф шахсиятҳои шинохта, обрӯманд ва арзанда буданд. Дар давраи интихоботӣ (2010) Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе соҳиби 70,5 дарсади овозҳо, дар Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон соҳиби 63,8 дарсад, дар вилояти Ҳатлон -70,4, дар вилояти Суғд -72,2 ва дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ соҳиби 68,2 дар сатҳи овозҳои интихобкунандагон гардидаанд.¹

Раёсати Кумитаи Икроияи Марказии ҲҲДТ дар соли 2010 панҷ маротиба маҷlis, панҷ семинари минтақавӣ ва садҳо маҷlisҳои нақшавии Кумитаҳои икроия ва созмонҳои ибтидой баргузор намуд, дар ин ҷаласаҳо масъалаҳои гуногуни ҳалталаб мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Дар онҳо масъалаҳои сиёсиву дохилиҳизбӣ, аз ҷумла ҷамъбости интихобот, вазифаҳои ташкилотҳои ҳизбӣ дар асоси супоришҳои дар Паёми Президенти кишвар ба Маҷлиси Олии мамлакат баён гардида, муҳокимаи фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ, қабул ва тасдиқи

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқлолият. Душанбе, 2010.-С.- 33.

низомномаи воҳидҳои соҳторӣ, амалӣ намудани дастуру супоришҳои роҳбарияти ҳизб, тоза кардани сафҳои ҳизб ба монанди инҳо баррасӣ шудаанд. Дар рафти баргузории маъракаҳои пешазинтиҳоботӣ ва баъди он корҳои таблиғотию ташвиқотӣ ҳаматарафа вусъат дода шуд.

Робитаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо васоити ахбори оммаи расмӣ, хусусӣ, соҳавӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ дар ҳамин давра мустаҳкам гардид. Роҳбарон ва кормандони масъули ҳизбӣ мақсаду маром ва нақшаю барномаҳои ҳизбро шарҳу эзоҳ дода, онҳоро ҳамаҷониба таблиғ мекарданд. Моҳҳои сентябр ва декабр мутобиқи нақшай кории Дастгоҳи Кумитаи икроияи марказии ҲХДТ фаолияти Кумитаҳои икроияи вилоятҳои Суғду Ҳатлон дар Маҷлиси Раёсати КИМ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Дар моҳи июл дар ноҳияи Шаҳринав семинари омӯзиши оид ба натиҷаи санчиши фаъолияти ташкилотҳои ҳизбии шаҳру ноҳияҳои табеи ҷумхурӣ баргузор гардид. Маҷлисҳо ва семинарҳои мазкур ба фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ такони ҷиддӣ бахшиданд¹.

Маводи Анҷумани X ва Маҷлиси Раёсати КИМ ҲХДТ дар шакли китоби алоҳида, «Санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ вобаста ба фаъолияти ҳизб» барои кормандони масъули ташкилотҳои ҳизбӣ китоби рӯйимизӣ, бо төъдоди 1000 нусха таҳия ва нашр гардид.

Барои мустаҳкам намудани заминай модиву молиявӣ Дастгоҳи Кумитаи Икроияи Марказии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар асоси ҳудмаблағузорӣ шуъбаи ҳочагидорӣ ва сармоягузориро ташкил намуда, дар назди Дастгоҳи ҳизб матбааи ҳудро ташкил дод. Дар ноҳияи Файзобод, Данғара ва Шаҳринав ҳочагиҳои ёрирасони назди Дастгоҳи КИМ ҲХДТ ташкил гардиданд. Соли 2010 барои ҲХДТ соли ислоҳоти кадрӣ, соҳторӣ ва такмили фаъолияти комичроияҳо буд. Дар ин сол ҳизб фаъолияташро тибқи санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ба низом даровард.

¹ Вазифаҳои таъхирназари ташкилотҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе (Маводи маҷлисҳои Кумитаи икроияи ҲХДТ дар шаҳри Душанбе ва Конференсияи XIV хисботӣ интиҳоботии ташкилотҳои ҲХДТ дар шаҳри Душанбе). -Душанбе, 2013. С.- 8.

Соли 2011 маҷлиси Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон доир гардид. 20-уми апрели соли 2011 дар Маҷлиси КИМ ҲҲДТ масъалаи «Нақши ҷавонон дар таҳқими ҷомеаи шаҳрвандӣ ва масъулияти онҳо дар устувор гардонидани мавқеъ ва нуфузи ҳизб» ба таври васеъ мавриди баррасӣ қарор гирифта, бо назардошти он ки имрӯз дар тамоми кишварҳои олам ҷавонон ба ҳайси як неруи бузурги бунёдкор ва пешбарандаи ҷомеа эътироф гардиданд. Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон “Созандагони Ватан” ташкил карда шуд¹.

Кумитаи иҷроияи марказии ҲҲДТ 23-уми ноябри соли 2011, Маҷлиси васеъ дар шаҳри Душанбе доир намуд, ки дар он масъалаи фаъолияти Фраксияи ҳизб дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Оли мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар ҷараёни маҷlis ҳисоботи раиси Фраксияи ҳизб дар парламент, гузоришу музокираҳои аъзои КИМ оид ба фаъолияти гурӯҳҳои вакилӣ дар маҷlisҳои маҳаллии вакiloni ҳалқ шунида шуд. Дар Оинномаи ҳизбу қарорҳои Анҷуман ва ҳам дар санадҳои меъёрии қабулкардаи маҷlisҳои Кумитаи иҷроияи марказии ҳизб омадааст, ки кумитаҳои иҷroия бо гурӯҳҳои вакилӣ бояд робитаи доимиро ба роҳ монанд.

Раиси ҲҲДТ Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз пеш аз интихобот ба ҳайси Роҳбари давлат таъқид намуда буд, ки пешниҳодҳои барномавии ҳамаи номзадҳо омӯхта ва дар сурати қобили қабул буданашон барои амалӣ кардани онҳо тадбирҳо андешида шаванд. Бояд қайд кард, ки аксарияти санадҳои хуқуқии дар парламент қабулшуда маҳз аз Барномаи пешазинтихоботии ҲҲДТ бармеояд. Вакilon-аъзои ҳизб мувazzaf гардонида шуданд, ки дар фаъолияти худ ҳангоми таҳияи санадҳои меъёрию хуқуқӣ эҷодкорона муносибат карда, ҳар як арзу муроҷиат ва пешниҳоди шаҳrvандonро ба эътибор гиранд, то ки қонунҳо бо сифати

¹ Мароми пойтахт. 24 апрели соли 2011.-С.-2-3.

баланд ва мукаммал қабул карда шавад ва ҷавобғӯи талаботи ҷомеа бошанд¹.

Яке аз вазифаҳои муҳими дигаре, ки ҲҲДТ дар давраи мазкур ичро намуд, ин фаъолияти ҳизб ва умуман, ташкилотҳои ҳамаи зинаҳои ҳизбӣ, дастовардҳои солҳои охир мамлакатро ба оммаи васеи мардум фаҳмонида тавонист, сиёсати пешгирифтаи давлату ҳукуматро мунтазам дар байни мардум таблиғу ташвиқ намуд, ба ҳама гуна ангезаҳои номатлуби ҷомеа ва ақидаҳои носолими мухолифони сиёсӣ саривақт баҳои воқеӣ ва ҷавоби муносиб дод.

Фаъолияти пурсамири ҳизб буд, ки дар ибтидои соли 2011 теъоди аъзои ҳизб зиёда аз 152 ҳазор нафарро ташкил дода, шумораи занон дар ҳизб 61 ҳазор нафар ё 41%- ва ҷавонон зиёда аз 50 ҳазор нафар ё 33%-ро ташкил менамуд. Аз ҷумла, бо роҳи ҷалб намудани хоҳишмандон ба сафи ҳизб дар вилояти Ҳатлон дар ин давра қариб 10 ҳазор нафар аъзои нав ба сафи ҲҲДТ пайвастанд. Дар ҳама маврид дар ҷаласаҳои ҳизбӣ Раиси ҳизб Эмомалий Раҳмон таъкид менамуданд, ки зимнан, ҳамагуна таҳаввулоти сиёсиву иҷтимоӣ пеш аз ҳама дар пойтаҳт ба вуқӯъ мепайвандад. Бинобар ин, таъсир ва нуфузи ҲҲДТ бояд дар шаҳри Душанбе фарогир бошад¹.

Аъзо шудан ба ҳизб на бояд ба хотири ғарази шахсӣ ё фақат ба хотири соҳиби мансаб шудан ба он бошад. Бо мақсади назорати ҳаракати аъзои ҳизб ва ҷойивазқуни онҳо бо Қарори Раёсати Кумитаи Икроияи Марказии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба Низомнома «Оид ба тартиби бақайдгирии узви Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон» тағйирот ворид карда шуд. Дар натиҷа, ба варақаҳои шахсии узви ҳизб маълумот дар бораи ба қайд гирифтани ва аз

¹ Эмомалий Раҳмон. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият,ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Ҷ. 1-3. Душанбе: Ирфон-2001; Эмомалий Раҳмон. Бист қадами созанд. Аз таърихи таъсиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон.(Ба истиқболи 20-солагии таъсиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон).-Душанбе: Эр-граф,2014.- С.98.

¹ Азиззода Файрат. Рисолати созандагӣ. //Роҳи субот.-Хучанд,2017.-С.32.

қайд баровардан дохил гардид, ки барои назорати ҳаракати аъзои ҳизб мусоидат менамуд.

Яке аз масъалаҳои ҷиддии дигаре, ки ба ҳайати таркибии аъзои ҳизб иртибот дошт, мушаххас набудани теъдоди шахсони ба муҳочират рафта ва нафароне мебошанд, ки дар рӯйхати аъзои ҳизб ҳастанду дар амал бо он ҳамкорӣ надоранд. Дар натиҷаи таҳлили ҳамаҷониба маълум гардид, ки дар вилояти Суғд 8120 нафар ва вилояти Ҳатлон 5010 нафар аз сафи ҳизб ҳориҷ карда шудаанд. Тибқи ҳисобҳо, қариб 10 ҳазор нафар дар муҳочирати меҳнатӣ буданд. Вазифаи муҳими ташкилотҳои ибтидой ноҳиявӣ аз он иборат аст, ки бо муҳочирони корӣ робитаи доимӣ дошта бошанд. Аз ин рӯ, ҳамон сол тасмим гирифта шуд, ки дар ояндаи наздик сарпарат-ҳамоҳангози ҳизбро дар Федератсияи Россия таъсис дода ва бо ҳамватанони худ дар ҳориҷи кишвар робитаи доимӣ барқарор намоем. Бо онҳо бояд мунтазам кор барем, зоро муҳочирони меҳнатӣ низ интихобкунандагони мо ба ҳисоб мераванд².

Вобаста ба ин Дастигоҳи Кумитаи икроияи марказии ҲХДТ бо Сафорати Тоҷикистон дар Россия ва намояндагиҳои Ҳадамоти шуғли аҳолӣ, ки муқими вилоятҳои Федератсияи Россия мебошанд, алоқаи қавӣ барпо намуда, бо ин мақсад дар Дастигоҳи ҳизб тибқи супориш барои панҷ сол нақша-чорабинӣ таҳия намуданд.

Бо истифода аз шабакаи умумиҷаҳонии Интернет кумитаҳои икроияи вилоятӣ ва шаҳру ноҳиявӣ аз соли 2011 имконият пайдо намуданд, ки ташкилотҳо саривақт аз рӯйдодҳои ҳизбӣ боҳабар шаванд. Ҳамчунин, аъзои ҳизб нисбат ба маводи интишоршудаи ВАО вокуниши саривақтӣ нишон диханд¹.

Соли 2011 яке аз масъалаҳои дигаре ки барои ҲХДТ муҳим ҳисобида мешуд, ин таъсиси ташкилотҳои ибтидой дар маҳаллаҳо ва гузару кӯчаҳо ба ҳисоб мерафт. Бо ин мақсад шиорҳои “Хона ба хона”,

² Эмомалий Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе, 2014.-С.101.

¹ Минбари ҳалқ 14 ноября соли 2011.-С.3.

“Куча ба куча” ва “ Махалла ба маҳалла” ба хукми анъана даромада буданд.

Ҳалли масоили занон яке аз ҳадафҳои асосии барномавии ҲХДТ ба ҳисоб меравад. Тадбирҳои дар ин бобат барои ташаккули ҷаҳонбинӣ, маърифати ҳуқуқӣ, ҳимояи манфиатҳои занон, воридшавии онҳо ба раванди муносибатҳои нави ҷомеа ва роҳандозии ташаббусҳои созандай зонон равона гардидааст. Ташкилотҳои ҳизбӣ барои тадбики ҳамаҷонибаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ташабbus зоҳир намуда, дар сафи пеш ин амали пурмасъулият қарор гирифтанд. Яке аз талаботи қонуни мазкур аз он иборат аст, ки дар танзими масъалаҳои вобаста ба таълиму тарбияи фарзанд дар қатори мақомоти давлатӣ ҳамчунин иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла ҳизбҳои сиёсӣ масъулият дорад².

Риояи ҳатмии муқаррароти Қонун «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо» аз ҷумлаи масъалаҳое мебошад, ки таваҷҷуҳи ҷиддӣ ва доимии комиҷроияҳо, фаъолон ва ҳар як узви ҳизбро тақозо намудааст. Агар ба таърихи ҳаракатҳои ҷавонон дар қишиғармон назар афканем, пас мебинем, ки солҳои аввали соҳибистиклолӣ ташкилоту созмонҳои ҷавонон аксаран бе ягон дастгирӣ фаъолият доштанд. Маълум аст, ки имрӯзҳо фаъолияти ҷавонон дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ назаррас аст. Аз сӯи дигар, саҳмгузории ҷавонон ба дараҷаи тасаввурот ва дарку фаҳмиши онҳо оид ба масоили гуногуни ҳаёти низ вобастагӣ дорад. Бо мақсади боз ҳам муттаҳид намудани ҷавонон, истифодаи неруи зеҳнӣ ва созандагии насли наврас ва бо ин васила, афзун гардонидани шумораи электорати ҳизб ва зиёд кардани алоқамандону ҷонибдорони ҲХДТ дар асоси Қарори Маҷлиси Кумитаи иҷроияи марказӣ моҳи апрели соли 2011 Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон «Созандагони Ватан» ва «Мактаби сиёсатмадори ҷавон» таъсис дода шуд. Вазифаи ташкилоти

² Додхудоева Б. Иттиҳоди занони Тоҷикистон// Бобобекова М.Нақши зан дар раванди демократӣ.-Душанбе,1998.- С.49-50.

мазкур ҷалби ҷавонон ба сафи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон буда, дар як мудати кутоҳ аъзои он ба 80 ҳазор нафар расид ва дар татбиқи сиёсати Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон байни ҷавонони мамлакат ҷойгоҳи муносibi худро пайдо кард.¹

Мақсади асосии Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон «Созандагони Ватан» ин ба вучуд овардани шароити иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ ва инкишофи ҳамаҷонибаи ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон, баланд бардоштани сатҳи донишҳои ақлонӣ, зеҳнӣ ва ҷисмонӣ ва боз ҳам беҳбуд баҳшидани вазъи иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ, ҳуқуқӣ, экологӣ маҳсуб меёфт. Баҳри ҷалб намудани донишҷӯёне, ки тибқи Қвотаи президентӣ дар макотиби олии мамлакат таҳсил меқунанд, дар назди ташкилоти «Созандагони Ватан» Маҳфили таълимӣ-бозомузии «Неруи созанд» таъсис дода шуд. Имрӯз намояндагиҳои Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон «Созандагони Ватан» дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишварамон ташкил шуда, дар доираи имкониятҳои мавҷуда ва дастгирии кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ фаъолият намуда истодаанд.¹

Ҷавонони синнашон то 30-сола 70 дарсади аҳолии ҷомеаи Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. Ҷавонон такягоҳи боэътиномиди давлату миллатанд, ки ин ба ҳеч кас пушида нест ва дар Барномаи ҳизб низ ҳадафҳои мо дар робита ба дастгирии ҷавонон ҳамаҷониба инъикос ёфта аст. Аз ин рӯ, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз замони дар фазои сиёсии мамлакат зухур карданаш ба ин табақаи пешқадам ва бунёдкори ҷомеа эътибори ҷиддӣ медиҳад. Ба хотири боло бурдани сатҳи маърифати ҷавонон, тарбияи кадрҳои баландиҳтисос аз ҳисоби духтарони минтақаҳои дурдаст тибқи қвотаи президентӣ аз соли 1997 то ҳоло беш аз 10 ҳазор нафар духтарону писарон барои таҳсил ба мактабҳои олий фаро гирифта шудаанд.²

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанд. – Душанбе, 2014.-С. 187.

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанд. – Душанбе, 2014. С.- 98

² Ҳизбҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе, 2006, С.-- 251

Соли 2011 ба муносибати таҷлили ҷашни таърихии 20-умин солгарди Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қумитаҳои иҷроия ва ташкилотҳои ибтидоии ҲХДТ фаъолияти пурсамарро ба роҳ монда дар ҷараёни омодагӣ ба ҷашни мазкур корҳои зиёдро ба субут расониданд. Аз ҷумла, беш аз се ҳазор ҷамъомаду маҷlisҳои тантанавӣ гузарониданд. Дар ин давра тавассути тарғибу ташвиқ тавонистанд, ки мардумро ба корҳои созандаву бунёдкорона ҷалб намоянд.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва тамоми қонунҳои амалкунандай кишвар баҳри зиндагии арзанда ва ҳаёти осоиштаи шаҳрвандон шароити муносибу мусоидро фароҳам овардаанд.

Тамоми дастовардҳое, ки то ба имрӯз дар замони истиқлол ба даст омадааст, аз файзу баракати ваҳдати миллӣ ва сулҳу суботи кишвар аст. Дастовардҳои сиёсии солҳои охири Тоҷикистон, ки дар маҷмуъ аз ваҳдати миллӣ ва муҳити солими сиёсӣ иборат мебошад, ҳамчун омили асосии ризояти ҷомеа ва нишонаи маърифату фарҳангӣ баланди сиёсии мардуми кишвар арзёбӣ мегардад. Ислоҳоти демократӣ дар кишвар фарогир шуда, дигаргунсозиҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, соҳтмони пулу нақбу роҳҳо, эҳё гаштани соҳаҳои саноат, энергетика, металлургияи ранга ва бунёди дигар иншооти ҳаётан муҳим шароити муносиби зиндагиро барои сокинони мамлакат ва пешрафту ободии диёрамон фароҳам сохтааст.

Масъалаи илму маъориф ва арҷузории забони давлатӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, аз ҳуд кардани технологияи компютерӣ ва ихтисосу ҳунарҳои замонавӣ низ зери таваҷҷӯҳи бевоситай Раиси ҲХДТ, Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Воқеан, истиқолият ҳамон вақт маъно ва моҳияти воқеӣ пайдо мекунанд, ки ҳар як узви ҳизб ба қадри он расад ва ин неъмати бебаҳо ва муқаддасро ҳамчун дастоварди бузурги таърихӣ ҳифз намояд. Ватанро дӯст доштан, аз он ифтихор кардан, барои ҳимояи он омода будан, ба қадри осудагиву ваҳдат ва истиқолият расидан, аз ҷумлаи арзишҳое мебошад, ки

туфайли тарбияи ҷавонон дар заманаи онҳо мо давлати воқеан муқтадиру тавоноро бунёд карда метавонем.

Мавқei геополитикии Тоҷикистон низ ба мо маълум аст, яъне Тоҷикистон аз нигоҳи геополитикӣ кишварест, ки дар қалби Осиёи Марказӣ ҷойгир шудааст ва дар марзи азимтарин тамаддунҳои дунё қарор дорад. Дар замони муосир ҳар як кишвари абарқудрат сайъ хоҳад кард, то манфиатҳои сиёсӣ ва арзишҳои идеологии худро дар давлати навбунёди мо пайгирӣ намояд. Ҳол он ки аз ҷониби Роҳбаријати мамлакат ягона роҳи татбиқи идеяҳои низоми давлатдорӣ, яъне бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб гардидааст.¹

Вобаста аз Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ барои солҳои 2010-2012 тавсеаи ислоҳоти идораи давлатӣ, таҳқими иқтидори содиротии мамлакат, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, рушди бозори меҳнат, инкишофи бахши хусусӣ, ҷалби сармоя ҳамчун самтҳои афзалиятноки таъмини рушд муайян шудаанд.

Соли 2010 бунёду барқарорсозии Неругоҳи барқи обии «Роғун», «Сангтӯда-2» Маркази дуюми барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе, неругоҳҳои хурду миёна дар дарёҳои Вахш ва Зарафшон, ҳати интиқоли барқи Тоҷикистон-Афғонистон, таҷдиди силсиланеругоҳҳои дарёҳои Варзоб ва Вахш, аз ҷумла Неругоҳи барқии обии “Норак”, соҳтмон ва азnavsозии роҳҳои мошингарди Душанбе-Чанак, Душанбе-Қӯлоб-Қалъаи Хумб-Хоруғ-Қулма, Душанбе-Саритош, Қӯргонтеппа-Дӯстӣ, нақбҳои мошингузари “Истиқлол”, “Озодӣ”, Шаҳристон, «Чормағзак», роҳи оҳани Душанбе-Қӯргонтеппа идома ёфтанд².

Дар асоси Барномаи дарозмуҳлати бунёди силсилаи неругоҳҳои хурди барқӣ дар давраи солҳои 2009-2020-ум ҷиҳати соҳта ва ба истифода додани неругоҳҳои хурд дар нохияҳои дурдасти кӯҳистон амалий гардида, барои роҳӣ аз бунбости коммуникатсионӣ-соҳтмони

¹ Зокиров Г. Н. Геополитика.-Душанбе, 2009.-С.194.

² Шарифзода Абдуфаттоҳ, Қосимӣ Заробиддин .7 соли Эмомалий Раҳмон.-Душанбе, 2013.-С.12.

нақбу пулҳо, роҳоҳои мошингарду оҳан, инфраструктураи нақлиёти ҳавоӣ ва алоқа тадбирҳои муассир амалӣ гардонда шуданд.

Соҳаи маориф, ки яке аз соҳаҳои бунёдии ҷомеа ба ҳисоб меравад, соли 2010 ба ин соҳа 1 миллиарду 70 миллион сомонӣ ҷудо гардид. Сохтмону азнавсозии 218 мактаб анҷом ёфт, 40 ҳазор ҷойи нишаст ба истифода дода шуд. Ҳамзамон, ҷиҳати рушди минбаъдаи соҳаи маориф ва баланд бардоштани сатҳи тафаккури техникиву технологӣ дар ҷомеа соли 2010 «Соли маориф ва фарҳанги техникӣ» эълон гардид. Бояд зикр намуд ки соли 2010 аз ҳисоби сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар мамлакат зиёда аз 200 мактаб барои 40 000 ҷойи нишаст соҳта ба истифода дода шуд.¹

Барои соҳаҳои иҷтимоӣ ва таъминоти нафақа бошад, 3,2 миллиард сомонӣ, ҷиҳати ҳифзи иҷтимоии бошандагони хона-интернатҳои маъюбону ятимон ва пиронсолони бесаробонмонда дар буҷети давлатӣ маблағи 13 миллион сомонӣ пешбинӣ гардид. Дар ин радиф, бо мақсади тақвияти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз 1-уми октябри соли 2010 нафақа, музди меҳнати кормандони соҳаҳои буҷетӣ зиёд гардида, сатҳи камбизоатӣ дар Тоҷикистон аз 72,0 дарсади соли 2003 то ба 45,0 дарсад дар соли 2010 расид².

Баҳри баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ҳаҷми миёнаи маош аз соли 1997 то соли 2011 тақрибан 70 баробар ва андозаи миёнаи нафақа 85 баробар афзоиш ёфтанд, дар натиҷаи ислоҳоти соҳаҳои иқтисодиву молиявӣ музди меҳнати кормандони соҳаҳои иҷтимоӣ дар солҳои 2002-2004 90 фоиз, 2005-2007 дувуним баробар, 2008-2010 ду баробар, соли 2009 30 фоиз ва дар соли 2011 қарib ду баробар зиёд гардид. Маблағгузории соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия 1,4 миллард сомониро ташкил дода, татбиқи 3 поиҳаи нав -сохтмони роҳҳои мошингарди Қӯлоб- Қалъаи Ҳумб, Шоҳон-Зигар ва таҷдиди роҳи мошингарди Душанбе- Турсунзода ба маблағи умумии зиёда аз 4,5

¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адібони тоҷик дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2016.-С.59

² Минбари халқ.-Душанбе, 10 декабря соли 2010.-С.2.

миллиард сомонӣ оғоз гардид. Дар соли 2011 аз ҷониби соҳибкорон қариб 100 инишоти иқтисодиву иҷтимоӣ бунёд гардид, аз ҷумла 100 корхонаи саноатӣ мавриди истифода қарор гирифт, ки дар онҳо зиёда аз 12 ҳазор ҷойи нави корӣ ташкил дода шуд.¹

Соли 2012 соли таҷлили санаҳои бузурги тақдирсози давлати Тоҷикистон-15-солагии Рӯзи ваҳдати миллӣ ва 20-умин солгарди Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Дар ин сол дар мамлакат корҳои бунёдкориву созандагӣ бо суръат идома ёфта, ҳаҷми сармоягузории дохилӣ дар ин самт танҳо аз ҳисоби буҷети давлатӣ аз 231 миллион сомонии соли 2006 ба 2,3 миллиард сомонӣ дар соли 2013 расонида шуд, ки афзоиши он 10 баробарро ташкил менамуд.

Доир ба раҳоӣ ёфтани кишвар аз бунбасти коммуникатсионӣ ва баромадан ба бандарҳои обии ҷаҳонӣ натиҷаҳои зиёде ба ҷашм мерасад. 23 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии қариб 3,2 миллиард сомонӣ амалӣ карда шуд, дар натиҷа, 1650 километр роҳҳои мошингард таҷдиду бунёд гардида, 109 пул ва 27 километр нақб соҳта, мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. Ҳоло дар соҳаи нақлиёт 11 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 5,5 миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст².

Барои миллати тоҷик соли 2012 ҳамчун соли таъриҳӣ, соли пур аз ҳодисаҳои фараҳбахши сиёсию фарҳангӣ, соли рушди созандагию бунёдкорӣ, 15-солагии имзои Созишномаи истиқори сулҳ ва ризояти миллӣ ва 20-солагии Иҷлосияи таърихии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон буд. Воқеан соли 2012 барои ҳар як фарди кишвари азизамон аз солҳои хотирмон ба шумор рафта, дар саҳифаҳои таърихи давлатдории навини тоҷикон ҳамчун падидаҳои нотакрор сабт ҳоҳад гашт. Дар як сатҳи бошукуҳ ҷаҳон гирифтани 15-солагии Ваҳдати миллӣ 20-солагии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон,

¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адабони тоҷик дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2016.-С.88.

² Шарифзода Абдуфаттоҳ, Қосимӣ Заробиддин. Бунёдкор.-Душанбе, 2013.-С.23.

ифтитоҳи нақби Шаҳристон ва дигар чорабиниву падидаҳои дохилӣ ваҳдати миллиамонро мукаммалтар гардонид. Соли 2012 дар ҳама соҳаҳои хочагии ҳалқи мамлакат пешравиҳо ба назар расида, дар соҳаҳои кишоварзӣ, саноат, савдо, фарҳанг, илм, маориф, тандурустӣ, дастовардҳои арзанда ба миён омаданд, ки дар маҷмӯъ, иқтисодиёту иҷтимоиёти мамлакат боз ҳам хубтар ва сатҳи зиндагии мардум беҳтар гардид.

Фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон соли 2012 дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ”, Оиннома ва барномаи ҳизб ба роҳ монда шуда, ҷиҳати амалишавии қарорҳои Анҷумани X, маҷлиси Кумитаи иҷроияи марказӣ ва Раёсати он, дастуру супоришҳои Раиси ҳизб корҳои муайянро анҷом дод.

Дар асоси талаботи Оинномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз моҳи апрел то моҳи июли соли 2012 дар тамоми Кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ конфренсияҳои ҳисботӣ-интихоботӣ гузаронида шуданд. Ҳамин тарик, дар 3790 ташкилоти ибтидой маҷлисҳои умумӣ ва дар 72 Кумитаи иҷроия конфренсияҳои ҳисботӣ-интихоботӣ баргузор гардид, ки дар онҳо зиёда аз 12 ҳазору 895 нафар вакilon, намояндағони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва васоити ахбори омма иштирок доштанд. Баргузор шудани конфренсияҳои ҳисботӣ ва интихоб шудани ҳайати нави кумитаҳои иҷроия дар маҷмуъ, барои вусъат бахшидани корҳои дохириҳизбӣ, таҳқими мавқеи ҳизб дар ҷомеа, баланд шудани ҳисси маъулиятшиносии аъзои ҳизб, риояи интизоми дохили ҳизбӣ ва ба вусъати фаъолияти пурсамар такони тоза бахшид¹.

Дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар низ соли 2013 тағйироти ҷиддӣ гузаронида шуд. Дар ин комёбихо саҳми аъзои XXДТ, ки ҳар кадоме вазифаю масъулияти давлатӣ ва ҷамъиятиро ба зимма доранд, назаррас мебошад. Онҳо дар баробари пеш бурдани корҳои

¹ Ҷумҳурият. 29 ноябрь соли 2012.-С.2-3.

дохилиҳизбӣ ва таблиғотио ташвиқотӣ ҳамзамон, дар татбиқи барномаҳои ҳизб низ мусоидат намуданд. Барои кормандони ташкилотҳои ҳизбӣ соли 2012 “Оид ба тақвият баҳшидани фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ дар минтаҷаҳо ва баланд бардоштани дониши сиёсии раисони қумитаҳои иҷроия” курси бозомӯзӣ гузаронида шуд.

4-уми октябри соли 2013 таҳти раёсати муовини аввали Раиси ҲХДТ Сафар Сафаров Анҷумани XI Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо шукуҳу таҷаллии идона доир гардид. Дар анҷуман дастовардҳои 7 соли охирӣ мамлакат намоиш дода шуд, бори дигар аён гардид, ки аксари самтҳои асосии Барномаи пешазинтиҳоботии Сарвари давлат дар амал татбиқ гардидаанд, ки он мардуми кишварро барои саҳмгузорӣ дар пешрафту шукуфоии ватани азизамон раҳнамун месозад. Вакилони ҳизб дар анҷумани мазкур яқдилона номзадии Раиси ҳизбро ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ намуданд.

Интиҳоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 –уми ноябри соли 2013 баргузор гардид. Барои гузаронидани интиҳобот 68 ҳавзаи интиҳоботӣ ва 3219 ҳавзаи интиҳоботӣ аз чумла дар 27 давлати ҷаҳон 61 ҳавзаи интиҳоботӣ аз ин шумора 24 участкаи интиҳоботӣ дар Федератсияи Россия ташкил гардида буд. Аз шумораи умумии 4 млну 201 ҳазору 156 нафар шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба руйхати интиҳобкунандагон дохил гардиданд, 3787703 нафар дар овоздиҳӣ иштирок намуданд, ки ин 90.1 фоизи шумораи умумии интиҳобкунандагони кишварро ташкил дод. Эмомалӣ Раҳмон-номзад аз ҲХДТ Президенти амалкунанда аз Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ва Федератсияи иттифоқҳои қасабаи мустақили Тоҷикистон аз байни 6 номзад, бо ишғол намудани 3 млн 157253 овози интиҳобкунандагон, ки баробари 84.23% миқдори умумии раъийи мардум мебошад, ғолиб омад.¹

¹ Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Интиҳобот-2014: хулосаҳо ва пешниҳодҳо.-Душанбе, 2014.

Вобаста ба ҳамин фаъолият бо 18 нафар роҳбарону намояндағони ҷамъиятҳои тоҷикони шаҳру вилоятҳои Федератсияи Россия оид ба масъалаҳои ваҳдату ягонагии Тоҷикистон, ифтихори миллию ватандӯстӣ муттаҳид шудану ба ҳам омадани кулли муҳочирон дар як ташкилоти саросарӣ ва умумӣ, сармоягузории муҳочирони соҳибкор ба иқтисоди Тоҷикистон ва гайра сухбату воҳуриҳо баргузор гардиданд. Тадбирҳои мазкур барои ба раванди ба аъзогӣ қабул намудани шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар муҳочирати меҳнатӣ дар Федератсияи Россия қарор доранд, мусоидат намуд².

Тибқи қонунгузориҳои Тоҷикистон ва кишварҳои қабулкунандай муҳочирон қарор дода шуд, ки муҳочирон метавонанд ба Тоҷикистон омада узвияти ҲХДТ-ро бипазиранд. Ҳамин тарик, дар ҷараёни сафари гурӯҳҳои корӣ қариб 200 нафар муҳочирон ба аъзогии ҲХДТ қабул карда шуд. Баъд аз воҳурию сухбатҳои роҳбарияти ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон барои муҳочирони меҳнатӣ дар назди Кумитаи иҷроияи ноҳияи Сино ташкилоти ибтидоии “Мадад” таъсис дода шуд. Дар назди Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ ва Шоҳмансур низ ташкилотҳои ибтидой таъсис дода шуданд³.

Таҳқим бахшидани робитаҳо бо муҳочирони кории тоҷик, ки як қисми онҳо аъзои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳастанд, аз масъалаҳои муҳими кори ҳизбӣ маҳсуб меёбад.

Тибқи нақшай кории Дастгоҳи КИМ ҲХДТ бо даъвати ҷамъиятҳо (диаспораҳо)-и тоҷикони муқимии Россия 12 гурӯҳи корию таблиғотии ҲХДТ аз Дастгоҳи КИМ ҲХДТ Кумитаҳои иҷроияи вилоятҳои Ҳатлону Суғд, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳои Ҳучанду Панҷакент, Айниу Спитамен, ноҳияҳои Шоҳмансур, Исмоили Сомонӣ ва Синои пойтаҳт ба шаҳрҳои гуногуни Россия чун Москваю Санкт-Петербург, Краснодару Красноярск, Новосибирску Челябинск, Қазону Уфа, Екатерингбургу Қазон, Самараю Волгоград ва гайра сафар карда, муҳочирони корӣ ва

² Мароми пойтаҳт. Душанбе. 14 октябри соли 2013.-С.2.

³ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе, 2014. С.111.

денишчӯёни точик вохурию мулокотҳо гузаронданд. Аз рафти сухбату вохуриҳо бо муҳочирон маълум гардид, ки аксарияти онҳо дар ҷараёни таҳаввулотҳо тағйиротҳо ва пешрафтҳои ҷумҳурӣ қарор дошта, аз сиёсати созандай давлату ҳукумати ҷумҳурӣ ҷонибдорӣ менамоянд¹.

Ҳамчунин, бояд қайд кард, ки қормандони масъули ҳизбӣ дар ҷараёни сафарҳои худ ба Федератсияи Россия бо ҳазорон нафар муҳочирон вохуриҳо доир намуда, аз мушкилоташон пурсон шуданд. Ҳамаи арзу ҳоҳиши муҳочирони кории точик дар шакли гузоришҳои алоҳида дар мақомоти ҳизб ва Ҳукумати Ҷумҳурӣ мавриди барасӣ қарор дода шуд.

Ба хотири ҷалби бештари мардум ба фаъолияти густурда ва таблиғу ташвиқи ғояҳои созандай ҳизб ташкилотҳои ҳизбӣ бо иқдому ташаббусҳои наҷиб баромад карданд. Дар шаҳри Кӯлоб бо иштироки роҳбарияти ҲХДТ чорабинии ҳайриявӣ гузаронида шуд, ки дар он ҳазорон нафар иштирок карданд. Дар вилояти Ҳатлон баҳри пурсамар гардондани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо номи «Фарҳанги сиёсӣ» ташкилоти ҷамъияти созмон дода шуд. Дар вилояти Суғд Қумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо «Рӯзҳои ҳизб»-ро гузарониданд².

Тобистони соли 2012 ва баҳори соли 2014 ҳодисаҳое, ки дар шаҳри Ҳоруғ ба амал омаданд, фаъолони ҲХДТ-ро бетараф нағузошт. Қормандони масъули ташкилотҳои ҳизбӣ аз тариқи матбуот ин ҳодисаҳоро маҳкум намуда, ба руйдоди сиёсию иҷтимоӣ сари вақт баҳои воқеӣ доданд. Дар асоси дастуру супоришиҳои роҳбарияти ҳизб дар Қумитаҳои иҷроияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳои Ҳатлону Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ корҳои назарасе ба иҷро расид¹.

¹ Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқлолият.-Душанбе, 2011.-С.46.

² Минбари ҳалқ. Душанбе, 20 декабря соли 2013.-С.3.

¹ Ходжасандова Н.Х.Участие женщин ГБАО в общественно-политической, культурной и экономической жизни Республики Таджикистан (1991-2008гг.).-Душанбе,2008.-С. 38.

Бо пешниҳод намудани номзадҳои арзанда, соҳибмаърифату ташаббускор ва обрӯманд ҲҲДТ дар интихоботи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раъи бештари мардумро ба даст овард, зеро ҲҲДТ дар татбиқи нақшаю барномаҳои хеш ба аъзои фаъолу кордон ва ташаббускораш такя меқунад. Аз неруи зеҳнӣ ва маҳорату истеъоди чонибдорони зиёдаш истифода мебарад.

Бо ташабbusи Дастгоҳи КИМ ҲҲДТ ва Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони «Созандагони Ватан» дар марказҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат иқдоми «Президенти ман!» гузаронда шуд. Дар ин ҷорабинии таблиғотӣ беш аз 100 ҳазор нафар ҷавонон бо шиору мусаввараҳо ва аксу шиорҳои номзад ба мансаби президентӣ аз ҲҲДТ иштирок карданд. Дар ин тадбiri муҳимми оммавӣ ва сиёсию фарҳангӣ инҷунин шахсони боэътиҳод, номзад ба мансаби президентӣ, аъзои ситодҳои пешазинтихоботии номзад, адибону санъаткорон ва сиёсатшиносону дигар таблиғотчиён ҷалб карда шуданд. Мардум ба ояндаи ободу осудai худ эътиҳоди комил доштанашонро иброз медоштанд. Онҳо бо ифтихор мегуфтанд, ки бо кӯшишҳои пайгиранаи роҳбарияти феълии Ҳукумат Тоҷикистони азиз ободу зебо гашта, сатҳи иқтисодиёт баланд ва Маҷмӯи маҳсулоти Дохилий (ММД) сол то сол афзоиш ёфта истодааст².

Нақши Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон низ дар ин пешрафту комёбихо арзанда аст. Аъзои ҲҲДТ ҳамеша дар сафи пеши муборизони таҳқими сулҳу субот ва тараққиёт қарор доранд, ки чунин мавқеи устувор обруи онро дар миёни мардум афзун мегардонад.

Самти дигари фаъолияти ташкилотҳои ҳизбӣ, ба мардум расондани нуқтаҳои Паёми солонаи Сарвари давлат ба Маҷлиси Олий мебошад. Аз ин хотир, ҳамаи ташкилотҳои ҲҲДТ вазифадор гардиданд, ки барои ба роҳ мондани омузишу таблиғи нуқтаҳои асосии Паёми

² Минбари ҳалқ. 3 ноябри соли 2014.-С.2-3.

Президент ба Маҷлиси Олӣ дар байни аҳолии гурӯҳҳои таблиғотии ҳизбиро сафарбар намоянд.

Вобаста ба ин ҳадаф ташкилотҳои ҳизбӣ фаъолияти худро дар се самт роҳандозӣ намуданд. Якум доир ба омодагӣ ва иштирок дар интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марказҳои вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҷорабиниҳои зиёди оммавӣ баргузор намуда, натиҷаҳои интихоботи пешин ҳамаҷониба таҳлил карда шуданд.

Саҳми ҳафтавори «Минбари ҳалқ» ҳамчун нашрияи марказии ҲХДТ дар ин самт хело назаррас буд. Вокунишҳо ба мақолаҳо ва афкору назариёти мухолифон хонданиӣ ва нишонрас буданд. Зимнан, дар сомонаҳои интернетӣ ва матбуоти ҳусусӣ дар бораи воқеяти Тоҷикистон, равандҳои сиёсию иҷтимоии мамлакатамон баъзан ҳабару мусоҳибаҳое ба нашр мерасад, ки асоси воқеӣ надоштанд, ҳақиқатро таҳриф мекарданд ва ҳадди ақал, муғризона буданд.

Ҳамчунин, бояд қайд намуд, ки сомонаи ҲХДТ «Tribun.tj» низ баъди навсозӣ пурра фаъол гардид. Дар ин муддат сомонаи интернетии Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар вилоятҳои Ҳатлону Суғд ва шаҳри Душанбе ташкил гардида, баҳри таблиғу ташвиқи комёбиҳои мамлакат ва расонидани мақсаду маросими созандаву бунёдкоронаи ҲХДТ ба мардум ҳаҷми зиёди корҳоро анҷом доданд¹.

Кор бо муҳочирони меҳнатӣ яке аз масъалаҳои муҳими фаъолияти ҲХДТ мебошад. Дастроҳи КИМ ҲХДТ, соҳторҳои вилоятиу шаҳрӣ ва ноҳиявии он бо мақсади роҳандозии ҳамкориҳо ва робита бо муҳочирони меҳнатӣ, баҳусус муҳочирони меҳнатие, ки аъзои ҲХДТ мебошанд, бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ, почтаҳои электронӣ ва муошират бо скайпҳо тадбирҳои мушаҳҳасро амалӣ гардониданд.

ҲХДТ баҳри самаранок амалӣ намудани ҳадафҳои барномавии ҳизб ва истиқболи 20-солагии қабули Конституцияи кишвар, 20-умин солгарди таъсисёбии ҲХДТ соҳторҳои ҳизбӣ мардумро ба таҳқими сулҳу

¹ Бойгонии чории ҲХДТ. Парвандай 9.-С.8.

ваҳдат ва бунёдкорӣ сафарбар намуда, зери шиори «Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол Ватани маҳбуби ҳар яки мост!» доир карда шудаанд.

Дар доираи таҷлили 21-солагии таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон Дастгоҳи КИМ ҲҲДТ соҳторҳои он ва Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон «Созандагони Ватан» силсилаи ҷорабиниҳоро аз қабили озмунҳо таҳти унвони «Артиши миллӣ-зодаи истиқлолият», «Ватанам ифтихори ман аст», «Хизмат дар сафи Қувваҳои Мусаллаҳ шараф аст», «Сарбоз аз нигоҳи наврасон», «Артиши миллӣ-шоҳсугуни пойдевори давлат», «Ҳомиёни Ватан», «Ҳимояи Ватан рисолати мо ҷавонон аст», «Ҳифзи Ватан- вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст» доир карданд².

Файр аз ин, ҲҲДТ мунтазам ба аёдати собиқадорони ҶБВ, иштирокчиёни фалокати Неругоҳи атомии Чернобил, иштирокчиёни ҷонги Афғонистон ва инчунин оилаҳое, ки фарзандонашон барои барқароркуни соҳти конститутсионӣ ҷон нисор кардаанд, пайваста иҷро менамояд.

Иқдоми дигаре, ки ҲҲДТ ҳамасола пайгирӣ менамояд, ин бо номи «Тоҷикистон-Ватани Наврӯз аст» мебошад. Бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз бо баргузории силсилаҷорабинии гуногуни Наврӯзӣ, аз қабили ташкили туйҳои дастаҷамъонаи фарзандони оилаҳои ниёзманд, гузаронидани мусобиқаҳои варзишӣ, ташкили намоиши ҳунарҳои дастӣ, озмунҳои муҳталиф байни ҷавонон аз ҷониби Кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ баргузор карда шудаанд. Ҷунин иқдом аз ҷониби Кумитаҳои иҷроияи ҳизбии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ сурат гирифта, дар маҷмуъ, ба зиёда аз 200 нафар собиқадорон қумакҳои моддӣ расонида шуд¹.

Ҳамаи ин ҷорабиниҳои бо мақсади баланд бардоштани рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ, тарғиби ташвиқи арзишҳои фарҳангии

² Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе, 2014.-С.114.

¹ Минбари ҳалқ. Душанбе, 28 марта соли 2014.-С.2.

миллӣ, фароҳамсозии шароит ва ҳалли мушкилоти табақаҳои осебпазири чомеа амалӣ карда шуданд.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон оид ба «Ҳолати ҷинояткорӣ дар байни наврасону ҷавонон ва роҳҳои пешгириӣ намудани он», «Ҷаҳонишавӣ ва таъсири он ба фарҳанг ва сиёсати миллӣ», «Тарзи ҳаёти солим ва оиласдории солим», «Ҷинояткорӣ дар байни наврасон ва ҷавонон» ҷорабинихоро доир намуд.

Бояд зикр намуд, ки ҳамарӯза сафи аъзои ҲҲДТ бо маром меафзояд, ки ин ҳам аз кору фаъолият, идеологияи ҳизбӣ ва боварии мардум ба ин ҳизб мебошад.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз рӯзи таъсисёбиаш ҳадафи асосиаш амалӣ намудани ормонҳои ҳалқи Тоҷикистон мебошад. Ин аст, ки ҲҲДТ манфиатҳои ватану миллатро ба мақоми аввал бароварда, дар байни мардум бо ин васила маҳбубияти хешро қасб намудааст. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳоло ба як ҳизби неруманде табдил ёфтааст, ки бо ин қувваи бузург метавонад дар ҳамаи соҳаҳо ба комёбихо ноил гардад ва миллати тоҷикро сарбаланду ҳушбахт созад.

Вазифаи ҳар як аъзои ҳизб аз он иборат аст, ки сухани мардумро шунавад ва масъалаҳои мавҷударо дар доираи имкониятҳои ҳизб ҳаллу фасл намояд. Ҳамаи ҷорабинихо, ки дар қишвар гузаронида мешавад, бояд ба хотири таҳқими минбаъдаи ваҳдати миллӣ ва суботи ҷамъиятию сиёсӣ мусоидат намоянд.

Имрӯз ташкилотҳои ҲҲДТ неруи бузурге барои татбиқи барномаҳо гаштаанд. Дар баробари ин, зарур аст, ки сохторҳои гуногуни ҳизбиро низ шахсони ботаҷриба ва содик сарварӣ намоянд. Инчунин, онҳо бояд ҳамеша аз равандҳои сиёсати дохирию ҳориҷии Тоҷикистон ва ҷаҳон боҳабар бошанд, моҳияти рӯйдоду ҳодисаҳоро дуруст дарк ва таҳлил карда тавонанд¹.

¹Шарифзода Абдуфаттоҳ, Қосимӣ Заробиддин. Фарҳундапай.-Душанбе, 2014.-С.33.

Рушди минбаъдаи институтҳои демократӣ, аз ҷумла гуногунандешии сиёсию мафкуравӣ, озодии эътиқод ва изҳори ақида, сухан, матбуот ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ яке аз вазифаҳои муҳими ҲХДТ мебошанд. Дар ҷомеаи демократӣ меъёри муайянкунандай ҳар гуна амалу рафтор қонун мебошад. ҲХДТ аз оғози фаъолияти худ ба масъалаи таъмини валоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд таваҷҷуҳӣ ҷиддӣ зоҳир мекунанд.

Яке аз падидаи номатлуби ҷомеа, ки ба ҳамаи қишрҳои ҷомеа таъсири манғии худро расонидааст ин-коррупсия мебошад. Коррупсия ба сифати ҷинояти вазнини аср ҳисобида шуда, омили боздошти инкишофи иҷтимоию иқтисодии ҷомеа мешавад. Мубориза ба зидди ин падида танҳо вазифаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ набуда, балки вазифаи тамоми ҷомеа, ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ аст. ҲХДТ низ бояд ба хотири пешгирий кардани ҷиноятҳои коррупсионӣ ва то ҳади ниҳоӣ коҳиш додани он саъю талоши доимӣ дошта бошад¹.

Барномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон роҳҳои дастёбӣ ба муҳимтарин ҳадафу вазифаҳоро дар бар гирифта, он вазифаи ҳар фардро дар рушди иқтисодиёт ва баҳшҳои дигари ҳаёти ҷамъиятӣ бо такя ба фарҳангу анъанаҳои мардуми тоҷик ва дигар миллатҳои сокини Тоҷикистон муайян менамояд².

Таъмини амнияти озуқавории кишвар, истиқлолияти энергетикӣ, раҳо намудани кишвар аз бунбости коммуникатсионӣ, рушди афзалиятноки саноат, ҳусусан саноати сабук, ҳӯрокворӣ ва корқарди маъданҳо, густариши фаъолияти сармоягузорӣ ва соҳибкории хурду миёна, такмил додани сиёсати буҷету андоз ва пулию қарзӣ, идомаи ислоҳоти идораи давлатӣ бо роҳи ташкили хизмати давлатии касбӣ, ташаккули сохтори куллан нави идораи иқтисодиёт, такмили тартиби ҷонибгузории кадрҳо дар асоси салоҳияти касбӣ, баланд бардоштани

¹ Барномаи пешазинтиҳоботии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон (Муҳимтарин самтҳои рушди мамлакат дар солҳои 2015-2020).-Душанбе, 2014.-С.12.

² Барномаи пешазинтиҳоботии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон (Муҳимтарин самтҳои рушди мамлакат дар солҳои 2015-2020).-Душанбе, 2014.-С.16.

самаранокӣ ва таъмини шаффофияти фаъолияти мақомоти давлатии марказӣ ва маҳаллӣ, пурзӯр намудани мубориза бар зидди коррупсия принципҳое мебошанд, ки дар барномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дарҷ гардидааст.

Пешрафти босуботи иқтисоди кишвар дар асоси санадҳои барномавӣ, пеш аз ҳама, Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2015, Стратегияи баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардуми Тоҷикистон барои солҳои 2013-2015 ва дигар барномаҳои соҳавию минтақавӣ таъмин гардид, ичрои саривақтӣ ва самараноки онҳо таҳти назорати доимӣ қарор дорад. Ҳизби мазкур саъю кушишҳои хешро ба он равона кардааст, ки ҳамаи вазифаҳои дар Стратегияи миллии рушд, Барномаи паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва дар Ҳадафҳои рушди ҳазорсола пешбинишуда амалӣ гардонида шаванд¹.

Ба даст овардани истиқолияти энергетикии мамлакат дар асоси нақшаю ҷорабинҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои ба даст овардани истиқолият бо ҷалби сармоягузории дохилию ҳориҷӣ як қатор лоиҳаи энергетикӣ амалӣ гардид ва айни замон, дар ин самт корҳои таҷдиду навсозӣ ва барқарорсозии иншоотҳои энергетикӣ бомуваффақият идома дорад.

Амнияти озуқаворӣ низ қисми таркибии амнияти иқтисоди миллӣ ба ҳисоб рафта, беҳтар намудани таъминоти аҳолӣ бо маводи ғизоӣ яке аз вазифаҳои муҳими иқтисодию иҷтимоӣ мебошад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми қӯшишҳоро ба ҳарҷ дода истодааст, ки амнияти озуқавории кишварро дар доираи ҳадафҳои асосии Стратегияи миллии рушд таъмин намояд².

Солҳои 2015-2017 яке аз давраҳои рушду инкишоф барои ҲХДТ маҳсуб мейбад. Муҳимтарин ҳадафҳои ҳизб дар ин давра ҳифз кардан ва таҳқим бахшидани давлатдории миллӣ ба ҳисоб мерафт. Масъалаи ҳифзи ин дастоварди бузург, яъне ҳимояи давлату давлатдории миллӣ ва

¹ Ҷумҳурият. 5 январи соли 2015.-С.3.

² Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адібони тоҷик дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2016.- С.123.

таҳқими аркону пояҳои он, хусусан, дар даврони ҷаҳонишавӣ, яъне рӯз аз рӯз мураккаб шудани вазъи геополитикии минтақа ва ҷаҳон, шиддат гирифтани рақобат ва бархурди манфиатҳои қишварҳои абарқудрат, таҳти таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ осебпазир гардидани истиқлолияти давлатҳои миллӣ аҳамияти торафт ҷиддии ҳаётӣ пайдо кардааст.

Аз ин лиҳоз, вазифаи ҷонӣ ва қарзи вичдонии ҳар аъзои ҳизб аст, ки ҳатто як лаҳза ҳам масъалаи ҳифзи давлату давлатдорӣ, таъмини амнияти қишвар ва нигоҳ доштани суботу оромии ҷомеаро фаромӯш насозад.

Ҳамаҷониба густариш баҳшидани ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллӣ, ҳисси ватандӯстиву ватандории мардум ва баланд бардоштани сатҳи маърифати сиёсиву ҳукуқии аҳолии қишвар, ба хусус наврасону ҷавонон ҳадафи дуюми Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Зоро ҳар аъзои ҳизб солҳои охир шоҳиди ҳодисаҳое гардиданд, ки баъзе доираҳои муайян тавассути расонаҳои иттилоотӣ ва бо истифодаи моҳирона аз ноогоҳиву бехабарии қисмате аз ҷомеа, маҳсусан, гурӯҳҳои алоҳидаи ҷавонон, авзои сиёсиву иҷтимоии як қатор қишварҳоро ноором ва давлатҳои ободро ба ҳаробазор табдил медиҳанд.

Мардум бояд моҳияти равандҳои сиёсии дохиливу ҳориҷӣ, мақсади нерӯҳои ғаразноки берунӣ ва ҳадафи нақшаву барномаҳои давлати ҳудро мустақилона дарк карда тавонанд. Ҷомеаи мо бояд донад, ки ҳадафи стратегии давлату Ҳукумати Тоҷикистон дар заминai таҳқими истиқлолияти давлатӣ баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум мебошад.

Дар атрофи ғояи «Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол-Ватани маҳбуби ҳамаи мо» муттаҳид намудани тамоми гурӯҳҳо ва қишрҳои ҷомеаи қишвар ҳадафи дигари ҳизби мазкур мебошад. Зоро маҳз ҳамин ғоя нуқтаи пайванд ва ҳалқаи ба ҳам оварандай тамоми мардуми қишвар, сарфи назар аз миллату забон, дину мазҳаб ва ақидаву мавқеи

сиёсӣ буда, феълан воситаи муассиртари ни ҳифзи Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол ҳамчун вазифаи меҳварӣ ва асосии мо ба шумор меравад.

Чуноне ки Раиси ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон таъкид намудаанд: “Ҳар яки мо вазифадорем, ки ба хотири тарбияи насли наврас ва ҷавонони имрӯза дар руҳияи ватандӯстиву сулҳҷӯйӣ ва ободкориву созандагӣ, инҷунин, барои наслҳои ояндаи ҳалқамон ба мерос гузоштани ин дастоварди муқаддасу нодир, фарҳанги сулҳро ҳамчун ҷузъи доимии фарҳанги зиндагии мардум густариш бахшем”¹.

Ҳадафи панҷум, фаъолияти тамоми сохтору мақомоти давлатӣ ва ҳар кадоми моро доир ба ҳалли масоили ҷавонон дар бар мегирад, ки ин ҷавҳар сиёсати «Рӯй овардан ба ҷавонон» мебошад. Баҳри ба ин ҳадаф расидан Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар зеҳну шуури насли наврас ва ҷавонони мамлакат ҳисси баланди миллӣ, эҳсоси худшиносиву ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамида, эҳтироми падару модар ва қалонсолон, сабру таҳаммул, омӯзиши илму дониш ва қасбу ҳунарҳои мусир, меҳнатдӯстӣ ва риояи волоияти қонунро доимо тарбия менамояд, то онҳо дар оянда ҳамчун фарзандони шоиста кору пайкори насли имрӯзаро идома бахшида, Ватани азизамонро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда тавонанд².

Раванди ҷаҳонишавӣ дар баробари паҳлуҳои мусбати худ имрӯз башариятро дар рӯ ба рӯи оmezishу барҳӯрди арзишҳо ва фарҳангҳои гуногун қарор додааст. Мо ҳамчун миллати қадима ва фарҳангӣ ҳаргиз мухолифи ҳамкориҳои фарҳангу тамаддунҳои гуногуни башарӣ неstem. Баръакс, мо ҷонибдори гуфтугӯи тамаддунҳо ва истифода аз сарватҳои илмӣ ва дастовардҳои фарҳангии ҳалқҳои Шарқу Farb ба хотири таҳқими низоми дунявии давлати худ мебошем. Маҳз бо назардошти чунин воқеяят фарҳангу арзишҳо ва ҳувияти миллии мо ба дастгирии ҳамаҷонибаи ҷомеа ва давлат ниёз доранд.

¹ Ҷумҳурият. 4 июня соли 2015.-С.2.

² Минбари ҳалқ. 21 января соли 2018.-С.4.

Барномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ки барои солҳои 2015-2020 қабул гардидааст, самтҳои афзалиятноки пешрафти кишварро муқаррар менамояд, гуфта мешавад, ки "Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон суботи сиёсӣ ва вахдати миллиро асоси пешравии чомеа шуморида, барои таҳқими вахдат ва ризоияти миллӣ, ташак्�кули фарҳанги вахдатгарои шаҳрвандон, густариши гояи миллии Тоҷикистони озоду соҳибистикӯл-Ватани маҳбуби ҳамаи мо" саъю талош менамояд". Соли сипаришуда (2017) ҳалқи шарифи кишвар, аз ҷумла Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон 20-умин солгарди ба имзо расидани Созишномаи умумии исгиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистонро таҷлил намуданд.¹

Нақши аҳзоби сиёсӣ, бахусус Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ки дар чомеа нуғузи хоса дорад, барои солимгардонии афкори мардум ва ба самти муайян сафарбар намудани онҳо аҳамияти аввалиндарача қасб меқунад. Дар ин росто ҳадафи аслии ҳизби мазкур ҷалби мардум ба корҳои созандагиу бунёдкорӣ, таҳқими сулҳу субот ва таъмини зиндагии шоистаи сокинони кишвар мебошад.

Дар давраи баъди Анҷумани XII Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҷорабиниҳои муҳими сатҳи давлатӣ ба монанди интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои маҳаллии вакilonи ҳалқ, раъйпурсии умуниҳалқӣ барои ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қабули як қатор санадҳои ҳуқуқӣ ва аз ҳама асосӣ ҷашни фарҳундаи 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо шукуҳу шаҳомати хосса истиқбол гирифта шуд, ки омили боз ҳам муттаҳид гаштани сокинони кишвар ва таҳқим бахшидани вахдати миллӣ гардиданд².

Аъзоёни Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар ҳамаи ин ҷорабиниҳо фаъолона иштирок намуда, ҷиҳати муташаккилона гузаштани онҳо саҳми арзандаи худро гузоштанд. Тадбирҳои мазкур аҳамияти қалони созандагиу бунёдкорӣ дошта, барои иттиҳоду

¹ Мароми пойтаҳт. 21 феврали соли 2018.-С.2.

² Минбари ҳалқ. 21 октябри соли 2016.-С.3.

якпорчагии мардум, таҳқими сулҳу вахдати миллӣ, баланд гардидани ифтихори миллӣ ва меҳандӯстию ватандорӣ мусоидат менамояд.

Бояд қайд кард, ки маҳз дар ҳамин давра ташкилотҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон фаъолияти баланди сиёсӣ нишон дода, аъзои ҳизб тавонистанд, ки оммаи васеи мардумро барои маърақаҳои сиёсӣ ҷалбу сафарбар намоянд.

Асри XXI асри пешрафту инкишофи технологияҳои нав ба ҳисоб меравад. Ҷавонони кишвар низ дар ин аср қушиши омузиш ва ҳамқадами замона буданро менамоянд. Аз ин рӯ, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон баҳри баланд бардоштани савияи дониши ҷавонон ҳамеша қушиш менамояд Насли ҷавонро бояд бо дастовардҳои навин шинос намуд, меъёрҳои демократии бунёди ҷомеаро амалӣ намуд.

Таваҷҷуҳ ва ғамхории падаронаи Президенти кишвар, Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ возеху равшан ба назар мерасид. Новобаста аз саҳтиҳо ва нокомихои пай дар пай пешомада Пешвои миллат ба баррасии масъалаҳои марбут ба ҷавонон ва сиёсати ҷавонон афзалият медод. Дар ин давра яке аз дастовардҳои арзишманд он ба ҳисоб меравад, ки новобаста аз вазъияти ногувор (ҷангӣ шаҳрвандӣ) мулоқоти нахустини расмии Роҳбари мамлакат-Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намоядагони ҷавонони ҷумҳурӣ дар 70-умин рӯзи сарварӣ -2-юми феврали соли 1993 баргузор мегардад. Ин нишони дар воқеъ ғамхор, пуштибон, дастгир ва парастор будани Сарвари кишварро нисбат ба ҷавонон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ инъикос менамояд¹.

Бо назардошти ташаккули мавқеи ҷавонон дар рушди ҷомеа ва вусъати ташаббускории онҳо дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон соли 2017-ро «Соли ҷавонон» эълон

¹ Ҷумҳурият. 29 майи соли 2016.-С.2-3.

намуданд. Таваҷҷух ва ғамхории падаронаи Президенти кишвар, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ возеху равшан ба назар мерасид².

Бо мақсади ҷалби насли ҷавон ба фаъолнокии сиёсӣ ва беҳтар гардонидани вазъи сиёсию иҷтимоӣ дар кишвар 17 марта соли 1994 дар доираи Анҷумани якуми ҷавонони Тоҷикистон мuloқоти аввалини расмии Сарвари мамлакат (он вақт Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон), муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони ҷавонони кишвар баргузор гардида буд. Ин ҳамоиш дар шароите баргузор гардид, ки соҳторҳои идоракуни давлатӣ ташаккул меёфт ва мамлакат дар оғуши ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ қарор дошт, яъне кулли ҷомеа, баҳусус ҷавонон дар фикри зинда мондан буданд. Вале новобаста аз ин, бо умеди роҳнамоии ҷавонон ба фардои нек ва равонасозии онҳо ба бунёди давлати аҷодӣ, дастёбӣ ба мустақилияти комил, ҳувияти миллӣ ва эҳёи арзишҳои миллӣ Сарвари мамлакат бо ҷавонон мuloқот намуд. Дар натиҷаи мuloқот таваҷҷуҳи ҷомеа ба ҷавонон хеле зиёд гардид, мувоғиқан ҳавасмандии ҷавонон барои бунёди давлати навин баланд гашта, ҳаракатҳои нахустини ҷамъиятии ҷавонон, маҳфилҳо ва гурӯҳҳои ҳудфаъол ташаккул меёбанд, ки ин давраи ташаккулёбии муносибатҳо барои ҷавонон давраи қадамҳои устувор дар роҳи бунёди таҳкурсии асосии сиёсати давлатии ҷавонон -низоми идоракуни соҳаи кор бо ҷавонон ба ҳисоб меравад, ки пешгузорандай он маҳз Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон (Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон) мебошад.¹

Барои ҳар як соҳа асоси фаъолияти ташкилии ҳуқуқиро қонунгузорӣ фароҳам меорад. Барои соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон асоси ҳуқуқии фаъолият ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон», ки соли 1992 дар шароити мураккаби

² Ҷумҳурият. 29 майи соли 2016.-С.3.

¹ Минбари ҳалқ. 11 январи соли 2017.-С.2.

идоракунӣ ва ноороми ҷомеа қабул гардида буд, ташкил медод. Маълум аст, ки дар ҷунин вазъияти номусоид таҳияи санади муносиб, ҳаматарафа таҳлилгардида ва фарогири маҷмӯи мушкилоти ҳаётӣ имконнозазир буд.

Яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ ва муҳими инъикоскунандай устувирии сиёсати давлатии ҷавонон ин таваҷҷуҳи маҳсус ва мумтози Раиси ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон ба насли ҷавон ва ин соҳаи ояндабаҳш ба ҳисоб меравад.

Баланд бардоштани савияи дониш ва малакаи корӣ, сатҳи донишшандӯзии ҷавонон ҳамасола афзоиш меёбад. Агар соли 1991 70 ҳазор нафар машгули таҳсил буданд, пас имрӯзҳо теъдодашон ба 200 ҳазор нафар расидааст. Яъне сатҳи донишшомӯзии ҷавонон се маротиба зиёд гардидааст, ки аз азми қавӣ ва тамоюли устувири маърифатии ҷавонон дарак медиҳад, ки дар ин самт саҳми Раиси ҲХДТ, Пешвои миллат баъроъ назаррас аст.¹

Мардуми шарафманди мамлакат барои ҳифзи суботу амният, ваҳдати миллӣ ва оромиву осудагии қишвар, ки бо талошу заҳматҳои сокинони ҷумҳурӣ ба миён омадаанд, дар ҳар маврид омодагии худро иброз менамоянд.

Ҷаҳони муосир дар баробари пешравиҳои назаррас ва дар доираи раванди ҷаҳонишавӣ проблемаҳоеро ба миён овардааст, ки инсониятро ба ташвиш овардааст. Таҳаввулоте, ки ҳоло дар ҷаҳони ислом, хусусан дар қишварҳои мусулмоннишин ба амал омада, доман паҳн карда истодаанд, боиси нигаронии ҷиддӣ мебошад. Гурӯҳҳои ифратӣ, террористӣ ва ғайриқонуни ба ном исломӣ бо мақсади ноил гаштан ба ҳадафҳои нопок ва ғаразҷӯёнаашон даст ба куштору горату террори мардуми осоишта зада, авзои сиёсию иҷтимоии қишварҳоро ноором мекунанд.

¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адібони тоҷик дар бораи Асосгузори Сулҳо ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2016. -С.68.

Мутаассифона як идда ҷавонони гумроҳшудаи кишвари мустақиман аз Тоҷикистон ё ки аз кишварҳои хориҷӣ ба ҷангҳои ба ном исломӣ шомил гардидаанд, ҳатто ба тариқи оилавӣ вориди кишварҳои ҷангзада мешаванд. Аксари онҳо бар ивази маблағи муайян ва орзуи соҳиби маблағҳои калон шудан ҳудро ба оташи ҷанг мезананд.

Бинобар ин, ташкилотҳои ҳизбиро лозим аст, ки ба раванду рӯйдодҳои муҳими сиёсиву иҷтимоӣ баҳои дуруст дода, барои пешгирии ҷавонон аз гароиш ба ҳизбу ҳаракатҳои мамнуъшуда ва узвият дар ниҳодҳои низомии давлати ба ном исломии Ироқу Шом минбаъд низ ҷораҳои мушаҳҳас ва муассирро амалий намоянд.

Чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, дар кишвар Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 таҳия ва қабул гардидааст, ки нуктаҳои асосии он инҳо мебошанд:

- дар навбати аввал таъмини истиқлолияти энергетика ва истифодаи самарабахши неруи барқ;
- дуюм, аз бунбости коммуникатсионӣ баромада, ба кишвари транзитӣ табдил ёфтани;
- сеюм, таъмин намудани амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба гизои хушсифат.¹

Дар ҳамин доира Барномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон роҳҳои дастёбӣ ба муҳимтарин ҳадафу вазифаҳоро дар бар гирифта, он вазифаи ҳар фардро дар рушди иқтисодиёт ва бахшҳои дигари ҳаёти ҷамъиятий бо такя ба фарҳангу анъанаҳои мардуми тоҷик ва дигар миллатҳои сокини Тоҷикистон муайян менамояд.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон чун ҳизбе, ки ҳақиқату адолатро маҳаки фаъолияташ қарор додааст, талош мекунад, ки дар заминаи дастёбӣ ба рушди устувори иқтисодии кишвар сатҳи камбизоатии мардумро минбаъд ҳам коҳиш дода, зиндагии тоҷикистониён боз ҳам беҳтару осудатар гардонида шавад.

¹ Минбари ҳалқ. 11 январи соли 2017.-С. 2.

Яке аз қисми таркибии Барномаҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро бахши иқтисодӣ ташкил медиҳад, ки дар он масъалаҳои тақвият бахшидани рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат ва боло бурдани сатҳи зиндагии аҳолӣ махсус таъкид гаштааст.

Дар Паёми Президенти кишвар ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки фарогири натиҷаҳои фаъолият ва самтҳои асосии корбарии минбаъдаи соҳаҳои муҳталифи хоҷагии ҳалқи кишвар аст, таъкид гардидааст, ки ҳадафи аслии мо расидан ба сатҳи шоистаи зиндагӣ ва шароити мусоиди иҷтимоӣ барои ҳар як фарди ҷомеа мебошад.¹

Бояд қайд намуд, ки бо саъю кушиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан Пешвои миллат, Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар давоми 20 соли охир музди миёнаи меҳнат 60 баробар ва андозаи миёнаи нафақа 85 баробар афзуд ва дар ниҳоят сатҳи камбизоатӣ се баробар паст гардид. Дар соҳаҳои саноат, энергетика, соҳтмон, алоқа, инфрасоҳтор, маорифу тандурустӣ ва бахшҳои дигари иҷтимоӣ зиёда аз ҳазор лоиҳаи сармоягузорӣ ба маблағи беш аз 48 миллиард сомонӣ ҷалб карда шуд. Дар давраи соҳибистиколӣ ба маблағи 11,4 миллиард сомонӣ зиёда аз 2 ҳазор километр роҳ ва беш аз 30 километр нақбҳои мошингузар соҳта ва мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд, ки дар натиҷаи ин мо аз бунбости коммуникатсионӣ баромадем.²

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар якчоягӣ бо Ҳукумати кишвар барои ба ҳадафи асосии давлату ҳукумат, яъне таъмини зиндагии арзандай сокинони кишвар расидан тамоми захираву имкониятҳоро сафарбар карда истодаанд.

Бо мақсади амалӣ намудани иқдому ҳадафҳои созанда Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо дигар ташкилотҳои ҷамъиятий, чун

¹ Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 20.01.2016.

² Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адібони тоҷик дар бораи Асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2016.-С.68.

Ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон "Пайванд", Шури ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминай нақшай муштарак чорабиниҳои пайваста хотирмон мегузаронанд.

Қумитаҳои икроияи ҳизб дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз доираи васеи тарғиботчиён, олимону сиёsatшиносон, аҳли фарҳанг араб, аъзои қумитаҳои икроия ба таври васеъ истифода мебаранд. Ташкилотҳои ибтидой "соатҳои сиёсӣ-ро ба маҳфили мубоҳисаҳои идеологӣ табдил медиҳанд, ки ин иқдом бахусус дар вилоятҳои Суғду Ҳатлон дар сатҳу сифати баланд ҷараён гирифта истодааст.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ки ба ҳайси сарпаристи маънавии Нерӯгоҳи барқи обии «Роғун» шинохта шудааст, дар соҳтмони ин иншооти бузурги аср саҳми муносиб дорад. Бастани маҷрои дарёи Ваҳшро, ки аз ҷониби Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон анҷом дода шуд, ба ҷараёни соҳтмон вусъати тоза бахшид. Дар ин рӯйдоди таъриҳӣ ҳазорон нафар одамон аз тамоми гушаю канори ҷумҳуриямон ширкат варзида, онро мушоҳида намуданд. Бо мақсади рӯхбаланд намудани кормандони иншооти бузурги аср - Нерӯгоҳи барқи обии "Роғун" Дастгоҳи Қумитаи икроияи марказии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон пайваста дар макони соҳтмон мулӯқоту воҳуриҳо, намоишу фурӯши маҳсулот ва барномаҳои фарҳангӣ баргузор менамояд.¹

Зимнан тазаккур бояд дод, ки мардуми кишвар сиёсати имрӯзai роҳбарияти давлату ҳукуматро ҷонибдорӣ намуда, ҳамеша аз он дастгирӣ ва пуштибонӣ менамоянд.

Пӯшида нест, ки фазои иттилоотӣ саҳнаи муҳими муборизаи сиёсӣ мебошад. Дар замони муосир аҳбору иттилооти муҳталиф ба афкори мардум таъсири ҷиддӣ мерасонад. Бар замми ин, садҳо васоити аҳбори

¹ Эмомалий Раҳмон-Пешвои миллат. Силсилаи мақолаҳои олимон, сиёсатмадорон ва адібони тоҷик дар бораи Асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат мухтарам Эмомалий Раҳмон.-Душанбе, 2016.-С.173.

электронӣ, шабакаҳои радио ва телевизионҳо дар ихтиёри шаҳрвандон қарор доранд.

Худи одамон интихоб мекунанд, ки чиро бинанду бихаранду шунаванд. Табиист, ки дар чунин ҳолат мазмуну муҳтавои нашрияҳо мақоми муҳим қасб мекунанд.

Таваҷҷӯҳ ба занону ҷавонон ва тарбияву сафарбар кардани онҳо ба корҳои давлативу ҷамъиятӣ яке аз самтҳои афзалиятноки кори Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон мебошад.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар давоми беш аз бист соли фаъолияташ аз имтиҳонҳои зиёде гузашта, обру ва манзалаташро дар миёни табақаҳои муҳталифи ҷомеа таҳқим бахшид. Ҳамин аст, ки дар маъракаҳои сиёсӣ пешсаф буда, дар сабқатҳои интихоботӣ пайваста ба пирӯзӣ мерасад.

Чуноне ки дар боло таъкид намудем, дар ҷомеаи демократӣ меъёри муайянкунандай доира ва ҳудуди ҳар гуна амалу рафтор қонун мебошад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз оғози фаъолияти худ ба масъалаи таъмини волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир мекунад, зоро эҳтиром ва риояи қонунҳои кишвар кафолат ва шарти аввалиндарачаи суботу оромӣ, рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва рӯзгори ободу осудаи ҳар як хонадон аст.

Эътимоди қавӣ дорем, ки Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо иқдомҳои созанда ва барномаҳои воқеии худ мардуми ҷумҳуриро барои ободию шукуфоии Тоҷикистони азиз-Ватани маҳбуби ҳамаи мо муттаҳиду сафарбар менамояд.

Яке аз масъалаҳои дигари муҳим дар ҳамин замина мусоидат намудан ба ташаккули институти ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҷонибдор аст, ки заминаҳои ҳуқуқии фаъолияти иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ боз ҳам қавитар гардонида шаванд.

Ташкилотҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон пайваста дар ҷараёни ҳаллу фасли мушкилоти мардум мебошанд. Бинобар ин, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро на ҳизби ҳоким ё ҳукмрон, балки

хизби мардумӣ ва хизматгори халқ гуфтан беҳтару хубтар аст. Зеро ки ҳизб мудом бо халқ ва дар хизмати халқ аст. Ин аст, ки имрӯзҳо бештари мардум меҳоҳанд, ки тақдири худро ба Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бипайванданд.

Рӯзи 5-уми январи соли 2017 таҳти раёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Маҷлиси васеи Кумитаи ичроияи марказии ҳизб барпо гардид, ки дар он аъзои Кумитаи ичроияи марказии ҳизб, аъзои Комиссияи марказии тафтишоти ҳизб, аъзои фраксияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар парламент, роҳбарони як қатор кумитаҳои ҳизбии минтақаҳо, комичроияҳои ибтидоии ҳизбӣ, вазорату идораҳо, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ва васоити аҳбори омма иштирок доштанд¹.

Раиси муаззами ҳизб зимни суханронӣ, аз чумла иброз доштанд, ки имрӯз барои ҳар як аъзои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон даврае фаро расидааст, ки фаъолияти ҳизб дар соли 2016 ҷиҳати амалӣ гардонидани ҳадафҳо ва барномаҳо натиҷагирӣ намоем ва барои соли 2017 нақшаҳоямонро муайян созем. Зеро таҳлилу натиҷагирӣ аз корҳои иҷрагардида ва дарёғти самтҳои мушаххаси фаъолияти минбаъда имкон медиҳад, ки кори ҳизб, баҳусус дар шароити имрӯзai кишвар, минтақа ва ҷаҳон дуруст ба роҳ монда шавад².

Қайд кардан бамаврид аст, ки аъзоёни Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар ҳамаи ҷорабиниҳои соли 2016 фаъолона иштирок намуданд. Бо воқеаҳои муҳими соли мазкур чун 25-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо пешниҳоди Президенти кишвар, ки аз ҷониби Маҷмааи умумии Созмони Миллали Муттаҳид қабул гардидани Даҳсолаи нави амалиёт «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» аъзоёни ҳизб фаъолона иштирок намуданд.

¹ Минбари халқ. 11 январи соли 2017, № 2 (1086)

² Минбари халқ. 11 январи соли 2017, № 2 (1086).

Ҳамин тавр, давраи номбурда барои ҲХДТ ва Тоҷикистони соҳибистиқлол низ як давраи мураккабу таърихӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин давра дар дунё таҳаввулоту дигаргуниҳои ҷиддӣ ба амал омаданд. Ҷаҳонро буҳрони амиқи иқтисодӣ ва сиёсию иҷтимоӣ фаро гирифт. Дар кишварҳои гуногуни олам воқеаҳое ба вуқӯъ пайвастанд, ки ба раванди табиии тараққиёти ҷомеа бетаъсир намемонданд. Бинобар ин, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба онҳо баҳои воқеӣ дода, дар заминаи онҳо фаъолияти минбаъдаи худро мушаххас роҳандозӣ намуд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун ҳизби пешбаранд, неруи созандаву муттаҳидсоз ва муҳофизи арзишҳои миллию фарҳангии Тоҷикистон дар ин давра саҳми худро дар ҳама гуна чорабиниҳои сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимою фарҳангӣ нишон дод, ки дар байни мардум маҳбубияти худро зиёд намуд. Чунин қӯшишу талоши пайвастаи ҳизб буд, ки дар ин давра шумораи аъзоёнаш ба беш 450 ҳазор нафар расид ва ҳамеша дар сафи пеши муборизони таҳқими сулҳу субот ва тараққиёти кишвар қарор дошт.

Дар давраи мазкур яке аз ҳадафҳои асосии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ин дар атрофи «Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол-Ватани маҳбуби ҳамаи мо» муттаҳид намудани ҳамаи гурӯҳҳо ва қиширҳои ҷомеаи кишвар ба ҳисоб мерафт. Маҳз ҳамин ғоя нуқтаи пайванд ва ҳалқаи ба ҳам оварандай тамоми мардуми кишвар, сарфи назар аз миллату забон, дину мазҳаб ва ақидаву мавқеи сиёсӣ гардид.

4.2. Фраксияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар парлумони кишвар

Бо ноором гардидани вазъи сиёсӣ дар мамлакати тозаистиқлоли мо ҳазорон сокинони ҷумҳурӣ дар гирдоби ин ҷанги бемаънӣ ва бародаркуш ғарқ шудаанд. Миллионҳо нафар гурезаю муҳочири иҷборӣ

гаштаанд. Шохаҳои ҳокимият рӯ ба фалаҷшавӣ ниҳоданд. Мардуми тоҷик дар ватани худ гурезаю муҳочир гашта, умеде надоштанд, ки шохаҳои фалаҷшуда боз аз сари нав ва бо нерую қудрати худ побарҷо шуда оташи ҷанги бародаркушро хомуш намоянд. Умеди ягонаи миллати тоҷик танҳо ба Шуруи Олий буд.

Дар Ичлосияи XVI Шуруи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фарзанди фарзонаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Раиси Шуруи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид. Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали интихоб гардидаша бе ягон тарсу ҳарос, танҳо ба умеди рӯзҳои нек фаъолияти хешро оғоз кард ва дар кутоҳтарин муддат ба дили маҳзунгаштаи сокинони мамлакат умед ба ояндаи дурахшон пайдо кард.

Дар марҳалаи ниҳоят ҳассосе, ки кишварамон дар он рӯзҳо қарор дошт, Ичлосияи XVI исбот кард, ки дар кишвари тозаистикӯли Тоҷикистон ва дар миёни намояндагони интихобкардаи ҳалқ нерӯҳои солиму тавоное ҳастанд, ки ба гирифтани пеши роҳи ҳама гуна мочароҷуйиву дасисабозӣ ва аз парокандагиву хориву зорӣ раҳо додани ҳалқи тоҷик қодиранд. Вале чунон, ки борҳо таъқид кардаам, сиёсати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ, ки дар ин ичлосия тарҳрезӣ гардид, пеш аз ҳама натиҷаи майлу иродай гарму самимона ва хизмати таърихиву қаҳрамононаи ҳалқамон буда, факат аз баракати дастигириву пуштибонии мардуми сулҳдӯст, хирадманд ва солору сарбаланди тоҷик амалӣ гардид¹.

Пас аз Раиси Шуруи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шудани Эмомалӣ Раҳмон қадамҳои нахуст оид ба мустаҳкам гардидани ҳокимияти қонунгузор дар шароити истиқолияти давлатӣ, барқарор гардонидани соҳтори конститутсионӣ ва шохаҳои фалаҷшудаи ҳокимият гузошта шуд¹.

Баъд аз барқарор гардидани ҳукумати қонуниӣ аввалин иқдоми пешгирифтаи Сарвари давлат, ин баргардонидани сокинони бархе аз

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе, 2014.-С.119.

¹ Гоибов Г. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз.-С.726.

навохии мамлакат, ки бар асари ҷанги шаҳрвандие, ки тарки манзили зисти хеш карда буданд, ба ҳисоб мерафт. Чунончӣ, 9 марта соли 1993 гурезаҳои ноҳияи Куйбишев (ҳоло Абдураҳмони Ҷомӣ) аз меҳмонхонаи «Душанбе» ба манзилҳои зисти худ бо корвони калони автобусҳо баргардонида шуданд. Инчунин то 17-уми марта соли мазкур зиёда аз се ҳазор нафар муҳочирони иҷборӣ аз пойтаҳти мамлакат-шаҳри Душанбе ва дигар манотики қишвар ба хонаҳои худ бозгаштанд. Файр аз ин аз Ҷумҳурии исломии Афғонистон низ мардум ба бозгаштан ба ватани худ шуруъ намуданд. То миёнаҳои моҳи май 24 ҳазор нафар гурезаҳо ба ҷойи зисти доимии худ баргашта, боз 13 ҳазор нафари дигар аз Ҷумҳурии исломии Афғонистон дар садади баргаштан ба ноҳияи Қубодиён буданд. Ба ноҳияи Шаҳритус бошад 3 ҳазор нафар гуреза баргашта, боз 13 ҳазор нафари дигар барои баргаштан омодагӣ медианд. Ҳулоса, то 20-уми майи соли 1993 тибқи маълумоти пешниҳоднамудаи муовини аввали Раиси Шурои Олии ҷумҳурӣ Абдумажид Достиев ба ҷумҳурӣ ба ҷойи зисти пештараи худ (аз шаҳрҳои Душанбе, Қӯлоб, вилояти Ленинобод, ҷумҳуриҳои Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Федератсияи Русия, Ҷумҳуриҳои исломии Афғонистон ва Эрон) 600 ҳазор нафар гурезагон баргаштанд².

28-уми декабри соли 1993 Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон изҳороти сиёсии худро қироат кард. Дар изҳороти сиёсӣ оварда шудааст: Вақти он расидааст, ки мо дар роҳи бунёди давлати ҳуқуқбунёду демократӣ ва дунявӣ аз сухан ба амал гузарем. Он дар асоси Сарқонуни нави ҷумҳурӣ ба амал меояд, ки моҳҳои наздик лоиҳаи он пурра иншо мешавад ва ба муҳокимаи умумихалқӣ пешниҳод мегардад. Масъалаи муайян намудани шакли идоракунӣ, Ҷумҳурии президентӣ ё парлумонӣ аз қабули Қонуни асосӣ вобастагӣ дорад. Инчунин Сарвари давлат қайд намуд, ки роҳи интихобкардаамон моро

¹ Гоибов Г. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз.-С.726.

ба демократияи воқеӣ мебарад ва ӯ кафили амалӣ шудани ин кор ҳоҳад шуд².

Ҳамин тавр, Конститутсияи нави ҷумхурӣ, ки бо қушишҳои бевоситаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Рахмон 6-уми ноябри соли 1994 қабул намудем, мақоми парламентро мушаххас ва ҷанбаҳои дигари онро ҳамаҷониба муқаррар соҳт. 26-уми феврали соли 1995 интихобот ба даъвати якуми Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд, ки дар он Парламенти Тоҷикистони соҳибистиклол ба кори худ оғоз намуд. Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати якум, ки соли 1999 ба Конститутсияи ҷумҳурии тозаистиклол тағйиру иловаҳо ворид намуд ва таъсиси парламенти думаҷлиса, яъне Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон замина гузашта, шароит фароҳам овард².

Зарурати таъсиси парламенти қасбӣ яке аз ҳусусиятҳои низоми давлатӣ ба ҳисоб рафта, дар он таҳияву қабули қонунҳои ҷавобгӯ ба манфиати ҳалқ ва талаботи замон меҳвари асосии фаъолият ба шумор меравад.

Бояд қайд намуд, ки ҲҲДТ аз рӯзҳои аввали қайди ном карданаш фаъолияти пурсамареро дар парлумони мамлакат (Шуруи Оли) ба роҳ монда, дар таъсисёбии парламенти қасбӣ нақши қалидӣ бозидааст. Дар рӯзҳои аввали фаъолияташ ҳатто баъзе аз аъзои Ҳукумати мамлакат ба фаъолият ва ояндаи ҲҲДТ эътиимод надоштанд. Аммо бо тавсияву дастгириҳои бевоситаи Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲҲДТ, Ҷаноби Оли Эмомали Рахмон дар кутоҳтарин муддат фаъолияти ҲҲДТ мукаммал гардида, мавқеи худро дар ҷомеа соҳиб гардид.

Баъди ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангии миллати тоҷик рӯйдодҳои назаррасе ба вуқӯъ пайвастанд. Пирӯзии ин сулҳи комил ва деринтизор аз Ичлосияи XVI-уми Шуруи

² Гоибов Җ. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз.-С.728.

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз замоне оғоз меёбад, ки роҳбари тозаинтиҳоб дар ин Ичлосияи тақдирсози миллати тоҷик интиҳобшуда бо як итминони комил гуфта буд: «Ман кори худро аз сулҳ оғоз ҳоҳам кард. Ман фарзанди дэҳқонам. Аз авлоди мо танҳо ман аз рӯйи қаламам нон меҳурам». «Ман тарафдори давлати демократии хуқуқбунёд мебошам. Мо бояд ҳама ёру бародар бошем, то ки вазъро ором намоем. Ҳарчи аз дастам ояд талош ҳоҳам кард»¹. «Ман қасам ёд мекунам, ки тамоми дониш таҷрибаамро барои дар ҳар хона ва ҳар оила барқарор шудани сулҳ равона карда, барои гулгулшукуфии Ватани азизам садоқатмандона меҳнат мекунам» Бо анҷоми кори Ичлосияи XVI Шӯрои Олий бо дастури Эмомалӣ Раҳмон мақомоти роҳбарии Ҳукумати Тоҷикистон ба раванди музокироти сулҳ оғоз ниҳод. Дар изҳороти Раиси Шӯрои Олий ба муносибати таҷлили иди Наврӯзи соли 1993 дар Ичлосияи XVII Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйини роҳи музокирот тарҳрезӣ ва мавриди гуфтугӯи намояндагони мардум қарор гирифт².

Набояд фаромуш кард, ки парламенти касбӣ натиҷаи ниҳоии “Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ” мебошад, ки ин ҳам аз сиёсати сулҳҷӯёна ва заҳмату талошҳои бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. Пас аз ба имзо расидани “Созишномаи истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ” дар Тоҷикистон қушишҳои мунтазам ва бевоситаи Пешвои миллат дар мамлақат оромиву осудагӣ ва фазои сулҳу салоҳи миллиро барқарор намуд.

Солҳои 1997-2000 дар таърихи Тоҷикистон давраи муҳиме маҳсуб меёфт. Махсусан, ин замон аз он иборат аст, ки гарчи Ҳукумати Тоҷикистон бо тамоми идораҳояш ва ба таври қонунӣ ва эътирофшуда амал мекард, аммо раванди давлатдорӣ ва ислоҳоти давлатдорӣ ба сӯйи

¹ Гоибов Г. Таърихи Хатлон аз оғоз то имрӯз. С.- 729.

² Сомонаи интернетӣ. <http://univer.tj/insho/xx-solagii-ichlosijai-takdirsoz/>.

демократикунонии чомеа ба қувваи дигаре низ вобаста буд ва чунин қувва Комиссияи Оштии Миллӣ ба ҳисоб мерафт.

Комиссияи Оштии Миллӣ дар асоси Созишномаи байни Президенти Тоҷикистон ва роҳбари Иттиҳоди нерӯҳои оппозитсионӣ аз 23-уми декабри соли 1993 ва Низомномаи Комиссияи Оштии Миллӣ, ки онро Э.Ш. Раҳмонов ва С.А. Нури 21-уми феврали соли 1997 ба имзо расонидаанд, тибқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Комиссияи Оштии Миллӣ аз 4-уми июляи соли 1997 ташкил ёфтааст.¹

Аз рӯзҳои аввали Раиси ҲХДТ интихоб гардидани Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти ҲХДТ густариш ёфта, дар Шурои Олий мавқеи хосаро соҳиб гардид. Бояд қайд намуд, ки ҲХДТ аз ин пас ба ҳайси ҳизби ҳукмрон дар амалӣ гардидани тамоми нақшаву ҳадафҳои стратегии мамлакат нақши калидиро мебозид. Барнома ва Оинномаи ҲХДТ, ки сар то по созандагиву бунёдкорӣ буд, боиси пирӯз гардиданаш дар интихоботу раъйпурсиҳо дар баробар ба дигар аҳзоби сиёсӣ мегардид.

Бо қабули Конститутсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити мусоиду озод фароҳам омад ва бо қушишҳои пайвастаи Сарвари давлати тоҷикон Эмомалӣ Раҳмон ва намояндагони ҳалқ дар парламенти кишвар, ҳамчунин хирадмандии мардуми баору номусу бофарҳангамон натиҷаҳои дилҳоҳ доданд ва ниҳоят 27-уми июняи соли 1997 Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид. Роҳи ҳалли масъалаҳои дар Созишнома ифодаёфта сулҳи бебозгаштро дар ҷумҳурий таъмин намуд. Мо имрӯз ифтихор аз он дорем, ки фарҳангӣ сулҳи тоҷикон барои дигарон намунаи ибрат гардид ва аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун таҷрибаи нодир эътироф шуд. Таърихи тамаддун ёд надорад, ки ҷонги шаҳрвандӣ дар чунин муҳлатҳои кутоҳ қатъ шуда бошад ва ҷонибҳои даргир дасти дӯстӣ ба ҳам дода,

¹ Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. Нури маърифат.-Хучанд,2003.-С.128-129.

фаъолияти солими дастгоҳи воҳиди давлати хешро ба манзури ободии кишвар равон намоянд².

Баъди таъсисёбии Комиссияи Оштии Миллӣ дар пойтахти чумхурӣ – шаҳри Душанбе масъалаи таъсиси парламенти доимамакунандай касбӣ мавриди баррасии он қарор дода шуд. Қобили зикр аст, ки ин масъала бо масъалаҳои тайёр намудан ва ба раъйдихии умумӣ пешниҳод намудани тағйироту иловаҳо ба Конститутсияи амалкунанда, омода соҳтани Қонуни нави интихобот иртиботи ногусастани дорад ва бинобар ин онҳо якҷоя мавриди муҳокимаи Комиссия қарор гирифтанд. Масалан, аксари тағйироту иловаҳо ба Конститутсия баҳши парлумонро дар бар мегирифт ва ин қисмати Қонуни асосӣ дар таҳрири нав пешниҳод карда шуд.¹

Комиссияи Оштии Миллӣ дар даврони фаъолияти худ қонунҳои дар бораи ҳизбҳои сиёсии иттиҳодияҳои ҷамъиятиро омода намуда, ҳамаи онҳоро то моҳҳои май ва ноябрри соли 1998 ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуд. Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин қонунҳоро қабул намуда, барои пешрафти ҷомеаи Тоҷикистон мусоидат намуданд. Ва инчунин вазифаи асосии дигари Комиссияи Оштии Миллӣ ин ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Ин кор муддати дарозе идома ёфт, зеро дар он назари тарафҳо дар мавриди давлати дунявӣ, парламенти касбӣ ва системаи интихобот баҳсҳои тулониро ба вучуд овард. Ҳам барои дарки раванди тайёр кардани ҳуҷҷатҳо ва ҳам барои дарки ҳамкории Президент ва КОМ тибқи Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ мулоҳизаи ин ҳуҷҷатҳо кофӣ мебошанд. 26-уми марта соли 1999 КОМ ба Президенти Тоҷикистон андешаҳояшро дар бораи тағйирот ва иловаҳо ба Сарқонуни чумхурӣ фиристод, то баъди муайян шудани мавқеи Президент нисбат ба он матнро омода созад. Дар он низоми интихобот

² Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиклол. Нури маърифат.-Хучанд,2003. -С.129.

¹ Ваҳдат, Давлат, Президент. -Душанбе, 2010.- С.-116.

ҳамчун як боби Конститутсия муайян шуда, барои ба Президент пешниҳод намудани ҳамаи мақомоти судӣ ва таъсиси Шурои Олии адлия пешниҳод гардида буд².

Сентябри соли 1999 барои қабули тағйироту иловаҳо ба Сарқонун раъйпурсии умумихалқӣ баргузор гардид ва Конститутсияе, қабул шуд, ки вай парламенти думаҷлисаро, ки яке аз маҷлисонаш касбӣ ва дигаре даъватӣ мебошад, маъқул донист ва дунявиятро ҳамчун меъёри иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистон эътироф намуд. Ҳамзамон ба ин вай аввалин Конститутсия дар Осиёи Миёна гардид, ки ба фаъолияти ҳизбҳои динӣ иҷозат дод. Конститутсия муҳлати интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳафт сол муқаррар кард¹.

Бояд қайд намуд, ки масъалаи таъсиси парламенти касбӣ яке аз масъалаҳои муҳиме буд, ки баррасии музокироти миёни тоҷикон ва Комиссияи Оштии Миллӣ (КОМ) гардид. Хушбахтона, натиҷаи музокироти миёни тоҷикон ва фаъолияти самараноки Комиссияи Оштии Миллӣ ба он оварданд, ки дар Тоҷикистон имрӯз парламенти ҷадид, ки дорои тамоми хусусиятҳои парламентаризми муосир, аз ҷумла палатаи поёни он касбӣ мебошад, амал мекунад².

Таъсиси парламенти касбии доимамалкунанда ҳангоми таҳияи лоиҳаи Конститутсияи амалкунандаи мамлакат низ мавриди муҳокима қарор гирифта буд. Ҳануз соли 1993 ҳангоми таҳияи лоиҳаи Қонуни асосӣ Сарвари давлат Эмомалий Раҳмон изҳори ақида намуда, қайд карда буданд, ки “мо бояд Парлумонро ҳам аз сари нав интихоб қунем. Парлумони ояндаамон бояд парлумони касбӣ ва аз ҷиҳати шуморааш кам бошад”³.

Лозим ба тазаккур аст, ки мутобиқи Қарори Комиссияи Оштии Миллӣ аз 4-уми марта соли 1999 ва Қонун “Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки аз ҷониби Комиссияи Оштии

² Ваҳдат, Давлат, Президент.-Душанбе, 2010.- С.117.

¹ Ваҳдат, Давлат, Президент.-Душанбе, 2010.- С.117.

² Ваҳдат, Давлат, Президент.-Душанбе, 2010.- С.116.

³ Гоибов Г. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз.-С.729.

Миллӣ таҳия шуда буд ва баъдан аз тарафи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 10-уми декабри соли 1999 қабул гардид, дар таърихи давлатдории тоҷикон бори аввал низоми омехтаи интихоботи вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ карда шуд¹.

Ҷумҳурии соҳибистиқоли Тоҷикистон марҳилаи тақдирсози таъриҳӣ ва сиёсиро бо рӯҳияи баланд ва бо муҳимтарин дастовард, яъне сулҳу осоиштагиро сипарӣ намуд. Дар таърихи кишвар аввалин бор рӯзи 27-уми марта соли 2000 Иҷлосияи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки интихоботи он дар асоси бисёрҳизбӣ сурат гирифта буд, ба фаъолияти қонунгузорӣ ва намояндагии худ пардоҳт.

Интихоби парлумони қасбӣ натиҷаи ниҳоии Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ ва тақозои замон ба ҳисоб меравад, ки ин ҳар як шаҳрвандро водор соҳт, ки ба ин мақоми баланду пурмасъулият беҳтарин фарзандони Ватанро интихоб намоянд. Ва дар байни вакiloni Маҷлиси намояндагон 6 нафар ҳуқуқшинос, 15 нафар иқтисодчӣ, 5 нафар мутахассисони соҳаи кишоварзӣ, 10 нафар омӯзгорон, 10 нафар муҳандисон, 15 нафар кормандони илм, тиб, фарҳанг, сиёsatшинос интихоб шуда буданд. Онҳо орзуву умеди ҳалқ буд ва фарзандони фарзонаи миллатро ба ин мақоми хело баланд ва муқаддас интихоб намуданд. Инро набояд фаромуш кард, ки аз миёни аввалин вакiloni Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 8 нафари онҳо занҳо мебошанд. Ва ин шаҳодат аз он аст, ки аз рӯзҳои оғози фаъолияти мақоми намояндагӣ ва қонунгузории кишвар занҳо саҳми арзанда доранд. 1 нафар узви вобастаи Академияи илмҳои ҷумҳурий, 4 нафар доктори илм ва 15 нафар номзади илм мебошанд. 17 нафар вакiloni даъватҳои гузаштаи мақомоти намояндагӣ ва

¹ Гоибов Г. Таърихи Ҳатлон аз оғоз то имрӯз.-С.731.

қонунгузории чумхурӣ ин дафъа низ вакил интихоб шуданд ва таҷрибаи зиёди онҳо ба фаъолияти нав мусоидат кард².

Аввалин вакилони интихобшуда ба парламенти касбӣ як қисми онҳо аз даъватҳои гузашта ва қисми дигари он намояндагони соҳаҳои гуногун аз ҷумла, олимону донишмандон буданд. Вакилони навинтихобшуда барои пешрафти парламенти касбӣ ва доимамалкунанда барои фаъолияти қонунгузорӣ таҳия, баррасӣ ва қабули қонунҳо, қабул ва тасдиқи дигар ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқӣ, фаъолияти намояндагӣ, робитаҳои байнипарламентӣ ва хориҷӣ замина гузоштанд¹.

Таъриҳ исбот ҳоҳад кард, ки пазируфтани гуногунандешӣ (плюариизм) ва ба ҳам омадани аҳзобу ақоиди гуногун дар ҳалли масоили тақдирсози ҷомеа ба манфиати кор буда, сарчамъию яқдилӣ, якрӯйиву дили соғу нияти нек асоси фаъолияти парлумони касбии мо гардад. Ин иҷлосия дар таърихи парлумони кишвар ҳоса сабт гашт. Он марҳилаи наве дар ҳаёти сиёсии кишвар ба ҳисоб, барои боз ҳам ташаккул ёфтани раванди демократии ҷомеаи мо саҳми муносиб гузошт.

Вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кори нахустин Иҷлосияи муштараки Маҷлиси Олий-дар самти масъулиятноку пурифтиҳор ба комёбихои зиёд ноил гаштанд.

Қобили зикр аст, ки дар тамоми комёбихо ва пешравиҳои соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар нақши Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуну қарорҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии қабулгардидаи он равshan ва айён мебошад. Имрӯз кишвари Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ва байнипарламентӣ дар баробари дигар дастовардҳои даврони истиқлолият бо парламент ва қонунҳои замонавиаш мешиносад ва эътироф менамояд.

² Минбари ҳалқ, 29 марта соли 2000.- С.2.

¹ Минбари ҳалқ, 29 марта соли 2000.- С.2.

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама ба таъсиси институти қонунгузорӣ пардохта ва дар пешрафти ҷомеаи демократию ҳуқуқбунёд, мақомоти давлатӣ ва робитаҳои байнипарламентии кишварҳои хориҷ оғоз намуд.

Фаъолияти Маҷлиси намояндагон дар се самт-намояндагӣ, қонунгузорӣ, ва байнипарламентӣ амалӣ карда мешавад. Бахши қонунгузорӣ, ки яке аз самтҳои асосии фаъолияти Маҷлиси намояндагон ба шумор меравад, дар ҷараёни даъват ба таври назаррас ва пурсамар амалӣ мегардад².

Парламенти тоҷик ҳамчун ҷузъи ҳаммаромии ҳокимият ва ҷомеаи тоҷикон ҷиҳати дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намудан ва боло бурдани обрую нуфузи ҳалқу давлати тоҷикон саҳми арзишманд мегузорад. Имрӯз кишварҳои дунё давлати тоҷиконро дар баробари дастовардҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, илмиву фарҳангӣ ва дигар бахшҳо, инчунин бо парламент ва қонунҳои ба талаботи меъёрҳои қонунгузории кишварҳои пешрафтаи дунё ҷавобғӯ ва замонавии он мешиносанд ва эътироф мекунанд¹.

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун самараи Созишномаи истиқори сулҳи миёни тоҷикон, нахустин парламенти касбии тоҷик ва мактаби навини намояндагӣ ва қонунгузорӣ зухур намуда, ҷиҳати ҳар чӣ бештар таҳқим бахшидани пояҳои сулҳу ваҳдати миллӣ ва рушду нумӯи тамоми бахшҳои ҷомеаи Тоҷикистон саҳми арзанда гузошт. Вай ҷиҳати ба марҳилаи нав ворид гардидан рушду такомули ҷомеа дар асоси принципҳои ҳуқуқбунёдӣ мусоидат намуд, дар амри ҳар чӣ бештар риоя шудани волоият ва эҳтироми қонун дар ҷомеа заминаи воқеӣ ба вучуд овард. Вай на танҳо дар муносибатҳои байнидавлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои хориҷӣ марҳилаи нави ҳуқуқиро эҷод кард, балки дар шинохт ва эътирофи ҳар чӣ бештари Тоҷикистон ҳамчун давлати демокративу дунявӣ ва ҳуқуқбунёду ягона аз ҷониби аҳли ҷомеаи

² Минбари ҳалқ, 29 марта соли 2000.- С.2-3.

¹ Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Ҷилди 3.-С.332- 333.

олам саҳми шоиста гузошт. Ин мақом ҳамчун мақоми намояндагӣ ва қонунгузор бо оммаи васеи ҷомеаи Тоҷикистон фарогири робитаҳои мутақобила гардид. Вай ҳамчунин, бо аксари мақомоти давлативу ҷамъиятӣ, хусусан шоҳаҳои дигари ҳокимияти давлатӣ, ҷиҳати арзёбии сифати қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, мавриди амал қарор гирифтани қонунҳо ва дигар маҳсусиятҳои марбут ба қонунҳо робитаҳои корӣ барқарор намуд².

Таъсиси Парлумони касбӣ, ки дар асоси Конституцияи соли 1994 ва тағириу иловаҳои соли 1999 ба он воридшуда ба амал омад, дурустии тасмими сиёсии давлати моро собит сохта ба асоси комилан нави низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гузошт ва барои рушду такомули минбаъдаи тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаи кишварамон заминаҳои зарурии ҳуқуқӣ фароҳам овард¹.

Системаи дупалатагиро, аксари таҳқиқотчиёни назарияи давлат ва ҳуқуқ яке аз омилҳои муҳим ва таъсирноки рушду инкишофи давлат донистаанд. Шакли дупалатагӣ-ин зухуроти сохтори ҳукумати демократист, ки ҳанӯз дар асри XIX файласуф ва иқтисодчии бузурги англис Стюарт Мил ба он изҳори назар карда гуфта буд, ки дар системаи якпалатагӣ қисми зиёди парламентчиён зуд мағруру ҳавобаланд ва баъзан мустабид ҳам мешаванд. Системаи дупалатагӣ ин гуна ҳавфро аз байн мебараад².

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи яқуми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуданд, ки “зимнан бояд гуфт, ки раъйпурсии умуниҳалқӣ, интихоботи Президент ва Парламентро аз ин пеш ҳам гузаронида будем. Вале интихоботи бисёрҳизбӣ ба Парламенти касбӣ дар таърихи мамлакатамон падидаи тамоман нав аст. Ин комёбии ҷомеаи

² Эмомалӣ Раҳмон Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Ҷилди 3.-С.333.

¹ Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии (парламентии) Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе: «ЭР-граф», 2014. С.14.

² Ҳайруллоев Сайдулло. Асри қонун. “Шарқи озод”-Душанбе,2005.-С. 154.

демократии мост ва он танҳо аз баракати истиқлолият ва таъмини шароити орому осуда мұяссар гардид”³.

Дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол, баъд аз таъсиси Парламенти касбӣ ва доимамалкунанда бори аввал 27-уми марта соли 2000 дар Ичлоисия якуми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аввалин Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурӣ дар таърихи давлатдории навини тоҷикон Сайдулло Хайруллоев интихоб шуд. Аз давраи таъсис, то оғоз намудани фаъолияти нахустпарламенти касбии мамлакат Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 18 сол сипарӣ мешавад. Дар ин муддати тӯлонӣ агарчи барои таъриҳ на он қадар зиёд аст, таъсиси ҳокимияти қонунгузор ба хусусияти созандагӣ ва эҷодкоронаи худ қонунҳо ва моҳияти иҷтимоию демократӣ доштани Ҷумҳурии Тоҷикистони соҳибистиқлорро нишон медиҳад¹.

Анъанаҳои кори парламентӣ дар кишвари мо мақоми ба худ хос дорад. Зоро дар солҳои гуногун дар ин мақоми олӣ фарзандони баруманди миллати тоҷик кор ва фаъолият намудаанд.

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ фаъолияти худро дар се самти асосӣ амалий намуд, ки онҳо фаъолияти қонунгузорӣ, фаъолияти намояндагӣ ва баррасии шикояту пешниҳодот ва робитаҳои байнипарламентӣ ва хориҷӣ мебошанд. Фаъолияти қонунгузорӣ ҳамчун бахши асосии фаъолияти Маҷлиси намояндагон аз қабули қонуну қарорҳо ва дигар санадҳои муҳиме иборат буд, ки ҷиҳати инкишофи ҳарҷӣ бештари тамоми соҳаҳои хочагии ҳалқи ҷумҳуриамон мусоидат менамоянд. Лоиҳаи қонунҳо мутобики моддаи 58 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва моддаи 54 Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон” бо тартиби ҳуқуқи ташабbusi қонунгузорӣ аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии

³ Ҳамон ҷо.

¹ Вакилони ҳалқ 1938-2010.-Душанбе: Деваштич, 2006.-С.18.

Тоҷикистон, аъзои Маҷлиси миллӣ, вакилони Маҷлиси намояндагон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мегардидаанд².

Дар таърихи нави Тоҷикистони соҳибистиқлол 27-уми феврали соли 2000 аввалин маротиба Парламенти доимамалкунандаи қасбири қабул намудем. Бори нахуст, дар таърихи давлатдории навини тоҷикон фаъолияти ҳокимиyaти қонунгузор дар шароити истиқолияти давлати таъсис дода шуд. Ҷумҳурии Тоҷикистон тавасути парламентаризми муосир тавонист қадамҳои устувори худро ҷиҳати ҷалб намудани низоми соҳибиҳтиёри конститутсионӣ ва мустаҳкам намудани пояҳои низомӣ, сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва фарҳангии худро ҷалб намояд. Ҳамзамон бояд қайд намоям, ки парламенти навинтиҳобшуда дар як муддати кӯтоҳ тавонист фаъолияти худро дар беҳтарини шароит дар шакли иҷлосияҳои якҷояи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъсиси ҳокимиyaти қонунгузор дар шароити истиқолияти давлатӣ ва барқарор гардидани соҳтори соҳибиҳтиёри конститутсионӣ саҳми арзандай худро гузорад. Тоҷикистони соҳибистиқлол рӯз то рӯз, сол то сол қадамҳои устувори худро ба сӯйи низоми парламенти қасбӣ ва таъсиси ҳокимиyaти қонунгузор дар шароити истиқолияти давлатӣ ва барқарор гардидани низоми соҳтори соҳибиҳтиёри конститутсионӣ мегузорад.

Оид ба парламентаризм ва фаъолияти ҲХДТ дар парлумон аз Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки басо ба маврид қайд намудаанд, иқтибос меорем: “Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз пошҳӯрии Иттиҳоди Шуравӣ истиқолияти давлатиро ба даст оварда, муттасил бо роҳи парламентаризми муосир қадам ниҳода, таваҷҷуҳи асосии худро ҷиҳати устувор гардонидани заминаҳои ин ниҳод равона намуд.”¹

Маҳз парлумон моҳият ва мундариҷаи парламентаризмо муайян менамояд. Мағҳуми парламентаризм васеътар аз мағҳуми парлумон аст.

² Вакилони ҳалқ 1938-2010. -Душанбе: Деваштич, 2006.-С. 18.

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созандা.-С.139.

Парламентаризм ғайр аз парлумон, инчунин, дигар ҷониб ва шаклҳои ин ниҳодро низ фаро мегирад.

Парлумони мамлакат ҳамчун шоҳаи қонунгузори ҳокимият дар самти таҳқими заминаҳои хуқуқӣ баҳри таъмини волоияти қонун, ҳифзи хуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд нақши бузург дошта, дар ин самт вакилон- аъзои фраксия низ фаъолияти босамар доранд.

Раванди минбаъдаи тақвияти принсипҳо ва меъёрҳои парламентаризм дар тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки тариқи райъпурсии умумихалқӣ соли 2003 қабул гардиданд, дарҷ ёфтаанд.

Фраксияи ҲХДТ-ро дар парлумон аз соли 2000 то соли 2001 Д. Давлатзода, аз соли 2001 то соли 2002 А. Азизов, аз соли 2002 то соли 2011 Ҷ. Сангинов, аз соли 2011 то соли 2013 М. Хидирова роҳбарӣ намудаанд.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ки ҳоло дар Маҷлиси намояндагон соҳиби фраксияи калонтарин аст, барои таҳқими пояҳои хуқуқии давлатдории навини мо нақши муҳим мебозад. Фраксияи ҲХДТ дар парламент тамоми таҷрибаву фаъолияти қонунгузориашро барои фароҳам овардани шароит ва заминаи хуқуқии рушди демократия ва риояву таъмини пешрафти устувори иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар равона намуд ва ба ҳамкории пурсамари ҳамаи шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ мусоидат кард.

Имрӯз барои парламент ва дигар шоҳаҳои ҳокимият дарки сиёсати ягонаи давлатӣ, такмил додани идорақунӣ ва ҳамоҳанг намудани кори ҳамаи шоҳаҳои ҳокимият масъалаи муҳимтарин ба шумор меравад. Идорақунии самарабахш ва таъмини волоияти қонун моро ба зинаи нави сиёсати иҷтимоиву иқтисодие мерасонад, ки натиҷаи он беҳтар гардиданни сатҳи зиндагии мардум ва пирӯзии адолати иҷтимоӣ мебошад.

Яке аз равандҳои сиёсие, ки дар ҷомеаи демократӣ нақши назаррас дорад, ин интихобот аст, зеро маҳз шаҳрвандон метавонанд тавассути ин

маъракаи бузурги сиёсӣ иродаи худро баён кунанд ва дар корҳои идоракуни кишвар бевосита иштирок намоянд. Интихобот дар сурате ба меъёрҳои ҷаҳони мутамаддин мувофиқат мекунад, ки фаъолияти ҳамаи ширкаткунандагони он дар доираи қонун ошкоро ва демократӣ сурат гирад. Гузашта аз ин, интихобкунандагон ба воқеяят такя кунанд, нисбат ба тақдири давлату миллат бетараф набошад ва моҳияти ваъдаҳои бардуруғу беасосро аз ҳақиқати воқеӣ фарқ карда тавонанд.

Фаъолияти намояндагӣ яке аз самтҳои дигари вакилиро ташкил медиҳад, ки он тибқи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст. Бинобар ин, дар баробари фаъолияти густурдаи қонунгузорӣ имрӯз ҳар як вакил-аъзои фраксия қушиш намуда истодааст, ки тавассути фаъолияти самараноки намояндагӣ низ дар самти ҳалли мушкилоти мавҷудаи ҷомеа ва ба мақомоти даҳлдор расонидани арзу шикояти мардум саҳм дошта бошад¹.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар доираи уҳдадориҳои ҳизбии худ, аъзои фраксия бо кумитаҳои иҷроияи ҳизбии шаҳру ноҳияҳо ҳамкории зич дошта, дар мулоқоту воҳӯриҳо бо роҳбарони онҳо атрофи нуқтаҳои барномавии ҲҲДТ, ки имрӯз амалӣ гашта истодаанд, ба интихобкунандагон пайваста иттилоъ медиҳанд.

Бунёди ҷомеаи демократию ҳуқуқбунёд, ки яке аз принсипҳои конститутсионӣ дар мамлакат маҳсуб меёбад, имрӯз шароити мусоиди ҳуқуқию сиёсиро барои фаъолияти ҳизбҳои гуногун фароҳам овардааст. Афзудани шумораи ҳизбҳои парлумонӣ аз се ба панҷ нишонаи рушди фаъолияти ҳизбҳои гуногун ва мавқеъ пайдо намудани онҳо дар ҷомеа мебошад.

Новобаста ба мавқеи сиёсӣ ва мақсаду ҳадафҳо, ҳамкории судбаҳш байни аъзои фраксия ва намояндагони ин ҳизбҳо густариш ёфта истодааст. Мисоли равшани ин ҳамкориҳо мулоқоту воҳӯриҳои

¹ Ҳайруллоев Сайдулло. Асри қонун. “Шарқи озод”. -Душанбе ,2005. 458с. -С.159.

якчояи онҳо бо интихобкунандагон, таҳия ва пешниҳоди муштараки қонунҳо ба Маҷлиси намояндагон мебошад.

Самти дигари фаъолияти фраксия робита бо воситаҳои ахбори омма мебошад, ки он яке аз василаҳои муҳими инъикоси кори вакилон ва умуман, парлумони мамлакат ба ҳисоб меравад.

Рӯзномаи ҳизбии «Минбари ҳалқ» оид ба инъикоси кори парлумон ва фраксия саҳифаи алоҳидаро чудо намудааст, ки аз ҷараёни фаъолияти вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам хабару гузоришҳо ба нашр расонда истодааст. Рӯзномаи парлумонии «Садои мардум» низ дар инъикоси фаъолияти фраксия саҳми арзанда дорад.

Аъзои фраксияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар мақоми олии қонунбарори мамлакат на танҳо дар эҷоди қонунҳо пурсамар фаъолият меқунанд, балки дар такмили асноди зиёди меъёрии ҳуқуқии танзимкунандай соҳаҳои муҳталифи ҳаёти ҷомеа ва давлат саҳми муносиб гузоштанд¹.

Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия», «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз ҷумлаи санадҳои ҳуқуқие мебошанд, ки аз ҷониби фраксияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар парламент пешниҳод ва қабул гардидаанд².

Дар асоси ин қонунҳо дар соҳтори Ҳуқумат барои ҳаллу фасли муносибатҳои зикршуда ниҳодҳои даҳлдор таъсис дода шуданд. Дар ин самт, пеш аз ҳама, метавон аз Қонун «Дар бораи мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва деҳот» ёдовар шуд, ки тибқи он вакилони ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот ба муҳлати панҷ сол аз ҷониби аҳолии ҳудудҳои даҳлдор интихоб карда мешаванд.

¹ Садои мардум. 3 июни соли 2004.-С.2.

² Сафаров С. Ҳизби зодаи истиқлолият.-Душанбе, 2011.-С.101.

Қонуни мазкур барои рушди чомеаи шаҳрвандӣ роҳи васеъ кушода, ҳамзамон бо ин, барои афроди ташаббускор ва соҳиби маҳорати роҳбарӣ мактаби нахустини давлатдорӣ ва идораи чомеа мегардад.

Ҳадафҳои барномавии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон тавассути намояндагонаш дар парлумон-Фраксияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегарданд.

Фаъолияти фраксияи ҲҲДТ дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи ҳизб ба роҳ монда шуда, фаъолияти вакилони Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар се самти муайян намудаи қонунгузорӣ сурат гирифта, ҳадафи асосии он амалӣ намудани нишондодҳои Паёми Президенти кишвар ба парлумони мамлакат, нуқтаҳои асосии барномаи пешазинтихоботии ҳизб, дастуру супоришҳои Роҳбарияти ҳизб ва Маҷлиси намояндагон маҳсуб меёбад¹.

Дар самти ислоҳот ва баланд бардоштани низоми идораи давлатӣ бошад, як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқие қабул шудаанд, ки мақсади онҳо таҳқим бахшидани идоракуни самаранок дар соҳаи хизмати давлатӣ мебошад. Яке аз нуқтаҳои барномавӣ таъмини самаранокии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ, кормандони мақомоти қудратӣ ва баланд бардоштани масъулияти сиёсии тамоми шоҳаҳои ҳокимијат ба ҳисоб меравад².

Масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон яке аз масъалаҳои меҳварӣ дар Барномаи ҲҲДТ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, ба масъалаи такмили заминаи меъёрии ҳуқуқии мавҷудаи соҳа чораҳои амалӣ андешида мешаванд. Вакiloni мардумӣ дар парламенти кишвар-аъзои фраксия аз ҲҲДТ дар фаъолияти қонунгузории худ, асосан, ба Барномаи

¹ Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии (парламенти) Ҷумҳурии Тоҷикистон. Даъвати чорум. 2014.- С.12.

² Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии (парламенти) Ҷумҳурии Тоҷикистон. Даъвати чорум.- Душанбе, 2014.- С.12.

пешазинтихоботии ҳизб такя намуда, ба масъалаҳое диққат медиҳанд, ки онҳо аз мулоқоту вохуриҳо бо мардуми кишвар бармеоянд³.

Дар фаъолияти дохириҳизбӣ фраксия ба ҳамкории мунтазам бо Кумитай иҷроияи марказии ҲХДТ диққати маҳсус медиҳад. Ҳар як аъзои фраксия бевосита ё ба воситаи роҳбарияти он доимо бо Кумитай иҷроияи марказӣ дар алоқа буда, дар арафаи сафарҳои хизматии худ оид ба кор бо ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ маслиҳату дастурҳо мегиранд ва бо пешниҳоди Кумитай иҷроияи марказӣ дар якҷоягӣ бо кормандони Дастгоҳи Кумитай иҷроияи марказӣ ба сафарҳои хизматӣ мебароянд¹.

Бояд тазаккур дод, ки аъзои фраксияи ҲХДТ дар таҳия ва омодасозии ҳуҷҷати Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ бевосита саҳм гузошта, баррасии онро дар ҷаласаи Маҷлиси намояндағон анҷом доданд ва дар Форуме, ки барои муҳокимаи ин ҳуҷҷат дар Венгрия баргузор гардид, иштирок карданд.

Аъзои фраксияи ҲХДТ дар таҳия ва баррасии лоиҳаи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ фаъолона ширкат меварзанд. Онҳо ба лоиҳаи қонунҳои воридгашта таклифу пешниҳодҳои мушахҳас медиҳанд ва ҳамчунин, бевосита аз ҳуқуқи ташабbusi қонунгузории худ истифода бурда, ба муҳокимаи Маҷлиси намояндағони лоиҳаи қонунҳоро манзур менамоянд².

Вакилон-аъзои фраксияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҷиҳати рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби захираҳои сармоягузорӣ ба соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиёт лоиҳаҳои як қатор қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии

³ Имомов А. Вазъи ҳуқуқии фраксияҳои гурӯҳҳои вакилони парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон// Партии и движения Таджикистана.-Душанбе,2001.- № 9.- С.10-11.

¹ Имомов А. Вазъи ҳуқуқии фраксияҳои гурӯҳҳои вакилони парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон// Партии и движения Таджикистана.-Душанбе,2001.- № 9.- С.10-11.

² Маром ва мақоми намоянда.-Душанбе, «Шарқи озод», 2001.- С. 4.

хукуқӣ баррасӣ ва тартиб расонидаанд, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул ва пешниҳод гардидаанд.

Бояд қайд намуд, ки асоси Барномаи кории Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ҳифзи иҷтимоии мардум ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии оммаро ташкил медиҳад, ки дар ин самт аз ҷониби ҳизб пайваста чораҳои муассир андешидан мешаванд. Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии зурварӣ дар оила», «Оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои сугуртавӣ ва давлатӣ», «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи тасдиқи Феҳристи шахсоне, ки барои гирифтани нафақа барои хизмати шоён дар назди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд» ва «Дар бораи ёрии равонпизишкӣ» ва ғайраҳо силсилаи санадҳои ҳуқуқие мебошанд, ки мақсади онҳо боло бурдани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, тақвият бахшидани саломатии шаҳрвандон ва дастгирии табақаҳои эҳтиёҷманди ҷомеа ба ҳисоб меравад, ки меҳвари асосии фаъолияти фраксияи ҲХДТ-ро дар парламенти мамлакат ташкил медиҳад.

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон воқеан ҳизби халқӣ ва демократӣ мебошад ва маҳсули тафаккуру эҷоди халқи фарҳангофар ва созандай мост. Идеологияи ҳизби мазкур ба хотири мардуми азияткашидаамон созмон дода шудааст. Дар сафҳои он аз рӯзҳои аввал мардуми шарифамон ҷамъ омадаанд. Зоро гояи аслии ҳизб, ки дар давраи ҷангу ҷидол ҳамчун як қувваи сиёсии мұтадил ба вучуд омада буд, ин пеш аз ҳама ваҳдати миллӣ буд. Ҳизб бо халқ буд ва халқ бо ҳизб аз ин хотир номаш ҳам халқӣ шуд.

Агар аз дидгоҳи имрӯз ба равандҳои он замон нигарем, дарк ҳоҳем кард, ки дар он рӯзҳои вазнин тарғиб намудани ғояҳои ҳизби нави сиёсӣ кори сахл набуд. Мардум баъди ҳодисаҳои фоциабори ибтидои солҳои 90-ум, вақте ки баъзе ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои мардумӣ зери ниқоби муборизаи сиёсӣ даст ба экстремизм заданд ва қариб буд, ки миллатро ба вартаи ҳалокат ва мамлакатро ба порашавӣ оварда расонанд, дигар ба

ҳизбҳои тозабунёд бовар надоштанд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар чунин шароити таърихӣ по ба арсаи ҳастӣ гузошт. Ин вазифа хеле душвор буд, зеро ҳамаи онҳое, ки ҳизб бунёд кардан меҳостанд ба сиёсатбозӣ машғул буданд. Ин матлабро Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба таври муфассал чунин шарҳ додааст:

“Якум, охири солҳои 80-ум ва ибтидои 90-ум ҳизбҳое арзи ҳастӣ намуданд, ки соҳиби ҳокимијат шудан меҳостанд. Аммо Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро шахсоне ташкил доданд, ки аллакай ҳокимијат доштанд. Онҳо меҳостанд ба давлатдорӣ ва ҳамкории сиёсӣ ҳазорон нафар одамони ҳаммаслаконашонро ҷалб кунанд, ки дар сояи мансабталошиҳо аз назар дур монда буданд. Ҳамин тавр, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон чун роҳнамои демократия дар фазои холӣ ташаккӯл ёфт.

Дуюм, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамчун ҳомии манфиати мардуми Тоҷикистон арзи ҳастӣ кард. На манфиати қишири алоҳидаи ҷомеа ва гурӯҳи ҷудогонаи одамон, балки тамоми ҳалқро таҳти ҳимояи худ эълон намуд ва ин орзуи тамоми мардум буд. Номи ҳизб низ аз ҳамин усули фаъолият бармеояд.

Сеюм, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба муқобили дини мубини ислом ҷанг накарда, эҳтироми имон ва озодии вичдонро эътироф намуд. Гузашта аз ин, ҳизби мазкур ба ҳизбҳои дигар, намояндагони муасисаҳои динӣ дар як қатор масъалаҳои муҳим, аз ҷумла дар покии ахлоқи ҷомеа ва дар мубориза алайҳи мағкураи ба ҳалқм шарифи тоҷик бегонаи ахлоқию этникӣ ҳамкорӣ намудааст. Маҳз ин ва дигар ғояҳои воқеан миллии ҳалқи мо дар барномаи амали ҳизбамон инъикос ёфт ва бо шарофати онҳо Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар умқи ҷомеа реша давонд¹.

Аз ин сабаб, бо мушкилиҳои зиёд бошад ҳам ба Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муюссар гардид, ки мақсад ва ҳадафҳои худро

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе: Эр-граф,2014.-С.23.

ба мардум фаҳмонад ва бо мурури замон боварии халқро ба даст биёрад. Ба Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар як муддати нисбатан кӯтоҳ мұяссар гардид, ки дар назди тақдири давлати соҳибихтиёри тоҷикон масъулияти комилро ба уҳда гирифта дар ҳамин мақом аз тарафи аҳли чомеа шинохта ва пазируфта шавад.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз ҷавонтарин ҳизбҳои сиёсии кишвар буда, метавон онро зодаи даврони истиқлол номид. Ҳадафи ташкили ин ҳизб, ки дар он неруҳои ақлонии кишвар ба ҳам оварданд, бо роҳи мусолиҳа ва гуфтушунид ҳал кардани масоили сиёсӣ буд. Маҳз ин таҷрибаи аъзои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон метавонад ҳуд як омили сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар кишвар бошад. Дар ҳамон давра зиёйёни кишварамон дарк намуданд, ки Тоҷикистон дигар бо соҳти тоталитарӣ ва маҳдуд намудани озодиҳои инсон, матбуوت ва баёни сухан наметавонад дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мавқеи сазовор ёбад. Дар оиннома, барнома ва доктринаи ҳизб фикрҳои наъзиёд буданд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар фаъолияти ҳуд ба одамони қасбӣ, босалоҳият ва кордон такя меқунад, ки василаи муҳими ба даст овардани ин мақсад мебошад.

Дар ин давра (солҳои аввали ташаккулёбии ҳизб) ҳизб он қадар пурқувват набуд, зоро заминаи иҷтимоии он ҳанӯз қавӣ набуд. Ин ҳолат то соли 1997 давом кард.

Дар он солҳои ноорому мухолифатомез Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳудро чун ҷонибдори равандҳои демократикунонии ҷомеа, соҳтори бисёрҳизбӣ, озодии сухан, бунёди давлати демократӣ, дунявӣ ва ҳукуқбунёд муаррифӣ намуд. Вай ҳамчун нерӯи тозаву бунёдгару созанд ва навовар дар умқи ҷомеа реша давонда, нафарони хирадманд, сиёсатмадорон ва ҳалқи меҳнаткашу ватандӯстро ба ҳам оварда сарчамъ намуд. Ҳар як аъзои ҳизб аз оғози фаъолияти ҳуд аз сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати кишвар содиқона пайравӣ менамуд. Барои ҳарчи зудтар хотима бахшидан ба оташи ҷанги шаҳрвандӣ ва барқарор кардани рӯзгори осоишта, аз байн бурдани парокандагӣ ва ба даст

овардани ваҳдату якпорчагии миллӣ кушиш менамуданд. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали бунёдаш амалҳои терористии нангиро маҳкум намуда, роҳи пешгирифтаи Сарвари давлатро, ки ба таъмини сулҳу ваҳдат ва оромии сиёсӣ дар ҷомеа равона шудааст, дастгирӣ мекунад. Ҳизб мавқеи бетарафиро низ дар ягон ҳолат ишғол накардааст, баръакс дар ҳаёти сиёсии кишвар фаъолона иштирок намуда, ба воқеаҳои сиёсии баамаломадаи кишвар саривакт баҳои сиёсӣ дода, дар амалӣ шудани дигаргунсозиҳои сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар дастгирии худро баён намудааст.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар он роҳи ояндаи Тоҷикистон чун давлати демократӣ, хуқуқбунёд, ягона ва иҷтимоӣ мушаххас гардидааст созмон дода шудааст. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ифодакунандаи иродай маҳз он мардуме аст, ки ба ин Конститутсия овоз дода буд ва роҳи ояндаи Тоҷикистонро дар сулҳу субот, оромӣ, ваҳдати миллӣ, гулгулшукуфӣ, некуаҳволии ҳалқ, таҳқими истиқоли давлатӣ ва ташакқули давлати миллӣ медид ва имрӯз ҳам дида истодааст. Сабаби дар атрофи ин ҳизб ҷамъ омадани мардум низ маҳз ҳамин ғояҳои худи ҳалқ аст, ки он ба сиёсати воқеӣ табдил ёфтааст.

Обрую нуфузи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон маҳбубияти он дар байни мардум дар умқи ҷомеаи мо решо дорад ва ҷонибдории роҳи сиёсии мо пеш аз ҳама ба он вобастааст. Чи тавре ки дар Конститутсия таъкид шудааст давлати мо давлати иҷтимоӣ аст. Ин ҳусусияти хоси давлатии миллии мост, ки он маҳбуби ҳамагон гардидааст. Тамоми руҳияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба бунёдкориву созандагӣ, ваҳдати милливу некуаҳволии шаҳрвандон, рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷомеа, амалӣ гаштани озодиҳо ва ҳифзи ҳуқуқи инсон нигаронида шудааст. Маҳз ҳамин ҷиҳати ҳизб маҳбубияташро дар байни қиширҳои васеи ҷомеа таъмин менамояд. Ҳифзи гуногунандешӣ, озодии сухан, интихоботи шаффоғу демократӣ, ҳифзи арзишҳо ва анъаноти миллӣ, рушди шаклҳои гуногуни моликият.

Аз ҷумла, моликиятии хусусӣ, дастгирии соҳибкорӣ, чун ормонҳои начиби ҳизби номбурда зина ба зина амалӣ шуда истодааст, ки он мавқеи ҳизбро дар ҷомеа беш аз пеш мустаҳкам мегардонад.¹

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси Раиси ҲХДТ зикр намудаанд: “Мушкилоти мардум ин мушкилоти ҳизби мо ва сиёсати мост. Мо ҳизби худро на барои афзудани шумораи бюрократҳо, балки барои эҷоди давлати демократӣ, ҳукуқбунёд ва дунявӣ, барои марҳила ба марҳила баланд бардоштани сатҳи зиндагии ҳалқ ва аҳамияти иҷтимоии ӯ созмон додаем”.²

Таъмини сиҳатии мардуми шарифи кишвар ҳамеша зери назари Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҳсусан Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат қарор гирифтааст. Ҳамасола дар асоси маблағузории соҳаи тандурустӣ лоиҳаҳои зиёде амалӣ шуда истодаанд, ки албатта ба баланд бардоштани ҳувияти миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ мусоидат менамоянд.

Бояд қайд намуд, ки Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар ҷойи холӣ бунёд гардида, таҷрибаи мусбии аҳзоби сиёсии дигарро ба кор бурда, аз амалияи сиёсии ҷаҳонӣ истифода бурдааст. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали ташаккулёбӣ тарафдори роҳу равиши пешрафт буд. Ин аст, ки дар байни ҳалқи шарифи кишвар имиҷи баланди сиёсӣ пайдо карда тарафдораш зиёд гардидааст.

Тавре ки Раиси муҳтарами Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар китоби «Бист қадами созанда»-и худ иброз доштаанд: “мақсади стратегии ҳизби мазкур сарфи назар аз мансубияти миллӣ, баромади иҷтимоӣ, дину мазҳаб, тамоюлҳо ва одоти фарҳангӣ ҷонибдори муттаҳид намудани ҳамаи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар атрофи ҳалли масъалаҳои мушаххас ва таъриҳан ҳалшавандай умумимиллӣ, пойдор намудани тараққиёти аз ҷиҳати сиёсӣ

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе: Эр-граф, 2014.С.-31.

² Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе: Эр-граф, 2014.-С.74.

соҳибихтиёри иқтисодӣ, якпорчагии мамлакат ва давлати ҳукуқбунёди аз ҷиҳати ахлоқӣ устувор мебошад, ки он ҷузъи таркибии соҳтори ҳозиразамони хоҷагидории умумиҷаҳонӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ буда, тавонад бо ҳамаи мамлакатҳои хориҷии ҳам Шарқу ҳам Ғарб дар фазои мусолимат вуҷуд дошта бошад”.¹

Асос ва ҷавҳари ин меъёри сиёсиро бояд риояву ҳифз намудани манфиатҳои олии миллӣ ва давлатӣ аз ҷониби ҳар як ҳизби сиёсӣ ва ҳар узви он ташкил дихад, зоро Ватан, Миллат, Истиқлолият, Ваҳдати миллӣ ва оромиву осудагии ҷомеа муқаддастарин арзишҳое мебошанд, ки ягон ҳизб, гурӯҳ ё шахсе ҳаққи халалдор кардани онҳоро надорад. Аз ин рӯ, ҳизбҳои сиёсӣ дар баробари озодона ва мустақилона амалӣ намудани мақсаду мароми ҳуд дар фаъолияти ҳаррӯзаашон бояд ба ин арзишҳои муқаддас содик бошанд. Ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳар фарди алоҳида бояд қушиш намояд, ки Тоҷикистон кишвари ободу пешрафта, орому босубот ва мояи ифтиҳори мардуми ин сарзамини бостонӣ бошад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳамеша кӯшиш менамояд ва талош дорад, ки татбиқи онҳоро таъмин намояд.

Ҳадафи ягона аз ташкили Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муттаҳид намудани нерӯҳои пешбарандаву босалоҳият, ваҳдатсозу сулҳовар ва дорои масъулияти баланди давлатсозиву давлатдорӣ ва бо ҳамин роҳ гузоштани саҳми арзанда дар бунёди давлати демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ буд.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон масъалаи баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ, эҳтиром ва риояи қонунро вазифаи муҳими фаъолияти ҳуд медонад. Риоя накардани қонун ва беэътиной нисбат ба талаботи он боиси фалаҷ гардиданни мақомоти давлатӣ, ба миён омадани бенизомӣ ва поймол шудани ҳуқуқи инсон мегардад. ҲҲДТ ба меъёри Конститутсияи кишвар оид ба арзиши олиӣ

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Ҷ. 3.-Душанбе: Ирфон, 2001.-С.84.

эълон шудани инсон ва ҳукуқу озодиҳои ӯ содик буда, барои амалӣ шудани онҳо пайваста мекушад. Барои ин бояд сатҳи маърифатию ҳукуқии чомеа баланд бардошта шуда, эҳтиром ба қонун дар ҳар як оила аз қӯдакӣ тарбия карда шавад, зоро маърифати ҳукуқӣ аз муҳимтарин шартҳои бунёдии чомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳукуқбунёд мебошад.¹

Масъалаи дигаре, ки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба он таваҷҷуҳ менамояд, ин эҳтиром гузоштан нисбат ба ҳамаи гурӯҳҳои миллӣ ва этникии сокини ватанамон мебошад. Ҳизб барои фарҳангӣ хоси ин гурӯҳҳои миллӣ ва этникӣ тамоми шароитро фароҳам овардааст. Дар баробари ин ҳизби мазкур маҳалгароиро ҳамчун падидай номатлуб маҳкум мекунад¹.

Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон созандагиву бунёдкорӣ, сулҳу субот ва ваҳдати милливу ҳифзи истиқлолияти давлатиро шиори хеш қарор додаву пайваста аз пайи амалӣ кардани орзуву ормонҳои мардуми Тоҷикистон маҳсуб меёбад.

Гояҳои худшиносии миллӣ, ватандӯстӣ, эҳтироми анъанаҳои милливу арзишҳои фарҳангӣ, аз ҷумла арзишҳои беҳтарини тамаддуни башарӣ, қисми ҷудонашавандай сиёсати Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон мебошад².

Чуноне ки Раиси ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии худ таъкид намудаанд, садоқат ба ормонҳои ҳалқ ва соҳибидаву бомасъулият будан ду рукни асосӣ, яъне ҷавҳару меҳвари Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд³. Ба гуфти Пешвои миллат ҳизби мо мардумӣ ва зодаи даврони истиқлол буда, дар асоси ормонҳои ҳалқи шарифи қишварамон таъсис ёфтааст. Зоро дар тӯли беш аз ду даҳсолаи охир аксари мутлақи ҳодисаҳои муҳиму умдаи таърихи наини Тоҷикистон, бешубҳа, бо фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии

¹ Самтҳои асосии барномаи пешазинтиҳоботии номзад ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2013.-С.17.

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда.-Душанбе: Эр-граф, 2014.-С. 53.

² Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ.Ч.-3. Душанбе: Ирфон-2001.-С.43.

³ Минбари ҳалқ.13 февраля соли 2019.-С.2.

Тоҷикистон иртиботи қавӣ доранд¹. Ҳоло дар доираи татбиқи барномаҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон барои ба сатҳи нави рушди устувори иқтисодӣ ворид шудани кишварамон кушиш ба ҳарҷ дода шуда истодааст, ки бунёди корхонаҳои бузурге, ки барои баланд шудану сатҳу сифати зиндагии мардум мусоидат ҳоҳад кард ба роҳ монда шавад.

Робитаи қавӣ доштан бо ҳалқ ва ифодакунандай ормонҳои бисёрсолаи мардум будан ҷавҳари асосии фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро ташкил дода, садоқат ба он ва дар ин роҳ соҳибиродаву бомасъулият будан асоси муваффақиятҳо ва эътиими мардум бо он мебошад.

Имрӯз бо гузашти солҳо бо итминони комил гуфта метавонем, ки Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон рисолати худро дар ин муддати на ҷандон тулонӣ дар сатҳи зарурӣ анҷом дод ва ба нерӯи тавонову созандай ҷомеа табдил ёфт.

Инчунин, дар баромади худ Раиси ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон бо қатъият ва далелҳои мушахҳас иброз намуданд, ки бештари дастовардҳои назарраси кишварамон, албатта бо Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон иртиботи ногусастаний дорад. Ҳизб бо ташаббусҳои бузурги созандай сиёсӣ ва бо эҳсоси баланди масъулият як силсила барномаҳои нав, ғояҳои тоза ва стратегияҳои судмандро пешниҳод кард, инчунин, дар коркарди самтҳои муҳимтарин ва муносибатҳои ҳасанаи сиёсӣ фаъолона иштирок намуд².

Дар даврони соҳибистиклолӣ ҳадафҳои стратегии мамлакат низ аз пешниҳодҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон буд. Аз рӯзҳои нахустини ба арсаи сиёсат ворид гардидан, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон таъмини амнияти озуқавориро аз ҳадафҳои муҳими худ дар он солҳо медонистанд. Пас аз ҳомуш гардидани оташи ҷангӣ шаҳрвандӣ амалӣ гардидани ин ҳадаф дар ҷойи якум меистод, зоро Тоҷикистон дар

¹ Минбари ҳалқ. 13 феврали соли 2019.-С.2.

² Ҳамон ҷо.

он рӯзҳои сангин дар муҳосираи иқтисодӣ қарор дошт ва то ба вуҷуд омадани ҳамкориҳои байналмилалӣ дар бунбасти коммуникатсионӣ боқӣ монда буд. Бо дарки дурбинонаи хеш, Сарвари давлат ҷиҳати барҳам задани қашшоқиу гуруснагӣ иқдоми нацибери пеш гирифт, ин ҳам бошад дастраси мардум намудани замин ба шумор мерафт. Аҳамияти дигари ҳадафи мазкур, ки Тоҷикистонро ба як қишивари транзитӣ табдил медод, боз дар он буд, ки рафтуомад ва додугирифти сокинони чумхуриро ба маротиб афзуда, омили мустаҳкам гардидани ваҳдати ягона ва Тоҷикистони воҳид гардид. Бо назардошти матлаби зикршуда, мақсади асосӣ амалӣ гардидани яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат-раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ буд. Бо сабаби он, ки амалӣ гардидани ҳадафи стратегии мазкур яке аз дастовардҳои бузурги Тоҷикистони соҳибистиқлол мешавад ва маҳз ин ҳадаф дар рушди соҳаи иқтисоди қишивар, саноат ва неқуаҳолии мардум такони ҷиддӣ баҳшид ва дар як рисола инъикоси амалӣ гардидани тамоми ҳадафҳои стратегии мамлакат аз имконамон берун аст. Аз ин лиҳоз, бояд зикр кард, ки баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ дар бунёди роҳҳои автомобилгард ифода меёбад ва барои ҳамешагӣ пайваст гардидани қисматҳои қишивар, ки иттиҳод ва ягонагии мамлакатро қавитар месозад, аз он вобастагӣ дорад. Соҳтмони роҳҳои автомобилгард барои Тоҷикистон имконияти таърихии инқишиғи миллӣ ва давлатдориро фароҳам меоварад ва ҳувияти миллӣ ва гояҳои ватандӯстиро дар ҷомеа қавитар мегардонад.

Мавқеи стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар маркази Осиё, ҷорроҳаи барҳурди фарҳангӣ тамаддунҳои ҷаҳонӣ ҷой гирифтааст дар гуфтугуӣи Ғарбу Шарқ ва қисмати шарқии Осиё нақши муҳимро ичро менамояд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон ғайр аз давлатҳои дар Осиёи Миёна ҷойгир будаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил бо яке аз қишиварҳои абарқудрати Осиё -Чин, дар ҷануб бо Ҷумҳурии исломии Афғонистон сарҳад дошта, ба мамлакатҳои дигари Осиё ба монанди Ҳиндустон, Покистон ва Эрон

роҳи баромад дорад. Соҳтмони роҳҳои автомобилгард ва барқарор гардидани иқтисоди тавонои миллии ягона бо самти ягонаи афзалиятноки хеш ба монанди хочагии қишлоқ, саноат коркарди маъданҳои қӯҳӣ, заргарӣ ва сайёҳӣ имкониятҳои зиёдеро фароҳам овард.

Роҳҳои автомобилгард имконият медиҳанд, ки Тоҷикистон ба як кишвари транзитӣ миёни давлатҳои Ҷин, Покистон, Ҳиндустон, Туркия, Эрон ва умуман Аврупо табдил ёбад, ки албатта ин ҳолат ба болоравии сатҳи зиндагии мардуми тоҷик, рушди иқтисоди миллӣ бетаъсир наҳоҳад буд. Баромади Тоҷикистон аз бунбости коммуникатсионӣ ҷаҳиши бузургеро дар пешрафти ҷомеаи мо эҳдо кард. Пайваст шудани қисматҳои Тоҷикистони ҷанубӣ бо шимол ва Помир ба воситаи роҳҳои автомобилгард якпорчагии миллӣ, ваҳдати комил ва иқтисоди ягонаи миллиро боз ҳам мустаҳкамтар намуд.

Бояд қайд кард, ки барқароркуни «Роҳи бузурги абрешим» яке аз ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Зоро амалӣ гардидани ин ҳадаф рушди bemailoni иқтисодиёти Тоҷикистон ва тамоми соҳаҳои ҷомеаи моро суръат ҳоҳад баҳшид.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳояш оид ба аҳамияти роҳҳо чунин ибрози ақида намудааст: “Роҳ яке аз заминаҳои муҳимтарини густариши робитаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии байни давлатҳо ва ҳалқу миллатҳо мебошад. Аҳамияти роҳҳоро мардуми мо дар тули таъриҳ ба хубӣ эҳсос намудааст”¹.

Лозим ба ёдоварист, ки бо кушода шудани роҳҳои автомобилгард ва оғоз гардидани рафтуомади доимии омма миёни навоҳии кишвар иқтисоди ягона ба вуҷуд ҳоҳад омад. Соҳта ва ба истифода додани шоҳроҳҳо ваҳдату дӯстии мардуми Бадаҳшону Ҳатлону Суғд ва

¹ Шарифзода Абдуфаттоҳ, Қосимӣ Заробиддин . Пайвандгар.-Душанбе, 2013.-С.49.

тамоми сокинони Тоҷикистонро боз ҳам қавитар менамояд ва бешубҳа ба пешрафти иқтисодиёти мамлакат мусоидат ҳоҳад кард.

Ки тассавур мекард, ки Бадаҳшон дарвозаи рафтую бо қишварҳои хориҷа мегардад? Зеро дар тӯли даҳсолаи пешин худи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон бо маркази ҷумхурий дар як сол ҳамагӣ 5-6 моҳ робитаи нақлиётӣ дошту ҳалос. Он ҳам дар ҳоли ғайри қобили қабул буд. Маводе, ки аз марказ то ба Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ба воситаи автомошинаи боркаш бурда мешуд, масрафоти роҳ аз худи бор ду баробар гарон меафтод.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инро аз рӯзҳои аввал дарк намуда буд ва бо фароҳам омадани шароити мусоид аввалин иқдомеро, ки пеш гирифтанд соҳтмони роҳҳои автомобилгард буд. Ин буд, ки борҳо дар баромадҳои худ таъкид намуданд, ки соҳтмони роҳҳои автомобилгард мушкилоти ҳам иқтисодӣ ва ҳам сиёсиро бартараф ҳоҳад кард. Ва ҳамин тавр, Ҳукумати қишвар бо сарварии Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҷода басо корҳои бузургро, ки садсолаҳо барои мардуми тоҷик хизмат ҳоҳад кард, ба сомон расонд ва низ умед бар он дорем, ки дар ояндаи наздик баландтарин қуллаҳои кӯҳсоронамонро ба воситаи роҳ ва роҳсозӣ фатҳ менамоем.

Пас аз таъсисёбии Тоҷикистони соҳибистиқлол ҷомеаи мо ба ҷанги таҳмилӣ мувоҷеҳ гардид, ки он барои қишвари мо басо гарон афтод. Талафоти зиёди ҷонӣ, ба коми нобудӣ рафтани корхонаю заводҳои саноатӣ, корношоям гардидани роҳҳои автомобилгард ва амсоли инҳо аз зумраи заرارҳои аз ин ҷанги бародаркӯш расида ба мамлакати мост. Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали ба қудрат расидани худ баҳри ба як қишвари демократӣ ва пешрафтаи минтақа табдил додани Ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд ҳадафҳои стратегиро тарҳрезӣ намуд, ки яке аз онҳо баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ба ҳисоб мерафт. Бо фароҳам омадани шароити мусоид ба соҳтмони роҳҳои автомобилгард шурӯъ намуд ва тай ин солҳо

бузургтарин шохроҳҳоро, ки навоҳии мамлакатро ба ҳам мепайвандад соҳта ба истифода дод ва яке аз ҳадафҳои стратегӣ-баромадан аз бунбости коммуникатсиониро амалӣ намуд.

Пайи ҳам ба истифода додани роҳи оҳани Кӯргонтеппа-Қӯлоб, кони Ҳоҷасартеz, роҳи мошингарди Кӯлоб-Қалъаи Хумб-Хоруғ-Мурғоб –Қулма, суръат гирифтани соҳтмони Неругоҳи барқи обии “Роғун”, ба истифода додани Неругоҳи барқи обии “Сангтӯда”, бунёди нақби Истиқлолу Шар-шар, кони нафти Ҳочабоқирғон, таъмир ва азнавсозии роҳи ҳавоии Душанбе-Қӯлоб, роҳи автомобилгарди Душанбе-Бустон-Чанок, бунёди даҳҳо корхонаҳои муштараки дорои технологияи ҳозиразамон, ба истифода додани шумораи зиёди мактабҳо, шифоҳонаҳо ва обьектҳои дигар, ки самараи меҳнати фидокоронаи ҳалқ таҳти сарварии хирадмандонаи Пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон мебошад.

Роҳҳои автомобилгард рагҳои хунгардест дар бадани кишвари мовава ин рагҳо вусъатдиҳанда, мустаҳкамкунанда ва пойдоркунандаи ваҳдати миллии мовава ба ҳисоб меравад.

Боварии комил дорем, ки аз рафту омади сокинон ба шаҳру навоҳии мамлакат дарахти дӯстии мовава рушд ҳоҳад кард ва меваҳои гуворо ба бор ҳоҳад овард ва мардуми шарифи Тоҷикистонро дар атрофи Ҳукумати кишвар, маҳсусан сарвари он, Пешвои миллат боз ҳам муттаҳид ҳоҳад намуд.

Чи тавре ки Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханронии хеш бахшида ба ифтиҳои шохроҳи Кӯлоб-Қалъаи Хумб, ин матлабро маҳсус қайд намуданд, ки «Шохроҳи Кӯлоб-Қалъаи Хумб барои Тоҷикистон воқеан шохроҳи мустақилияти ҷумҳурий, шохроҳи ваҳдату дӯстии мардуми Бадаҳшону Ҳатлон ва тамоми сокинони Тоҷикистон буда, бешубҳа яке аз омилҳое мебошад, ки ба пешрафти қатъии иқтисодиёти мамлакат мусоидат ҳоҳад кард.¹

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикистон: Даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва Роҳи Кӯлоб – Хоруғ-Қулма Тоҷикистонро ба Чин пайваст// Садои мардум. 2001.- С.17.

Албатта, иқтисодиёти муңтазами мамлакат аз бисёр ҷиҳат ба ҳолати роҳҳо вобастагӣ дорад. Зеро, алоқаи иқтисодии байни ноҳияҳо маҳз ба воситаи ҳамин роҳҳо амалӣ мегарданд. Аммо далелҳои мавҷуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки вазъи роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурий қаноатбахш набуданд. Ҷунонҷӣ, мувоғиқи маълумоти соли 2006 дар ихтиёри собиқ Вазорати нақлиёти ҷумҳурий 13747 км роҳҳои автомобилгард буд. Аз ин ҳисоб 4782 км. роҳҳои аҳамияти ҷумҳурияйӣ буда, 8965 км роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта ҳисоб мешуданд. Дар ин сол вазъи умумии ин роҳҳо чунин баҳогузорӣ шудааст: 20%-дар ҳолати миёна; 48%-дар ҳолати бад ва 32% дар ҳолати ғайриқаноатбахш. Дар қисми охирин, аз ҷумла: 323 км роҳҳое, ки ҳама вақт сангрезӣ таҳдид мекунад; 168,2 км роҳҳое, ки тармафароӣ таҳдид мекунад; 106,6 км. роҳҳое, ки дар фасли зимистон яхбандӣ фаро мегирад ва 66,9 км. роҳҳое, ки селу борон таҳдид мекунад. Ба ғайр аз ин 2167 қупрукҳо, ки дарозиашон 36979 метр мебошанд, 15% дар ҳолати ғайриқаноатбахш буда, 35% таъмирталаб мебошанд.²

Пӯшида нест, ки соҳтмон ва таъмири роҳҳои автомобилгард ва қупрукҳо харочотҳои зиёдро талаб мекунанд. Аммо ҳолати ҳазинаи ҷумҳурий барои амалии ин корҳо ҳеч имконият намедод. Бо ҳамин сабабҳо дар ин соҳа бештар сармояи хориҷӣ ҷалб карда шуд. Бинобар ҳамин ҳам ҳаҷми маблагҳи умумие, ки дар соҳтмону таъмири роҳҳо, қупрӯкҳо ва ғайра дар ҷумҳурий сарф гардидаанд, соли 1994 ҳамагӣ 336,03 ҳазор сомонӣ бошад, пас он соли 2004 ба 2547398 ҳазор сомонӣ расидааст.¹

Дар аввали соли 2010 бо истифода аз маблагҳои зиёди бучавӣ ва сармояи хориҷӣ, дар ҷумҳурий дар маҷмуъ 1.200 км роҳҳои мошингард, 14 км нақбҳо, 93 қупрукҳо ва 5 км иншооти зиддитармавӣ бунёд ва таъмиру таҷдид шуда истодаанд, ки ба анҷом расидани онҳо барои аз бунбости коммуникатсионӣ раҳӣ ёфтани мамлакатамон аҳамияти маҳсус доранд.

² Шарифзода Абдуфаттоҳ, Қосимӣ Заробиддин. Бунёдкор. Душанбе, 2013.-С.- 44.

¹ Шарифзода Абдуфаттоҳ, Қосимӣ Заробиддин. Бунёдкор. Душанбе, 2013.-С.- 49.

Барои амалии ин мақсад соҳтмони роҳи байналхалқии Душанбе-Қўлоб - Хоруғ-Кулма-Қароқурум аҳамияти бузурги ҷаҳонӣ дорад.

Нақшай роҳи автомобилгарди Мурғоб-ағбаи Кулма соҳтмони 32,6 км роҳро дар бар мегирад, ки он роҳҳои мавҷудаи Помири Шарқиро бо сарҳади Ҷумҳурии ҳалқии Чин (Хитой) мепайваст. Ин роҳ гарчанде дар баландии 4300 метр аз сатҳи баҳр соҳта шавад ҳам, вале бо сабаби нисбатан камбориш будани минтақа, роҳи навбунёди автомобилгард тамоми фасли сол фаъолият карда метавонад. Лоиҳаи соҳтмон, асосан, аз тарафи Бонки Рушди Исломӣ маблағгузорӣ карда шуд. Корҳои амалии соҳтмони ин роҳ 25-уми майи соли 2000 оғоз гардид ва то 6-уми феврали соли 2003 давом кард. Баъди ба итном расидани корҳои соҳтмонӣ, Ширкати хориҷии «ЭНТЕС» 12 адад техникаи замонавии соҳтмони роҳҳоро ба маъмурияти нақлиёти Помир бахшид.²

Роҳи автомобилгарди Шкев-Зигар, ки аз 37,83 км. иборат аст, барои ҷорӣ намудани алоқаи доимии ноҳияҳои Кӯҳистони Бадаҳшон бо ноҳияҳои марказии ҷумҳурӣ муайян шуда буд. Ҳарочотҳои умумии ин роҳро Фонди Кувайтии Рушди Иқтисодии Араб, Фонди ОПЕК Барои Рушди Байналхалқӣ, Фонди Рушди Саудӣ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба уҳда гирифтаанд. Дар тендери эълонгардида Ширкати туркии «Ояқ Иншаат» голиб омад. Моҳи январи соли 2002 соҳтмони роҳи автомобилгарди Шкев-Зигар сар шуд ва рӯзи 2-юми январи соли 2005 корҳои соҳтмонии ин роҳ, асосан ичро гардид. Вале бартараф намудани норасоиҳо то рӯзи 12-уми ноябрисоли 2006 давом кард.

Ҳамин тавр, бо соҳта ба истифода додани роҳи автомобилгарди Шкев-Зигар рафтумади доимии мардуми ноҳияҳои Кӯҳистони Бадаҳшон ва ноҳияҳои марказии ҷумҳурӣ барқарор гардид.

Барқарор намудани роҳи автомобилгарди байни Душанбе ва сарҳади Ҷумҳурии Қирғизистон низ яке аз вазифаҳои асосии баромадани Ҷумҳурии Тоҷикистон аз бунбости коммуникатсионӣ ба ҳисоб меравад.

² Шарифзода Абдуфаттоҳ, Қосимӣ Заробиддин. Бунёдкор.-Душанбе, 2013.-С.49.

Барои барқарор намудани роҳи автомобилгарди Душанбе-Ҷиргатол-Саритош (сарҳади Ҷумҳурии Қирғизистон) зарур буд. Ичроиши ин вазифа ба се марҳила тақсим карда шуд. Дар марҳилаи аввал барқарор намудани роҳи автомобилгарди Ваҳдат-Обигарм (73 км.), бо чор асад қўпрукҳо, таъмири роҳҳои автомобилгарди Душанбе-Ваҳдат, Обигарм-Нуробод ва ғайра дар назар дошта шуда буд. Маблағгузарони он Бонки Рушди Осиё ва Фонди ОПЕК мебошанд. Ичроиши ин корҳо ба уҳдаи Ширкати «Синахайдро»-и Чин гузошта шуд. Корҳои барқарорсозӣ дар ин роҳҳо 20-уми ноябрин соли 2005 оғоз гардид ва бояд дар муддати 38 моҳ ичро мегардид, ки ичро шуд.

Соҳтмони нақби «Истиқлол» ҳануз соли 1989 оғоз гардида буд. Аммо, минбаъд бо сабабҳои маълуми ногувори ҷумҳурий, он ба вақти номаълум мавқуф гузошта шуд. Танҳо, баъди беҳтар гардидани вазъи иқтисодии ҷумҳурий, соли 2003 соҳтмони нақб идома дода шуд. Голиби тендер Ширкати эронии «Собир Интернейшнл» дониста шуд ва маблағгузории онро низ Ҳукумати Ҷумҳурии исломии Эрон ба зимма гирифт. 23-юми марта соли 2006 маросими кушодашавии ин нақб барпо гардид. Дар ин рӯз гурӯҳи намояндагони ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Эрон бори аввал, бо мошинҳо аз қисми ҷанубӣ ба қисми шимолии нақб гузаштанд. Аммо корҳои бартараф намудани норасоиҳо дар нақб ҳанӯз идома дорад.¹

26-уми октябри соли 2006 соҳтмони нақби Шар-Шар («Озодӣ»), дарозиаш 2224 метр оғоз гардид, ки маблағгузорӣ ва ичроиши онро соҳтмончиёни чинӣ, бо якҷоягии коргарони маҳаллӣ ба уҳда доштанд. 3-уми сентябри соли 2009 ин объект ба истифода дода шуд. 15-уми марта соли 2010 дар асоси лоиҳаи байни Тоҷикистону Чин, дар шоҳроҳи Душанбе – Қӯлоб, ба соҳтмони нақби Чормағзак (дарозиаш 4450 метр) шуруъ карданд. Маблағгузори асосии он ва мутахассисон аз тарафи Чин мебошанд.

¹ Шарифзода Абдуфаттоҳ, Қосимӣ Заробиддин. 7 соли Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2013.-С. 25.

Ба ғайр аз ин соҳтмончиёни чинӣ маблағузорӣ, соҳтан ва таъмири шоҳроҳи автомобилгарди Душанбе-Айнӣ Шаҳристон-Истравшан-Хуҷанд-Бустон-Чанакро низ ба уҳда гирифтанд. Ин роҳ бошад Душанберо бо сарҳади Ҷумҳурии Ӯзбекистон мепайваст. 11-уми июли соли 2006 маросими оғози кор дар ин шоҳроҳ, ки 411 км дарозӣ дорад, барпо гардид. Мувофиқи нақша корҳои соҳтмонӣ ва таъмири дар ин шоҳроҳ бояд моҳи августи соли 2008 ба анҷом мерасид. Ин вазифаҳо, ба ғайр аз баъзе нуқтаҳо, асосан, ичро гардиданд. Аммо пурра ба истифода додани ин шоҳроҳ на танҳо аз пурра ба кор даромадани нақби «Истиқлол», балки аз нақби «Шаҳристон» ҳам саҳт вобастагӣ дорад. То аввали моҳи январи соли 2010 аз ҳаҷми 5,2 км нақшавии ин нақб 3,5 км канда шуд. Баъди ба истифода додани нақбҳои «Истиқлол» ва «Шаҳристон» дарозии ин шоҳроҳ 44 км кутоҳ шуда, минбаъд 366 км-ро ташкил менамояд.¹

Таъмини истиқлолияти иқтисодии мамлакатро бе бунёди роҳҳои нави мошингард, бе соҳтану вусъат додани роҳҳои оҳан ва фурудгоҳҳо, инчунин бе танзими шабакаҳои замонавии коммуникатсионӣ ва алоқа тасаввур кардан хеле мушкил аст.

Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳояш оид ба аҳамияти роҳҳо чунин ибрози ақида намудааст: “Роҳ яке аз заминаҳои муҳимтарини густариши робитаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии байни давлатҳо ва ҳалқу миллатҳо мебошад. Аҳамияти роҳҳоро мардуми мо дар тӯли таърихи ҷандин ҳазорсолаи худ ба хубӣ эҳсос намудааст. Аз қаламрави ҷумҳурӣ гузаштани роҳи бузурги абрешим низ бехуда нест”¹.

Ҳамин тавр, Тоҷикистон аз кишвари пиёдараҳу пайроҳавӣ ба Ҷумҳурии дорои системаи тараққикардаи нақлиётӣ мубаддал гардид.

¹ Шарифзода Абдуфаттоҳ, Қосимӣ Заробиддин. Фарҳундапай.-Душанбе, 2014.-С.29.

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикистон: Даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва роҳи Кӯлоб – Ҳоругӣ-Кулма Тоҷикистонро ба Чин пайваст// Садои мардум. 2001, 27 сент.-С.3.

Ба хотир биёрем, мавзеи Девдааро, ки имрӯз тағири ном карда Гулдара шудааст. Як даъвату хидояти Ҷаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалий Раҳмон, ки «Девдара бояд Гулдара шавад!» ба роҳқушоён рӯҳу илҳом, қувваю часорат баҳшида, кӯҳдевори сангине, ки аз қаъри дарёи Панҷ ибтидо ёфта, сар ба фалак афрохта буд, шикофта фатҳ намуданд. Имрӯз касе панҷ сол пеш он манзараи пурхавфу хатари афсонавиро дида буду ҳоло ин чо як гулгашти сабзу хуррамро мебинад, бемуҳобот ангушти ҳайрат мегазад ва аҳсан ба қудрати инсон, дасту бозуи муъчизаофари он мегӯяд.

Акнун лозим меояд, ки ин раванди таърихири тоқвият дода, ваҳдати миллӣ ва бунёдкориро дар мамлакат ба фишонги пешбарандай ҳаёти чомеа табдил диҳем. Ҳар кадоми мову шумо метавонем, ки дар ҷойи кору таҳсил маҳалли зист ва маҳалли хизмат барои ба вуҷуд овардани муҳити ободу зебо фароҳам оварем.

Ин соҳтмонҳо бевосита ба густариши равобити тиҷоратӣ, ҳамкориҳои иқтисодию фарҳангӣ, вусъати ҷаҳонбинӣ, маданият, ҳамbastагии маҳалҳо ва минтақаҳои муҳталифи ҷумҳурӣ, аз байн рафтани маҳалгароӣ ва аз ҳама муҳимтар ба болоравии сатҳи зиндагии мардум оварда мерасонад.

Имрӯз Роҳи бузурги абрешим баъди сукути ҳазорсолаҳо боз аз нав эҳё мегардад. Роҳи душвори истиқлолият ва давлатдории навини Тоҷикистон ба назари ман ба мушкиниҳои эҳё намудан, кушодани Шоҳроҳи нави абрешим шабоҳати хосае дорад.

Ҳамин тавр, чуноне ки Пешвои миллат Эмомалий Раҳмон қайд намудаанд, тамоми дастоварҳои Тоҷикистон ба фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон вобастагӣ дорад. Аз ҷумла, ҳадафҳои стратегии мамлакат низ аз пешниҳодҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Албатта, амалий гардидани ҳадафҳои стратегии мамлакат боиси беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум, рушди иқтисоди миллӣ, саноат ва пеш аз ҳама рушди ғояҳои ватандӯстӣ,

баланд гардидани ифтихори миллӣ ва вахдати комили тамоми тоҷикистониён ҳоҳад шуд.

4.3. Фаъолияти кумита ва ташкилотҳои ибтидоии ҲХДТ (дар мисоли Кумитай иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Душанбе)

Дар давраи фаъолияти худ Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон зери роҳбарии Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олий Эмомалӣ Раҳмон рисолати басо бузургро дар пешрафти соҳаҳои ҳаёти мамлакат анҷом дод. Ин пеш аз ҳама, аз сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат, Раиси муаззами Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бармеояд. Зеро, маҳз ба туфайли сиёсати созандай эшон рӯз то рӯз сафи аъзоёни Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон афзуд ва бо гузашти андак вақт қисми зиёди мардум ба сафи ин ҳизб шомил гардида, дар атрофи Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҷамъ омаданд ва баҳри дар амал тадбиқ намудани нақшаву ҳадафҳои ҲХДТ, ки ҳама танҳо барои беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии ҳалқ, рушди соҳаи иқтисодиёти кишвар ва амсоли инҳо роҳандозӣ гардида буд, бе ягон дудилагӣ ҷамъ омаданд ва ин буд, ки Тоҷикистони маҳбуби мо ба дастовардҳое ноил гардид, ки на танҳо мардуми мамлакат, ҳатто дар арсаи байналмилалӣ эътироф гардиданд. Имрӯз месазад қайд намоем, ки Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон бо аъзоёни худ қувваи басо бузурге ба ҳисоб меравад. Тибқи ҳисботи КИМ Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон имрӯз ҲХДТ дорoi зиёда аз чорсаду шаст ҳазор нафар аъзо мебошад. Он дар оянда тавони ба дастовардҳои бузургтар расонидани кишвари моро дорад.

Имрӯз аз фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон биступанҷ сол пур мешавад. Ин барои як ҳизби сиёсӣ он қадар давраи тӯлонӣ ба ҳисоб намеравад, аммо ҳизби мазкур дар ин давраи на онқадар зиёд тавонист ба яке аз ҳизбҳои пешсафи ҷумҳурӣ табдил ёфта,

боварии қисми бештари аҳолии кишварро ба даст биёрад ва ба ҳайси як ҳизби хукмрон бо барномарезихои ҳадафмандона, созанда ва дурбинона Тоҷикистонро ба комёбихои бузург ноил гардонад. Ин ҳама аз Институти идоракунии Пешвои миллат, Президенти муҳтарамамон Эмомалӣ Раҳмон бармеояд.

Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз нахустин рӯзҳои таъсисёбиаш дар ташкил ва ба роҳ мондани кори ҳизб, аз он ҷумла ташкил намудани кумитаи ибтидоии ҳизб, сохтори идорӣ ва оинномаву низомномаи ҳизб аз таҷрибаи дигар аҳзоби сиёсии мамолики демократии пешрафтаи ҷаҳон, назири ИМА, Федератсияи Россия, Фаронса ва амсоли инҳо истифода бурда аст.

Пас аз анҷоми ҷанги шаҳрвандӣ, маҳсусан, аз рӯзҳои раиси ин ҳизб интихоб гардидани Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон кори Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон вусъати тоза қасб намуда, фаъолияти ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар маҳаллаҳои шаҳру навоҳии мамлакат рӯз то рӯз беҳтар мегардид. Ин буд, ки бо гузашти андак вақт (пас аз Раиси ҲХДТ интихоб гардидани Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон) мавқеи ҳизб дар ҷомеа баланд гардида, нисбат ба солҳои қаблӣ дар ҷомеа нуғузи бештарро соҳиб мегардид.

Бояд қайд намуд, ки тамоми дастовардҳои Тоҷикистони соҳибистиклол ба фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон вобастагӣ дорад. Ва дар ин пешравиҳо тамоми кумита ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизб дар миқёси ҷумхурӣ саҳмгузор ҳастанд. Аммо аз рӯйи имконият тасмим гирифтем, танҳо фаъолияти Кумитаи икроияи ҳизб дар шаҳри Душанберо барои мисол ва нишон додани сохтори идории ҳизб ва кори ташкилотҳои ибтидой ба таври муҳтасар матраҳ намоем. Албатта, ба ду далел. Якум ин, ки иқдоми амалӣ гардонидани тамоми барномаҳо ва нақша-чорабиниҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон аз Кумитаи икроияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе оғоз мегардад ва ба ҳайси Кумитаи ҳизбии дар пойтаҳти мамлакат қарордошта, кори тамоми ташкилотҳои ибтидоии

ҳизбии шаҳри Душанбе ниҳоят ҷиддӣ, конкретӣ ва мунаzzам ба роҳ монда шуда, нисбат ба дигар кумита ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбии шаҳру навоҳии чумхурий фаъолияти назаррас дорад. Дуввум ин, ки аз рӯйи ҳаҷми як рисола имкон надорем фаъолияти тамоми ташкилотҳои ибтидоии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро инъикос намоем.

Аз ин лиҳоз, бо сабабҳои зикршуда, тасмим гирифтем фаъолияти Кумитаи икроияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе қайд намоем. Имрӯз Кумитаи икроияи ҳизбии шаҳри Душанбе дорои зиёда аз шасту се ҳазору сесаду панҷоҳ нафар, аз он ҷумла ҳафтсаду наваду нуҳ кумитаю ташкилот мебошад. Аз ин миқдор бисту ҳафт ҳазору яксаду чилу се нафарашонро занон ва бисту панҷ ҳазору шашсаду як нафарашонро бошад мардон ташкил медиҳанд¹.

Кумитаи икроияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе фаъолияти худро дар асоси дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти мамлакат, Раиси муаззами Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қарорҳои анҷуманҳои ҳизб, Кумитаи икроияи марказии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ва Кумитаи икроияи ҲХДТ дар шаҳри Душанбе ба роҳ монда, дар ин давра як қатор корҳои судмандро ба анҷом расонидаст².

Кумитаи икроияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар марҳилаи сипаригардидаи таърихӣ рисолати хешро ба сифати соҳтори ҳизби пешбарандаи ҳокимиияти сиёсӣ яке аз таблиғари асосии идеологияи давлатӣ ва созандаю бунёдкор аз ҳарвақта дида бештару амиқтар дарк менамояд.

Барои ташкилотҳои ҳизбии шаҳри Душанбе, воқеан ҳам марҳилаи тақвияти фаъолияти ҳизбӣ, сифатнок намудани корҳои ташкилӣ, таблиғотӣ, мустаҳкам кардани заминаҳои моддию техникиӣ, инчунин зери назорати қатъӣ қарор додани ҳаракати аъзои ҳизб ва дар маҷмӯъ баланд

¹ Сомонаи КИМ ҲХДТ дар шаҳри Душанбе, <http://hhdt-dushanbe.tj/>

² Сомонаи КИМ ҲХДТ дар шаҳри Душанбе, <http://hhdt-dushanbe.tj/>

бардоштани обрую эътибори корӣ ва таҳқим бахшидани мавқеи он дар чомеа ба ҳисоб меравад. Кумитаи икроияи ҲХДТ дар шаҳри Душанбе дар якчоягӣ бо кумитаҳои икроияи ҳизбии ноҳияҳо ҷиҳати дар сатҳи олий ва бо шукуӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намудани ҷашнҳои муҳими миллию давлатӣ фаъолияти тарғиботию ташвиқотии ҳудро вусъат бахшид. Албатта, пешбурди чунин шакли фаъолият маҳз аз ташкили таблиғоти ҳадафрас вобастагии қалон дорад ва дар ин замина, дар асоси мушоҳида ва таҳлилҳои мавҷуда яке аз руқнҳои самарабахш намудани корҳои ташвиқотӣ мебошад¹.

Дар ин самт истифода аз воситаҳои муосири мултимедиявӣ, иттилоотӣ ва шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ аз аҳамият ҳолӣ нест. Бо назардошти ин, КИ ҲХДТ дар шаҳри Душанбе дар шабакаи иҷтимоии Facebook ва сомонаи интернетии hhdt.dushanbe.tj оид ба самтҳои мухталифи фаъолияти ҳамарӯзai соҳторҳои ҳизбӣ маълумоти муфассал медиҳад, ки дар ихтиёри ҳоҳишмандону алоқамандон қарор доранд.

Инак, ҷанд сол мешавад, ки бахшида ба “Рӯзи Артиши миллии Тоҷикистон”, “Рӯзи модар”, “Рӯзи пойтахт”, “Рӯзи Ғалаба”, “Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон”, “Рӯзи ваҳдати миллӣ” ва ҷашни Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санаҳои дигари муҳими сиёсию миллӣ як қатор ҳамоишу чорабиниҳоро баргузор менамояд.

Тавре ҳамагон медонем, яке аз ҳадаф ва вазифаи асосии ҳизби сиёсӣ ширкат дар маъракаҳои интихоботӣ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, ҲХДТ ҳамчун ҳизби бонуфуз тавассути маъракаҳои муҳими сиёсии кишвар қӯшиш ба ҳарҷ медиҳад, ки дар ҳамаи зинаҳои мақомоти намояндагии кишвар бо роҳи пешбарии номзадҳои арзанда мавқеъ ва нуфузи ҳудро на фақат нигоҳ дорад, балки бо ин васила афзоиш дихад².

Бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ гузаронидани маъракаҳои муҳими сиёсӣ, аз ҷумла интихоботҳои Президентӣ, Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои

¹ Минбари ҳалқ. Ноябри соли 2017.

² Сафаров С. Ҳизб зодаи истиқлолият. Душанбе, 2011. С.- 110.

маҳаллии вакилони халқ КИ ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе Шурои ҳамоҳангсози ситодҳои шаҳри интихоботӣ ва 5 ситоди соҳавӣ дар назди Кумитаи икроияи ҳизбии шаҳри Душанбе Ситоди пешазинтихоботиро дар ҳар давраи интихоботӣ таъсис медиҳад. Ҳамчунин, дар назди қумитаҳои икроияи ноҳияҳо Ситоди пешазинтихоботии ҳудуди участкаҳои интихоботӣ таъсис дода мешавад, ки дар давраи интихоботӣ фаъолияти пурсамар намуда, дар ҳуд кори гурӯҳҳои таблиғотию ташвиқотӣ, мобилий, ситодҳои ҳудуди участкавӣ, ихтиёриён (волонтёрон), гурӯҳи таблиғотӣ аз ҳисоби занон, намояндагиҳои ташкилоти “Созандагони Ватан” ва гурӯҳҳои ташаббускорро ҷоннок ва ҳамоҳанг карда мешавад¹.

Аз тарафи Кумитаи икроияи ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе ҳамеша дар давраҳои пешазинтихоботӣ дар мувофиқа бо Шурои ҳамоҳангсози ситодҳои интихоботӣ дар шаҳри Душанбе руйхати воҳуриҳои пешазинтихоботӣ таҳия ва тасдиқ карда мешавад, ки ба ҳайати он шахсони бонуфузи кишвар шомил мешаванд.

Соли 2016 яке аз маъракаҳои муҳими сиёсӣ, яъне ворид намудани тағиироту иловаҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар ба вуқӯъ омад, ки дар он нақши Кумитаи икроияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе басо бузург арзёбӣ гардидааст.

Ворид намудани тағиироту иловаҳо ба ин санади муҳими барои миллати тоҷик тақдирсоз бо назардошти рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ, эътироф ва эҳтиром ба ҳуқуқу озодиҳои инсон, фароҳам овардани шароити боз ҳам баробар ва арзандай зиндагӣ ба ҳар кас ва дар маҷмуъ манфиатҳои сирф миллӣ амалӣ гардонида шуд, ки муҳокима ва натиҷаи раъйпурсӣ бозгуи мавқеи шаҳрвандони кишвар дар баробари ин тағииру иловаҳои ҳаётан муҳими ҷамъиятӣ буд².

¹ Минбари халқ. Ноябри соли 2017.

² Минбари халқ. Ноябри соли 2016.

Кумитаи икроияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе танҳо дар соли 2016 аз ҳисоби маблағҳои худ зиёда аз 54 000 нусха ҳафтаномаи “Мароми пойтахт”-ро бо лоиҳаи тағйири иловаҳо ба Конститутияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарҳу тавзехи онҳо ба табъ расонида, ба раъйдиҳандагон дастрас намуд¹.

Ҳамчунин, бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор намудани ин чорабинии сиёсӣ бо ҷалби аъзоёни ТҶҶ “Созандагони Ватан” дар шаҳри Душанбе таҳти унвони “Ман худам овоз медиҳам”, «Овози ман ҳалкунанда аст» ва «22-юми май - ҳама ба раъйпурсӣ» аксияҳо гузаронида шуда, маводҳои зиёди таблиғотӣ тақсим карда шуд².

Бояд гуфт, ки Паёми солонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон санади стратегие маҳсуб меёбад, ки дар он самтҳои асосии сиёсати дохирию хориҷии кишвар муқаррар карда мешавад. Инчунин, дар он масъалаҳои ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, дастовардҳои он, ҳимояи амният ва манфиатҳои миллӣ, мустаҳкам гардонидани вахдати миллӣ ва нигоҳ доштани суботу оромии ҷомеа, таъмини рушди иқтисодии кишвар ва беҳтар гардонидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, баҳусус дар шароити торафт вусъат пайдо кардани бархурди қудратҳои ҷаҳонӣ ба сифати вазифаи аввалиндараҷаи ҳамаи руқнҳои ҳокимијати давлатии ҳар як шаҳрванди ватандӯсту ватанпарвар қарор дода мешавад³.

Масъулияти ҲҲДТ, аз он ҷумла соҳторҳои он дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он аз он иборат аст, ки ҳамасола нуқта ва бандҳои асосии Паёми Президенти кишварро барои сокинони мамлакат шарҳу тавзех дода, дар ин раванд вазифаи ҳар яки онҳоро мушахҳас намуда, баҳри корҳои созандагию бунёдкорӣ сафарбар намояд.

Бинобар ин, ҳамасола оид ба оммафаҳм намудани муҳтаво ва бандҳои Паёми Президенти кишвар аз ҷониби соҳторҳои ҳизбии шаҳр

¹ Минбари ҳалқ. декабри соли 2016.

² Сомонаи КИМ ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе, <http://hhdt-dushanbe.tj/>

³ Минбари ҳалқ. Марти соли 2012.

гурӯҳҳои таблиғотиу ташвиқотӣ таъсис ёфта, рӯйхати баргузории онҳо таҳия ва тасдиқ карда мешаванд.

Танҳо дар солҳои 2015 ва 2016 бо ибтикори соҳторҳои ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе зиёда аз 450 воҳурию мулоқот дар заминаи тавзехи бандҳои Паёми Президенти кишвар доир карда шудаст.

Аз ин рӯ, Кумитаи иҷроияи ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе тибқи нақша-чорабиниҳо ҳамасола баҳшида ба Рӯзи Артиши миллии Тоҷикистон дар қисмҳои ҳарбӣ, мактабҳои олӣ, миёна ва муассисаҳои томактабии ҳудуди шаҳри Душанбе бо иштироки бевоситаи кормандони масъули ҳизбӣ ва намояндагии ТҶҶ “Созандагони Ватан” дар шаҳри Душанбе чандин чорабиниҳоро доир менамояд, ки танҳо соли 2015 шумораи он 34 ададро ташкил дод¹.

Бояд гуфт, ки давоми моҳи феврали соли 2016 дар доираи нақша - чорабиниҳо вобаста ба ҷашни 23-юмин солгарди таъсисёбии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон Кумитаи иҷроияи ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он дар якҷоягӣ бо намояндагии ТҶҶ «Созандагони Ватан» дар корхонаву ташкилотҳо, муассисаҳои таълимии ҳудуди пойтаҳт, қисмҳои низомӣ таҳти унвони “Мо ҳомиёни Ватанем” аксияҳоро дар шакли чорабиниҳои фарҳангии фароғатӣ баргузор намуда, ба наваскарон тухфаҳои хотиравӣ тақдим намуд².

Тибқи нақша-чорабиниҳои КИ ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он баҳшида ба Наврӯзи байналмилалӣ дар кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ чорабиниҳои зиёди идона доир гардиданд, ки рафти онҳоро нашрияҳои ҳизбии “Минбари халқ”, “Мароми пойтаҳт” ва сомонаи расмии Кумитаи иҷроияи шаҳри ҳизб пурра инъикос намуданд. Вобаста ба ин ҷашни милӣ ташкилотҳои ҳизбии шаҳри Душанбе беш аз 56 чорабинии гуногунро дар ҳудуди ноҳияҳои пойтаҳт баргузор намуд³.

¹ Сомонаи КИМ ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе, <http://hhdt-dushanbe.tj/>

² Минбари халқ. Декабри соли 2016.

³ Минбари халқ. Декабри соли 2016.

Ба натицаҳои назаррасу арзишманд ноил гардидани ҲҲДТ дар зарфи бисту панҷ сол маҳз бо ибтикор ва ташаббусҳои созандай Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти мамлакат, Раиси муаззами ҲҲДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омадааст. Ин буд, бо ташаббуси Пешвои миллат дар роҳи таъмин намудани рушди сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ тавассути заҳматҳои содиконаву софдилонаи мардуми сарбаланди кишвар дастовардҳои бузург рӯйи кор омаданд.

Ҳамасола дар ҷумҳурӣ 6-уми ноябр ҳамчун Рӯзи қабули Конститутсияи кишвари соҳибистиқоли Тоҷикистон таҷлил карда мешавад. Ин аст, ки аз ҷониби КИ ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе ва соҳторҳову ноҳияҳои он бо ҷалби васеи фаъолони ТҶҶ “Созандагони Ватан” чорабиниҳои мухталифи сиёсию фарҳангиро доир менамоянд.

Кумитаи икроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он бо ҷалби намояндагии “Созандагони Ватан” дар баргузории чорабиниҳои дигари сиёсии маърифатию оммавӣ саҳми созгор доранд. Ҷунонҷӣ, бо мақсади таҷлили “Рӯзи пойтаҳт” соҳторҳои шаҳрии ҳизб ҷиҳати шинонидани дараҳтони ороишиву сояфкан, тоза кардани кучаю хиёбонҳо, боғҳои фарҳангии фароғатӣ ва тоза намудани нуқтаҳои партовпартой ба ҳашарҳои дастаҷамъӣ сафарбар мегарданд. Ин иқдоми некро сокинони шаҳраку маҳаллаҳо дастгирӣ намуда, дар тоза кардани атрофи хона ва кучҳои худ ҳиссаи худро мегузоранд. Ҳамасола 24 ноябр дар саросари ҷумҳурӣ Рӯзи Парчами давлатӣ таҷлил карда мешавад, ки кормандону фаъолони ҳизб дар шаҳри Душанбе ширкаткунандагони фаъоли чорабиниҳо маҳсуб меёбанд.

Мутобики барқияи телефонии муовини якуми Раиси Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ҷиҳати баргузор намудани чорабиниҳо баҳшида ба 16-уми ноябр-Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва саҳми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамаи қумитаҳои

ичроияи ибтидой ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ бо иштироки олимону омӯзгорон, фаъолону собиқадорони ҲҲДТ, гурӯҳҳои таблиғотию ташвиқотии занону ҷавонон, баҳшҳои ҷамъиятии таблиғотӣ, сиёсию фарҳангии назди ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, вакилони Маҷлиси шаҳрию нохиявӣ ва аъзои Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон «Созандагони Ватан» шурӯъ аз 10-уми ноябрисоли 2016 дар мавзӯъҳои «Тоҷикистон, Президент ва ҷавонон», «Нақши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди кишвар» ва «Мактаби давлатдории Пешвои миллат» як қатор ҷорабинихо доир карда шуд¹.

Яке аз самтҳои дигари фаъолияти ҲҲДТ-ро ба роҳ мондани корҳои гоявӣ дар миёни мардум ташкил медиҳад, ки дар ҷода КИ ҲҲДТ саҳми назаррас дорад. Шуъбаи кор бо ҷавонони КИ ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе дар асоси нақша-ҷорабинии худ ҷиҳати пешгирии гаравидани ҷавонон ба ҳар гуна гурӯҳҳои террористиу экстремистӣ, равияҳои нодурусти мазҳабию динӣ ва ифротию ғайриқонунӣ дар нимсолаи дуюми соли 2015 ва давоми соли 2016 дар якҷоягӣ бо мақомоти даҳлдор як қатор мизҳои мудаввар, сухбату воҳуриҳоро бо ҷавонони бекор дар кучаю маҳаллаҳо гузаронидааст. 12-уми августи соли 2015 дар Китобхонаи миллӣ КИ ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон «Созандагони Ватан» мизи мудавварро оид ба мавзӯи «Омилҳои гаравидани ҷавонон ба гурӯҳҳои ифратгарӣ ва роҳҳои пешгириӣ аз он» доир намуд².

Самтҳои асосии фаъолият ва натиҷаҳои ба дастовардаи ҲҲДТ-ро нашрияи Кумитаи ичроияи шаҳрии ҳизб-“Мароми пойтаҳт” инъикос менамояд, ки ҳадафи он инъикоси ҳадафи Оинномавии ҲҲДТ ва аз ҷониби дигар расонидани муҳимтарин дастоварду навгониҳои ҳизбӣ корҳои ободониву созандагӣ дар шаҳри Душанбе мебошад.

¹ Минбари ҳалқ. Декабри соли 2015; Мароми пойтаҳт. Декабри соли 2015.

² Мароми пойтаҳт. Августи соли 2015.

Дар маҷмуъ, танҳо дар соли охир аз тарафи кумитаҳои икроияи ҲХДТ ба ҷуз аз ҷорабиниҳои ҳусусияти ташкилӣ дошта дар шаҳри Душанбе 239 ҷорабинии сиёсию фарҳангии гуногун доир карда шуд³.

Зимнан, бояд иброз намуд, ки тибқи бости вазифаҳои тасдиқгардида айни ҳол, дар КИ ҲХДТ дар шаҳри Душанбе 26 нафар ва дар ноҳияҳои он 58 нафар фаъолият намуда, ҷамъи кормандони кумитаҳои хизбии шаҳрӣ феълан 84 нафар буда, дар муқоиса ба солҳои 2015-2016 62 дарсад зиёд мебошад¹.

5-уми январи соли 2017 таҳти Раёсати Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Маҷлиси КИМ ҲХДТ баргузор гардид, ки дар кори он кормандони масъули Кумитаи икроияи ҲХДТ дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он иштирок карданд. Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон зимни суханронӣ дар назди соҳторҳои ҳизбӣ ва аъзои ҳизб вобаста ба амалӣ гардонидани ғояҳои сиёсӣ ва ҳадафҳои барномавии он ҳамчун баҳри таҳқими истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат дар соли 2017 вазифаҳои мушахҳас гузоштанд¹. Дар баргузор гардидани ин ҷорабинии муҳим КИ ҲХДТ дар шаҳри Душанбе саҳми назаррас гузоштааст.

Ҳамзамон, дар мулоқоти худ Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо масъулин ва фаъолони шаҳри Душанбе дастуру супоришҳои мушахҳасу муайян ҷиҳати боз ҳам ободу зебо гардонидан ва муҳайё намудани шароити арзандай зиндагӣ ба сокинони пойтаҳт доданд.

Пешбурди корҳои ҳизбӣ дар асоси дастуру супоришҳои Раиси муаззами ҳизб, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боис гардид, ки аъзои ҳизб ботадриҷ зиёд ва шумораи ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар охири соли 2016 96 адад афзуда гардида, шумораи умумии онҳо ба

³ Мароми пойтаҳт. Сентябри соли 2016.

¹ Минбари ҳалқ. Декабри соли 2017.

¹ Ҷумҳурият.// Январи соли 2017; Минбари ҳалқ. Январи соли 2016.

709 адад расонида шавад. Дар давраи мазкур 26923 нафар ба сафи ҳизб қабул гардида, шумораи умумии аъзои ҳизб 60 ҳазору 828 нафарро ташкил медиҳад, ки нисбат ба солҳои қаблий 44 дарсад зиёд шудааст. Аз ин микдор, 27143 нафар занон ва 25601 нафар ҷавонон мебошанд. Сабаби кам будани ҷавонон нисбат ба бонувон дар он аст, ки ҳамасола бинобар сабаби ба анҷом расидани соли таҳсил төъдоди зиёди ҷавонон-хатмкунандагони муассисаҳои олии таълимӣ аз қайди ташкилотҳои ҳизбӣ бароварда мешаванд¹.

Соҳторҳои ҳизбӣ дар шаҳр ҷиҳати иҷрои Фармоиши муовини якуми Раиси ҲХДТ аз 29 декабря соли 2016 оид ба шарҳу тавзех ва фаҳмонидани нуктаҳои асосии Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий аз 10 то 20 –уми январи соли 2017 дар тамоми шаҳраку маҳаллаҳои пойтаҳт бо иштироки доираи васеи аҳли ҷамоатчигӣ 577 сухбату воҳӯриҳоро доир намуданд.

Дар идомаи сиёсати пешгирифтаи Раиси муаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 7 то 13 –уми феврали соли 2016 ҷиҳати ҷавонгардонии кадрҳо маҷлиси қумитаҳои иҷроияи ҳизбии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он доир гардид, ки дар онҳо масъалаи кадрҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Ҳамин тарик, дар мувофиқа бо Раиси ҲХДТ раисони Кумитаи иҷроияи ҳизбии шаҳрӣ ва ноҳияҳои он аз ҳисоби ҷавонони дар мактаби ҳизбӣ ташаккулёфта, интихоб гардиданд.

Ташкилотҳои ҲХДТ дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он дар таҷлили дигар ҷашиҳои давлатию миллӣ ташаббускор буда, бо мақсади дар сатҳи баланд доир намудани онҳо ҳамеша қӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд.

Тавре дар боло зикр намудем, ҳадаф ва вазифаҳои асосии ҳизби сиёсӣ ширкат дар маъракаҳои интихоботӣ ба шумор меравад. Бо ин мақсад, аз 20 то 24-уми феврали соли 2017 дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе конференсияҳои гайринавбатии ташкилотҳои ҳизбӣ оид ба пешбарии номзадҳо ба вакилии маҷlisҳои маҳаллии вакiloni халқ баргузор

¹ Ҷумҳурият. Январи соли 2017.

гардида, бо қарорҳои дахлдор номзадҳои ҲҲДТ ба вакилии маҷlisҳои маҳаллии вакилони халқ пешбарӣ гардиданд².

Мутобики ҷадвали тасдиқгардидаи кумитаҳои иҷроияи ҳизбии ноҳияҳо дар ҳудуди ҳавзаҳо ва участкаҳои интихоботӣ зиёда аз 33 сӯҳбату воҳӯриҳои номзадҳо, шахсони боэътимоди онҳо ва гурӯҳҳои ташаббускор бо интихобқунандагон доир гардид. Кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ фаъолияти пешазинтихоботии номзадҳои ҳудро бо истифода аз технологияи нави сиёсии таблиғотию ташвиқотӣ бо усули “хона ба хона”, “кӯча ба кӯча” ва “рӯ ба рӯ” доир намуд. Инчунин, дар доираи маъракаҳои пешазинтихоботӣ аксияҳои гуногунро ба роҳ монда, ба табақаҳои ниёзманди ҷомеа як қатор маводи гизоӣ расонида шуд¹.

6-уми марта соли 2017 дар доираи нақша-чорабиниҳои КИ ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе бахшида ба Рӯзи Модар дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон мизи мудаввар таҳти унвони “Зан-модар, мазҳари ишқу зебоӣ” баргузор гардид, ки дар он беш аз 60 нафар бонувону занон-собиқадорони ҳизбу меҳнат иштирок намуданд².

Ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси миллӣ ва ватандӯстии ҷавонон, таблиғу ташвиқи тарзи ҳаёти солим дар ҳошияи сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба Соли ҷавонон ва “Рӯзи пойтаҳт” зиёда аз 16 мусобиқаи варзишию фарҳангӣ, аз қабили футбол, волейбол, сайри ҷавонон ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон, Фестивал- озмуни намоиши либосҳои миллӣ байни ҷавондуҳтарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, конференсияи илмӣ-амалӣ, мизи мудаввар бо иштироки 150 нафар ҷавонон аз донишгоҳу донишкадаҳои олии ҳудуди шаҳри Душанбе доир карда шуд³.

² Мароми пойтаҳт. Сентябри соли 2017.

¹ Мароми пойтаҳт. Октябрь соли 2017.

² Минбари халқ. Марти соли 2017.

³ Минбари халқ. Марти соли 2017.

То имрӯз бахшида ба Соли ҷавонон аз ҷониби соҳторҳои ҳизбӣ ва ТҶҶ “Созандагони Ватан” 283 ҷорабинии гуногуни фарҳангии маърифатӣ гузаронида шудааст.

Ҳамасола аз ҷониби Кумитаи иҷроияи ҳизбии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он бахшида ба Рӯзи “Ғалаба” аёдати иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва ақибгоҳҳо ба роҳ монда мешавад, ки ба онҳо як миқдор қӯмакҳои молиявӣ ва маводи ғизоӣ расонида мешавад. Ҳамзамон бахшида ба Иди Зафар барои поси хотири иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар боғи Ғалабаи пойтаҳт гулчанбар гузошта мешавад.

Яке аз самтҳои дигари фаъолияти кумитаҳои иҷроияи ҳизбии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он дар соли ҳисоботӣ ин ба роҳ мондани робитаи зич ва ҳамкориҳо бо ҳамватанони бурунмарзии мо мебошад. Айни ҳол, онҳо ба сифати муҳочирони меҳнатӣ дар Федератсияи Россия кору пайкор менамоянд. Лозим ба ёдоварист, ки дар назди кумитаҳои иҷроияи ҳизбии ноҳияҳои шаҳри Душанбе ташкилотҳои ибтидоии “Мадад”, «Азия» ва «Зарвар» аз ҳисоби муҳочирони меҳнатии муқими Федератсияи Россия таъсис дода шуданд. Дар ташкилотҳои ибтидоии мазкур бо барқарор кардани муносибатҳои мунтазам ва ба роҳ мондани корҳои ташвиқотию тарғиботӣ дар байни муҳочирони меҳнатӣ сафи аъзои ҳизб торафт афзоиш ёфта, нуфузи ҳизб баланд ва мавқеи он устувор мегардад¹.

Воқеан ҳам, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон суботи сиёсӣ ва вахдати миллиро асоси пешравии ҷомеа шуморида, барои таҳқими вахдат ва ризоияти миллӣ, ташаккули фарҳанги вахдатгарои шаҳрвандон, густариши ғояи миллии «Тоҷикистони озоду соҳибистикол-Ватани маҳбуби ҳамаи мо» саъю талоши бештар менамояд”².

¹ Минбари ҳалқ. Августи соли 2014.

² Минбари ҳалқ. Августи соли 2014.

Ҳамин тавр, Кумитаи ичроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба ҳайси яке аз кумитаҳои ҳизбии марказӣ дар тули 25 сол дар якҷоягӣ бо ташкилотҳои ибтидоии худ фаъолияти назаррас нишон дода, дар густариш ёфтани Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва баланд гардидан мавқеи он дар ҷомеа нисбат ба дигар кумитаю ташкилотҳои ибтидоии миқёси чумхурӣ ҳиссаи бузург гузоштааст.

4.4. Нақши ҷавонон дар фаъолияти ҲХДТ

Аз амалияи фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар солҳои сипаришуда ва муҳтавои барномаҳои ин ҳизб ба ҷунин ҳулоса омадем, ки Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон барномаи ҳадафҳои созандаро ҷонибдорӣ менамояд. Барномаи мазкур тамоми соҳаҳои ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии ҷомеаро дар худ таҷассум карда, мақсаду вазифаҳоеро матраҳ кардааст, ки барои таъмини амният, сулҳу истиқрор дар ҷомеа, рушди устувори соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар, таъминоти иҷтимоӣ, муносибатҳои гуногунҷанбаи мутақобилан судманд байни Тоҷикистон ва кишварҳои ҷаҳон, пайваста баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардуми кишвар, илму маориф ва ғайра бахшида шудааст¹.

Илми сиёсатшиносии муосир ҳизби сиёсиро ба қатори унсурҳои низоми созмонҳои ғайридавлатӣ дохил мекунад, ки он дар доираи ҷунин низом мақоми марказиро ишғол менамояд. Ҳизби сиёсӣ ташкилоти ба таври ихтиёрӣ созмондодаи шаҳрвандон ба шумор меравад, ки вай барои ҳимояи манфиатҳо ё синфи муайян, инҷунин қишири муайянни ҷомеа ва ё гурӯҳи калони иҷтимоии дигар созмон дода мешавад. Бар асоси ҳимояи манфиатҳои гурӯҳи иҷтимоие, ки ҳизби сиёсӣ баҳри татбиқи он арзи вучуд мекунад, мақсади асосии ҳизб муайян карда

¹ Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда. Душанбе: Эр-граф, 2014.-С.74.

мешавад. Мақсади мазкур барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ аст, ки тавассути он ҳизб метавонад вазифаҳои барномавии худро амалӣ намояд. Барои расидан ба ҳадафҳои худ ҳизби сиёсӣ мафкураи сиёсии хешро низ ташакқул медиҳад, ки он тарғибари усул ва роҳҳои пиёда кардани мақсаду мароми ҳизб ба шумор меравад.

Дар солҳои аввали соҳибистиклолӣ барои давлати тозабунёд ва дар баробари ин ба таҳди迪 нобудшавӣ дучор гардида бисёр мушкил буд, ки самтҳои асосии фаъолияти худро муайян созад. Бо ҳамин, қадами аввалин дар ташаккулдиҳии сиёсати давлатии ҷавонон чун амали маъмулӣ аз қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон» оғоз гардид, ки вобаста ба он ҳануз дар ҳафтумин моҳи бадастории Истиқлолияти давлатӣ Ҷарори Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 13-уми марта соли 1992) ба тасвib расида буд¹.

Яке аз ҳадафҳои асосии фаъолияти тамоми сохтору мақомоти давлатӣ ва маҳсусан Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳалли масоили ҷавононро дар бар мегирад, ки ин ҷавҳар сиёсати рӯй овардан ба ҷавонон мебошад. Бахри ба ин ҳадаф расидан Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар зеҳну шуури насли наврас ва ҷавонони мамлакат ҳисси баланди худшиносиву ватандӯстӣ, ахлоқи ҳамида, эҳтироми падару модар ва калонсолон, сабру таҳаммул, омӯзиши илму дониш ва қасбу ҳунарҳои муосир, меҳнатдӯстӣ ва риояи волоияти қонунро доимо тарбия менамояд, то онҳо дар оянда ҳамчун фарзандони шоиста кору пайкори насли имрӯзаро идома бахшида, Ватани азизамонро ба ҷаҳониён муаррифӣ карда тавонанд².

Маълум аст, ки имрӯзҳо фаъолияти ҷавонон дар ҳама соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ хело назаррас аст. Аз суйи дигар, саҳмгузории ҷавонон ба дараҷаи тассавурот ва дарку фаҳмиши онҳо оид ба масоили гуногуни ҳаётӣ низ вобастагӣ дорад. Бо мақсади боз ҳам муттаҳид намудани ҷавонон, истифодаи нерӯи зеҳнӣ ва созандагии насли наврас ва бо ин

¹ Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат.-Душанбе, 2016. -С.69.

² Эмомалӣ Раҳмон. Бист қадами созанда. Душанбе: Эр-граф,2014.-С.143.

vasila, афзун гардонидани шумораи электорати ҳизб ва зиёд кардани алоқамандону ҷонибдорони ҲХДТ дар асоси Қарори маҷлиси Кумитаи иҷроияи марказӣ моҳи апрели соли 2011 Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонони Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон «Созандагони Ватан» ва «Мактаби сиёсатмадори ҷавон» таъсис дода шуд. Вазифаи ташкилоти мазкур ҷалби ҷавонон ба сафи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон буда, дар як муддати кӯтоҳ аъзои он ба 80 ҳазор нафар расид ва дар татбиқи сиёсати Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон байни ҷавонони мамлакат ҷойгоҳи муносibi худро пайдо кард¹.

Мақсади асосии ТҶЧ «Созандагони Ватан» ин ба вучуд овардани шароити иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсӣ ва инкишофи ҳамаҷонибаи ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон, баланд бардоштани донишҳои ақлонӣ, зеҳнӣ ва ҷисмонӣ, вазъи иҷтимоӣ, фарҳанги сиёсӣ, ҳуқуқӣ, экологӣ ва динӣ мебошад. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон қодир аст, ки барои ташкили фаъолияти самарабахши ҷавонони ҳизб ҳамаи имкониятҳоро фароҳам созад. Баҳри ҷалб намудани донишҷӯёне, ки тибқи Қвотаи президентӣ дар макотиби олии мамлакат таҳсил мекунанд, дар назди ташкилоти «Созандагони Ватан» Махфили таълимӣ-бозомузии «Неруи созонда» таъсис дода шуд. Имрӯз намояндагиҳои Ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон «Созандагони Ватан» дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ташкил шуда, дар доираи имкониятҳои мавҷуда ва дастгирии кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ фаъолият намуда, бо ташаббусҳои муҳталиф байни ҷавонон кор бурда истодаанд².

Баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон барои ноил гардидан ба ин ҳадафҳо зарур мебошад. Ватандӯстии ҷавонон дар шароити қунунӣ аз шинохти мавзеи таърихии худ, мақому манзалат ва ояндаи давлату миллати худ ҳамчун узви ҷудонопазири чомеаи ҷаҳонӣ

¹ Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе: Шарқӣ озод, 20 январи 2016.-С.8.

² Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат.-Душанбе, 2016.-С.98.

иборат аст. Ватандӯстии ҷавонон аз дидгоҳи сиёсӣ бо худшиносӣ ва ифтихори миллӣ тавъам мебошад.

Таваҷҷуҳ ва ғамхории падаронаи Президенти кишвар, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷавонон аз рӯзҳои аввали соҳибистиколӣ возеху равшан ба назар мерасид. Новобаста аз саҳтиҳо ва нокомиҳои пай дар пай пешомада Пешвои миллат ба баррасии масъалаҳои марбут ба ҷавонон ва сиёсати ҷавонон афзалият медод. Дар ин давра он яке аз дастовардҳои арзишманд ба ҳисоб меравад, ки новобаста аз вазъияти ногувор (ҷанги шаҳрвандӣ) мулоқоти нахустини расмии Роҳбари мамлакат-Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони ҷавонони ҷумҳурӣ дар 70-ум рӯзи сарварӣ-2 феврали соли 1993 баргузор мегардад. Ин нишони дар воқеъ ғамхор, пуштибон, дастгир ва парастор будани Сарвари кишварро нисбат ба ҷавонон аз рӯзҳои аввали соҳибистиколӣ инъикос менамояд².

Ҳамчунин, бо мақсади ҷалби насли ҷавон ба фаъолнокии сиёсӣ ва беҳтар гардонидани вазъи сиёсию иҷтимоӣ дар кишвар 17-уми марта соли 1994 дар доираи Анҷумани якуми ҷавонони Тоҷикистон мулоқоти расмии Сарвари мамлакат (он вақт Раиси Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон), муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони ҷавонони кишвар баргузор гардид. Ин ҳамоиш дар шароите баргузор мегардад, ки соҳторҳои идоракуни давлатӣ ташаккул меёфт ва мамлакат дар оғуши ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ қарор дошт, яъне қулли ҷомеа, баҳусус ҷавонон дар фикри зинда мондан буданд. Вале новобаста аз ин, бо умеди роҳнамоии ҷавонон ба фардои нек ва равонасозии онҳо ба бунёди давлати аҷдодӣ, дастёбӣ ба мустақилияти комил, ҳувияти миллӣ ва эҳёи арзишҳои миллӣ Сарвари мамлакат бо ҷавонон мулоқот мекунад. Дар натиҷаи мулоқот таваҷҷуҳи ҷомеа ба ҷавонон хеле зиёд мегардад, мувофиқан ҳавасмандии ҷавонон барои бунёди давлати навин баланд

² Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат. Душанбе, 2016. С.- 116.

гашта, ҳаракатҳои нахустини чамъиятии ҷавонон, маҳфилҳо ва гурӯҳҳои худфаъол ташаккул меёбанд, ки ин давраи ташаккулёбии муносибатҳо барои ҷавонон давраи қадамҳои устувор дар роҳи бунёди таҳкурсии асосии сиёсати давлатии ҷавонон-низоми идоракуни соҳаи кор бо ҷавонон ба ҳисоб меравад, ки пешгузорандай он маҳз Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад.

Ин марҳалаи ташаккулёбӣ аз мулоқоти сеюми расмии Сарвари кишвар бо намояндагони ҷавонони мамлакат 23-юми майи соли 1997 ибтидо мегирад.

Ин ҳамоиш барои насли ҷавон сарнавишти таъриҳӣ низ дорад. Дар доираи ин мулоқот таъсис ёфтани мақомоти идоракуни байни ҷавононро Сарвари кишвар ба ҷавонон чунин муждагонӣ дод: «Бо назардошти талаботи замон ва амалӣ гардонидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон» ман имрӯз фармонро дар бораи таъсис додани Кумитаи кор бо ҷавонон имзо кардам. Умединрем, ки ин соҳтори давлатӣ аз уҳдаи идора кардани фаъолияти ҷавонон мебарояд».¹

Барои ҳар як соҳа асоси фаъолияти ташкилии ҳуқуқиро қонунгузорӣ фароҳам меорад. Барои соҳаи сиёсати давлатии ҷавонон асоси ҳуқуқии фаъолият ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сиёсати давлатии ҷавонон», ки соли 1992 дар шароити мураккаби идоракунӣ ва ноороми ҷомеа қабул гардида буд, ташкил медод. Маълум аст, ки дар чунин вазъияти номусоид таҳияи санади муносиб, ҳаматарафа таҳлилгардида ва фарогири маҷмӯи мушкилоти ҳаётӣ имконнозазир буд.

21-уми майи соли 2005 дар фазои сулҳу субот, бо назардошти дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ, таҳқими давлатдорӣ, ваҳдати миллӣ, рушди руқнҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар ва бо мақсади

¹ Шарифзода Абдуфаттоҳ, Фаттоев Сайдмурод. Эмомалӣ Раҳмон начотбахши миллат.-Душанбе, 2011. С.214.

баррасии ҷараёни татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон, вазъи ҳаёт ва мушкилоти фарогирифтаи ҷавонон ва бо ин васила муқаррар намудани вазифаҳо барои солҳои оянда мулоқоти навбатии Раиси ҲХДТ, Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони ҷавонони ҷумҳурӣ баргузор гардид.

Дар мулоқот масъалаҳои гуногуни фарогирандаи ҳаёти иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсию фарҳангии ҷавонон баррасӣ гардида, ба Ҳукумати ҷумҳурӣ ва вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳо дар самти татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон дастуру супоришҳо дода шуданд.

Яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ ва муҳими инъикоскунандай устувории сиёсати давлатии ҷавонон ин таваҷҷуҳи маҳсуси Раиси ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон ба насли ҷавон ба ҳисоб меравад.

Дар марҳилаи бадастории сулҳу субот бо азму иродai қавӣ дар қатори насли калонсол дар бунёди давлати демократӣ, дунявиӣ ва ҳуқуқбунёд аз ҷумла созгории вахдати миллӣ саҳми хеле муносиб гузоштанд. Имрӯзҳо дар сафи Қувваҳои Муссаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳазорон нафар ҷавонон адои хизмати ҳарбӣ карда истода, машғули ҳифзи марзу буми давлат мебошанд.

Баланд бардоштани савияи дониш ва малакаи корӣ, сатҳи донишандӯзии ҷавонон ҳамасола афзоиш меёбад. Агар соли 1991 теъдоди 70 ҳазор нафар машғули таҳсил буданд, пас имрӯзҳо он ба 200 ҳазор нафар расидааст, яъне сатҳи донишомӯзии ҷавонон се маротиба зиёд гардидааст, ки аз азми қавӣ ва тамоюли устувори маърифатии ҷавонон дарак медиҳад, ки дар ин самт саҳми Раиси ҲХДТ, Пешвои миллат баравъо назаррас аст¹.

Дар ин давра тавассути муассисаҳои илмии кишвар садҳо ҷавонон соҳиби унвонҳои илмӣ гардида, дар риштаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ

¹ Мачлиси васеи Раёсати кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Зери назари муовини якуми Раиси ҲХДТ С.Сафаров.-Душанбе,23 ноябрисоли 2011.-С.12.

хизмат кардаанд. Танҳо ҷоизадорони Ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ барои олимони ҷавон беш аз 140 нафарро ташкил медиҳанд, ки корҳои онҳо фарогири масъалаҳои гуногуни ҳаёти истеҳсолӣ-ҳочагидорӣ ва маънавии чомеа мебошанд.

Бо таваҷҷуҳи хосе, ки Сарвари давлат ба ҷавонони мамлакат доранд ҳар сол дар рӯзи ҷавонон, 23-юми май шахсан бо намояндагони ҷавонони кишвар расман воҳурӣ баргузор менамоянд. Ҳатто Президенти мамлакат, Ҷаноби Олий Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ соли 2017-ро соли ҷавонон эълон намуданд, ки ташаббус гардидани ин иқдоми наҷиб, агар аз як тараф ба руқиҳои иҷтимоии демографӣ ва сиёсӣ-стратегӣ рабт дода шавад, аз тарафи дигар ҳусусияти таъриҳӣ дошт. Зоро насли ҷавони кишвар ҳанӯз аз рӯзҳои аввали мустақилияти кишвар дар бунёди давлати соҳибистиқлол, демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявиӣ бо ташаккул ва амалий намудани самти маҳсуси фаъолият-сиёсати давлатии ҷавонон давра ба давра ҳамқадами ҳукумат мебошад.

Соли ҷавонон, ҳамчун ҳадиҷи таърихии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар хотираи мо ва ҳар як фарди миллати тоҷик бо лаҳзаҳои пур аз шодию нишот ва саршор аз меҳру муҳаббати аҳли ҷомеа нисбат ба насли наврасу ҷавон бо ҳарфҳои заррин нақш ҳоҳад баст, афзудааст Раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳтам Абдуллоҳозода¹.

Дар ҷойи дигар А. Абдуллоҳозода қайд намуд, ки дар соли мазкур бо такя ба дастуру супоришҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамкорӣ бо Ҳукумати шаҳри Душанбе, ҳукуматҳои маҳаллии миқёси ҷумҳурий ва маҳсусан, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон тавонистем зиёда аз 17 ҳазор ҷорҷарӣ дар самти кор бо ҷавонон дар қаламрави кишвар бо фарогирии зиёда аз 4 миллион наврасу ҷавонон баргузор намоем².

¹ Сомонаи Вазорати фарҳанг. <http://www.vfarhang.tj/index.php/tj/>

² Сомонаи Вазорати фарҳанг. <http://www.vfarhang.tj/index.php/tj/>

Ҳамин тавр, яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ ва муҳими инъикосунандай устувории сиёсати давлатии ҷавонон ин таваҷҷуҳи маҳсус, мумтоз ва падаронаи Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба насли ҷавон ва ин соҳаи ояндабаҳш ба ҳисоб меравад. Аз ин ҷост, ки дар анҷуманҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, ҷаласаҳои ҳизбӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти ҲХДТ-ро ҷалби ҷавонон ба сафҳои ҳизб ва дикқати маҳсус зоҳир намудан ба ин табақаи созанд ва ояндабаҳши ҷомеа ба ҳисоб меравад. Қариб ҳар сол дар барномаҳои кории Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дастгирӣ намудани ҷавонон дар роҳи таҳсил, корҳои идорӣ ва пешбарии онҳо ба вазифаҳои давлатӣ ҷойи маҳсусро ишғол намудааст. Дар фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ҳанӯз аз рӯзҳои таъсисёбӣ ҷавонон соҳиби мавқеи баланд мебошанд, ки ин ҳама аз таваҷҷуҳи бевоситаи Раиси ҲХДТ, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон бармеояд.

ХУЛОСА

НАТИЧАҲОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Аз таъсисёбии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон 25 сол сипарӣ шуд. Дар ин муддат дар Тоҷикистони соҳибистиқлол воқеаҳои муҳими сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодиву фарҳангие ба вуқӯъ пайвастанд, ки аксари онҳо барои тақвияти сулҳу осоиш дар кишвар, баланд гардиданӣ эътибори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байнамилалӣ, худогоҳии мардум, истеҳқоми появу руқнҳои асосии давлатдорӣ ва бунёди ҷомеаи демократӣ аҳамияти фавқулода доштанд.

Заминаҳои таърихӣ ва сиёсии таъсисёбии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад, ки бо сабаби буҳрони сиёсии солҳои 80-90—уми асри XX ва барҳам ҳурдани яккаҳизбӣ дар ИҶШС Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон мавқеи ҳизби роҳбарикунданаи ҳудро аз даст дод[4-М] ва барои барои пешбурди идеология, ҷомеа ва давлат дар шароити нави идоракуни давлати соҳибистиқлол ба ҳизби нав ниёз пайдо кард. Бояд таъкид намуд, ки ҲҲДТ дар шароити бисёрҳизбӣ ва рақобатҳои ҳизбҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон ташаккул ёфт.

Барои фаъолияти ҲҲДТ баҳо додан, пеш аз ҳама таърихи ташаккул ва рушди минбадаи ҳизб, ноил шудан ба мақсад, ичрои вазифаҳои дар пеш гузошта ва албатта саҳми он дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсиву фарҳангии мамлакат зери таҳлил бояд қарор гирад. Бояд қайд намуд, ки фаъолияти ҳизб дар шароити душвори ҳарбӣ-сиёсӣ дар Тоҷикистон оғоз шуда буд. 10-уми декабри соли 1994 дар ҷаласаи Анҷумани-I муассисони Ҳизби Ҳалқии Тоҷикистон Оинномаи ҳизбро қабул карда, аввалин аъзои Кумитаи Ичроияи Марказӣ ва Роҳбарияти ҳизбро интихоб намуданд. Дар давраҳои нооромии ҳарбӣ-сиёсии солҳои 90-уми асри XX, ки Тоҷикистон дар алангани ҷанги шаҳрвандӣ қарор дошт даҳҳо фарзандони беҳтарини мамлакат дар байни мардум ғояҳои ҳизбро тарғибу ташвиқ карда, рӯзномаи ҳизбиро паҳн намуданд ва рӯз

ба рӯз ҷонибдорони ҳизбро зиёд карданد. Роҳбарияти ҳизб пеш аз ҳама дарк намуданд, ки роҳи ягонаи аз буҳрон баромадан ин демократиунонии чомеа, ба вучуд овардани системаи бисёрхизбӣ ва ҷорӣ намудани иқтисодиёти бозоргонӣ буд[6-М]. ҲҲДТ дар шароити душвори ҳарбӣ-сиёсӣ обу тоб ёфт. Аъзоёни фаъоли он бо роҳбарии раиси Ҳизб Эмомалӣ Раҳмон бо тадбирҳои хирадмандона ва матонату часорати фавқулода кишварро аз вартаи фалокат ва ҳалокат берун овард, мардуми парешонро сарчамъ намуд ва садҳо ҳазор гурбатзадагонро ба Ватан баргардонд.

Соли 1997 барои ҳалқи тоҷик соли тақдирсоз буд. Ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима дода шуд[12-М]. Баъд аз гуфтушунидҳои тулонӣ дар мамлакат сулҳ барқарор карда шуд. Барои таъмини устувори ҳаёти осоишта масъалаи ваҳдати миллӣ ба миён омад. Яке аз вазифаҳои муҳимтарин дар назди роҳбарияти мамлакат ва ҲҲТ бо роҳи ваҳдати миллӣ ба эътидол овардани ҳаёти иҷтимоӣ, барқарор намудани иқтисодиёт ва бо роҳи гузаронидани ислоҳоти сиёсӣ баланд бардоштани мавқеъ ва нуфузи Тоҷикистони соҳибистиқлол буд.

Аз ин рӯ бо таклифи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Анҷумани III Ҳизби Ҳалқии Тоҷикистон, ки 25-уми июни соли 1997 гузашт, ҳизб номи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро гирифт.

Дар фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон баъд аз Анҷумани IV, ки 18-уми апрели соли 1998 шуда гузашт, ва Эмомалӣ Раҳмон Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон интихоб шуд, марҳилаи нав оғоз мегирад. Раиси навинтихобшудаи ҲҲДТ Э. Раҳмон дар Анҷуман сухан гуфта, таъкид намуд, ки «таъриҳ гувоҳ аст, сиёсатмадороне, ки меҳоҳанд дар кишвари худ ислоҳоти куллӣ гузаронанд, бояд қабл аз татбиқи барномаи стратегии худ ҳамсафон ва ҳаммаслакони худро ёбанд».

Аз соли 2000 –ум дар ҳаёти иҷтимоиву иқтсиодии Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи нав оғоз гардид. Дар ин давра ҲҲДТ низ

тачрибаи зиёде ҳизбӣ пайдо карда торафт дар ҳаёти чомеа ва давлат мавқеи худро мустаҳкам мекард. Акнун дар назди ҳизб масъалаи таҳияи барномаи нав, дурнамое, ки барои таъмин намудани иҷрои ҳадаф ва вазифаҳои Ҳукумати ҷумҳурий, роҳбарияти мамлакат, истода буд. Аз ин рӯ 22-юми сентябри соли 2001 Анҷумани VII ҲХДТ барпо шуд. Раиси ҳизб Э. Раҳмон дар Анҷуман баромад карда, самти стратегии ҳизбро дар марҳилаи нави рушди чомеа-давраи созандагию бунёдкорӣ илман асоснок намуд.

Солҳои 2000-2010 дар ҳаёти ҲХДТ марҳилаи ниҳоят муҳим мебошад. Дар ин давра ҳизб сохторҳои идоракуниро дар шаҳру ноҳияҳо ташкил намуда дар ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва сиёсӣ-фарҳангии ноҳия ва вилоятҳо дар пешбурди идеологии давлатӣ ва баланд бардоштани шуури ҷамъиятий корҳои ниҳоят масъулияtnокро ба уҳда дошт[10-М]. Самтҳои асосии фаъолияти ҲХДТ ва нақши он дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-сиёсии Тоҷикистон ҳифз намудани суботи сиёсии чомеа, паст кардани сатҳи камбизоатӣ, рушди иқтисоди бозорӣ, соҳибкорӣ, ҳалли масъалаҳои шуғли аҳолӣ, муҳочирати аҳолӣ, беҳбудии соҳаҳои маорифу фарҳанг ва тандурустӣ, таъмини самаранокии фаъолияти мақомоти давлатӣ, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, мубориза бар зидди коррупсия ва гайраро дар бар мегирифт.

Дар ин давра роҳбарияти ҳизб инкишофи муносибатҳои байналмилалӣ, баланд бардоштани эътибору нуфузи Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ ва ғайра ҳамчун самтҳои афзалиятнок ва муҳими фаъолияти сохторҳои ҳизбӣ муайян карда буд. Бо ҳизбҳои сиёсии «Единая Россия»и Федератсия Россия, Ҳизби ҳалқӣ-демократии «Нур Отан» Ҳизби «Озарбойҷони Нав» Ҳизби комунистии Ҳитой, Ҳизби ҷумҳуриявии Арманистон ва даҳҳо дигар ҳизбҳои минтақавӣ ва ҷаҳониро ба роҳ монда нуфузи байналмилалӣ пайдо кард[11-М].

Аз соли 2010 ҲҲДТ ба масъалаи рушди институтсионалии сохторҳои худ дикқати ҷиддӣ зоҳир намуд. Дар дурнамои ҳизб самтҳои рушди минбаъдаи фаъолияти ҲҲДТ дар солҳои 2010-2019 таҳрези карда шуд. Нақши муҳим ба пурзӯр намудани мавқеи Фраксияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар парлумони кишвар гузошта шуда буд. Роҳбарияти ҳизб ба фаъолияти кумита ва ташкилотҳои ибтидоии ҲҲДТ дикқати маҳсус медод[10-М]. Ба идоракунии сохторҳои масъулиятнок ҷавононро ҷалб карда, аз ҳисоби онҳо захираи кадрҳои идоракунии давлатӣ таъсис дода шудааст.

Ҳамин тарик, Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон таҳти сарварии Асосгузори сулҳ ва ваҳдати Миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ба як нерӯи бузурги созандаю бунёдкор ва масъулиятшинос табдил ёфтааст[6-М]. Ташкил намудани ҷойҳои корӣ, баланд бардоштани музди меҳнат, нафақа ва қӯмакпулиҳо, беҳтар намудани вазъи иҷтимоӣ, аз зумраи он вазифаҳоанд, ки аз рӯзҳои аввали таъсисёбӣ то ба имрӯз дар тамоми анҷуманҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дарҷ гардидаанд. Маҳз бо иштироки фаъоли ҲҲДТ се стратегияи миллии Тоҷикистон – таъмини истиқлолияти коммуникатсионӣ, энергетикӣ ва бехатарии озуқаворӣ пайдарпай ичро гардид[8-М]. Дар роҳи расидан ба ин ҳама дастовардҳои назаррас ҳизмати роҳбари ҳизб Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ниҳоят бузург аст[12-М]. Маҳз ҳамин, малака ва мактаби маҳсуси идоракунии Эмомалӣ Раҳмон буд, ки ҲҲДТ зери сарварии ӯ ба неруи бузурги сиёсӣ табдил ёфт.

Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси Кумитаи Ичроияи Марказии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон санаи 7-уми феврали соли 2019 иброз доштанд: “Робитаи қавӣ доштан бо ҳалқ ва ифодакунандай ормонҳои бисёрсолаи он будан ҷавҳари асосии фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистонро ташкил дода, садоқат ба он ва дар ин роҳ соҳибиродаву

бомасъулият будан асоси муваффақиятҳо ва эътимоди мардум ба он мебошад.

Ҳамин тавр, дар асоси натиҷаҳои ба даст омада ба чунин хулоса омадан мумкин:

1. ҲҲДТ дар муборизаҳои шадиди ҳарбӣ-сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ташаккул ёфта, ҳамчун яке аз ҳизбҳои сершумор, пурқувват, ва пешбар дар ҷомеа пешбарандаи идеологияи давлатӣ, эътироф шудааст.
2. ҲҲДТ фаъолияташро дар асоси қонунҳои амалкунада ва меъёрҳои ҷаҳони мутамаддин дар самти гуногунандешии сиёсиву идеологӣ, ҳамкорӣ бо иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва ҳизбҳои сиёсии дигари фаъол ба таври густарда ба роҳ монд.
3. Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар муддати 25 соли фаъолияти босамар чор марҳилаи таърихии ибраторӯзро паси сар намудааст. Ҳизб дар заминаи ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муттаҳидсозии ҳамдигар, рушду инкишоф ва тақвияти соҳаҳои муҳими ҳоҷагии ҳалқро ба инобат гирифта, вобаста ба талабу тақозои ҷаҳони муосир муҳимтарин нақшаву барнома ва стратегияҳои миллии ояндадорро рӯйи даст гирифт[12-М].
4. Дар байни ҳизбҳо ва иттиҳодияҳои гуногун маъруфтарин ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон (ҲҲДТ) мебошад. Рушди ҳизб ва нуфузи сиёсӣ дар ҷомеа дар он зоҳир мегардад, ки соли 1995 панҷ нафар аъзои ҲҲДТ узви Парлумони Тоҷикистон буда, дар соли 2000 шумораи онҳо ба 33 нафар ва ҳоло зиёда аз 75% ро ташкил медиҳад.
5. Яке аз самтҳои асосии фаъолияти ҲҲДТ баланд бардоштани мавқеи зан дар ҷомеа мебошад. Ҳоло ҳизб беш аз 490 ҳазор нафар аъзо дорад, ки 235 ҳазор нафар ё 45 фоизро занон ташкил медиҳанд. Самти дигари дурнамои ҲҲДТ дастгирии ҷавонон буда шумораи онҳо дар ҳайати ҳизб беш аз 176 ҳазорро ташкил медиҳад,

ки онҳо ҷавонони аз 18 то 30 сола мебошанд[9-М]. Ҷавонон муҳаррики ҳизб буда, дар пешрафти ҳаёти имрӯзаи Тоҷикистон нақши муассир доранд. Дар вилоятҳои ҷумхурӣ Кумитаҳои иҷроияи вилояти Суғд, вилояти Ҳатлон, Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ва шаҳрҳои ноҳияи тобеи марказ таъсис дода шудаанд. Дар айни ҳол 3,5 ҳазор ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ дар ҳамаи маҳаллаю кучро, ҷамоатҳои ҷумхурӣ фаъолият доранд[10-М].

6. Дар тӯли фаъолияти худ ҲҲДТ сиёsat ва идеологияи давлатии Тоҷикистонро бо нашрияи марказии ҳизб рӯзномаи «Минбари ҳалқ», ки бо төъдоди 28 ҳазор нусха бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва узбекӣ ҳафтае ду бор мебарояд ва дар саҳифаҳои маҷаллаҳои ҷамъиятию сиёсии «Меҳвар» ва «Зани муосир» ба роҳ мондааст.
7. ҲҲДТ ҳизби сиёсии парламентӣ буда фаъолияти он барои муттаҳид кардани ҳамаи шаҳрвандони Ҷумхурии Тоҷикистон, новобаста аз забон, миллат, мавқei иҷtimoiӣ, ақидаи сиёсӣ, барои ташкили давлати демократӣ, дунявӣ ва гуногунии фарҳангҳо, забонҳо ва мазҳабҳо, ки дастовардҳои онҳо сарвати бебаҳои мардуми Тоҷикистон мебошад, равона шудааст[8-М].
8. ҲҲДТ дар ҳаёти иҷtimoiivу иқтисодӣ ва фарҳангиву сиёсии мамлакат фаъол буда, дар иҷрои барнома ва стратегияҳои давлатӣ нақши босазо дорад. ҲҲДТ тавассути иқдомҳои шоистааш НБО «Роғун»-ро таҳти сарпарастии маънавии худ қарор дода, аз байни бунёдкоронаш –аъзоёни ҳизб, бо ғайрати комилу азми қавӣ ин «Коҳи нур»-ро дар муҳлати пешбинишуда мавриди баҳрабардории умум қарор доданд[13-М]. Таблигу ташвиқи бештари НБО «Роғун» бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ ва ҳалли мушкилоти норасони неруи барқ қудратмандии Тоҷикистонро дар сатҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ боз ҳам устувортару қавитар гардонид.
9. ҲҲДТ дар арсаи байналхалқи чун ҳизби сиёсӣ ва пешбарандай барномаҳои давлатӣ оид ба демократикунонии

чомеа, ҳизби муборизбаранда барои сохтани давлати дунявӣ ва демократӣ эътироф гардидааст[11-М].

ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲО

Дар асоси натиҷаи тадқиқот барои боз ҳам муфассал инъикос намудани фаъолияти ҲХДТ ва истифодаи амалии ин натиҷаҳо чунин пешниҳод менамоем:

1. Дар оянда ба роҳ мондани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти ҳизб, ки Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дарбаргирандаи тамоми соҳаҳои мамлакат дар зарфи соҳибистиқлолӣ ба ҳисоб меравад.
2. Азбаски тамоми дастовардҳои Тоҷикистони соҳибистиқлол ба Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон тавъам аст, бисёре аз масъалаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии баҳсталаби даврони истиқлолиятро равшан намудан аҳамияти илмӣ-таъриҳӣ дорад.
3. Дар чорчубаи таҳлили таърихнигории таърихи сиёсӣ, тамоми асарҳои илмии баҳшида ба тарихи таъсисёбӣ ва фаъолияти минбаъдаи ҲХДТ баҳшидашуда таълифоти осори муҳаққиқон ва донишмандони соҳа муҳим мебошад.
4. Ҳаёти сиёсии Тоҷикистон дар ибтидои солҳои 90-уми аспи XX, пайдоиши ҳизбу созмонҳо ва рақобатҳои онҳо барои ҳокимијат маҳсусан оқибатҳои фаъолияти ҳизбу созмонҳое, ки характеристи маҳалгароӣ ва мазҳабӣ доштанд, заминаҳои сар задани ҷангӣ шаҳрвандӣ ва оқибатҳои он, аҳамияти Иҷлосияи XVI дар роҳи расидан ба сулҳ ва барпогардидани Ҳукумати конститутсионӣ ва амсоли инҳо муҳим буда, инъикоси онҳо дар шакли китобу брошюраҳо, мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-оммавӣ, инчунин аз тариқи барномаҳои телевизионӣ дастраси мардум намудан саривақтӣ ба ҳисоб меравад.

5. Дар асоси таҳқиқоти анҷомдодашуда, дар оянда дар макотиби олии кишвар ба роҳ мондани курсҳои маҳсус оид ба таъриҳ ва фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон басо зарур ба ҳисоб меравад.
6. Дар асоси маводи таҳқиқоти мазқур ба роҳ мондани курсҳои маҳсус дар макотиби олии кишвар оид ба хусусиятҳои хоси Раиси ҲХДТ Эмомалӣ Раҳмон ва фаъолияти роҳбарии ў дар Дошишкадаи идорақунии давлатӣ муҳим арзёбӣ мешавад.
7. Дар оянда матраҳ намудани паҳлӯҳои ҳаматарафаи таъриҳ ва фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ва рӯйи чоп овардани монография ва мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-омавӣ, истифодаи таҷрибаи таърихии кутоҳи ҳизб барои наслҳои оянда барои пешбуруди идеологияи давлатӣ низ басо муҳим ба ҳисоб мераванд.
8. Мазмуни асосӣ, хулосаҳо ва маводи санадии диссертатсияро метавон дар зимни таълифи асарҳои маҷмуавӣ роҷеъ ба таърихи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, инчунин зимни хондани курсҳои лексионӣ ва курсҳои маҳсус аз фанҳои “Таърихи ҳалқи тоҷик”, “Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқдол”, васеъ истифода кард.

ФЕХРИСТИ САРЧАШМАҲО ВА АДАБИЁТ

I. Маводи бойгонӣ

Бойгонии марказии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ф.12. –Оп.1. – П.4. –С.-82, Ф.385. –Оп.І. –П.55. –С.157-527.

- 1.** Бойгонии ҷории Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Ҳисоботи солҳои 1994-2019. Бойгонии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе. Ҳисоботи солҳои 1994-2019.
- 2.** Бойгонии Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳисоботи солҳои 1994-2019.

II. Санадҳои меъёри ҳуқуқӣ (Конститутсия, қонун ва қарорҳо)

- 3.** Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе, 2003;
- 4.** Низомномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Зери назари муовини якуми Раиси ҲХДТ С. Сафаров. -Душанбе, 2010. 20 с.;
- 5.** Низомномаи Шурои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон//Бюлетени Шурои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. -Душанбе, 2002. - №2. С. 7-11;
- 6.** Оинномаи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон.-Душанбе, 2016. 19с.;
- 7.** Оинномаи Ҳизби Демократии Тоҷикистон//Ҳизби Демократии Тоҷикистон (Санадҳо: дирӯз, имрӯз ва фардо).-Душанбе, 2000;
- 8.** Оиннома ва барномаи Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон.-Душанбе, 1997;
- 9.** Оинномаи Ҳизби Сотсиалистии Тоҷикистон// Иттиҳод.-Душанбе, 1998.- № 8;
- 10.** Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ. (Мураттиб, Раҳматилло Зойиров).-Душанбе, 2004. 80с.;

III. Маводи оморӣ

- 11.** Маҷмӯаи оморӣ,-Душанбе: Кумитаи давлатии омор. 2002. -361 с.
- 12.** Сельское хозяйство Республики Таджикистан: Статсборник.-Душанбе:, Госкомстат. 1999.-197с.

13. Сельское хозяйство Республики Таджикистан, Статсборник.-Душанбе: Госкомстат. 2001.- 550 с.
14. Сельское хозяйство Республики Таджикистан, Статсборник.-Душанбе: Госкомстат. 2002.-333с.
15. Социально экономическое положение Республики Таджикистан, Госкомстат. 2006.-253с.
16. Статистический ежегодник Республики Таджикистан.-Душанбе: Госкомстат. 2005.-180 с.
17. Статистический ежегодник Республики Таджикистан.-Душанбе:, Госкомстат. 2002. -180 с.
18. Таджикистан: 15-лет государственной независимости. Статсборник.-Душанбе: Госкомстат РТ. 2006 -488 с.
19. Вазъи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2006. -253 с.
20. Вазъи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2009. -258 с.

IV. Монография, брошюра ва мақолаҳо

21. Абдулхамид, Ш. Президенти мардумӣ. // Омӯзгор.-2016.-25 ноябр.
22. Абдурашитов Ф.М. Феномен таджикского суверенитета. Душанбе, 2017. 142 с.
23. Абдурашитов Ф.М. Земельно-водная реформа в Таджикистане в конце XX-начале XXI вв.-Душанбе, 2018. 400 с.
24. Абдуфаттоҳ Шарифзода, Заробиддин Қосимӣ. Фарҳундапай.-Душанбе, 2014. 336 с.
25. Абдуфаттоҳ Шарифзода, Заробиддин Қосимӣ. Пайвандгар.-Душанбе, 2013. 336 с.
26. Абдуфаттоҳ Шарифзода, Заробиддин Қосимӣ. 7 соли Эмомалӣ Раҳмон. Душанбе, 2013. 336 с.
27. Абдуфаттоҳ Шарифзода, Заробиддин Қосимӣ. Бунёдкор.-Душанбе, 2013. 336 с.

28. Абулхаев Р.А. Вопросы новейшей истории таджикского народа. Часть 2.-Душанбе, 2016. 384 с.
29. Азизов, Ҳ. Ӯ барои хизматҳояш сазовори муҳаббат гардид: гузориш аз баргузории Конфронси илмӣ-амалӣ таҳти унвони «Ҷавонон пайрави боэътиими Президент» баҳшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 14 ноябр, шаҳри Душанбе / Ҳ.Азизов // Ҷавонони Тоҷикистон. -2016.-17 ноябр.
30. Алишер Ф. Рӯзе аз рӯзгори миллат: Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон-16 ноябр // Минбари ҳалқ.-2016.-16 ноябр.
31. Ахмедов Д. Специфика развития многопартийности в Центральной Азии и её влияние на политическую культуру (на примере Республики Таджикистан)//Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ).-Душанбе: Сино, 2009, №2 (50).- С. 115- 121;
32. Аҳдномаи ризоияти чомеаи Тоҷикистон. Душанбе-2000;
33. Ашуроев С. Қонуни асосии ҷавонони Тоҷикистон: ҳолат ва пешомадҳои татбиқи он. Душанбе-2002;
34. Барномаи пешазинтихоботии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон (Муҳимтарин самтҳои рушди мамлакат дар солҳои 2015-2020).-Душанбе-2014. 32 с.;
35. Бобобекова М. Нақши зан дар раванди демократӣ. Душанбе-1998;
36. Бунёдкорӣ. Ҷ. 1,2,3.- Душанбе: Ирфон, 2001.
37. Ваҳдат. Давлат. Президент. Ҷашнномаи Имоми Аъзам, назария ва амалияи ваҳдати миллӣ. Ҷ. IX.- Душанбе, 2009;
38. Вьюницкий В. Многопартийность// Диалог.-Душанбе,1990. № 10;
39. Гражданские движения в Таджикистане. Москва- 1990;
40. Гражданские политические движения в Таджикистане (1989-март 1990г.) –Душанбе,1990;
41. Гульджанов М. Сотрудничество и взаимодействие политических партий// Партии и движения Таджикистана. -Душанбе, 2000. - № 3. С.11-12;
42. Fafforov У. Анҷумани саодати миллат. -Хуҷанд, 2002;

- 43.**Faфуров, М. Рӯзи сидқу вафо: доир ба таҷлии Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвар // Минбари халқ.-2016.-16 ноябр.
- 44.**Давлатзода Д. Вера в национальной прогресс.-Душанбе: Эҷод, 2007;
- 45.**Дадабаева З.Многопартийная система в условиях становления Гражданского общества в Таджикистане// Партии и движения Таджикистана.-Душанбе, 2001.- № 12.- С.14- 17;
- 46.**Дадабаева З. Партии и движения в демократизации традиционного общества Таджикистана//Партии и движения Таджикистана. -Душанбе- 2000. - № 2.- С.7-9;
- 47.**Дар бораи натиҷаҳои овоздиҳии халқӣ (референдум) оид ба қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон// Ҷумҳурият. -1994. - 19 ноябр;
- 48.**Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, 13 ноябри соли 1998// Ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон. Маълумотнома. - Душанбе, 2002. - С.3-12;
- 49.**Дар бораи аз байн бурдани ҳама гуна шаклҳои поймоли ҳукуқи зан. Конвенсияи Асамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид, 18 декабря соли 1979// Маҷмӯаи асноди байналмилалӣ оид ба масъалаҳои ҳукуқи духтарон дар маориф.-Душанбе, 2002.- С.6-8;
- 50.**Дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, 23 майи соли 1998// Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе- 1998. - № 10.- С.93-101;
- 51.**Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 3 декабря соли 1993//Маҳмудов М.А., Шарипов Т.Ш. Оила дар ҳифзи қонун.-Душанбе,2001.- С.63-64;
- 52.**Дар бораи тадбирҳои иловагӣ доир ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2014// Ҷумҳурият.-2009.-3 сентябр;

53. Дар бораи ҳифзи хок: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1 октябри соли 2009// Садои мардум. -2009, 20 октябр;
54. Додхудоева Б. Иттиҳоди занони Тоҷикистон// Бобобекова М. Нақши зан дар раванди демократӣ.-Душанбе, 1998.- С.49-50;
55. Достиев А. Ҳизби зодаи масъулият. -Душанбе, 2000.180 с.;
56. Достиев А. Ҳар иқдомро ба тарозуи манфиати миллат бояд баркашид// Ҷумҳурият.-Душанбе,1994.30 ноябр;
57. Достони ваҳдати миллат. -Хуҷанд: Ношир,2009;
58. Зикриёв Ф. Таърихи ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе,2010.102с.;
59. Зикриёв Ф. Таърихи сиёсии ҳалқи тоҷик ва ҷаҳон. Дастури таълимӣ-методӣ барои донишҷӯён.-Душанбе: Маориф,1995.- С.85-87;
60. Зикриёв Ф., Набиева Р., Зикриёва М. Таърихи Ватан. Дастури методӣ барои донишҷӯёни донишгоҳҳои олӣ.-Душанбе,2007;
61. Зикриёва М. Историография проблемы женщин Таджикистана.-Душанбе,2001;
62. Зоир Р. О некоторых принципах становления многопартийности в Таджикистане// Партии и движения Таджикистана.-Душанбе,2000.-№ 3.-С.4-9;
63. Зоҳир, Ҷ. Таҷлили Рӯзи Президент дар Москва// Минбари ҳалқ. 2016.-16 ноябр.
64. Икромов F. Сиёсати давлатии ҷавонон ва пешомадҳои он// Саҳми ҷавонон дар инкишофи илм.-Душанбе,1999.- С. 67-70;
65. Имомзода, М.С. Рӯзи Президент-рамзи эҳтиром ва садоқат// Ҷумҳурият.-2016.-15 ноябр.
66. Имомов А. Вазъи ҳуқуқии фраксияҳои гурӯҳҳои вакилони парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон//Партии и движения Таджикистана.-Душанбе, 2001.- № 9.- С.10-11;
67. Искандаров, С. Ифтихор аз Сарвар: иттилоъ аз баргузории мизи мудаввар баҳшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар

филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В.Ломоносов // Омӯзгор.-2016, 25 ноябр.

68. Искандаров Қ. Мухолифин ва ҳокимият: роҷеъ ба масъалаи муносибати мутақобилаи ҳизбу ҳаракатҳои мухолиф бо сохторҳои давлатӣ // Партии и движения Таджикистана. -Душанбе,2000. - № 6.- С.10-13;

69. Истиқолияти давлатӣ ва ташаккули системаи сиёсии бисёрхизбӣ дар Тоҷикистон//Ахбороти Шурои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе,2001. - №1.- С.23-32;

70. Каримзода, Б. Барномаҳои фарҳангии ройгон ба ифтиҳори Рӯзи Президент [Матн]: иттилоъ // Садои мардум.-2016.-15 ноябр.

71. Қадри зар заргар бидонад: мусоҳиба бо чанде аз сокинони вилояти Суғд роҷеъ ба таҷлили Рӯзи Президент /мусоҳиб: М.Мақсудов // Минбари халқ.-2016.-16 ноябр.

72. Қодириён, О. Чорабинии идона дар Шуъбаи ВКД: оид ба ҷорабинии маърифатӣ-сиёсӣ ва варзишӣ дар Шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ бахшида ба Рӯзи Президент, 16 ноябри соли 2016 // Қонун ва ҷомеа.-2016.-17 ноябр.

73. Латифов, Ш. Нақши сулҳофарӣ: иттилоъ аз баргузории мизи мудаввар дар Воҳиди маҳсуси Вазорати корҳои дохилӣ бахшида ба Рӯзи Президент // Қонун ва ҷомеа.-2016, 17 ноябр.

74. Мамадазимов А. Корвони сулҳ ва Ваҳдат// Таҷрибаи таърихии сулҳи Тоҷикистон.-Душанбе,2001.- С. 105-108;

75. Маҷлиси васеи Раёсати Кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Зери назари муовини якуми Раиси ҲХДТ С.Сафаров.-Душанбе,23 ноябри соли 2011. 75с.;

76. Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии (парламенти) Ҷумҳурии Тоҷикистон. Даъвати дуюм. Москва: Радунища-2003;

77. Маҳмудов М.А., Шарипов Т.Ш. Оила дар ҳифзи қонун. Душанбе-2001;

- 78.** Маҳмудов М. Конститутсияи миллӣ ва таъмини адолати конституционӣ// Ҷумҳурият. Душанбе-2009, 4 ноябр;
- 79.** Мавлонов, X. Аз иқдоми Эмомалӣ Раҳмон шодем: иттилоъ аз баргузории Конференсияи илмию амалии байналмилалӣ таҳти унвони «Ташаббуси Соли ҷавонон дар доираи Созмони ҳамкориҳои Шанхай: таъсир ва манфиатнокии он дар ҳаёти ҷавонон» баҳшида ба Рӯзи Президент, 15 ноябри соли 2016, шаҳри Душанбе / X.Мавлонов // Ҷавонони Тоҷикистон.-2016. -17 ноябр.
- 80.** «Марде аз сарнавишт»-филми мустанад баҳшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Баҳори Аҷам.-2016.-15 ноябр. Муаррифии асарҳои Пешвои миллат: 16-уми ноябри соли 2016 ташаббуси Раёсати фарҳангӣ Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ба муносибати Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Китобхонаи вилояти оммавии ба номи Т. Асири намоиши китобу матбуот баргузор гардид// Маорифи Тоҷикистон.-2016.-№12.-С.36.
- 81.** Мирзоев З. Ҳуқуку озодӣ дар мадди назари аҳзобу ҳаракатҳои сиёсӣ// Партии и движения Таджикистана.-Душанбе,2000.- №4.- С.18-20;
- 82.** Муҳаббатов А. Ҳизбҳои сиёсӣ: воқеият ва дурнамо (таҳлили сиёсию иҷтимоӣ). Душанбе: Истеъдод- 2011, 2014. 144с.;
- 83.** Муҳаббатов А. Давлат ва ҳизбҳои сиёсӣ//Сотсиализм.-Душанбе,2001.- №1-2. С.24-27;
- 84.** Муродӣ, М. Сулҳи тоҷикон ва Эмомалӣ Раҳмон ҳаммаънои яқдигаранд: мусоҳиба бо доктори илмҳои филологӣ, профессор дар робита ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон /мусоҳиб: Н.Оҳунзода // Омӯзгор.-2017.-16 ноябр.
- 85.** Муртазоқулов, Ҷ. Бунёдгузори баҳтномаи миллат: оид ба корномаҳои Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон // Садои мардум.-2017.-14 ноябр.
- 86.** Мухторов, М. Таҷлили Рӯзи Президент ифтихор аз ватандорист // Дин ва ҷомеа.- 2017. -№10.-С.17-19.

87. Муҳаммадзода, М. Нақши Эмомалӣ Раҳмон дар ташаккули давлатдории навини тоҷикон // Минбари халқ.-2017.-5 ноябр.
88. Набиев В. Истиқлолияти давлатӣ ва ташаккули системаи бисёрҳизбӣ дар Тоҷикистон// Ахбороти ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе, 2001.- № 1.- С.23- 32;
89. Набиев В. Бисёрҳизбӣ- тақозои замон // Ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон. Маълумотнома.-Душанбе, 2002.- С.14-26;
90. Набиев В. Ҷавонон мунодиёни сулҳу ваҳдат//Достони ваҳдати миллат.-Хӯҷанд: Ношир,2009;
91. Набиев В. Фарҳанг ва ҷавонон.-Хӯҷанд: Ҳуросон,2009;
92. Набиев В., Икромов Ғ. Сиёсати давлатии ҷавонон дар Тоҷикистон.-Душанбе,1999;
93. Набиев В., Абдуллоев Р. Иҷлосияи тақдирсоз ва самтҳои асосии ҳаракати ҷавонони Тоҷикистон.-Душанбе,2003;
94. Набиев В. Муҳторов М. Қадамҳои устувори ризоият// Ризоияти ҷомеа-мароми мост.-Душанбе,2002.- № 2.- С.12-14;
95. Набиев В. Ҳизбҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳои ҷамъиятии Тоҷикистон дар марҳилаи баъди низоии ҷомеа// Партии и движения Таджикистана.-Душанбе- 2002.- № 2.- С. 12-14;
96. Набиева Р. Занони Тоҷикистон.-Душанбе: Ирфон,1991;
97. Набиева Р. Ватандӯстии занони Тоҷикистон.-Душанбе, 2005;
98. Набиева Р., Зикриёв Ф., Зикриёва М. Таърихи ҳалқи тоҷик дар асри XX ва ибтидои XXI.-Душанбе: Деваштич,2009.- С.221-223;
99. Нақши занон дар таҳқими суботи сиёсии ҷомеа.Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон.Кумитаи Иҷроияи марказӣ.Маводи Конференсия илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Нақши занон дар таҳқими Ваҳдати миллӣ» (24 июни соли 2013) баҳшида ба 16-умин солгарди имзои Созишномаи истиқорори сулҳ ва ризоияти миллӣ. Зери назари муовини якуми Раиси ҲХДТ С.Сафаров.-Душанбе, 2013. 52с.;
100. Назриева Ф. Филме ҳикматбор: пешниҳод ҷиҳати истифодаи филми телевизионии «Марде аз сарнавишт» баҳшида ба Рӯзи

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тарбияи насли наврас// Омӯзгор.-2016.-25 ноябр.

- 101.** Намоиши китобҳои Пешвои миллат: дар Китобхонаи марказии илмии ба номи Индира Гандии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 ноябри соли 2016 // Минбари халқ.-2016.-16 ноябр.
- 102.** Нуралиев, Н., Муродӣ, А. Таъриҳ гувоҳ аст: муаррифии ду китоби Пешвои миллат «Чехраҳои мондагор» ва «Забони миллат-ҳастии миллат» тавассути баргузории ҳамоиши аҳли илму маориф дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон ба муносибати Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Омӯзгор.-2016.-25 ноябр;
- 103.** Одилов, К. Марди аҳду паймон: роҷеъ ба Рӯзи Президент // Минбари халқ.-2016.-16 ноябр.
- 104.** Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе: Шарқи озод, 20 январи 2016. 39с.;
- 105.** Принсипҳои асосии Консепсияи ризоияти чомеа дар Тоҷикистон// Ризоияти чомеа мароми мост.-Душанбе,2002.-С.131-137;
- 106.** Раҳмон Эмомалӣ. Маърӯза дар сессияи ҳабдаҳуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 июни соли 1993.-Душанбе: Ирфон, 1993.-68 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, узбекӣ.
- 107.** Раҳмон Эмомалӣ. Роҳи раҳоӣ аз бухрони азими ҳамагонӣ.-Душанбе: Тоҷикистон, 1993.-55 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ.
- 108.** Раҳмон Эмомалӣ. Ҷашни истиқлолият ва Анҷумани дуюми умумиҷаҳонии тоҷикон.-Душанбе: Ирфон, 1993.-40 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ.
- 109.** Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикистон: чаҳор соли истиқлолият ва ҳудшиносӣ.-Душанбе: Ирфон, 1995.-208 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ.
- 110.** Раҳмон Эмомалӣ. Маърӯза дар нахустин Ичлосияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе: Ирфон, 1995.-48 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ.

- 111.** Раҳмон Эмомалӣ. Бо роҳи ваҳдат ва бунёдкориҳо.-Душанбе: Ирфон, 1996.-46 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ.
- 112.** Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикистон: дар роҳи демократия ва ҷомеаи мутамаддин: маҷмӯаи асарҳои Президент Э.Раҳмонов.-Душанбе: Ирфон, 1996.-312.
- 113.** Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ.-Душанбе:Шарқи озод, 1996. -80 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ.
- 114.** Раҳмон Эмомалӣ. Бунёдкорони ояндаи Тоҷикистони соҳибистиқлол: суханронӣ дар мулоқот бо намояндагони ҷавонон, 23 майи соли 1997.-Душанбе: Ирфон, 1997. -45 с. -Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ.
- 115.** Раҳмон Эмомалӣ. Ваҳдати миллӣ мароми мост: суханронӣ дар воҳурий бо зиёиён, 19 марта соли 1997.-Душанбе: Ирфон, 1997.-72 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва ўзбекӣ.
- 116.** Раҳмон Эмомалӣ. Мавқei зан дар ҷомеа: суханронӣ дар Анҷумани сеюми иттиҳодияҳои занон ва созмонҳои ғайрихукуматии занони ҷумҳурий, 26 апрели соли 1997.-Душанбе: Шарқи озод, 1997.-27 с.
- 117.** Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикистон дар остонаи фардо/муҳаррир Умарӣ Шерхон.-Душанбе: Шарқи озод, 1997.-24 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.
- 118.** Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ: дастури таълимӣ барои мактабҳои миёна, миёнаи маҳсус ва олий.-Душанбе: Ирфон, 1997.-134 с.
- 119.** Раҳмон Эмомалӣ. Душанбе-шахри дӯстӣ ва бародарӣ: суханронӣ дар мулоқот бо аҳли ҷамоатчигии шахри Душанбе, 14 феврали соли 1998. – Душанбе: Ирфон, 1998.-32 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ.
- 120.** Раҳмон Эмомалӣ. Ислоҳоти иқтисодӣ-тақозои замон: суханронӣ дар маҷлиси васеи Ҳукумати мамлакат, 21 ноябри соли 1997.-Душанбе: Ирфон, 1998.-64 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.
- 121.** Раҳмон Эмомалӣ. Ҷавонон-ояндаи миллат.-Душанбе: Ирфон, 1998.-96 с.

- 122.** Раҳмон Эмомалӣ. Волоияти қонун ва интизом-тақозои замон.-Душанбе: Ирфон, 1999. -96 с. -Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.
- 123.** Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таърих.-Душанбе:Ирфон, 1999.-132 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.
- 124.** Раҳмон Эмомалӣ. Танзими расму оинҳо-талаботи замон: суханронӣ дар маҷлиси умумиҷумҳурияйӣ доир ба танзими расму оинҳои халқӣ.-Душанбе: Шарқи озод, 1999.-36 с.
- 125.** Раҳмон Эмомалӣ.Тоҷикон дар оинаи таърих:Аз Ориён то Сомониён. Китоби якум.-London: Flint river editions Great Britain, [1999].-240 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.
- 126.** Раҳмон Эмомалӣ.Чиноятро бояд решакан кунем!/таҳти назари З.Саидов;мушовир М.Солеҳов;Муҳаррири масъул С.Фаттоев.-Душанбе: Авесто, 1999. -245 с.
- 127.** Раҳмон Эмомалӣ. Таджики в зеркале истории.-Душанбе:Ирфон, 1999. -132 с. На таджикском, русском и английском языках.
- 128.** Раҳмон Эмомалӣ. Роҳи мо ба сӯйи ҷомеаи ҳуқуқбунёд:Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш.Раҳмонов ба намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 27 апрели соли 2000.-Душанбе: Ирфон, 2000.-32 с.
- 129.** Раҳмон Эмомалӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар остонаи асри XXI: бардошти оқилона алтернатива надорад.-Душанбе: Матбуот, 2000.-32 с.
- 130.** Раҳмон Эмомалӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар остонаи асри XXI. Душанбе:-Матбуот-2000;
- 131.** Раҳмон Эмомалӣ. Ваҳдати миллӣ мароми мост. Душанбе: Ирфон-2000;
- 132.** Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. Ҷ.1-3.-Душанбе-2001;
- 133.** Раҳмон Эмомалӣ. Ваҳдат, сулҳ ва бунёдкорӣ мароми мост!/ мураттиб ва муҳаррири масъул С.Фаттоев.-Душанбе: Ирфон, 2000.-160 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.

- 134.** Раҳмон Эмомалӣ. Истиқолият неъмати бебаҳост.-Душанбе: Шарқи озод, 2001.-94 с.
- 135.** Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикистон: даҳ соли истиқолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ: Иборат аз се ҷилд /мураттиб С.Фаттоев.-Душанбе: Ирфон, 2001.-Ҷилди 1. (1992, ноябр-1996, август).-512 с.
- 136.** Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикистон: даҳ соли истиқолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ: Иборат аз се ҷилд/ мураттиб С.Фаттоев.-Душанбе: Ирфон, 2001.-Ҷилди 2. (1996, август-1998, декабр).-512 с.
- 137.** Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикистон: даҳ соли истиқолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ:Иборат аз се ҷилд/ мураттиб С.Фаттоев.-Душанбе: Ирфон, 2001.-Ҷилди 3. (1999, январ-2001, сентябр).-702 с.
- 138.** Раҳмон Эмомалӣ. Фарҳанг ҳастии миллат аст: суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов дар мулоқот бо зиёйёни мамлакат, 20 марта соли 2001.-Душанбе: Матбуот, 2001. 63 с.
- 139.** Раҳмон Эмомалӣ. Мақоми шоиста дар ҷомеаи башар: суханронӣ дар Маҷлиси ботантана ба ифтихори 11-умин солгарди Истиқолияти давлатии Тоҷикистон ва 10-умин солгарди таъсиси Анҷумани тоҷикон ва форсизабонони ҷаҳон, шаҳри Душанбе, 8 сентябри соли 2002.-Душанбе: Ирфон, 2002.-104 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.
- 140.** Раҳмон Эмомалӣ. Масъулият дар назди замон: Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22 апрели соли 2002.-Душанбе: Ирфон, 2002.-94 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.
- 141.** Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ: Аз Ориён то Сомониён. Китоби дуюм.-Душанбе:Ирфон, 2002.-256 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва форсӣ.
- 142.** Раҳмон Эмомалӣ.Раҳнамо:Фишурдаҳо аз гуфторҳои Президенти кишвар дар мавзӯъҳои муҳталиф /мураттибон С. Қенчаев, Р. Муталибов, Ҳ. Наҷмиддинов; муҳаррир Р. Ғаффоров.-Хуҷанд, 2002.-16 с.
- 143.** Раҳмон Эмомалӣ. Танзими оила-қафолати рушди устувори ҷомеа: суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов дар

Маҷлиси умумиҷумҳурияйӣ доир ба проблемаҳои тараққиёти демографӣ ва танзими оила, 20 феврали соли 2002.-Душанбе: Шарқи озод, 2002.-22 с.

144. Раҳмон Эмомалӣ. Масъулият барои фардои миллат: Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 4 апрели соли 2003.-Душанбе: Ирфон, 2003.-121 с; Душанбе: Шарқи озод, 2003.-39 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.

145. Раҳмон Эмомалӣ. Тысяча лет в одну жизнь: Сборник выступлений, речей, интервью и статей.-Душанбе:Ирфон, 2003.-520 с.

146. Раҳмон Эмомалӣ. Зиёйён равшангарони роҳи фардои миллатанд: Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот бо зиёйёни мамлакат дар Театри давлатии академӣ-драмавии ба номи А.Лоҳутӣ, ш.Душанбе, 20 марта соли 2004.-Душанбе, 2004.-36 с.

147. Раҳмон Эмомалӣ. Ватани худро дӯст доред, қадр кунед ва ҳифз намоед. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот бо ҷавонони ҷумҳурӣ, 21 майи соли 2005.-Душанбе: Деваштич, 2005.-47 с.

148. Раҳмон Эмомалӣ. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш.Раҳмонов ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 16 апрели соли 2005.-Душанбе: Шарқи озод, 2005.-168 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.

149. Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикистон: вазифаҳои бузург ва таърихӣ дар пешанд: Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 16-уми апрели соли 2005.-Душанбе: Шарқи озод, 2005.-71 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.

150. Раҳмон Эмомалӣ. Фарҳанг ҳастии миллат аст: Суханронии Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов дар мулоқот бо зиёйёни мамлакат. (20-уми марта соли 2001). -Душанбе:Матбуот, 2001.-37 с.

151. Раҳмон Эмомалӣ. Дар бораи дин: фишурдаи суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон /мураттиб ва муаллифони мақола С.Аҳмадов ва С.Фаттоев; муҳаррири масъул С.Фаттоев.-Душанбе: Шарқи озод, 2006.-553 с.

- 152.** Раҳмон Эмомалӣ. Дар роҳи таҳқими пайвандҳои дӯстӣ: суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов дар мулоқот бо устодону донишҷӯёни Донишгоҳи Пуҳантунӣ Кобул ва олимону фарҳангииёни Афғонистон, 27 апрели соли 2005.-Душанбе: Шарқи озод, 2006.-48 с.
- 153.** Раҳмон Эмомалӣ. Низоми соҳаи маориф асоси рушди ҷомеа аст: суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов дар мулоқот бо кормандони соҳаи маорифи кишвар, 22-юми декабри соли 2005.-Душанбе, 2006.-80 с.
- 154.** Раҳмон Эмомалӣ. Ориёҳҳо ва шинохти тамаддуни ориёӣ: андешаҳо дар останаи ҷаҳони Соли бузургдошти тамаддуни ориёӣ.-Душанбе: Ирфон, 2006.-95 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.
- 155.** Раҳмон Эмомалӣ. Сарнавишти миллати соҳибтамаддун.-Душанбе: Ирфон, 2006.-44 с.
- 156.** Раҳмон Эмомалӣ. Арийцы и познание арийской цивилизации. – Душанбе: Ирфон, 2006. -95 с.
- 157.** Раҳмон Эмомалӣ. Низоми соҳаи маориф асоси рушди ҷомеа аст: Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов дар мулоқот бо кармандони соҳаи маорифи кишвар. (22-юми декабри соли 2005).-Душанбе, 2006.-80 с.
- 158.** Раҳмон Эмомалӣ. Маориф омили муҳимтарини таҳқими давлат ва наҷоти миллат:суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Ш.Раҳмонов дар мулоқот бо кормандони соҳаи маорифи кишвар, 22 декабря соли 2005.-Душанбе: Шалола, 2006.-108 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.
- 159.** Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ:Аз Ориён то Сомониён.-Душанбе: Ирфон, 2006. -Китоби сеюм.-504 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва форсӣ.
- 160.** Раҳмон Эмомалӣ. Маориф омили муҳимтарини таҳқими давлат ва наҷоти миллат аст: суханрониҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе: Шалола, 2007.-325 с.

- 161.** Раҳмон Эмомалӣ. Маросими савгандёдкуни Президенти Тоҷикистон/ мураттибон: А.Шарифзода, С.Фаттоев; Таҳрир ва тарҷумаи матни англисӣ: Ш.Ниёзов, А.Мамадназаров; таҳрир ва тарҷумаи матни русӣ: Ш.Мамадрасулов; таҳрир ва тарҷумаи матни форсӣ: У.Юсуфов. Истамбул: «Mega», 2007.-164 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, англисӣ, русӣ ва форсӣ.
- 162.** Раҳмон Эмомалӣ. Ориёҳо ва шинохти тамаддуни ориёй: андешаҳо дар остонаи ҷаҳони Соли бузургдошти тамаддуни ориёй.-Душанбе: Шарқи озод, 2007.-144 с.
- 163.** Раҳмон Эмомалӣ. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 30 апрели соли 2007/-Душанбе: Матбуот, 2007. 39 с. [Замина ба рӯзномаи «Баҳори Аҷам»].
- 164.** Раҳмон Эмомалӣ. Ҷаҳон Истиқлол: Китоб-албом бахшида ба 15-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон / мураттибон: Абдуфаттоҳ Шарифзода, Сайдмурод Фаттоев.-Истамбул: Mega, 2007.-355 с. Матн ба забонҳои тоҷикӣ, англисӣ, русӣ ва форсӣ.
- 165.** Раҳмон Эмомалӣ. Забон нигаҳбони ҳувияти миллист; Бердимуҳаммадов, Г. Давлат барои одам: суханрониҳои сарварони Тоҷикистон ва Туркманистон ҳангоми мулоқот бо аҳли зиёни ду кишвар дар арафаи ҷаҳони Наврӯз, 19 марта соли 2008.-Душанбе: Адиб, 2008.-111 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.
- 166.** Раҳмон Эмомалӣ. Ҷавонон-созандагони фардои ҷомеа. Душанбе-2008;
- 167.** Раҳмон Эмомалӣ. Ҷавонон-созандагони фардои ҷомеа.-Душанбе: Деваштич, 2008.-221 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.
- 168.** Раҳмон Эмомалӣ. Имоми Аъзам ва гуфтугӯи тамаддунҳо.Имоми Аъзам ва ҳувияти миллӣ/ муҳаррири масъул С.Фаттоев; мураттиб ва масъули чоп А. Ҳамдам.-Душанбе: Адиб, 2009.-111 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.

- 169.** Раҳмон Эмомалӣ. Имоми Аъзам ва фарҳанги миллӣ.-Душанбе: Эр-граф, 2009.-36 с.
- 170.** Раҳмон Эмомалӣ.Имоми Аъзам ва чаҳони муосир: суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Симпозиуми байналмилаӣ, ш.Душанбе, 5 октябри соли 2009 /муҳаррири масъул С.Кошонов.-Душанбе: Шарқи озод, 2009.-80 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва форсӣ.
- 171.** Раҳмон Эмомалӣ.Имоми Аъзам: рӯзгор, осор ва афкор /муҳаррирони масъули нусхай арабӣ Ф.Гоибов, С.Аҳмадов; Таҳти назари А.Ализода.-Душанбе: Эр-граф, 2009.-416 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва арабӣ.
- 172.** Раҳмон Эмомалӣ. Мероси Имоми Аъзам ва гуфтугӯи тамаддунҳо: маҷмӯаи мақолаҳо.-Душанбе: Шарқи озод, 2009.-320с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва форсӣ.
- 173.** Раҳмон Эмомалӣ. Муҳити зиндагӣ ва олами андешаҳои Имоми Аъзам: рисола. -Душанбе: Шарқи озод, 2009.-368 с.
- 174.** Раҳмон Эмомалӣ. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 15 апрели соли 2009.-Душанбе: Шарқи озод, 2009.-95 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.
- 175.** Раҳмон Эмомалӣ. Рушди маориф: асоси таҳқими аркони давлат: ба муносибати 15-солагии Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидааст.-Душанбе: Ҷамъияти таълимии «Шалола», 2009.-334 с.
- 176.** Раҳмон Эмомалӣ. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ: Иборат аз чаҳор китоб.Китоби якум:Аз Ориён то Сомониён.-Душанбе:Ирфон 2009.-704 с.
- 177.** Раҳмон Эмомалӣ. Варзиш-қосиди сулҳу дӯстӣ:Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон дар бораи варзиш/муҳаррири масъул М.М.Неъматов.-Душанбе: Ҳочӣ Ҳасан, 2010.-136 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.

- 178.** Раҳмон Эмомалӣ.Муроциатномаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми Тоҷикистон, 5 январи соли 2010 [Матн ва аксҳо] /муҳаррир А.Асадов; масъули чоп М.Додохонов.-Душанбе: Шарқи озод, 2010.-47 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ.
- 179.** Раҳмон Эмомалӣ.Раҳнамои маориф:Фарогири суханон ва таъкидҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон доир ба мактабу маориф, тарбияи андешаву ҳувияти миллӣ, ифтиҳори ватандорӣ, сулҳу ваҳдат /мураттиб А.Мулло; муҳаррир С.Муборак.-Душанбе: Арҷанг, 2011.-152 с.
- 180.** Раҳмон Эмомалӣ. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба лоиҳаи Қонун “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”, ш.Душанбе, 14 декабря соли 2010.-Душанбе: Шарқи озод, 2010.-31 с.
- 181.** Раҳмон Эмомалӣ. Таъкидҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон оид ба соҳаи маориф: Иқтибосҳо.-Душанбе, 2010.-32 с.
- 182.** Раҳмон Эмомалӣ. Зиндагӣ аз модар сарчашма мегирад: фишурдаи суханрониҳо зимни мулоқоту воҳӯриҳо бо бонувони кишвар /мураттиб Р.А.Қурбонова; муҳаррир А.О.Асадов.-Душанбе: Шӯроиён, 2011.-266 с.-Матн ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ.
- 183.** Раҳмон Эмомалӣ.Таъкидҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон доир ба маориф ва маънавиёт: фишурдаи суханрониҳои муҳталиф /зери назари А.Раҳмонов; мураттибон М.Ағғонов, Ҷ.Саидзода; муҳаррири масъул Ҷ.Саидзода.-Душанбе:Ирфон,2011.248 с.
- 184.** Раҳмон Эмомалӣ. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олий дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, 20 апрели соли 2011.-Душанбе: Шарқи озод, 2011.-63 с.
- 185.** Раҳмон Эмомалӣ. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 чилд /Мураттиб С.Фаттоев.-Душанбе: Ирфон, 2002.-Ҷилди 1. (1992, ноябр-1996, август).-511 с.

- 186.** Раҳмон Эмомалӣ.Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 ҷилд /Мураттиб С.Фаттоев.-Душанбе: Ирфон, 2002.-Ҷилди 2. (1996, август-1998, декабр).-512 с.
- 187.** Раҳмон Эмомалӣ.Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 ҷилд /Мураттиб С.Фаттоев.-Душанбе: Ирфон, 2002.-Ҷилди 3. (1999, январ-2001, феврал).-510 с.
- 188.** Раҳмон Эмомалӣ.Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 ҷилд /Мураттиб С.Фаттоев.-Душанбе: Ирфон, 2002.-Ҷилди 4. (2001, март-2002, сентябр).-472 с.
- 189.** Раҳмон Эмомалӣ.Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 ҷилд /Мураттиб С.Фаттоев.-Душанбе: Ирфон, 2005.-Ҷилди 5. (2002, сентябр-2004, ноябр).-560 с.
- 190.** Раҳмон Эмомалӣ.Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 ҷилд /Мураттиб С.Фаттоев.-Душанбе: Ирфон, 2005.-Ҷилди 6. (2004, ноябр- 2006, апрел).-544 с.
- 191.** Раҳмон Эмомалӣ.Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 ҷилд /Мураттиб С.Фаттоев.-Душанбе: Ирфон, 2007.-Ҷилди 7. (2006, май-2007, апрел).-477 с.
- 192.** Раҳмон Эмомалӣ. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 ҷилд /Мураттиб А.О.Асадов.-Душанбе:Ирфон,2009.-Ҷилди 8. (2007, май-2008, июл).-575 с.
- 193.** Раҳмон Эмомалӣ.Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 ҷилд /Мураттиб А.О.Асадов.-Душанбе: Ирфон, 2010.-Ҷилди 9. (2008, июл-2009, июн).-575 с.
- 194.** Раҳмон Эмомалӣ.Ҷавонон-созандагони фардои ҷомеа.Душанбе-2008;
- 195.** Раҳмон Эмомалӣ.Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 ҷилд /Мураттиб А.О.Асадов.-Душанбе: Ирфон, 2011.-Ҷилди 10. (2009, июн-2010, июл).-575 с.

- 196.** Раҳмон Эмомалӣ. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 ҷилд.-Душанбе: Ирфон, 2012.-Ҷилди 11. (2010, июл-2011, август).-575 с.
- 197.** Раҳмон Эмомалӣ. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: ҷилди 12 (2011, 25 август-2012, 27 октябр).-Душанбе: Ирфон, 2016.-560 с.
- 198.** Раҳмон Эмомалӣ. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: ҷилди 13 (2012, 27 октябр-2013, 29 сентябр).-Душанбе: Ирфон, 2016.-560 с.
- 199.** Раҳмон Эмомалӣ. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: ҷилди 14 (2013, 1 октябр-2014, 6 октябр).-Душанбе: Ирфон, 2017.-576 с.
- 200.** Раҳмон Эмомалӣ. Истиқолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: ҷилди 15 (2014, 6 октябр-2015, 29 сентябр).-Душанбе: Ирфон, 2017.-576 с.
- 201.** Раҳмон Эмомалӣ. Суҳанрониҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 20-умин солгарди Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе: Шарқи озод, 2012.-79 с.-[Матн ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ].
- 202.** Раҳмон Эмомалӣ. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 26 апрели соли 2013/ муҳаррир: А.Асадов.-Душанбе: Шарқи озод, 2013.-63 с.
- 203.** Раҳмон Эмомалӣ. Бист қадами созанда. Аз таърихи таъсиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. (Ба истиқболи 20- солагии таъсиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон).-Душанбе: Эр-граф,2014.-312с;
- 204.** Раҳмон Эмомалӣ. Наврӯз-шиносномаи миллат: суҳанрониҳо дар ҷашинонаврӯзӣ /-Душанбе: Адиб, 2015.-168 с.
- 205.** Раҳмон Эмомалӣ. Суҳанҳои ҳикматомӯзи Президент Эмомалӣ Раҳмон дар бораи забон/мураттиб ва муаллифи пешгуфтор: З.Ш.Сайдзода.-Душанбе: Бунёди забон, 2015.-116 с.
- 206.** Раҳмон Эмомалӣ. Забони миллат-ҳастии миллат: китоби 1. Ба сӯйи пояндагӣ.-Душанбе: ЭР-граф, 2016.-516 с.

- 207.** Раҳмон Эмомалӣ. Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе, 20 январи соли 2016.-Душанбе, 2016.-39 с.
- 208.** Раҳмон Эмомалӣ. Ҷеҳраҳои мондагор: китоби мазкур дар асоси осори илмиву таърихӣ ва маърӯзаҳои Асосгузори сулҳу ваҳдат-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мураттаб гардидааст / мушовирони илмӣ:А.Раҳмонзода,Н.Сайд.-Душанбе: ЭР-граф, 2016.-364 с.
- 209.** Раҳмон Эмомалӣ.Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон», шаҳри Душанбе, 22 декабри соли 2017/муҳаррирон:О.Э.Раҳмон, А.Асадзода.- Душанбе, 2017.- 47 с.
- 210.** Раҳмон Эмомалӣ. Роҳнамо: иқтибосҳо аз суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдат-Пешвои миллат,Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба танзими анъана ва ҷашну маросимҳо /мураттиб: А. Мирзозода; муҳаррир: М.Бобошоҳзода.-Душанбе: Балоғат, 2017.-131 с.
- 211.** Раҳмон Эмомалӣ. Суханҳои ҳикматомӯзи Президенти Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон/ мураттиб ва муаллифи пешгуфтор З. Ш. Сайидзода.-Душанбе: Контраст, 2017.-464 с.
- 212.** Раҳмониён, Ф. Рӯзи Президент нишони садоқат ба давлату миллат [Матн ва акс] // Ҷумҳурият.- 2017.-16 ноябр.
- 213.** Раҷабов С. Ҳокимияти қонунгузор (мавқеи сиёсӣ).-Душанбе,1999;
- 214.** Раҷабалий, Ш. Сухан аз хизматҳои Пешво [Матн]: иттилоъ аз баргузории мизи мудаввар дар Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон баҳшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // Омӯзгор.-2016.-18 ноябр.
- 215.** Ризоев Б, Набиев В. Политические партии Таджикистана в современных условиях.-Худжанд, 2001;
- 216.** Роҳи сулҳ: Ҳучҷатҳои гуфтушуниди байни тоҷикон.-Душанбе,1997.

- 217.** Роҳи субот. Кумитаи ичроияи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Мағтӯҳ. (Таҳияи Мирзоҳамдам Шарифзода ва Муродулло Пӯҷозода).-Ҳуҷанд, 2017. 83с.;
- 218.** Рӯзе, ки моҳияти таърихӣ дорад: доир ба Рӯзи Президент-16 ноябр / таҳияи Ш.Раҷабзод // Омӯзгор.-2016.-11 ноябр.
- 219.** Рӯзи Президент аз мардум ва барои мардум аст: иттилоъ дар бораи нақшай ҷорабинҳои фарҳангӣ маърифатӣ ва варзишӣ баҳшида ба таҷлили Рӯзи Президент дар санаи 16 ноябр // Ҷумҳурият.-2016. -9 ноябр.
- 220.** Рӯзи Президент дар сатҳи баланд қайд карда шавад: гузориш аз ҷаласаи назди Раиси Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон доир ба масъалаи омодагӣ ба ҷаши // Бадаҳшон.-2016.-10 ноябр.
- 221.** Рӯзи Президент мардумро атрофи Пешвои миллат муттаҳид месозад// Паёми Душанбе. -2016.-16 ноябр.
- 222.** Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон-16 ноябр: 15 апрели соли 2016 дар ҷаласаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» сарҳати нав илова карда шуд. Гузориши муфассал/таҳияи С.Асоев, А.Мӯсоев, А.Муродов // Садои мардум.-2016.-19 апрел.
- 223.** Садоқат ба Президент-садоқат ба Ватан!: 16 ноябр дар мамлакат Рӯзи Президент таҷлил мегардад // Адабиёт ва санъат.- 2016.-10 ноябр.
- 224.** Сайдзода З. Основные тенденции внешней политики Республики Таджикистан на рубеже столетий (1992- 2004 гг.).-Душанбе: Авесто, 2009;
- 225.** Сайдзода З. Фаъолияти байналмилалии Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон: бозгашти давлати миллии тоҷикон ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ.-Душанбе, 2016. 205с.
- 226.** Сангинов, Д. Рӯзи Президент иди миллии мост// Ҷавонони Тоҷикистон. -2016.-17 ноябр.
- 227.** Сангинов, Д. Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон-иди миллии мост// Мароми пойтаҳт.-2016.-16 ноябр.
- 228.** Сафаров, Б. Идорақунни президентии давлат самараноктар аст// Ҷавонони Тоҷикистон.-2016.-15 декабр.

- 229.** Солеҳов, X. Норак: Воҳӯрӣ бахшида ба Рӯзи Президент: иттилоъ, 15 ноябри соли 2016 // Қонун ва ҷомеа.-2016.-17 ноябр.
- 230.** Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва марказҳои фарҳангии ҳалқҳои сокини Тоҷикистон, 1 марта соли 1996// Ризоияти ҷомеа мароми мост.-Душанбе: Шарқи озод, 2002.-С. 3-10;
- 231.** Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи якуми Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 9 апрели соли 1996// Ризоияти ҷомеа мароми мост.-Душанбе: Шарқи озод, 2002.-С.13-18;
- 232.** Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 12 ноября соли 1997// Ризоияти ҷомеа мароми мост.-Душанбе: Шарқи озод-,2002.- С.13- 18;
- 233.** Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси Муассисони Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон// Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон.-Душанбе,1997.- С. 8-16;
- 234.** Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Маҷлиси Шӯрои ҷамъиятӣ, 13 октябри соли 1998// Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон.-Душанбе, 1998.-С.18- 35;
- 235.** Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи Шӯрои ҷамъиятӣ бахшида ба солгарди сеюми имзои «Аҳдномаи ризоияти ҷомеаи Тоҷикистон», 11 марта соли 1999// Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон.-Душанбе,1999.- С. 23-29;
- 236.** Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, Раиси Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи Шӯрои ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 11 марта соли 2002// Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон.-Душанбе,2002.- С. 29- 37;
- 237.** Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи гайри навбатии Шӯрои ҷамъиятӣ, 4 декабря соли 2009// Ҷумҳурият.- 5 декабр;

- 238.** Суханронии Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми вохурӣ бо ҷавонони лаёқатманд, 16 майи соли 1998// Эмомалӣ Раҳмон. Ҷавонон- созандагони фардои ҷомеа.-Душанбе,2008.- С. 75- 136;
- 239.** Суханронии Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҳузури намояндагони созмонҳои ғайрихукуматӣ// Бюлетени Шӯрои ҷамъиятии Ҷумхурии Тоҷикистон.-2002.- № 2.- С. 39- 74;
- 240.** Суханронии Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо намояндагони ҷавони мамлакат, 21 майи соли 2005// Эмомалӣ Раҳмон. Ҷавонон- созандагони фардои ҷомеа.-Душанбе,2008.- С. 137- 200;
- 241.** Суханронии Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷашни 70-солагии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, ш. Душанбе, 20 ноябрисоли 2009// Ҷумҳурият.-2009.- 24 ноябр;
- 242.** Суханронии Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар вохурӣ бо аҳли илму маориф доир ба соли маориф ва фарҳангӣ техникӣ, 23 декабря соли 2009// Ҷумҳурият-2009.- 26 декабр;
- 243.** Суханронии Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар маросими оғози соҳтмони майдони варзиши шаҳри Хуҷанд, 15 июня соли 2007//Эмомалӣ Раҳмон. Ҷавонон- созандагони фардои ҷомеа.-Душанбе,2008.- С.201- 212;
- 244.** Суханронии Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо намояндагони занони мамлакат, 7 марта соли 2008// Ҷумҳурият.-2008.-10 март;
- 245.** Суханронии Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Анҷумани якуми ҷавонони Тоҷикистон, 17 марта соли 1994// Эмомалӣ Раҳмон. Ҷавонон- созандагони фардои ҷомеа. Душанбе-2008.- С.23-38;
- 246.** Суханронии Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси бо тантана ба ифтихори ҷашни 100-солагии зодрӯзи Бобоҷон Гафуров, ш. Душанбе, 24 декабря соли 2008// Ҷумҳурият.- 2008.- 25 декабр;

- 247.** Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар вохурӣ бо омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар Доғишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, 1 сентябри соли 2009// Ҷумҳурият.- 2009.-3 сентябр;
- 248.** Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Конфронси сеюми умумиҷаҳонӣ баҳшида ба проблемаҳои иқлим. Женева, 3 сентябри соли 2009// Ҷумҳурият.- 2009.-5 сентябр;
- 249.** Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати 15-умин согарди қабули Конститутсия (Сарқонун)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон, 5 ноябри соли 2009// Ҷумҳурият.-2009.- 10 ноябр;
- 250.** Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи ғайринавбатии Шӯрои ҷамъиятӣ, 4 декабря соли 2009// Ҷумҳурият.- 2009.- 5 декабр;
- 251.** Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо соҳибкорони мамлакат, 15 январи соли 2010// Ҷумҳурият.- 2010.-19 январ;
- 252.** Самтҳои асосии барномаи пешазинтиҳоботии номзад ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.-Душанбе, 2013. 45с.;
- 253.** Суҳомлинов В., Шалаев Г. Дорога к согласию. Эмомали Рахмонов-человек и политик.-Москва, 2002. 159с.;
- 254.** Табрикоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати Рӯзи парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон// Ҷумҳурият.-2009.- 24 ноябр;
- 255.** Таҷлили Рӯзи Президент-арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ: иттилоъ аз баргузории ҳамоиши илмӣ дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон // Баҳори Аҷам.-2016.-15 ноябр.
- 256.** Таҷлили Рӯзи Президент дар Москва/ Ҷ.Зоҳир // Минбари халқ.- 2016. – 16 ноябр (№46).-С.5.

- 257.** Темирова Х. Сиёсати давлатӣ оид ба баланд бардоштани мақоми зан дар чомеа// Нақши Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар тарбияи насли наврас.-Душанбе,2005.-С. 43- 45;
- 258.** Тиллоев, Ҷ. Ҳомии сулҳу субот // Қонун ва ҷомеа.-2016.-23 июн.
- 259.** Тоиров А., Бернер Роу, Мухторов М. Политические партии Республики Таджикистан.-Душанбе, 2006;
- 260.** Убайдуллоев, М. Суханронии Раиси шаҳри Душанбе дар расми таҷлили Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амфитеатри МД «Пойтахт-80»: 16 ноябри соли 2016 // Паёми Душанбе. -2016.-16 ноябр.
- 261.** Усмонов И. Таърихи сиёсии Тоҷикистони соҳибистиқлол.-Хуҷанд-2003;
- 262.** Усмонов И. Миростроительство в Таджикистане.-Душанбе: Деваштич, 2006;
- 263.** Усмонов И. Сулҳнома.-Душанбе, 2001// Партии и движения Таджикистана.-Душанбе,2000.- С. 297-298;
- 264.** Усмонов, М. Таҷлили Рӯзи Президент-адолати таъриҳӣ// Мароми пойтахт.-2016.-30 ноябр.
- 265.** Фарҳанг ва санъати Тоҷикистони соҳибистиқлол.-Душанбе:Эҷод, 2006; Файзали Ф. Рӯзи Президент: бардошт аз таҷлили Рӯзи Президент дар пойтахт, шаҳри Душанбе, 16 ноябри соли 2016 // Ҷумҳурият.-2016.-18 ноябр.
- 266.** Фаттоҳзода, С. Ситораи баҳти миллат: ба муносибати Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардидани 16-уми ноябр // Минбари халқ.- 2016.-16 ноябр.
- 267.** Ҳидматҳои арзандаи Пешво: иттилоъ дар бораи баргузории конференси илмӣ-назариявии «Президент ва рушди маориф» баҳшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Вазорати маориф // Омӯзгор. -2016.-25 ноябр;
- 268.** Ҳоджасаидова Н.Х. Участие женщин ГБАО в общественно-политической, культурной и экономической жизни Республики Таджикистан (1991- 2008гг.).-Душанбе, 2008;

- 269.** Ҳакимов Ш. Доир ба баъзе масъалаҳои мақоми хуқуқии ақалиятҳои миллӣ дар Тоҷикистон// Шоҳроҳи Ваҳдат. Душанбе-2001.- № 11.- С.21-32;
- 270.** Ҳакимов Ш. К вопросу о парламентской деятельности общественно-политических объединений Таджикистана// Партии и движения Таджикистана.-Душанбе, 2001. № 9.-С.4-8;
- 271.** Ҳамидов X. Становление многопартийной системы в Республики Таджикистан// Государство и право.-Душанбе-1997.- №2-3.- С.28-32;
- 272.** Ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон.-Душанбе: Шарқи озод, 1997;
- 273.** Ҳизбҳо ва ҷунбишҳои ҷамъиятию сиёсӣ дар Тоҷикистон.-Душанбе, 1990;
- 274.** Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон. Интихобот-2005: ҳулосаҳо ва пешниҳодҳо. Зери назари ҷонишини аввали Раиси ҲХДТ, номзади илмҳои таъриҳ Д.Давлатов.-Душанбе,2005. 124с.;
- 275.** Ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон.-Душанбе,2002;
- 276.** Ҳизбҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маълумотнома.-Душанбе, 2004;
- 277.** Ҳизбҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон. (Политические партии Республики Таджикистан). Мураттибон: А.Тоиров, Б.Руо ва М.Мухторов. -Душанбе, 2005. 392с.;
- 278.** Ҳизбҳои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон. (Политические партии Республики Таджикистан). Мураттибон: А.Тоиров, Б.Руо ва М.Мухторов. -Душанбе,2006. 620с.;
- 279.** Ҳотамов Н., Довудӣ Д., Муллоҷонов С., Исоматов М. Таърихи ҳалқи тоҷик.-Душанбе, 2011. 582 с.;
- 280.** Ҷоршанбиев, Д. Бадаҳшон: Таҷлil az Рӯзи Президент дар Раёсати ВКД // Қонун ва ҷомеа.-2016.-17 ноябр.
- 281.** Шамолов А., Ашуроҷонов С. Вопросы молодёжной политики в Таджикистане. -Душанбе: Дониш,1999;

- 282.** Ҷалилов, М. Сарвари ваҳдатофар // Ҷавонони Тоҷикистон.-2017.-16 ноябр.
- 283.** Шарипов А., Фаттоев С. Эмомалӣ Раҳмон-поягузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ.-Душанбе: Деваштич, 2006;
- 284.** Шарифзода, А. М. Таҷлили Рӯзи Президент-рамзи эҳтиром ва қадршиносӣ // Баҳори Аҷам.-2017. -14 ноябр.
- 285.** Шарипов Ҳ. Тоҷикони бурунмарзӣ (Таърихи пошхӯрӣ ва аҳволи ҳозира).-Хуҷанд,1996;
- 286.** Шокиров Б., Маҳмадкаримов А. Пайдоиши ҳизбу созмонҳои нашар дар Тоҷикистон ва фаъолияти онҳо (солҳои 1989-1992).-Душанбе,1994;
- 287.** Шодӣ, М., Нуъмониён, М. Муаррифии китобҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон «Чехраҳои мондагор» ва «Забони миллат-ҳастии миллат». // Маорифи Тоҷикистон.-2016.-№11.-С.4-8.

V. Матбуоти даврӣ

- 288.** Ҷумҳурият-1991-2019;
- 289.** Минбари халқ-1997-2019;
- 290.** Мароми пойтаҳт-2000-2019;
- 291.** Садои мардум- 1994-1997;

VI. Маводи интернетӣ

- 292.** Сомонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
<http://kmt.tj/president....;>
- 293.** Сомонаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.
<http://president.tj/node/2158;>
- 295.** Сомонаи Китобхонаи илмии ба номи Индира Гандӣ. nomi-indira-gandii-akademiyai-ilm-oi-um-urii-to-ikiston.
- 295.** Сомонаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.
<http://anrt.tj;>

Сомонаи Китобхонаи илмии ба номи Индира Гандӣ. nomi-indira-gandii-gandii-akademiyai-ilm-oi-um-urii-to-ikiston.

ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРЁФТИ ДАРАЧАИ ИЛМИЙ

Монография

[1-М].Қурбонова Ш. Фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар солҳои 1994- 2019./ Ш. Қурбонова.- Душанбе, 2019. ISBN978-99975-76-37-8

[2-М].Қурбонова Ш. Фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар солҳои 2019 – 2021./Ш. Қурбонова. – Душанбе, 2021. ISBN 978-99985-70-32-02

Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ба табъ расидаанд:

[3-М].Қурбонова Ш. Истиқлолият - рамзи саодати миллат// Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, №3 (243). Душанбе, 2016.-С.- 7- 10.

[4-М].Қурбонова Ш. Ичлосияи шонздаҳуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғози таъмини сулҳу вахдат// Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, №2 (246).- Душанбе, 2017.-С.- 13- 17.

[5-М].Қурбонова Ш. Омилҳои ба вуҷуд омадани буҳрони сиёсӣ ва барҳамхурдани яккаҳизбӣ дар ИЧШС// Муаррих- Историк (маҷаллаи илмӣ-назариявӣ)-и Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, № 1(13). Душанбе, 2018.-С.- 37- 43.

[6-М].Қурбонова Ш. Ба вуҷуд омадани бисёрҳизбӣ, рақобати ҳизби сиёсӣ ва иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар Тоҷикистони тозаистиқлол// Ахбори

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, №2 (250). Душанбе, 2018.-С.- 39- 46.

[7-М].Қурбонова Ш. Таърихи таъсисёбӣ ва ҳадафҳои стратегии Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №1/. Душанбе, 2018.-С.- 32-38.

[8-М].Қурбонова Ш. Саҳми Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар рушду ташаккули ҷомеаи демократӣ ва мустаҳкам гардидани давлатдории миллӣ дар солҳои 1998- 2002// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №2. Душанбе, 2018.-С.- 93-98.

[9-М].Қурбонова Ш. Муҳимтарин ҳадафҳои Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар солҳои 2015- 2017// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №3. Душанбе, 2018.-С.- 64- 67.

[10-М].Қурбонова Ш. Таваҷҷӯҳи Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон ба ҷавонони кишвар// Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №4. Душанбе, 2018.С.- 61- 65.

[11-М].Қурбонова Ш. Сохтори ташкилӣ, маром ва мақсади фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон// Муаррих- Историк (мачаллаи илмӣ-назариявӣ)-и Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, № 2 (14). Душанбе, 2018.-С.- 21- 26.

[12-М].Қурбонова Ш. Фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар солҳои 2006-2009// Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, №3 (253). Душанбе, 2018.-С.- 46- 50.

[13-М].Қурбонова Ш. Саҳми Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмон дар рушди ғояҳои худшиносии миллӣ, ватандӯсти ва эҳтироми анъанаҳои милливу арзишҳои фарҳангӣ дар сиёсати ҲХДТ// Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, №4 (253). Душанбе, 2018.-С.- 14- 18.

[14-М].Қурбонова Ш. Фаъолияти ҲҲДТ дар роҳи инкишофи ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар// Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, № 4 (76). Душанбе, 2018.-С.- 289-292.

[15-М].Қурбонова Ш. Нақши Раиси Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон- Асосгузори сулху Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мустаҳакам намудани сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ// Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, № 5 (77). Душанбе, 2018.-С.- 227- 232.

[16-М].Қурбонова Ш. Фаъолияти Кумита ва ташкилотҳои ибтидоии ҲҲДТ (дар мисоли Кумитай иҷроияи ҲҲДТ дар шаҳри Душанбе)// Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, №2 (254). Душанбе, 2019.

[17-М].Қурбонова Ш. Фаъолияти Ҳизби Ҳалқии Демократии Тоҷикистон дар солҳои ташаккулёбии ҷомеаи демократӣ ва мустаҳакам гардиданӣ давлатдории миллӣ (1998-2002)// Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, №3 (255). Душанбе, 2019.

[18-М].Қурбонова Ш. Ҷомеашиносӣ ояндабин// Муаррих- Историк (маҷаллаи илмӣ)-и Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А.Дониши Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, № 3-4 (12). Душанбе, 2017.-С.- 95- 100.

[19-М].Қурбонова Ш. Соядастҳои академик Бобоҷон Ғафуров// Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ, №2. Душанбе, 2010.-С.- 41- 44.

[20-М].Қурбонова Ш. Сведения о некоторых основных исторических письменных источниках периода правление джанидов (XVII –первая половина XVIII вв). Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, №6 (70). Душанбе, 2011.-С.- 207- 210.

[21 - М].Қурбонова Ш. Исёнҳои мардумӣ дар давраи ҳукмронии Аштархониён (Народные восстания эпоха Аштарханитов)// Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, № 1 (50). Душанбе, 2013.-С.- 132- 135.

[22- М].Қурбонова Ш. Академик А.А. Семенов и изучение вопроса происхождения и состава узбеков шейбани- хана// Паёми Донишгоҳи словянни Россияву Тоҷикистон, №2 (45). Душанбе, 2014.-С.- 135- 140.

[23- М].Қурбонова Ш. Мавқеи занони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти ҲХДТ, Гузоришҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, №3 (015), 2021. С. 7-11.

[24]. Қурбонова Ш. Роҳи начот илм аст (мулоҳизаҳо дар ҳошияи Паёми навбатии Пешвои миллат) / Илм ва ҷомеа, маҷаллаи академии илмию оммавӣ. №1 (28). Душанбе, 2022. С. 141-149.

Брошураҳо:

[22- М].Қурбонова Ш. Шаҳомати истиқлол. Душанбе, 2013. 20с.

[23- М].Қурбонова Ш. Ватан панҷ ҳарфи муқаддас. Душанбе, 2013. 20с.

[24- М].Қурбонова Ш. Ваҳдати ин сарзамин поянда бод.Душанбе, 2013.

16с. [25- М Қурбонова Ш. Ичлосияи тақдирсоз. Душанбе, 2013. 16с.

[26- М].Қурбонова Ш. ҲХДТ-иктидору ифтихор. Душанбе, 2014. 14с.

[27-М].Қурбонова Ш. Марди Ҳудо. Душанбе, 2014. 16с.

[28-М].Қурбонова Ш. Нигини Тоҷикистони- Душанбе. Душанбе, 2016. 18с.

[29-М].Қурбонова Ш. Санади муқаддас. Душанбе, 2016. 16с.

[30-М].Қурбонова Ш. Достони падар. Душанбе, 2016. 108с.

Дастурҳои таълимию методӣ:

[31-М].Қурбонова Ш. Таърихи сиёсии ҳалқи тоҷик. (Маводи таълимӣ). Душанбе, 2008. 240с.

[32-М].Қурбонова Ш. Маърифати шаҳрвандӣ. (Дастури таълимию методӣ). Душанбе, 2009. 176с.

[33- М].Қурбонова Ш. Одоб ва психологияи ҳаёти оилавӣ. Душанбе, 2013. 188с.

[34- М].Қурбонова Ш. Ташкили корҳои тарбиявӣ дар мактабҳои ибтидой ва миёнаи касбӣ. (Дастури таълимию методӣ). Душанбе, 2013. 80с.

Мақолаҳои дар дигар нашрияҳо ба табърасида:

[35-М].Қурбонова Ш. Ваҳдати ин сарзамин поянда бод// Маводҳои конференсия ҷумҳуриявӣ- Нақши занон дар таҳқими суботи сиёсии ҷомеа. Душанбе, 2013.-С.- 52- 54.